

**ПАЁМИ
АКАДЕМИИ ТАҲСИЛОТИ
ТОҶИКИСТОН**



**ВЕСТНИК
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ТАДЖИКИСТАНА**

**BULLETIN
OF THE ACADEMY OF EDUCATION
OF TAJIKISTAN**

*Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ аз соли 2007 нашр мешавад
Научно-просветительский и учебно-методический журнал издаётся с 2007 года
Scientific and educational – methodical journal published since 2007*

№ 3 (40), 2021

**ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ
ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН**

Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ № 3 (40), 2021
Муассис: Академияи таҳсилоти Тоҷикистон



САРМУҲАРИР:

БОБИЗОДА Ф.М. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевтӣ, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

МУОВИНИ САРМУҲАРИР:

КАРИМЗОДА М.Б. – номзади илмҳои филологӣ, саркотиби илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

КОТИБИ МАСЪУЛ:

МУҲИДДИНЗОДА Б. – мудири шуъбаи педагогикаи муқоисавӣ ва мактаби муосири Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

ХАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

ЛУТФУЛЛОЗОДА М. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

КАРИМОВА И.Х. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ШАРИФЗОДА Ф. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

НУҶМОНОВ М. – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ШЕРБОЕВ С. – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

НЕҶМАТОВ С.Э. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ГУЛМАДОВ Ф. – доктори илмҳои педагогӣ

КАМОЛЗОДА С. – номзади илмҳои педагогӣ, мудири шуъбаи таҳсилот ва технологияи педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

ХАЙАТИ МУШОВАРА:

ИМОМЗОДА М.С. – вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

РАҲИМИ Ф.Қ. – президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

САЛОМИЁН М.Қ. – муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

ИМАТОВА Л.М. – директори Пажӯҳшигоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии АТТ

ҚУРБОНЗОДА Х. – ректори Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмилии ихтинос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф

Маҷалла ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Маҷалла ба Феҳристи наирияҳои илмии тақризашавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.06.2019 ворид шудааст.

Маҷалла ба манбаи маълумоти Индекси иқтибосҳои илмии Россия ворид карда шудааст.

Маҷалла таҳти № 059/МЧ 17-уми апрели соли 2018 дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

Сурога: 734063 , ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ – 126, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

E-mail: att@maorif.tj **Сомона:** www.aot.tj **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

ISSN 2222-9809

ISSN 2222-9809



Индекси обуна: 77727



© Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2021

**ВЕСТНИК АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА**

Научно-просветительский и учебно-методический журнал № 3 (40), 2021
Учредитель: Академия образования Таджикистана



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

БОБИЗОДА Г.М. – академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических наук, доктор фармацевтических наук, профессор, президент АОТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

КАРИМЗОДА М.Б. – кандидат филологических наук, главный учёный секретарь АОТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

МУХИДДИНЗОДА Б. – зав. отделом сравнительной педагогики и современной школы Академии образования Таджикистана

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛУТФУЛЛОЗОДА М. – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

КАРИМОВА И.Х. – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

ШАРИФЗОДА Ф. – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

НУЪМОНОВ М. – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

ШЕРБОЕВ С. – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

НЕГМАТОВ С.Э. – доктор педагогических наук, профессор

ГУЛМАДОВ Ф. – доктор педагогических наук

КАМОЛЗОДА С. – кандидат педагогических наук, зав. отделом образования и педагогических технологий Академии образования Таджикистана

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИМОМЗОДА М.С. – министр образования и науки Республики Таджикистан

РАХИМИ Ф.К. – президент Национальной Академии наук Таджикистана

САЛОМИЁН М.К. – первый зам. министра образования и науки Республики Таджикистан

ИМАТОВА Л.М. – директор Института развития образования имени А. Джами АОТ

КУРБОНЗОДА Х. – ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования

Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 03.06.2019.

Журнал включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 17 апреля 2018 года за № 059/МД.

Адрес: 734063, г. Душанбе, ул. Айни – 126, Академия образования Таджикистана

E-mail: att@maorif.tj **Сайт:** www.aot.tj **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

ISSN 2222-9809

ISSN 2222-9809



© Академия образования Таджикистана, 2021

Индекс подписки: 77727



**BULLETIN
OF ACADEMY OF EDUCATION
OF TAJIKISTAN**



Scientific-educational-methodical journal № 3 (40), 2021
Founder: Academy of Education of Tajikistan

CHIEF EDITOR:

- BOBIZODA G.M.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, the doctor of Biological sciences, doctor of pharmaceutical sciences, professor, The President of AET

DEPUTY CHIEF EDITOR:

- KARIMZODA M.B.** – Candidate of Pedagogical Sciences, Chief Scientific Secretary of AET

EXECUTIVE SECRETARY:

- MUHIDDINZODA B.** – Head of the Department of Comparative Pedagogy and the Modern School of the Academy of Education of Tajikistan

EDITORIAL TEAM:

- LUTFULLOZOEDA M.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

- KARIMOVA I.KH.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

- SHARIFZODA F.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

- NUMONOV M.** – Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Doctor of pedagogical sciences, professor

- SHERBOEV S.** – Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Doctor of pedagogical sciences, professor

- NEGMATOV S.E.** – Doctor of pedagogical sciences, professor

- GULMADOV F.** – Doctor of pedagogical sciences

- KAMOLZODA S.** – Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Education and Pedagogical Technology of the Academy of Education of Tajikistan

EDITORIAL COUNCIL:

- IMOMZODA M.S.** – Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

- RAHIMI F.K.** – President of the National Academy of Sciences of Tajikistan

- SALOMIYON M.Q.** – first deputy Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

- IMATOVA L.M.** – Director of the Institute for the Development of Education named after A. Jami AET

- KURBONZODA X.** – Rector of the Republican Institute for Advanced Studies and retraining of educators

The journal is published in Tajik, Russian and English languages.

The journal is included in the List of reviewed scientific journals of the higher attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan from 03.06.2019.

The journal is included in the database Of the Russian science citation index

The journal was registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on April 17, 2018 under No. 059 / MD.

Address: 734063, Dushanbe, 126 Ayni Str., Academy of Education of Tajikistan

E-mail: att@maorif.tj Site: www.aot.tj Tel: +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

ISSN 2222-9809

ISSN 2222-9809



© Academy of Education of Tajikistan, 2021

Subscription index: 77727



МУНДАРИЧА
СИЁСАТИ МАОРИФ

Саҳ.

БОБИЗОДА Ф.М., АБДУРАҲМОНОВ Г.Н.

Заминаҳои бавуҷудоӣ маърифатокии амали (функционалӣ) 11 - 15

РАҲИМЗОДА Х., ҲАСАНЗОДА Ю.Ю.

Ҳамкории педагогии мактаб, оила ва ҷомеа омили муҳими баланд бардоштани сифати кори таълими-тарбиявӣ бо хонандагон 16 - 24

МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА

ЗИЁВИДДИНЗОДА З.З., САМАДОВ М.С.

Самтҳои асосии соҳтор, мундариҷа ва рушди проблемаи таҳсилоти фосилавӣ дар низоми таҳсилоти олии касбӣ дар замони муосир 25 - 33

АБДУНАЗАРЗОДА Ш.А.

Такмили салоҳияти касбии омӯзгори муассисаи таҳсилоти умумӣ ва танзими дурусти самти фаъолияти педагогии ӯ 34 - 40

САМАДОВ М.С., ЗИЁВИДДИНЗОДА З.З.

Шароити ташкилию педагогӣ барои ташаккули омодагии ояндаи омӯзгор ба таълими фанни тарбияи ҷисмонӣ 40 - 47

МИРЗОЕВ Ш.С., ҲАҚНАЗАРОВ Т.М.

Роҳҳои омодасозии кӯдакони нуқсони нутқидошта ба мактаб 47 - 54

САФАРОВА М.М.

Нақши осорхонаҳо дар пешрафти ҳунарҳои мардумӣ 54 - 56

ҲАҚНАЗАРОВ Т.М.

Тавсифи алалия яке аз нуқсонҳои нутқӣ ва роҳҳои ислоҳи он 57 - 64

ШОЗИЁЕВА Г.П., ҲУКУМАТОВА Г.Р.

Саҳми Сотим Улугзода дар тарҷумаи осори Вилям Шекспира 65 - 75

ЛУТФУЛЛОЕВА П.М., ИҶБОЛОВА З.С.

Истифодай саҳнанаҳо барои сайқал додани донишҳои грамматикии хонандагон дар дарсҳои забони англисӣ ва корҳои беруназсинӣ 75 - 82

МАҲМУДЗОДА Қ.Н.

Равишҳои методологии таҳқиқи ташаккулёбии салоҳиятнокии касбии донишҷӯёни коллеҷҳои тиббӣ 82 - 89

МАҲМУДЗОДА Қ.Н.

Моҳият ва соҳтори салоҳиятҳои касбии донишҷӯёни коллеҷҳои тиббӣ 89 - 95

СУЛТОНОВ И.С.

Ташаккули тарзи ҳаёти солим бо дарназардошти маҳсусиятҳои психологӣ, ҷисмонӣ ва маънавии хонандагон 95 - 100

МАТРОБИЁН С.Қ., НАЧМИДДИНИЁН Ф.Р.

Тасвири забонии ҷаҳон 100 - 106

АБДУЛОВ Ҷ.М.

Экспозитсияи осорхонавӣ ва нақши он дар рушди туризми фарҳангӣ 106 - 110

ДАВЛАТШОЗОДА А.	
<i>Аҳамияти омӯзиши забон асоси ташаккули фарҳанги сухан дар фаъолияти касбии кормандони ВКД.....</i>	<i>110 – 114</i>
ОЛИМИЁН С.Ш.	
<i>Нақши матбуоти даврӣ дар бозтоби ҷаини байнамилалии Наврӯз.....</i>	<i>114 – 120</i>
 ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ	
НАЗАРЗОДА Р.С.	
<i>Татбиқи навъ ва шаклҳои гуногуни саволу масъалаҳои тестӣ дар санҷиии дастовардҳои таълимии донишҷӯён аз силсилафанҳои барномасозӣ.....</i>	<i>121 – 122</i>
АБДУЛЛОЕВА З.Н.	
<i>Шаклҳои асосии инкишиofi салоҳияти акмеологии омӯзгорони ояндаи математика дар раванди таҷрибаоӯзии педагогӣ.....</i>	<i>132 – 137</i>
ДАВЛАТОВ Р.Ҷ., МУСУЛМОНИ А.	
<i>Методикаи ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ бо ёрии барномаҳои компьютерӣ.....</i>	<i>137 - 142</i>
<i>Ба таваҷҷӯҳи муаллифон</i>	<i>143</i>

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БОБИЗОДА Г.М., АБДУРАХМОНОВ Г.Н.

Предпосылки возникновения функциональной грамотности..... 11 - 15

РАХИМЗОДА Х., ХАСАНЗОДА Ю.Ю.

Педагогическое взаимодействие школы, семьи и общественности как важный фактор повышения качества учебно – воспитательной работы учащихся..... 16 – 24

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ЗИЁВИДДИНЗОДА З.З., САМАДОВ М.С.

Основные направления структуры, содержания и развития проблемы дистанционного обучения в современной системе высшего профессионального образования..... 25 – 33

АБДУНАЗАРЗОДА Ш.А.

Совершенствование профессиональной компетенции учителя общеобразовательного учреждения и правильное регулирование направленности его педагогической деятельности..... 34 – 40

САМАДОВ М.С., ЗИЁВИДДИНЗОДА З.З.

Организационно-педагогические условия формирования подготовки будущего учителя к преподаванию "физическая культура" 40 – 47

МИРЗОЕВ Ш.С., ХАКНАЗАРОВ Т.М.

Способы подготовки говорящих детей к школе..... 47 – 54

САФАРОВА М.М.

Роль музеев в развитии народных ремесел..... 54 – 56

ХАКНАЗАРОВ Т.М.

Описание алалии - одного из дефектов речи и способов его исправления..... 57 – 64

ШОЗИЁЕВА Г.П., ХУКУМАТОВА Г.Р.

Вклад Сотима Улугзаде в переводе произведения Уильяма Шекспира 65 – 75

ЛУТФУЛЛОЕВА П.М., ИКБОЛОВА З.С.

Использование ролевых сценок для улучшения знаний учащихся по грамматике на уроках английского языка и во внеклассных мероприятиях..... 75 – 82

МАХМУДЗОДА К.Н.

Методологические подходы к исследованию формирования профессиональной компетентности студентов медицинского колледжа..... 82 – 89

МАХМУДЗОДА К.Н.

Сущность и структура профессиональной компетенции студентов медицинских колледжей..... 89 – 95

СУЛТОНОВ И.С.

Формирование здорового образа жизни с учетом ментальных, физических и духовных характеристик..... 95 – 100

МАТРОБИЁН С.Қ., НАДЖМИДДИНИЁН Ф.Р.

Языковая картина мира..... 100 – 106

АБДУЛОВ ДЖ.М.

Музейная экспозиция и её роль в развитии культурного туризма..... 106 – 110

ДАВЛЯТШОЗОДА А.

Важность обучения языков в формировании культуры речи в профессиональной деятельности сотрудников ОВД..... 110 – 114

ОЛИМИЁН С.Ш.

Роль периодической печати в освещении международного праздника Навруз.... 114 – 120

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ**НАЗАРЗОДА Р.С.**

Применение различных видов и форм тестовых вопросов и задач в проверке учебных достижений студентов по ряду программистских дисциплин..... 121 – 132

АБДУЛЛОЕВА З.Н.

Основные формы развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики..... 132 – 137

ДАВЛАТОВ Р.Д., МУСУЛМОНИ А.

Методология решения экономических задач с помощью компьютерных программ..... 137 - 142

К сведению авторов 143

CONTENTS

	<i>Pag.</i>
EDUCATIONAL POLICY	
BOBIZODA G.M., ABDURAKHMONOV G.N. <i>Background of functional literacy.....</i>	<i>11 - 15</i>
RAHIMZODA Kh., HASANZODA Y.Y. <i>Pedagogical interaction of school, family and public as an important factor in improving the quality of educational work of students.....</i>	<i>16 - 24</i>
GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY	
ZIYOVIDDINZODA Z.Z., SAMADOV M.S. <i>Main directions of the structure, content and development of the problem of distance education in the modern system of higher professional education.....</i>	<i>25 - 33</i>
ABDUNAZARZODA Sh.A. <i>Improving the professional competence of teachers of a general education institution and the correct regulation of the direction of their pedagogical activity..</i>	<i>34 - 40</i>
SAMADOV M.S., ZIYOVIDDINZODA Z.Z. <i>Organizational and pedagogical conditions for forming the preparation of a future teacher for teaching "Physical education".....</i>	<i>40 - 47</i>
MIRZOEV Sh.S., HAKNAZAROV T.M. <i>Ways to prepare children with speech problems to school.....</i>	<i>47 - 54</i>
SAFAROVA M.M. <i>The role of museums in the development of folk crafts.....</i>	<i>54 - 56</i>
HAKNAZAROV T.M. <i>Description of alalia - one of the speech and ways to correct it.....</i>	<i>57 - 64</i>
SHOZIYOVA G.P., HUKUMATOVA G.R. <i>Sotim Ulugzod's contribution to the translation of William Shakespeare's works...</i>	<i>65 - 75</i>
LUTFULLOEVA P.M., IGHBOLOVA Z.S. <i>Using role-plays to improve students' grammar knowledge in English lessons and extra-curricular activities.....</i>	<i>75 - 82</i>
MAHMUDZODA K.N. <i>Methodological approaches to research the formation of professional competence of medical college students.....</i>	<i>82 - 89</i>
MAHMUDZODA K.N. <i>Essence and structure of the professional competences of medical college students.....</i>	<i>89 - 95</i>
SULTONOV I.S. <i>Formation of a healthy lifestyle taking into account mental, physical and spiritual characteristics.....</i>	<i>95 - 100</i>
MATROBIYON S.K., NAJMIDDINIYON F.R. <i>Language description of the world.....</i>	<i>100 - 106</i>
ABDULOV J.M. <i>Museum exposition and its role in the development of cultural tourism.....</i>	<i>106 - 110</i>

DAVLATSHOZODA A.	
<i>The importance of language learning in the formation of speech culture in the professional activities of MIA employees.....</i>	110 – 114
OLIMIYON S.Sh.	
<i>The role of periodicals in covering the international holiday of Navruz.....</i>	114 – 120
 TEACHING TECHNOLOGY	
NAZARZODA R.S.	
<i>Application of different types and forms of test questions and tasks in checking the learning achievements of students in a series of programming subjects.....</i>	121 – 132
ABDULLOEVА Z.N.	
<i>The main forms of development of acmeological competence of future mathematics teachers in the process of pedagogical practice.....</i>	132 – 137
DAVLATOV R.J., MUSULMONI A.	
<i>Methodology for solving economic problems with the help of computer programs...</i>	137 - 142
For authors.....	143

**СИЁСАТИ МАОРИФ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
EDUCATIONAL POLICY**

**ЗАМИНАҲОИ БАВУЧУДОЙИ МАҶРИФАТОКИИ
АМАЛӢ (ФУНКСИОНАЛИӢ)**

БОБИЗОДА Гуломқодир Муккамал – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевти, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, **E-mail:** bobievgt@mail.ru, **тел.:** +(992)888877917

АБДУРАҲМОНОВ Гулрӯз Нурмаҳмадовиҷ – сармуҳаҳассиси шуъбаи таҳсилот ва технологияи педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126, **E-mail:** abduraxmonov_1979@mail.ru, **тел.:** +(992) 98 333 02 79

Дар мақола масъалаи мухимми раванди таҳсилоти муосир – ташаккули маҷрифатнокии амалӣ дар хонандагон таҳлилу натиҷагирий карда шудааст. Таърихи бавучудойии истилоҳи мазкур ва фаҳмиши муосири он аз назари мӯҳққиқони гуногун оварда шудаанд. Зимни таҳлилу баррасии андешаҳои мухталиф маҷрифатнокии амалӣ ҳамчун маҷмӯи донишу маҳорат ва малакаҳое тавсиф дода мешавад, ки дар тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ мавриди истифода қарор гирифта, идроқи дурустӣ олами иҳотакардаро таъмин месозад ва раванди мутобиқати иҷтимоиро ба шароитҳои тағйирёбандай мухити атроф таъмин месозад. Ба андешаи муаллифон маҷрифатнокии амалӣ қисмати мухимми таҳсилоти муосир маҳсуб ёфта, ба мағҳуми «салоҳиятмандӣ» алоқаи зич дошта, яке аз нишондиҳандаҳои маълумотнокии шахс баҳисоб меравад. Ҳамзамон, инкишофи маҷрифатнокии амалӣ тавасути ташаккули салоҳиятҳои таълимӣ (хондан, навиштан, ҳисоб, таҳлил, хуносанамӣ ва ғ.) дар хонандагон имконпазир мегардад.

Вожаҳои асосӣ: маҷрифатнокии функсионалиӣ, салоҳиятҳои таълимӣ, ташаккул, дониш, маҳорат, малака, хонанда, омӯзгор.

**ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ**

БОБИЗОДА Гуломқодир Муккамал – академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических и фармацевтических наук, профессор, президент Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни – 126, **E-mail:** bobievgt@mail.ru, **тел.:** +(992)888877917

АБДУРАҲМОНОВ Гулрӯз Нурмаҳмадовиҷ – гл.специалист отдела образования и педагогических технологий Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, **E-mail:** abduraxmonov_1979@mail.ru, **тел.:** +(992) 98 333 02 79

Статья посвящена важной проблеме современного образования – формированию функциональной грамотности учащихся. Освещена история возникновения термина и современное его понимание со стороны различных исследователей. На основе анализа разных подходов функциональная грамотность рассматривается как комплекс знаний, умений и навыков, которые применяются во всех сферах деятельности, способствует соответствующему восприятию окружающей действительности и адаптацию к меняющимся условиям современной среды. По мнению авторов функциональная

грамотность выступает важным составляющим современного образования и тесно связана с термином «компетентность»; развитие функциональной грамотности становится возможным путём формирования учебных компетенций (чтение, письмо, счет, анализ, обобщение и др.) у учащихся.

Ключевые слова: функциональная грамотность, учебные компетенции, формирование, знания, умения, навыки, ученик, учитель.

BACKGROUND OF FUNCTIONAL LITERACY

BOBIZODA Gulomqodir Mukkamal – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, Doctor of biological and pharmaceutical sciences, professor, President of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni Str. 126, E-mail: bobievgm@mail.ru, mob.: +(992)88 887 79 17

ABDURAKHMONOV Gulruz Nurmakhmadovich - Specialist of the Department of Education and Pedagogical Technology of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st, 126. E-mail: abduraxmonov_1979@mail.ru, mob.: +(992) 98 333 02 79.

The article is devoted to an important problem of modern education - the formation of functional literacy of students. The history of the emergence of the term and its modern understanding by various researchers are highlighted. Based on the analysis of different approaches, functional literacy is considered as a complex of knowledge, skills and abilities that are applied in all areas of activity, contributes to the appropriate perception of the surrounding reality and adaptation to the changing conditions of the modern environment. According to the authors: functional literacy is an important component of modern education and is closely related to the term "competence"; the development of functional literacy becomes possible through the formation of educational competencies (reading, writing, counting, analysis, generalization, etc.) among students.

Key words: functional literacy, learning competencies, formation, knowledge, abilities, skills, student, teacher.

Дар шароитҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҷомеаи мусир ба шахсияи маърифатноке ниёз дорад, ки ба малакаҳои муайян соҳиб буда, ба мақсадҳои дар пешгузоштааш расида метавонад. Ин ҳолат зарурияти ташаккули маърифатнокии амалиро дар хонандагон пеш меорад, то тавонанд муваффақона ба шароитҳои тағиیرёбандай олами мусир мутобиқ гарданд.

Барои ҷомеаи имрӯза тағиироти рузафзуни олами атроф хос аст. Фояҳои гуногун, технологияҳои муҳталиф ба тезӣ яқдигарро иваз менамоянд. Ин тағииротҳо ба соҳаи маориф низ даҳл доранд. Фарди имрӯзаро мебояд ба шароитҳои нави фаъолияти ҳаётӣ саривакт мутобиқ гардад, мустақилият ва худтакомулдиҳиро омӯзад, аз омилҳои номусоид канораҷӯй карда тавонад.

Мафхуми «маърифатнокии амалий» дар хӯҷҷатҳои ташкилоти байнамилалии ЮНЕСКО интиҳои солҳои 60-уми асри гузашта пайдо шуд. Таҷрибаи байнамилалий нишон медиҳад, ки миёнаҳои солҳои 70-ум мафхуми «маърифатнокӣ» ё худ «саводнокӣ» таҷдиди назар гардида, мазмуни васеътарро қасб кард. Соли 1965 дар Техрон конгресси байнамилалии вазирони маориф ҷиҳати маҳви бесаводӣ баргузор гардид, ки дар он истилоҳи «маърифатнокии амалий» қабул гардид. Пас аз муддате, соли 1978 матни аз ҷониби ЮНЕСКО пешниҳодгардидаи дастури стандартизатсияи байнамилалий дар соҳаи маориф таҷдиди назар гардида, тағиир дода шуд. Мувофиқи нашри нави ҳӯҷҷати

мазкур шахсе соҳиби маърифатнокии амалӣ шумурда мешавад, ки дар фаъолиятҳои гуногун самаранок ширкат намуда, аз хат, ҳисоб ва хониш барои рушди ҳамаҷонибаи ҳуд истифода мебараад [8, с. 19].

Мағҳуми «маърифатнокии амалӣ» ба маънои всеъаш – ин мавқеъгирии шахс дар ҷомеа мебошад, ки зимни таҳсиоти умумӣ имконпазир мегардад. Имрӯзҳо маърифатнокии амалӣ омили асосиест, ки барои ишироки фаъоли шахс дар фаъолиятҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, маданиӣ, иқтисодӣ мусоидат намуда, таҳсилотро тулии тамоми ҳаёт дар назар дорад. А.А. Леонтев моҳияти маърифатнокии амалиро дар маҳорати ҳалли проблемаҳои ҳаётӣ мебинад [9, с. 36]. Мувофиқи нуқтаи назари О.Е. Лебедев, маърифатнокии амалӣ – ин он дараҷаи маълумот аст, ки аз ҷониби хонандагон ҳангоми таҳсил дар муассисаи таҳсилоти умумӣ ба даст меояд [6, с. 115]. Ба андешаи А.М. Новиков «... маърифатнокии амалӣ қисмати муҳимми таркибии таҳсилоти қасбист» [7, с. 78].

Муҳаққиқон Р.Л. Печенюк, В.А. Ермоленко, С.Ю. Черноглазкина маърифатнокии амалиро ҳамчун қобилияти ҳамгирои шахс ҷиҳати амалӣ намудани фаъолияти ҳаётии ҳуд дар ҷомеа бо истифода аз маълумоти аз соҳаи муайян бадастовардашуда медонанд [2, с. 42].

Саҳми назаррасро дар дакиқгардонии мағҳуми маърифатнокии амалӣ П.Р. Атутов гузоштааст [1]. Ба андешаи ӯ истилоҳи мазкур ду ҷанбаро фаро мегирад. Ҷанбаи якум ба омоданамоии хонандагон марбут аст: ҳаҷмӣ кофӣ ва зарурии дониш, ки ба хонандагон имконият медиҳад ба фаъолияти оянда ворид гардад. Ҷабаи дуюм ба ташаккули омилҳои марбут аст, ки ба такомулдиҳии сифатҳои шахсӣ мусоидат мекунанд. Ин ба шахс имконият медиҳад, то ба дигаргунгардии вазъияти иттилоотӣ ва технологӣ ӯзгунонӣ намояд.

Мувофиқи назарияи В.А. Ермоленко маърифатнокии амалӣ соҳтори мураккаб доша, аз ду ҷузъи асосӣ таркиб ёфтааст: салоҳиятҳои заминавӣ (ҷузъи технологӣ) ва сифатҳои шахсӣ, ки барои амалкарди муваффақонаи фард дар ҷомеа, ҳудтакомулдиҳии ӯ ва инкишофи шахсияташ муҳимманд (ҷузъи шахсӣ). Ба замми ин, дар соҳтори маърифатнокии амалӣ ӯ «ҳаста» (дараҷаи маълумотнокӣ) ва «қишир»-ро чудо мекунад, ки марбути тағйироти дар соҳаҳои гуногуни ҳаётӣ иҷтимоӣ бавуҷудоянда буда, боиси баланд гардидани дараҷаи маълумоти умумӣ мегарданд [2, с. 27].

Г.П. Зинченко қайд мекунад, ки имрӯзҳо шахси дорои маърифатнокии амалӣ метавонад мустақилона омӯзанд, андешаронӣ намояд ва донишҳояшро на танҳо дар фаъолияти қасбияш, балки дар дигар соҳаҳои ҳаёт (оила, ҷомеа) самарманд истифода намояд. Аз ин рӯ, дар ҳар як фард бояд саъю талош ва омодагӣ ба омузиши муттасил (доимӣ) тӯли тамоми ҳаёт мавҷуд бошад. Танҳо дар ҳамин сурат маърифатнокӣ метавонад чун воситаи муносибати инсон ба олами атроф баромад намояд [3].

Ба андешаи А.С. Тангян «маърифатнокии ҳадди аққали амалӣ» - ин дараҷаи дониш маҳорат ва малакаҳои мебошад, ки бо пешрафти ҷомеа ва зиёд гаштани талаботҳои шахс баланд мегардад. Дакиқтараш, маҳорати хондану навиштан ҷиҳати ширкати самарманд дар ҳаётӣ сиёсӣ, шаҳрвандӣ, маданиӣ ва иҷтимоӣ ҷомеа, мусоидат ба инкишофи хеш [11, с. 17].

Солҳои охир афзудани дараҷаи истифодаи воситаҳои навтарини технологӣ, асбобҳои рӯзгор дар ҳаётӣ ҳаррӯза зинаи баланди маърифатнокиро талаб мекунад. Ин аст, ки маърифатнокии компүтерӣ ва техники қисмати таркибии маърифатнокии амалиро ташкил мекунанд.

Имрӯзҳо истилоҳҳои маърифати сиёсӣ маърифати компүтерӣ, маърифати экологӣ, маърифати хуқуқӣ ва амсоли ин васеъ истифода мегардад, ки сатҳи муайяни донишҳо дар соҳаи муайян дар назар дорад. Дар луғати истилоҳоти Е.И. Огарев ва В.Г. Анушкин истилоҳи «маърифаи амалӣ» ба ду маъни шарҳ дода мешавад: маҳдуд ва васеъ. Ба маънои маҳдуд истилоҳи мазкур ҳамчун майл ба истифодаи малакаҳои навиштан, хондан ва шумумурдан барои ҳалли масъалаҳои амалии ҳаётӣ рузмарра

маънидод карда мешавад. Ба маънои васеъ маърифатнокии амалий – ин маҳорати истифодаи системаҳои аломатии забонҳои табий ва сунъӣ мебошад.

Дар лугати педагогии энсиклопедӣ маърифатнокии амалий ҳамчун маҳорати азхуд намудани маҷмӯи дониш, маҳорат ва малакаҳои гуногуни аз лиҳози иҷтимоӣ муҳим тавсиф меёбад, ки ба инсон имконият медиҳанд дар равандҳои иҷтимоӣ ширкат намояд [10]. Ба андешаи Г.М. Каджаспирова маърифатнокӣ дараҷаи мушаххаси азхуднамоӣ ва истифодаи дониш ва маҳоратҳоро ифода мекунад [4].

И. А. Калесникова маърифатнокии амалиро дар доираи таҳсилоти мунтазам баррасӣ намуда, се қисмати асосии онро, ки ба таълими шаҳс марбут аст, чудо мекунад:

- таълими намудҳои гуногуни маърифатнокӣ;

- маърифатнокии маданий (таҳсилоти умумии иловагӣ, ки ба фаъолияти меҳнатӣ марбут нест);

- маърфатнокии таҳасусӣ (касбӣ) [5, с. 15].

Дар баробари ин И. А. Калесникова зинаҳои зерини мазмуни таҳсилотро ҷудо мекунад: маърифатнокии иҷтимоӣ, маърифатнокии компютерӣ, маърифатнокии хониш, ҳисоб ва амсоли ин. Дараҷаи маърифатнокиро ҳадди азхуднамоии системаҳои алomатӣ муайян месозад, ки муҳимтаринашон зеринҳоянд:

- маърифатнокии ибтидой ё худ сода;

- маърифатнокии умумимаданий;

- маърифатнокии амалий (функционалий) [5, с. 16].

Таҳлили боло нишон медиҳад, ки аксари муаллифон ба сифати нишондиҳандаҳои маърифатнокӣ маданият, маърифатнокӣ, салоҳиятмандии касбиро дар назар доранд. Бо дарназардошти ин маърифатнокӣ гуфта, сифати иҷтимоӣ-педагогии шаҳсро аз қабили фаҳмидан, дарк кардани матни хондашуда, идроки ахбори пешниҳодгашта, ки дар системаи муайян аломатӣ рамзгузорӣ гаштааст, мефаҳманд.

Дар таҳқиқоти солҳои охир намудҳои зерини маърифатнокии амалиро чудо мекунанд:

- 1) маърифатнокии иттилоотӣ – қобилияти дарёфи маълумот аз китобҳо, интернет ва дигар сарчашмаҳои ахбор, коркард ва баррасии он аз якчанд нуқтаи назар;

- 2) маърифатнокии иртиботӣ – азхуд намудани шаклҳои гуногуни фаъолияти нутқӣ, маҳорати дарки нутқи гайриоддӣ, озодона баён намудани фикри хеш;

- 3) маърифатноки фаъолиятий – маҳорат ва малакаҳои ташкилотчиӣ, қобилияти банақшагирии ҳадафи фаъолияти худ, амалий намудани худназорат, худбаҳдихӣ ва амсоли ин;

- 4) маҳорати босаводона на танҳо хондан ва навиштан, балки инчунн суханронӣ намудан.

А.А. Леонтев маърифатнокии амалиро ҳамчун маҳорати тули тамоми ҳаёт татбиқ намудани донишҳои бадастомада ҷиҳати ҳалли масъалаҳои гуногун дар соҳаҳои муҳталифи фаъолияти инсон тавсиф мекунад [9, с. 22]. Масъалаи ташаккули маърифатнокии амалий дар корҳои Л.М. Перминова нисбатан мукаммалтар баррасӣ гаштааст. Ӯ раванди мазкурро дар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ омӯхта, ташкилдиҳандаҳои асосии зерини онро чудо мекунад:

1. **Мазмунӣ-фаъолиятий.** Он қисматҳои зеринро фаро мегирад: а) маҳоратҳои амалий, ки дар имконияти истифодаи маҷмӯи донишҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои амалий ва таълимий ифода меёбанд; б) маҳоратҳои умумии таълимий (дар синфҳои 5-9 ташаккул меёбанд); в) ҳамкории фард бо институтҳои иҷтимоии шаҳр, маҳал; г) донишҳо ва маҳратҳои заминавие, ки барои идомаи таҳсилоти умумӣ ва касбӣ муҳимманд.

2. **Талаботӣ- маромӣ.** Қисмати мазкур омодагиро ба ҷанбаҳои зерин ифода мекунад: а) баланд бардоштани сатҳи маълумотнокӣ; б) фаъолияти иртиботӣ (коммуникативӣ) дар ҷомеа; в) интихоби касб. Ба андешаи муаллифи мазкур таълим дар муассисаи таҳсилоти умумӣ бояд ба ташаккули салоҳиятҳо равона бошад,

мувофиқан маърифатнокии амалӣ маҳз дар муассисаи таълимӣ бояд ташаккул дода шавад.

Ҳамин тариқ, андешаҳои муҳаққикони гуногунро ҷамъбаст намуда, гуфтан мумкин аст, ки маърифатнокии амалӣ – ин дараҷаи маълумотнокии фард ва ҷузъи раванди таълим маҳсуб мейёбад ва дар ягонагии дониш, маҳорат ва малакаҳои фанӣ, ҳамгирошудаи байнифаний ва инчунин усуљҳои кори мустақилонаи марбут ба маҳорати ҳалли масъалаҳои мушаххас дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва ҳамкорӣ бо ҷомеа ифода мейёбад.

Ба андешаи мо, дар ташаккули маърифатнокии заминавии хонандагон омилҳои зерин таъсгузоранд:

- стандартҳои таҳсилот, барномаҳои аълизимӣ;
- методҳо ва шаклҳои таълим;
- арзёбии дастовардҳои таълимии хонанда;
- сатҳи салоҳиятмандии омӯзгор;
- иштироки фаъолонаи волидон дар раванди таълиму тарбияи фарзандон.

Таҳлили боло имкон медиҳад ҳулосаҳои зерин бароварда шаванд:

- маърифатнокии амалӣ қисмати муҳимми таҳсилоти мусир маҳсуб ёфта, ба мағҳуми «салоҳиятмандӣ» алоқаи зич дорад;
- он яке аз нишондиҳандаҳои маълумотнокии шаҳс аст;
- инкишофи маърифатнокии амалӣ тавасути ташаккули салоҳиятҳои таълимӣ (хондан, навиштан, ҳисоб, таҳлил, ҳулосанамӣ ва ғ.) дар хонандагон имконпазир мегардад.
- дар раванди ташаккули маърифатнокии амалӣ салоҳияти технологи омӯзгор нақши муҳим мебозад, ки дар таҷрибаи истифодаи самараноки методҳо ва технологияҳои таълимӣ дар дарс, маҳорати мутобиқ соҳтани онҳо ба имкониятҳо ва ҳусусиятҳои фардӣ-психологии хонандагон ифода мейёбад.

АДАБИЁТ

1. Атутов, П.Р. Политехническое образование и рынок труда // Учащаяся молодёжь и рынок: Сб. научных тр. – М.: Мин. просв., 1994. – 121с.
2. Ермоленко, В.А. Дидактические основы функциональной грамотности в современных условиях / В.А. Ермоленко, Р.Л. Перченюк, С.Ю. Черноглазкин. – М.: ИТОП РАО, 1999. – 228 с.
3. Зинченко, Г.П. Универсальный способ деятельности / Г.П. Зинченко // Советская педагогика. – 1990. - № 4. – С. 56-68.
4. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: «Академия», 2001. – 176 с.
5. Колесникова, И.П. Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках русского языка и литературы // Молодой ученый. – 2016. - №7. – С. 15-17.
6. Лебедев, О. Е. Образованность учащихся как цель образования и образовательный результат / О.Е. Лебедев//Контроль качества и оценка в образовании: мат. международн. конф. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – С. 113-129.
7. Новыков, А.М. Образовательный проект / А.М. Новыков, Д.А. Новиков. М.: Эгвэс, 2004. – 120 с.
8. Образовательная программа – маршрут ученика / под.ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: ЮИПК, 1998. 175 с.
9. Образовательная система «Школа 2010». Педагогика здравого смысла/ под.ред. А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2003.
10. Педагогический энциклопедический словарь / гл. редактор Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.
11. Тангян, С.А. «Новая грамотность» в развитых странах/ С.А. Тангян // Советская педагогика. – 1990. - №1. – С. 3-17.

РАХИМЗОДА Хуррам – доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела педагогики и психологии Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, тел.: +(992) 907-98-47-70

ҲАСАНЗОДА Юнус Юсуфи – соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, Email: ynus.hasanov.87@mail.ru, тел.: +(992) 882-20-22-77

В статье анализируются результаты научного исследования «Взаимодействие семьи, школы и общественности в повышении качества воспитания и обучения» подрастающего поколения. Исследования установило, что абсолютное большинство сельских и городских семей не имеют педагогических и психологических знаний по воспитанию детей и почти не установлены взаимодействия и постоянных связей между школой и семьями учащихся.

Исследователь – педагог рекомендует средства и методы установления и организации взаимодействия школы с семьями учащихся. Верно установленные взаимодействия школы, семьи и общественности являются важным фактором влияющего на повышение качества обучения учащихся в школе. Основную роль в организации взаимодействия должны выполнять классные руководители и родительские комитеты в школе.

Ключевые слова: семья, школа, взаимодействия, воспитание, обучение, педагогика, психология.

ҲАМКОРИИ ПЕДАГОГИИ МАКТАБ, ОИЛА ВА ҶОМЕА ОМИЛИ МУҲИМИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ КОРИ ТАЪЛИМИЙ – ТАРБИЯЙӢ БО ХОНАНДАГОН

РАҲИМЗОДА Хуррам – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, ходими пешбари илми шуъбаи педагогика ва психологияи Пажӯҳшишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, тел.: +(992) 907-98-47-70

ҲАСАНЗОДА Юнус Юсуфӣ – унвонҷӯи Пажӯҳшишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, Email: ynus.hasanov.87@mail.ru, тел.: +(992) 882-20-22-77

Дар мақола натиҷаҳои тадқиқоти «Ҳамкории мактаб, оила ва ҷомеа дар баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас» муҳтасар таҳлил карда мешаванд. Дар тадқиқот паст будани донишҳои педагогӣ–психологӣ, ки сабаби коста гардидани тарбияи фарзандон муайян гардидааст ва роҳҳои бартараф намудани он муҳокима мегардад.

Дар мақола роҳҳо ва методҳои мустаҳкам намудани робитаҳои мактабу оила ва баланд бардоштани маърифати педагогӣ пешниҳод гардидааст. Яке аз омилҳои муҳими пешбарандай маърифати педагогии волидон фаъол намудани кори комитети падару модарони синфҳо ва мактаб муайян карда шудааст.

Вожсаҳои асосӣ: оила, мактаб, ҳамкории, тарбия, таълим, педагогӣ, психологӣ.

PEDAGOGICAL INTERACTION OF SCHOOL, FAMILY AND PUBLIC AS AN IMPORTANT FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL WORK OF STUDENTS

RAHIMZODA Khurram – doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Department of pedagogy and psychology of the Institute for the Development Education named after Abdurahman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st, 126, **mob.:** +(992) 907-98-47-70

HASANZODA Yunus Yusufi - Applicant of the Institute for the Development of Education named after Abdurahman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st, 126, **Email:** yunus_hasanov_87@mail.ru, **mob.:** +(992) 882-20-22-77

The article analyzes the results of scientific research "Interaction of the family, school and the public in improving the quality of education and upbringing" of the younger generation. Studies found that the absolute majority of rural and urban families do not have pedagogical and psychological knowledge to raise children and have almost no interaction and permanent ties between the school and the families of students.

The explorer - teacher recommends the means and methods for establishing and organizing school interaction with students' families. The established interaction of the school, family and the public is an important factor affecting the improvement of the quality of upbringing of students in school. The main role in organizing the interaction should be by class teachers and parental committees in school.

Keywords: families, schools, interactions, upbringing, training, pedagogical, psychological.

Основная цель перестройки содержания образования общеобразовательных школ в Республике Таджикистан - дать каждому ученику глубокие, разносторонние знания, развить индивидуальные способности учащихся и направить полученные ими знания, умения и навыки на благо своего народа Родины. Эта цель утверждена и Законом Республики Таджикистан «Об образовании», в котором отмечается, что "в задачи обучения и воспитания как составных частей образования в условиях демократического, правового, светского государства входят подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, гармонично развитых граждан, обладающих глубокими знаниями, умениями, профессиональными навыками, проникнутых идеями миролюбия, гуманизма, патриотизма, социальной справедливости, соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей, прав и законов".

Основы принципов гуманизма и демократии, к которым прокладывает путь общество, закладываются в семье и школе. Основную задачу в этом вопросе решает школа. Только школа использует в своей деятельности принципы педагогики, взаимодействия учителя с учеником, руководителей школ, учителей и учащихся, коллектива школы и общественности и имеет возможность воспитать высоконравственных, духовно богатых будущих граждан Республики Таджикистан.

Успешное решение этой задачи зависит, прежде всего, от взаимодействия и постоянного сотрудничества семьи и школы в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Семейное и общественное воспитание в принципе не противоречат друг другу, хотя каждое из них имеет свои особенности. Они не могут заменить друг друга, однако они пополняют друг друга и закрепляют полученные духовные знания в семье и школе. Взаимодействие и сотрудничество семьи и школы

в воспитании детей позволяют добиться желаемого результата и подготовить детей к самостоятельной жизни.

Исследования показывают, что большинство родителей, особенно в сельской местности, не имеют достаточного уровня педагогических и психологических знаний. В своей воспитательной работе они используют традиционные методы народной педагогики, зачастую не учитывая особенностей физиологического и физического развития организма детей, используя методы телесного наказания, не дозволенные ни народной педагогикой, ни современной педагогической наукой. В этой важной области повышения педагогической культуры родителей основная цель принадлежит школе, педагогическому коллективу.

Проведённый опрос среди 200 родителей районов Фирдавси и Яванского района показали, что более 80% из них не имеют представления о педагогических, психологических и возрастных особенностях воспитания детей. Воспитание детей в таких семьях осуществляется в основном по своему семейному опыту и на основе национальных традиций.

Результаты проведенного тестирования показали низкий уровень педагогических знаний родителей, что показано в таблице.

Местность	Образования 9 класс	Общее среднее	Среднее специальное	Высшее	Всего
Городские	4	18	46	32	100
Сельские	21	36	35	8	100

Известно, что при противоречиях семейного и школьного воспитания, например, предъявляемых детям в семье и школе, рассматривается и усложняется педагогический процесс воспитания и снижается эффективность воспитательного процесса. Чтобы достичь необходимого результата в воспитании детей, учителю, прежде всего, необходимо установить постоянное взаимодействие с семьей учащихся и выработать единые требования в семье и школе. Только при таком сотрудничестве с семьей можно добиться желаемых результатов в воспитании подрастающего поколения.

Изучая проблемы сотрудничества и взаимодействия школы и семьи, И. В. Гребенников отмечал, что "отношения в системе "учитель - семья - ученик" должны строиться в соответствии с требованиями педагогической этики при ведущей роли школы и активном участии родителей". Анализ передового педагогического опыта и данные исследований показывают, что названная система успешно функционирует, если между учителем и родителями имеются тесные и систематические контакты в осуществлении целесообразных влияний на детей, если их отношения строятся на взаимном доверии и доброжелательности, если в совместной деятельности с каждой семьей учитель опирается на все то положительно, что имеется в ребенке, и умеет показать пути его развития; если учитель глубоко верит в успех содружества с родителями и ведет постоянную работу, направленную на повышение педагогической культуры отцов и матерей, положительный результат обеспечен.

Материалы исследования подтверждают, что эффективность взаимодействия учителя и родителей значительно повышается, если сотрудничество с родителями учитель исполняет не как служебную обязанность, а как гражданский долг: он ищет пути и методы повышения педагогической культуры родителей для выполнения совместной работы по воспитанию достойных

граждан страны. Учитель должен так заинтересовать отца и мать, чтобы они поняли необходимость повышения педагогических и психологических знаний и в своей деятельности руководствовались этими знаниями.

В Конституции Республики Таджикистан отмечается, что семья находится под защитой государства и определяет обязанности родителей, которые обязаны воспитать духовно и физически развитых граждан, готовых честно и добросовестно трудиться на благо народа и Родины. Следовательно, каждая семья заинтересована в правильном воспитании своих детей; в этом деле школа и учителя должны стать им советниками и партнерами.

Путем привлечения родителей к массовым школьным мероприятиям-родительским собраниям, лекциям и конференциям - школа укрепляет сотрудничество с родителями и одновременно повышает уровень их педагогических знаний. Посещение учителем семей учащихся также является основным фактором укрепления связи и сотрудничества семьи и школы.

Известно, что первые сведения об учителе родители получают от своих детей. Учащиеся имеют привычку делиться мнениями об учителе с родителями: они рассказывают, как он одевается, говорит, как относится к ребятам. По тому, как учитель излагает тему урока- свободно или заглядывая в книгу и конспект - учащиеся делают вывод о знаниях учителя. Наблюдения показывают, что некоторые учителя не соблюдают педагогического такта в отношениях с учащимися, иногда допускают несправедливость при выставлении оценок. Действия педагога через учащихся становятся достоянием родителей. Бывают случаи, когда учащиеся, оправдываясь перед родителями по замечаниям о плохом поведении или плохой успеваемости, обвиняют учителей в необъективном выставлении оценок. У родителей, не знакомых с учителем, складывается отрицательное мнение о его порядочности. Следовательно, сотрудничество учителей с семьями учащихся способствует нравственному воспитанию ребят. Личные контакты учителей и родителей предотвращают детей от обмана, предопределяют стремление лучше вести себя и учиться.

Психолого-педагогической основой сотрудничества семьи и школы является их общая цель: воспитание трудолюбивых, почтительных, высоконравственных людей, подготовленных к самостоятельной семейной жизни. Этой цели можно достичь, если требования семьи и школы будут едины. Если семья и школа не будут взаимодействовать в вопросах воспитания подрастающего поколения, не будет и единых требований к воспитанникам.

Сотрудничество и взаимодействие семьи и школы должно основываться на взаимопонимании и взаимопомощи. Нельзя считать сотрудничеством обстоятельства, при которых учитель посещает семью и доводит до сведения родителей, что ребенок плохо учится, пропускает уроки, имеет плохое поведение и просит принять меры. Учителю необходимо знать, что наряду с тем, что учащийся плохо учится и неважно ведет себя, у него есть и положительные нравственные качества. Поэтому, сообщая о недостатках учащегося, должно отметить и похвалить его положительные качества и найти совместные пути и действия для исправления недостатков учащегося. Убедившись в добрых намерениях учителя, родители никогда не откажутся от сотрудничества с ним.

Как было отмечено, основная ответственность за организацию и обеспечение взаимодействия и сотрудничества семьи и школы принадлежит классному руководителю. О его обязанностях и деятельности написано много исследований: статей и монографий. Плодотворную работу в этой области осуществили В. М. Коротов, А. И. Болдырев, Р. М. Капралова, И. В. Гребенников, Л. Дунаева, Д. Луцик, Т. В. Воликова и др. Их исследования и методические разработки на основе этих исследований стали достоянием педагогов всех республик бывшего СССР.

Необходимо отметить, что работы упомянутых исследований написаны в 70 - 80-е годы. В них раскрываются задачи классного руководителя, его основные функции и обязанности, формы и методы воспитательной работы в классе, приемы изучения характера учащихся, планирование и учет воспитательной работы в классе, работа общественных ученических и молодежных организаций, пути повышения педагогической культуры родителей и много других вопросов, касающихся воспитательной работы в классе и школе. Однако в настоящее время общественно-политический и экономический строй в республиках бывшего СССР изменился. Изменился он и в Республике Таджикистан. Теперь не действуют политические партии, направляющие работу молодежных организаций, обязывающие общественные организации и предприятия шефствовать над школой з вопросах оказания материальной помощи и участия в воспитательном процессе. В новых условиях большую роль в воспитании учащихся и в организации работы с родителями может сыграть педагогическая литература. Но во все времена из-за небольшого тиража она была недоступна, например, учителям сельских школ. Поэтому учитывая общие положения трудов ведущих исследователей, национальные особенности воспитания и специфические черты времени, мы подготовили и научно обоснованное методическое пособие для учителей, классных руководителей и работников воспитательных учреждений "Общество и семья", путеводитель учителя. В пособии освещены педагогические взгляды мыслителей таджикского народа и ученых СНГ и мира.

В создании дружного и сплоченного коллектива учащихся, педагогов и родителей, в установлении деловых связей с общественностью основную роль играет классный руководитель. Организация и проведение массовых общешкольных, а также классных мероприятий также является обязанностью классных руководителей.

Исследования показали, что многие классные руководители выполняют свои обязанности неквалифицированно и недобросовестно. Их деятельность ограничивается тем, что они проверяют дневники, выставляют в табеля четвертные оценки и проводят итоговые родительские собрания в конце каждой четверти. Собрания у таких классных руководителей проходят на примитивном педагогическом уровне: оглашаются четвертные оценки, критикуются родители нерадивых и неуспевающих учащихся, и сотрудничество классного руководителя с родительским активом прерывается до конца следующей четверти. У таких классных руководителей родительский комитет практически не функционирует. Родители перестают посещать родительские собрания. Взаимодействие школы с родителями и общественностью, еще не окрепнув, распадается.

Исследования показали, что такое положение сложилось во многих школах республики. Анкетирование родителей старшеклассников Яванскоого и Вахдатского районов показали, что абсолютное большинство родителей не посещают собрания и не участвуют в мероприятиях школы. На вопрос "Участвуете ли Вы в родительских собраниях?" 30% родителей ответили: "Раньше участвовали, в последние годы нет". 26% ответили, что посещают иногда, 24% посещают начале и в конце учебного года и только 20% родителей регулярно бывают на школьных мероприятиях.

Руководители школ и отделов образования объясняют создавшееся положение закономерностью, что трудное экономическое положение влечет за собой всеобщее охлаждение к общественной работе и нежелание заниматься ею. В самом деле, цены на продукты питания и промышленные товары систематически растут; по сравнению с действующими рыночными ценами, оклады учителей мизерны, хотя зарплата работникам образования повышалась несколько раз. Учитывая тяжелое экономическое положение работников образования,

Правительство Республики Таджикистан постановило передать в собственность землю учителям и обеспечить их семенами для посева на первый год, оказать помощь в обработке земли. Это решение Правительства, несомненно, оказало экономические поддержку сельским учителям, однако возникла другая проблема - вопрос занятости учителей на посевных участках. Городские же учителя, чтобы обеспечить средства к существованию себе и детям, после уроков берутся за любую работу. Поскольку во многих школах не хватает учителей, педагоги берут учебную нагрузку в нескольких школах. Все это оказывает отрицательное влияние на учебно-воспитательную работу учителей и классных руководителей. Но, несмотря на все трудности, в республике много учителей, преданных своему делу. Они добросовестно продолжают выполнять свой долг, беспокоятся о будущем страны. Такие учителя, хорошо зная свой предмет, педагогику и психологию, умеют найти общий язык с учащимися и родителями, устанавливают связи и сотрудничество с общественностью, предприятиями, фирмами и привлекают их к взаимодействию со школой в вопросах оказания педагогическому коллективу шефской помощи в воспитании подрастающего поколения.

Важной задачей классного руководителя является сплочение родительского коллектива и использование его воспитательного потенциала в учебно-воспитательной работе. Это требует от учителя высокой культуры, знаний в области педагогики и психологии, организаторских способностей и уважения родителей: классному руководителю приходится работать с родителями разного возраста, интеллектуального, профессионального и мировоззренческого уровня. Если классному руководителю удастся сплотить родительский коллектив, в учебно-воспитательной работе он добьется желаемого результата.

Естественно; что родители по образовательному уровню, занимаемой должности и месту в обществе отличаются друг от друга, однако одна цель - воспитание детей - объединяет всех. С того дня, как ребенок пошел в школу, он становится цепью, связывающей семью со школой. Посредством детей и школы родители устанавливают связи с учителями и родителями других детей. Они советуются между собой в вопросах воспитания, а иногда оказывают и практическую помощь в воспитании учащихся класса. В этом деле классному руководителю необходимо проявить организаторские способности, создать постоянно действующий родительский коллектив и направить его интеллектуальный заряд на нравственное воспитание учащихся.

Сплачивая родительский коллектив, классный руководитель действует совместно с учителями-предметниками. Если классный руководитель уже несколько лет исполняет эту обязанность в классе, он уже знаком со всеми родителями своих учащихся, а если классный руководитель назначен вновь, первым делом он должен познакомиться с ними. С этой целью на первом же классном собрании руководитель класса предлагает родителям ответить на вопросы анкеты. Она может быть представлена в следующем виде:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год рождения.
3. Трудовой стаж-
4. Профессия и занимаемая должность.
5. Образование.
6. Выполняемые общественные обязанности.
7. Общественные обязанности в школе.
8. Сколько работающих в семье?
9. Количество детей в семье, их возраст.
10. Кто из старших членов семьи (отец, мать, брат) проживает с вами?

Такова примерная анкета, и классный руководитель может включать в нее все интересующие его вопросы. Анализ ответов на вопросы анкеты позволит классному руководителю получить представление о возможностях родителей в нравственном воспитании детей и оказании помощи в учебе. На основании полученных данных классный руководитель сможет сформировать родительский актив класса и создать родительский комитет. Обязанности родительского комитета обширны: он воспитывает в детях любовь и преданность Родине, трудолюбие, дисциплинированность, высокую сознательность и нравственную чистоту, уважение к людям всех наций и народностей, интерес к истории, литературе и культуре своего народа, ответственность за порученное дело.

Экспериментальная работа в школах №1 и 30 Яванского района показали, что действенный и организованный родительский комитет способен оказать огромное положительное воздействие на учебно-воспитательный процесс и оказать большую помощь классному руководителю и школе.

Исходя из задач, которые поставлены перед родительским комитетом следует отметить, что родительские комитеты под руководством педагогов могут активно влиять на процесс семейного воспитания, направлять и совершенствовать его. В этом плане представляется важным в работе родительских комитетов прежде всего, изучение семейной обстановки как одного из основных условий воспитания и подготовки старшеклассников к семейной жизни. Зная семью', родителей, взаимоотношения между родителями и членами семьи, имея сведения об образовании родителей, месте их работы, об их отношении к воспитанию детей, родительский коллектив может оказать семье своевременную помощь в воспитании детей и подготовке их к самостоятельной жизни.

Как было отмечено, многие учащиеся пропускают занятия по вине родителей, посылающих их продавать на рынке сельхозпродукты, привлекающих к работе во время уроков. В экспериментальных классах было несколько учащихся, пропускающих занятий несколько раз в неделю; родители этих ребят не посещали ни классные, ни родительские собрания. Члены учебно-воспитательной комиссии выяснили, что семьи, воспитывающие таких ребят, имеют большой приусадебный участок, вырастили хороший урожай. Поэтому отец привлек всю семью, в том числе четырех детей-учащихся, к сбору овощей и фруктов и реализации их на базаре. Другой отец семейства привозит товары из Душанбе, а старший сын, ученик XI класса, реализует их на базаре. Члены комиссии и классный руководитель провели беседы с этими родителями; доводы были признаны справедливыми. Родители пообещали не отрывать детей от занятий, посещать школьные мероприятия и сдержали слово: в конце учебного года они стали активистами родительского комитета, а их дети стали передовиками в учебе.

Классные руководители и учителя этики семейной жизни при поддержке родительского актива посещали двух-трех родителей на дому или приглашали их в школу. Темы и тактика бесед с родителями продумывались заранее, и педагоги всегда добивались понимания и солидарности. В индивидуальной работе с родителями важно было убедить последних в искренности намерений помочь в воспитании детей, в подготовке их к семейной жизни. Видя озабоченность учителей и родителей судьбами своих детей, отцы и матери проникались доверием к собеседникам, прислушивались к доброжелательным советам, сами постоянно посещали беседы и лекции в школе. Так, в течение учебного года руководители IX-х классов на каждом классном собрании для родителей проводили беседы о воспитании трудолюбия, ответственного отношения к порученному делу, о подготовке детей к семейной жизни. Например, подробно были раскрыты возрастные особенности старшеклассников, их стремление казаться взрослыми, подражать взрослым, в первую очередь,- отцу. Был освещен вопрос об отношениях

юношой к девушкам.

Подобные беседы проводились дифференцированно с отцами и матерями старшеклассников, и это позволило учителю и учительнице без скованности и чувства стыда рассказать родителям о физиологическом развитии старшеклассников и старшеклассниц, о возрастных особенностях полового созревания, о подготовке к будущей семейной жизни. Для проведения бесед с родителями привлекались члены родительского комитета, среди которых были юристы, врачи, уважаемые в районе ветераны труда и войны. Позитивная сторона проведенных бесед и прочитанных лекций заключалась в том, что родители, приобщаясь к воспитанию детей, воспитывались и сами, повышали свои педагогические знания. Классные руководители воздействовали на родителейкосвенно. Например, беседа "Поведение родителей в семье - пример для детей" заставила отцов семейств задуматься о взаимоотношениях с женой и детьми, об атмосфере дома. Ведь супружеские отношения родителей также подготавливают детей к семейной жизни.

Следует отметить, что включенные в повестку собраний беседы и лекции на педагогические темы значительно повышают интерес родителей к этим собраниям. Индивидуальные беседы и групповые занятия с родителями повышают их активность при участии в классных и школьных мероприятиях.

Дифференцированная работа с отцами и матерями, проведенная классными руководителями и учителями предметниками, способствовала их сплочению. У родителей появилась возможность общаться друг с другом, устанавливать межсемейные связи для обмена опытом по нравственному воспитанию детей и подготовке их к семейной жизни. Установление дружеских, доброжелательных отношений оказало благотворное влияние и на отношения обучающихся вместе детей. Отношения старшеклассников заметно изменились: они стали теплыми и дружественными. В случаях пропуска уроков, нарушения дисциплины, получения неудовлетворительной отметки актив класса самостоятельно, без подсказки классного руководителя приглашал провинившегося для беседы. В случае необходимости, ему оказывали помочь и предупреждали, что при повторении проступка вопрос будет вынесен на классное собрание. Таким образом, повышение педагогической культуры родителей и участие их в классных и школьных мероприятиях активизировало и самих учащихся, способствовало нравственному воспитанию на примере родителей и стимулировало подготовку к будущей самостоятельной жизни.

Таким образом, сотрудничество и взаимодействие семьи и школы вооружило родителей теоретическими знаниями по педагогике и психологии, помогло им накопить опыт воспитательной работы. Решая педагогические задачи, обсуждая возникшие педагогические ситуации, выполняя поручения родительского комитета, классного руководителя, учителей-предметников и руководства школы, одни родители усовершенствовали педагогические знания, умения и навыки, другие при их помощи стали постигать сложную науку правильного воспитания детей.

Подготовка молодежи к самостоятельной семейной жизни - это дело государственной важности. Там, где крепка семья, крепко и государство. Все силы общества-семья, школа, общественные и государственные учреждения - должны объединить свои силы для создания крепкой семьи.

Эксперимент, проведенный нами в школах, показал, что если в воспитании детей имеют место взаимодействие и сотрудничество семьи и школы, педагогическая активность родителей возрастает почти до 100%, тогда как в контрольных классах других школ Яванского района она составляла около 50%, а успеваемость учащихся в учебе с 60% повысилось до 90%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арабов, И. На пороге семейной жизни. – Душанбе. 1990. – С. 177.
2. Алиев, А.К. Новая жизнь – новые традиции. – Махачкала. 1966. – С. 99.
3. Гребенников, И.В. Основы семейной жизни. – Москва. 1991. – С. 210.
4. Исломов, С. Семья и быт. – Душанбе. 1988. – С. 78.
5. Закон Республики Таджикистан «Об образовании». – Душанбе. 1994. – С. 40.
6. Макаренко, А.С. Мудрость воспитания. – Москва. 1988. – С. 78.
7. Рахимов, Х. Семейное просвещение. – Душанбе. 2017. – С. 212.
8. Рахимов, Х. Семья и общество. – Душанбе. 1999. – С. 232.
9. Лутфуллоев, М.Л. Возрождение таджикской педагогики. – Душанбе. 1997. – С.

147.

10. Сухамлинский, В.А. О воспитании. – Москва. 1975. – С. 272.

**МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ
GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY**

**САМТҲОИ АСОСИИ СОХТОР, МУНДАРИЧА ВА РУШДИ ПРОБЛЕМАИ
ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ДАР
ЗАМОНИ МУОСИР**

ЗИЁВИДДИНЗОДА Зулолиддин Зиёвиддин – унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, *E-mail: zulik.zul@mail.ru, тел.: +(992) 928243636*

САМАДОВ Миришод Самадович – унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, *E-mail: samadovmir@gmail.com, тел.: +(992) 937755554*

Дар мақола масъалаи самтҳои асосии сохтор, мундариҷа ва рушди проблемаи таҳсилоти фосилавӣ дар низоми таҳсилоти олии касбӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Инчунин, усулҳои гуногуни омӯзиши тасилоти фосилавӣ, ташаккули сифатҳои эҷодии ва ҳавасмандкунонии фаъолияти зеҳни донишҷӯён, истифодай технологияи мултимедия, воситаҳои истифодабарии технологияи иттилоотио коммуникатсионӣ, инчунин асосҳои педагогии омӯзиши таҳсилоти фосилавӣ мавриди муҳокима қарор дода шудааст.

Вожаҳои асосӣ: математика, технология, иттилоот, инноватсия, маориф, тафаккур, парадигма, таҳсилоти фосилавӣ, маҷвора, шабака, раванд, барномарезӣ, педагогика, психология, алгоритм, коммуникатсионӣ, тест.

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

ЗИЁВИДДИНЗОДА Зулолиддин Зиёвиддин – соискателъ Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, *E-mail: zulik.zul@mail.ru, тел.: +(992) 928243636*

САМАДОВ Миришод Самадович – соискателъ Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, *E-mail: samadovmir@gmail.com, тел.: +(992) 937755554*

В статье рассматриваются основные направления структуры, содержания и развития проблемы дистанционного обучения в системе высшего образования, а также различные методы дистанционного обучения, формирование творческих качеств и стимулирование интеллектуальной активности студентов, использование мультимедийные технологии, информационные и коммуникационные технологии. Обсуждаются также педагогические основы дистанционного обучения.

Ключевые слова: математика, технологии, информация, инновации, образование, мышление, парадигма, дистанционное образование, спутник, сеть, процесс, программирование, педагогика, психология, алгоритм, общение, тест.

***ZIYOVIDDINZODA Zuloliddin Ziyoviddin – Applicant of the IDE named after A. Jami,
Dushanbe, 126 Ayni Str., E-mail: zulik.zul@mail.ru, Phone: +(992) 928243636***

***SAMADOV Mirshod Samadovich – Applicant of the IDE named after A. Jami, Dushanbe,
126 Ayni Str., E-mail: samadovmir@gmail.com, Phone: +(992) 937755554***

The article discusses the main directions of the structure, content and development of the problem of distance learning in the higher education system, as well as various methods of distance learning, the formation of creative qualities and stimulation of students' intellectual activity, the use of multimedia technologies, information and communication technologies. Pedagogical foundations of distance learning are also discussed.

Keywords: mathematics, technology, information, innovation, education, thinking, paradigm, distance education, satellite, network, process, programming, pedagogy, psychology, algorithm, communication, test.

Дар замони мусир, таҳсилоти олии байналмилалӣ дар тамоми ҷаҳон ба принципҳои комилан нав асос ёфтааст. Ҳоло ҳар як истеъмолкунанда дар соҳаи маориф ҳақ дорад, ки талаботи ҳудро нисбат ба шакл ва мундариҷаи раванди таълим пешкаш қунад, ба интихоби иттилоот ва захираҳои таълимӣ таъсир расонад. Дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба манфиатҳои донишҷӯёне, ки ба сатҳи муайянни дониши соҳаи муайян ниёз доранд, дар асоси педагогикай миллӣ таваҷҷӯҳи маҳсус дода мешавад. Ба ибораи дигар, таълим тадриҷан ба як бахши соҳаи иқтисод табдил меёбад, ба низоме, ки асосан бо назардошти манфиатҳои истеъмолкунанда амалӣ карда мешавад. Тавре ки шумо медонед, ҳама гуна маҳсулот ба бозор танҳо дар шароити муайян ворид мешаванд, ки пас аз он ба онҳо мавқеи устувори иқтисодӣ фароҳам оварда мешавад. Самтгирии низоми мусири таълим ба истеъмолкунанда, албатта, тавассути рушди технологияҳои инноватсионӣ ва коммуникатсионӣ муайян карда мешавад, ки ин яке аз талаботи бозори меҳнат аст.

Пеш аз он ки бевосита ба баррасии таҳсилоти фосилавӣ ҳамчун шакли асосии технологияҳои инноватсионии замони истиқолият гузарем, истилоҳро аниқ кардан лозим аст. Дар адабиёти мусир оид ба таълим мағҳумҳои «омӯзиш» ва «таълим» ҳамчун синоним ё аз ҷиҳати маъно хеле наздик истифода мешаванд. Дар воқеъ, ин мағҳумҳо шабех нестанд. Фарқи байни онҳо пеш аз ҳама дар сифати натиҷаҳои бадастомада дар ҷараёни таълим мебошад. Раванди таълим ба ин ё он тарз ба ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои мушаҳҳас ва аз ин рӯ маҳдуд равона карда шудааст. Дар ин замина, маориф барои рушду такомули шаҳс, пешрафти илм захираҳои азим дорад. Таълим, дар муқоиса бо омӯзиш, ба азҳудкуни «дониш - воситаҳо», ташаккул додани онҳо дар асоси дарки ҳамаҷониба ва ба даст овардани гуногунҷабҳа ва якпорчагии тафаккур, мураккабии муносиби классикии ҷаҳони атроф равона шудааст. Маҳз таълим ба шаҳс имкон медиҳад, ки ҳудро як ҷузъи табиат ҳис қунад, масъулияতро барои мавҷудияти ҳамоҳангӣ табиат ва инсон дарк қунад, илмро ҳамчун воситаи ба даст овардани ин ҳамоҳангӣ дарк қунад. Ҳамин тарик, намунаи нави таълимиро метавон дар шакли сегонаи мантиқи ба ҳам алоқаманд таҳия кард: аз тасвири куллии ҷаҳон ба дониши мукаммал ва тавассути он ба шаҳсияти комил.

Дар таҳқиқоти психологӣ ва педагогӣ назарияҳои зеринро фарқ кардан мумкин аст, ки дар асоси он таълими фосилавӣ имконпазир аст: бихевиоризм, психологияи гешталт, психологияи маърифатӣ, назарияи фаъолият, назарияи таълими барномарезишудаанд. Як қатор таҳқиқот оид ба моҳияти барномасозии хаттӣ аз ҷониби

Б.Скиннерро, ки бо назардошти назарияи бихевиоризм таҳия шудааст, баррасӣ мекунанд. Сохтани барномаи муассир дар асоси психологияи маърифатӣ дар ҳолати сохтани модели ягонаи иттилоотии донишомӯз, ки дар илм ба қадри кофӣ рушд наёфтааст, имконпазир аст.

Дар педагогика равишиҳо дар асоси назарияи алгоритмӣ-эвристикӣ таҳия шудаанд. Назарияи ташаккули марҳила ба марҳилаи амалҳои психикӣ ба П.Я. Галперин бештар маълуманд. Умумияти ин равишиҳо дар он аст, ки фаъолият ба амалиётҳои алоҳида тақсим мешавад ва ташаккули кулл тавассути ташаккули ҷузъҳои алоҳида он ба амал меояд.

Сатҳи ҷории рушди технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба марҳилаи нави рушди таҳсилоти фосилавӣ такони қавӣ мебахшад. Ва дар ин ҷо бояд қайд кард, ки ин шакли таълим таърихи тӯлонӣ дошта, бо таърихи воситаҳои коммуникатсионӣ ва технологияҳои иттилоотӣ пайванди ногусастаний дорад.

Тавре ки таҳқиқоти онҳо нишон дод, аввалин ёддошт дар бораи таълими истеҳсолӣ дар робита бо таҳияи усули истифодаи почта барои фиристодани дастурҳо, иттилоот, тестҳо ва дигар маводҳои таълими Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қабули саволҳо ва супоришиҳои анҷомшуда аз онҳо рӯх дод. Муаллифони ин навоварӣ, ки зиёда аз 150 сол пеш пайдо шуда буданд, муалимиаи забони фаронсавии Донишгоҳи Берлин С. Тусен ва узви Ҷамъияти забонҳои муосири Берлин Г. Лангенштейн буданд.

Аmmo дар таъриҳи ин шакли таълим аввал дар ИМА мақоми расмӣ ба даст овард, ки соли 1891 дар Донишгоҳи Чикаго бори аввал шуъбай ғоибона ташкил карда шуд. Каме баъдтар, дигар донишгоҳҳои амрикӣ ба истифодаи он шурӯъ карданд ва дар асри XX ин шакли таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар кишварҳои Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ васеъ паҳн шудааст. Дар даҳсолаҳои охир низоми таҳсилоти фосилавӣ дар мамлакатҳои Европа, Океания, Чин ва як қатор дигар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ҷорӣ қарда шудааст.

Сатҳи ҷории рушди технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии таҳсилоти фосилавиро ба сатҳи тамоман дигари сифатии рушд мерасонад, ки ин имкон медиҳад таъсири муоширати мустаким байни омӯзгор ва донишҷӯ таъмин карда шавад, ки ин ҳамеша бартарӣ ва хусусияти фарққунандай таҳсили фосилавӣ мебошад. Ҳамин тарик, марҳилаи нави рушди таҳсилоти фосилавӣ ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи шакли нави он, ки низоми қаблан мавҷудаи таълими рӯзона ва фосилавиро муттаҳид менамояд, сухан ронем. Ба андозаи зиёд маҳз имкониятҳои нави технологӣ ва таълими ташаббускори рушди босуръати низоми таҳсилоти фосилавӣ дар даҳсолаҳои охир буданд. Ҳамин тавр, дар ИМА солҳои 70-80 шумораи донишҷӯёни шакли рӯзонаи мактабҳои олӣ 1,6 баробар ва шумораи донишҷӯёне, ки дар низоми таҳсилоти фосилавӣ таҳсил мекунанд - 2,4 маротиба афзудааст.

Дар Аврупо таълими фосилавӣ дар аввали солҳои ҳафтодум босуръат инкишоф ёфт ва бо эҷоди як қатор алоқаманд аст Донишгоҳҳои кушода (донишгоҳҳои таҳсилоти фосилавӣ). Масалан, дар Британияи Кабир зиёда аз 50% барномаҳои магистрӣ дар соҳаи менечмент бо истифода аз усулҳои таҳсилоти фосилавӣ гузаронида мешаванд. Ташкилоти асосии Аврупо дар ин соҳа Мактаби Кушодаи Тиҷорати Донишгоҳи Кушодаи Бритониё мебошад.

Дар айни замон, дар ҳар як кишвари Аврупо як гурӯҳи назарраси муассисаҳои таълими мавҷуданд, ки барномаҳои таҳсилоти фосилавиро амалий мекунанд, масалан, Маркази миллии таълими фосилавӣ дар Фаронса, Донишгоҳи Балтика ва ғайра.

Аз соли 1991 инчониб Донишгоҳи Миллии Технологӣ (ИМА) иттифоқи 40 мактаби муҳандисии донишгоҳ мебошад, ки марказаш дар Форт Коллинз, Колорадо мебошад. Аз охири соли 1990, зиёда аз 1000 нафар донишҷӯён бо иштироки фаъолонаи корпоратсияҳои тиҷоратӣ - корфармоён барномаҳои дараҷаи муҳандисиро бо истифодаи таълими фосилавӣ омӯхтанд.

Маводҳои соли 1996 асосан ба пешгӯҳои истифодаи телекоммуникатсияи компьютерӣ дар соҳаи таълим равона карда шудаанд ва хусусияти маҳдуди методологӣ доранд. Дар маводҳои соли 1997 далелҳои мушаххаси истифодаи системаҳои таҳсилоти фосилавии ватанӣ дар таълими мутахассисон оварда шудаанд.

Талаботи воқеии Тоҷикистон ба ТФ зери таъсири равандҳое, ки дар ин давра ба амал омада буданд, ташаккул ёфтанд:

- амиқтар шудани бӯҳрони иқтисодӣ, кохиши истехсолот, афзоиши бекорӣ, мушкилоти объективии ислоҳоти иқтисодӣ, тасҳехи соҳторӣ;
- оғози ҳаракати Тоҷикистон ба сӯи ҳамкориҳои наздики байналмилалӣ, хотима ёфтани мусаллаҳшавӣ, кохиши шумораи Қувваҳои Мусаллаҳ, конверсия;
- аз даст додани мавқеи худ дар шаклҳои анъанавии таҳсил, пеш аз ҳама шабона ва гоибона.

Бозори хидматрасонии таълимӣ барои ТФ дар Тоҷикистон ба ниёзҳои таҳсилот барои таҳсили фосилавӣ мувофиқ аст ва тибқи маълумоти охирин, дар як сол 70 ҳазор донишҷӯро ташкил медиҳад. Муаллифони гуногун дар бораи бартариҳои таълими фосилавӣ ва зарурати истифодаи он дар мамлакати мо мақолаву асарҳо навиштаанд. Маҳсусан устоди ДДТТ Салимов Н. бештар ба масъалаи ТФ дар маҷалаву рӯзномаҳои гуногун мақолаҳо чоп мекунанд ва қайд мекунанд, ки он метавонад дар ҳалли баъзе масъалаҳои таълим қӯмак расонад ва гурӯҳҳои зерини иҷтимоии аҳолӣ ба ин ниёз доранд: ҷавонон аз минтақаҳои дурдаст, ки барои оғози таҳсili рӯзона имконият надоранд; шахсоне, ки дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон хизмат мекунанд; донишҷӯёне, ки меҳоҳанд таҳсилоти дуюми олӣ гиранд; сокинони минтақаҳои дурдаст ва тараққикардаи қишвар; қӯдакони дорои эҳтиёҷоти маҳсус, аз як тараф қобилиятнок ва аз тарафи дигар дорои нуқсонҳои инкишоф; омӯзгорони муассисаҳои гуногуни таълимӣ, ки ба дастгирии иттилоотӣ ва қӯмаки методӣ, бозомӯзӣ ва такмили иҳтисос ниёз доранд. Дар баробари ин, истеъмолкунандай муҳими эҳтимолии низоми ТФ аҳолии тоҷикзабонҳои қишварҳои ҳориҷӣ, аз ҷумла қишварҳои Руссия, Осиёи миёна қисман ва одамоне мебошанд, ки барояшон забони тоҷики забони асосӣ мебошад. Пас, таваҷҷӯҳ ба таҳсилоти фосилавӣ пеш аз ҳама бо он вобаста аст, ки он яке аз шаклҳои таълим мебошад, ки имкон медиҳад, ки идеяҳои таълими якумрӣ дар амал татбиқ карда шаванд. Дар маркази ҳамаи барномаҳои таълимӣ шахсе истодааст, ки бояд барои рушди ҳамаҷонибаи қобилиятҳои худ дар тӯли ҳаёташ шароити оптимальӣ фароҳам оварад.

Тадқиқотҳои М. Ю. Бухаркина, 1994; Е. И. Дмитриева, 1996, С. Полат, 1994; М. В. Моисеева, 1997 ва ғайра ба масъалаҳои ташкили фаъолияти таълимӣ, ҳангоми омӯзиши ТФ баҳшида шудааст. Аммо қисми асосии тадқиқот дар самти таълими фанҳои гуманитарӣ ё маҳсуси техниқӣ гузаронида шудааст. Оид ба масъалаҳои таълими математика дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ТФ тадқиқотҳо гузаронида нашудааст. Аммо таълими математикро ҳамчун як ҷузъи муҳим дар низоми таълими бунёдии мутахассиси муосир баррасӣ кардан зарур аст. Агар дар муассисаи таҳсилоти умумӣ тафаккури математикӣ, пеш аз ҳама, ҳамчун як ҷузъи фарҳанги умумӣ ташаккул ёбад, пас дар донишгоҳ низ он барои рушди тафаккури касбии мутахассисони оянда асос мегардад.

Ғайр аз ин, умумияти усулҳои математикӣ, ки он «забон» -и соҳаҳои дигари дониш мебошад, имкон медиҳад, ки муносибатҳои мавҷудаи объективии илмҳои гуногун, ки бо ваҳдат ва якпорчагии олами моддӣ тавлид шудаанд, хосиятҳои онҳоро меомӯзанд.

Раванди ташаккули муҳити муосири иттилоотии ҷомеа дар маҷмӯи талабот ба сифатҳои касбӣ, корӣ ва шахсии мутахассиси муосир осори худро мегузорад. Зимнан, татбиқи амалии принципҳои тарроҳии технологияҳои иттилоотӣ барои таълим, эҷоди усулҳои мушаххаси таълими математика бо истифодаи воситаҳои технологияи иттилоотӣ он қадар ҷолиб нест, ки ҳаёт талаб мекунад. Вазифаи таҳияи технологияҳои

navи таълим бояд дар чорроҳаи тадқиқот дар соҳаи педагогикии милли, психология ва инфоматика ҳал карда шавад.

Чанд сол аст, ки дар маркази технологияҳои нави иттилоотӣ дар Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар соҳаи омӯзгорӣ оид ба самаранокии технологияҳои иттилоотии таълим таҷрибаҳо гузаронида мешавад. Объекти таҳқиқот технологияи низоми СМАВД (Системаҳои Маҷмааҳои Автоматиқунонидашудаи Воситаҳои дидактикӣ) мебошад, ки дар як қатор муассисаҳои таълимии Тоҷикистон истифода мешаванд. Комплексҳои маъмулии системаи СМАВД китобҳои дарсӣ барои шиносоии аввалия бо маводи назариявӣ дар мавзӯи маҷмӯаҳо; курсҳои автоматиқунонидашудаи омӯзиши барои фаҳмидан ва мустаҳкам кардани назария, назорати мобайни ҳамони дониш; симуляторҳои зеҳни барои ташаккули малакаҳои амалӣ, ҷамъоварии босуръати таҷриба ва рушди ҳисси қасбӣ; бастаҳои нармавзор барои автоматизатсияи ҳисобҳо, тарроҳӣ, дигар намудҳои фаъолияти қасбии нигаронидашуда. Дар ҷараёни таҳқиқот бартариҳои технологияҳои иттилоотӣ қайд карда шуданд - фаъолсозии фаъолияти донишҷӯён, хусусияти инфиродии омӯзиш, раҳо кардани омӯзгорон аз назорат ва машварат ва ғайра. Ин хуносахо, гарчанде ки дар маводи мушаххаси таълимӣ ва барои технологияи мушаххаси таълимӣ ба даст оварда шудаанд, баҳои таҳминии миқдориро оид ба самаранокии истифодаи ТИ дар мактабҳои олӣ медиҳанд, ки пеш аз ҳама на бо рушди малака, балки бо ташаккули дониш, малакаи амалӣ, ҷамъоварии қасбӣ ва таҷрибаи маърифатӣ, рушди зеҳни. Технологияҳои иттилоотии таълим баланд бардоштани сифати тайёркуни хонандагони «суст» -ро таъмин мекунанд. Траекторияҳои гуногуни омӯзиш ба ҳар як донишҷӯ имкон медиҳад, ки роҳи мувоғиқ ва суръати азхудкуни маводи таълимиро фароҳам орад, коҳиши ҷиддии фарқияти байни сатҳи тайёрии донишҷӯёни бомаҳоратро таъмин менамояд.

Таҳсилоти фосилавӣ ба шумо имкон медиҳад, ки новобаста аз ҷой ва вақт ба таври инфиродӣ таҳсил қунед, ба шумо имконият медиҳад, ки тамоми ҳаёти худро омӯзед. Дар тамоми ҷаҳон шумораи донишҷӯёне, ки технологияҳои таҳсилоти фосилавиро меомӯзанд, афзоиш ёфтааст ва шумораи донишкадаву донишгоҳҳое, ки онҳоро дар раванди таълим истифода мебаранд, зиёданд, бисёр соҳторҳои байналмилалии таълимӣ эҷод мешаванд ва ғайра мебошад. Дар бисёр донишгоҳҳое, ки низоми таҳсилоти фосилавӣ хуб ба роҳ монда шудааст ва ҳоло он ба низоми таҳсилоти фосилавӣ табдил додашуда факултаҳои маҳсуси ТФ ҷори карда мешавад. Бояд қайд кард, ки ин шакли таҳсилот нисбат ба шаклҳои анъанавӣ як қатор афзалиятҳои намоён дорад: дастрасии таҳсилоти олӣ барои онҳое, ки бинобар синну сол ё вазъи молиявии ё оиласавии худ дар системаи таҳсилоти олии анъанавӣ таҳсил карда наметавонанд; озодии интиҳоби вақт, ҷой ва сатҳи таҳсилот; имкони бозомӯзии коргарон аз ҳисоби бекорон; сарфа аз ҳарочоти нақлиёт; ниёз ба давра ба давра ба муассисаи таълимӣ барои супоридани санчишҳо ва имтиҳонҳо нест; арзиши пасти интиқоли воситаҳои электронии таълим тавассути каналҳои алоқа дар муқоиса бо арзиши таҳвили маводи чопӣ ба шунавандагон тавассути почтаи анъанавӣ; имконияти воқеии таълими ҳамзамон дар якчанд муассисаҳои таълимӣ; тавсеаи назарраси робитаҳо байни донишҷӯён ва омӯзгорон тавассути истифодаи почтаи электронӣ, воситаҳои аудиовизуалий пуро ташкил карда мешавад.

Аз ин рӯ, афзалиятҳои истифодаи васеи технологияҳои нав ва таълими фосилавӣ инҳоянд:

- 1) ташаккули ташкилӣ, идоракунӣ ва ҳуқуқии системаи таълими фосилавӣ дар замони муосир;
- 2) таҳия ва татбиқи дастгирии меъёрии технологияи ТФ;
- 3) принсипҳои дидактикӣ ва методикаи таълим; муносибати босаводи муосир ба соҳтор, мундариҷа ва шаклҳои таъминоти методологӣ ва иттилоотӣ;

- 4) рушди заминаи таълимию методӣ ва таълимию истеҳсолии системаи ТФ дар заминаи фондҳои федералӣ ва минтақавии курсҳои таълимӣ;
- 5) таҳияи усулҳои назариявӣ ва амалии ТФ бо назардошти хусусиятҳои иҷтимоиу фарҳангӣ, қасбӣ, ахлоқӣ, синну солӣ ва психологии донишҷӯён;
- 6) васеъ чорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ дар донишгоҳҳо ва донишкадаҳо;
- 7) тайёр кардан, такмили ихтисос ва бозомӯзии ҳайати омӯзгорон, аз ҷумла омодагии маҳсуси мураббиён (муаллим-мушовирон) дар ҷараёни ТФ.

Таҳлилҳои илмии мо нишон дод, ки рушди инқилоби технологияҳои иттилоотӣ ва таълими фосилавӣ заминае мегардад, ки дар он амалан татбики ғояҳои рафъи бӯҳрони таҳсилот, ташкили системаи нави таълимӣ дар асоси ғояҳо ва консепсияҳои таълими якумрӣ, омӯзиш дар тӯли ҳаёти инсон имконпазир мегардад.

Дар замонҳои гузашта сарвати ҳалқҳо аз мавҷудияти захираҳои табиӣ ё заминҳои ишғолшуда вобаста буд. Ҳоло иттилоот ба муҳимтарин мол табдил ёфтааст. Қобилияти гирифтани иттилоот ва истифодаи он шарти ҳалқунандаи боқӣ мондан дар рақобати ҷаҳонӣ, ворид шудан ба асри иттилоотӣ мегардад. Ин тамоюл ҷунин ном гирифтааст: "Иттилоотии Суперхайвӣ" (ИМА), "Иттилоотии Хайвӣ" (Канада), " Чамъияти Иттилоотии Тоҷикистон ". Истифода ва рушди инфрасоҳтори иттилоотӣ дар таълими фосилавӣ оқибатҳои густурдаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳоҳад дошт.

Ҳамин тавр, ба ҳулоса омадан мумкин аст.ки таълими фосилавӣ шакли синтетикӣ, ҷудонашавандай гуманистии таълим мебошад, ки дар асоси истифодаи васеи технологияҳои иттилоотии анъанавӣ ва нави иттилоотӣ ва воситаҳои техникии онҳо, ки барои таҳвали маводи таълимӣ, мустақилона омӯхтани он ва ташкили мубодилаи муколамаи байни муаллим ва донишҷӯён истифода мешаванд. Таълими фосилавӣ алоқа бо муаллимро, ки ҳоси омӯзиши рӯ ба рӯ мебошад, бо арзиши маҳсуси ҳоси мустақил омезиш медиҳад.

Технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки дар соҳаи иҷтимоӣ истифода мешаванд, ба шарофати рушди технологияҳои компьютерӣ, телевизиони моҳворай, ҳадамоти почта ба вучуд меоянд ва дар навбати ҳуд ҷузъи муҳими системаи таҳсилоти олии қасбӣ мебошанд.

Таҳқиқоти мо нишон дод, ки истифодаи ҷунин технологияҳо масофаи байни истеъмолкунандаи хидматҳои таълимӣ ва муассисаи таҳсилоти олиро ҳеле қоҳиш медиҳад. Захираҳои таълимӣ, новобаста аз мавқеи ҷуғрофии истеъмолкунанда, барои ҳамаи гуруҳҳои ҷамъият баробар дастрас мешаванд. Шумораи зиёди системаҳои таълими фосилавӣ ва маҷозӣ таҳия карда мешаванд. Яке аз дастовардҳои пешрафта ин вируси виртуалӣ дар минтақаи мавзӯъ мебошад.

Ғайр аз он, донишҷӯи муосир имконият дорад, ки бо муассисаи таълимӣ ва устодони ҳуд робитаи дуруст дошта бошад. Ҳамаи ин барои шунаванда интиҳоби қалон фароҳам меорад ва омодагии бунёдӣ, рушди нерӯи зеҳнӣ талаботи асосӣ барои инсон дар ҷомеаи муосир мебошанд. Инро танҳо тавассути ҷорӣ намудани принципҳои нави таълим ба даст овардан мумкин аст. Одам дар ҷунин муҳит сатҳи муайянӣ фарҳанги иттилоотиро ташаккул медиҳад. Вазифаи асосии раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олий на пешниҳоди маълумот, балки омӯзонидани тарзи ба даст овардани дониш ва истифода бурдани он мебошад.

Аз ин рӯ, марҳилаи муосири рушди тамаддун, пешрафти илмӣ ва техниқӣ ба вучуд омадани ҷунин мутахассисонро тақозо мекунад, ки тафаккури васеи башардӯстона дошта бошанд, омодагии хуби психологӣ дошта бошанд, тавонанд фаъолияти қасбиро тибқи қонунҳое созанд, ки муносибати байни ҳосилнокии иқтисодӣ ва эҷодкорӣ, инҷунин ҳоҳиши шаҳс ба навсозии доимӣ, ҳудшиносӣ. Танҳо ҷунин сифатҳо ба онҳо қӯмак мекунанд, ки хусусиятҳои технологияҳои инноватсиониро ҳуб аз ҳуд кунанд.

Худи маънои истилоҳи "навоварӣ" яъне таҳсилоти фосилавӣ дар замони муосир ин гуфтаҳоро асоснок мекунад. Инноватсия аз лотинӣ тарҷума шудааст, маънои навсозӣ,

тағирот, чорӣ кардани чизи навро дорад, ки дар Чумхурии Тоҷикистон ин навсозӣ хело хуб ба роҳ монда шудааст. Дар ибтидо рӯ овардан ба мушкилоти инноватсия - илми инноватсия - дар натиҷаи рушди равандҳои инноватсионӣ дар ҷомеа ба амал омад. Консепсияи инноватсия бори аввал дар таҳқиқоти фарҳангшиносии асри 19 пайдо шуд. Он гоҳ ин ҳамчун ворид кардани баъзе унсурҳои як фарҳанг ба маданияти дигар фаҳмида шуд. Дар ибтидои асри 20, онҳо бори аввал ба омӯзиши қонунҳои навовариҳои техниқӣ дар доираи истеҳсоли моддӣ шурӯъ карданд.

Илми инноватсия ё навоварӣ аз зарурати ба миён омадани фирмажо барои рушди хидматҳо ва ғояҳои нав ба миён омад. Аллакай дар солҳои 30-юми асри XX дар ИМА, қишваре, ки соҳаи рушди иқтисодӣ дорад, мағҳумҳои «сиёсати инноватсионии ширкат», «раванди инноватсионӣ» муқаррар карда шуданд. Пас, мавзӯи ибтидоии инноватсия қонунҳои иҷтимоии навовариҳои илмӣ ва техниқӣ буданд.

Равандҳои инноватсионии педагогӣ хеле дертар - аз охири солҳои 50-уми асри XX дар Ғарб ва дар даҳсолаи охир дар мамлакати мо омӯҳта шуданд. Инкишофи инноватсияи педагогӣ дар Тоҷикистон бо ҳаракати оммавии педагогикай милли ва иҷтимоӣ алоқаманд аст. Дар давраи баркамоли шӯравӣ зарурати рушди мактабҳо ва гирифтани маълумоти фаврӣ ба миён омад. Аммо аз сабаби набудани кадрҳо дар соҳаи педагогӣ ин равандҳо хеле суст буданд. Аммо, маҳз дар он вақт табииати азими истифодаи ҳама чизи нав афзоиш ёфт. Он гоҳ заминаҳои аввалини технологияҳои инноватсионӣ пайдо шудан гирифтанд. Аз ин ҷиҳат, мағҳумҳои «навоварӣ», «нав» на танҳо дар робита бо соҳаи иқтисодӣ, балки дар соҳаи иҷтимоӣ, алаҳусус, педагогӣ низ ба кор шурӯъ карданд.

Ҳамин тарик, дар асоси тадқиқот маълум мешавад, ки технологияҳои инноватсионӣ аввал дар соҳаи иқтисод пайдо шуда, сипас онҳо дар педагогика истифода бурда мешаванд. Дар баробари ин, муносибатҳои бозорӣ ва саноатӣ, ба қадри кофӣ, асосан омили рушди технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи маориф буданд.

Аз ҷумла, давраи гузариш ба муносибатҳои нав дар бозор ва истеҳсолот як қатор саволҳоро дар бораи зарурати роҳнамои нав ба миён овард, ки ба инсон имкон медиҳанд, ки ба падидаҳои гайричашмдошти намудҳои гуногуни фаъолият бомуваффақият посух диханд. Дар ҷунун шароит, инсон, ҷун қоида, тарси ҳавфро бештар мекунад, вай қобилияти пешгӯии ҷизеро камтар мекунад, аммо дар айни замон ӯ омода аст, ки аз қолибҳо даст қашад ва роҳи эҷодкориро пеш гирад. Он гоҳ инсон бо зарурати аз нав дидা баромадани талаботи ҳуд ба зиндагӣ, тағир додани нуқтаи назари ҳуд ба ашё ва шахс рӯ ба рӯ мешавад. Барои татбиқи шаҳсияти фаъол ва фаъолияти иҷтимоии он технологияҳои инноватсионӣ имкониятҳои калон фароҳам меоранд. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки падидаҳои берунаро васеътар дарк кунед. Ҷӣ тавре ки Л.С. Подымова қайд мекунад, "Инноватсияҳои педагогӣ аз ҷараёнҳои ба ин монанд дар соҳаҳои дигар фарқ мекунанд, пеш аз ҳама, дар он аст, ки объекти таъсир шаҳсияти донишҷӯ мебошад, аз ин рӯ, маҳз ба такмили раванди ташаккули ин шаҳсият бояд ҳар навовариҳои педагогӣ равона карда шаванд"

Ба ақидаи коршиносон, дар солҳои наздик рушди технологияҳои нави инноватсионӣ боиси он мегардад, ки ҳар як коргар ба дониши мувоғиқ ба маълумоти олий ниёз дорад. Аз ин рӯ, ҷомеаи муосири иттилоотӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти олий вазифа мегузорад, ки мутахассисони дорои қобилиятҳои зерин:

- мутобиқ шудан ба тағйирёбии ҳолатҳои ҳаёт, мустақилона гирифтани дониши зарурӣ ва истифодаи бомаҳорат дар амал барои ҳалли масъалаҳои ба миён омада;
- мустақилона, аз ҷиҳати танқидӣ фикр карда тавонанд, ки мушкилоти воқеяиетро дидা тавонанд ва роҳҳои ҳалли оқилонаи онҳоро бо истифодаи технологияҳои муосир ҷустуҷӯ кунанд;
- бо иттилоот салоҳиятмандона кор карда тавонад (қобилияти ҷамъоварии далелҳои барои ҳалли мушкилоти муайян таҳлилшаванд, фарзияҳо барои ҳалли мушкилотро пешниҳод карда тавонад, хулосаҳои зарурӣ барорад, намунаҳои оморӣ

барорад, хулосаҳои асоснок барорад, натиҷаҳоро барои муайян ва ҳалли масъалаҳои нав ба кор барад);

- ором будан, тамос бо гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ;
- мустақилона дар самти рушди ахлоқ, ақл, сатҳи фарҳангии худ кор барад;

Ҳамин тариқ, самти стратегии рушди системаҳои таълимӣ дар ҷомеаи муосир рушди зеҳнӣ ва ахлоқии шаҳс дар асоси ҷалби ў ба фаъолияти гуногуни мустақилона ва мақсаднок дар соҳаҳои гуногуни дониш мебошад. Раванди таълими инсони муосир дар мактаб, омӯзишгоҳи касбӣ-техникӣ, донишкадаву донишгоҳ хотима намеёбад. Он доимӣ мешавад. Ин амри замон аст. Аз ин рӯ, дар айни замон, зарурати на танҳо ба таҳсили рӯзона, балки ба таҳсили фосилавӣ, ки дар заминай технологияҳои муосири иттилоотӣ асос ёфтааст, низ ба назар мерасад. Ин технологияҳо шаклҳои нави муоширати инфириодиро ба вучуд меоранд: имрӯз ҳар як шаҳси ба Интернет пайвастшуда метавонад бо ҳамкорон ва дӯстони худ ба осонӣ дар ҳама нуқтаҳои дунё муошират қунад ва ин алоқа нисбат ба алоқаи анъанавии телефонии байналмилалӣ хеле арзонтар аст. Технологияҳои нави иттилоотӣ ба ҳама дастрасӣ ба ганцинаҳои илм ва фарҳанги ҷаҳонӣ - бузургтарин музейҳо ва китобхонаҳои ҷаҳон, очонсиҳои иттилоотӣ ва нашриётҳо, ба ҳама гуна китобҳо, рӯзномаҳо, маълумотномаҳо ва ғ. Таҳсил бо истифодаи алоқаи электронӣ уфуқи донишҷӯён ва алоқаи онҳоро ба таври назаррас васеъ менамояд, хусусиятҳои инфириодии онҳоро ба назар мегирад, барои азҳуд кардани дониш ва малакаҳои муосир имконият фароҳам меборад.

Имрӯз қудрати давлат дар он аст - ин нерӯи зеҳнӣ ва ҳамгироӣ ба фазои иттилоотии ҷаҳонӣ мебошад. Ба ақидаи доктори илмҳои иқтисодӣ С. Комилов, "имрӯз дар Тоҷикистон технологияҳои муосири иттилоотӣ фаъолона таҳия ва истифода мешаванд, системаи коммуникатсионӣ хуб рушд кардааст. Кишвари мо дорои заҳираҳои азими зеҳнист ва мо аз ҷиҳати сарвати мағозаҳои иттилоотӣ аз бисёр қишварҳои пешрафта баробар шуда истодаем. Ин пайраҳаи мо, бартарии рақобатии мост".

Дар замони мо барои татбиқи принсипҳои усулҳои инноватсионии таълим имкониятҳои зиёди техникӣ мавҷуданд. Баъзеи онҳо, масалан, телеконференсияҳо, истифодаи почтаи электронӣ таҳассуси бештарро талаб мекунанд. Дигарон, ба монанди муколама ва моделсозии бозӣ, ба дараҷаи кофӣ дар раванди таълим мутобиқ карда шудаанд.

Муколама ва моделсозии бозӣ имрӯз дар маркази технологияҳои гуногуни инноватсионӣ қарор доранд. Муколама тафаккуро тавассути вариантҳои гуногуни таҳияи ҳикояҳо дар ҷараёни таълим, яъне ҳолатҳое, ки барои онҳо пешакӣ дидани рафтори иштирокчиён душвор аст, дар бар мегирад.

Моделсозии бозиҳо дар навбати худ ба дарёftи ҳалли мустақили як мушкили мушаххаси касбӣ ва тағир додан, ислоҳи ҳалли он равона шудааст. Усулҳои муосири асосии моделсозии бозиҳо- ин микроэлементҳо, ҳалли мушкилоти инфириодӣ, бозиҳои тичорӣ, омӯзиши иҷтимоӣ ва равонӣ. Дар ҷараёни моделсозии бозиҳо, вазъи конфликтӣ тавре ба тартиб оварда мешавад, ки донишҷӯ новобаста аз имконнапазирии он бояд ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ қунад.

Ин ду равишро метавон бо усули ба истилоҳ синергетикӣ, ки танҳо номуайяни таъсири педагогӣ ва рушди барномарезишудаи шахсиятро дар раванди таълим нишон медиҳад, якҷоя қунем. Ин равиш маҳз асоси таҳсилоти фосилавӣ мебошад.

Хулоса, технологияи таълими фосилавӣ, асосҳои усулҳои инноватсионӣ барои қишвари мо маҳсусан муҳиманд. Дар Тоҷикистон, бо шумораи аҳолӣ, ки дар қаламрави васеъ бо зичии гуногун паҳн шудаанд, бо мавҷудияти бисёр маҳалҳои аҳолинишин, муассисаҳои хурди таълимӣ, таълими фосилавӣ амалан ягона роҳи татбиқи ҳукуқҳои конституционии шаҳрвандон барои гирифтани маълумоти босифат новобаста аз маҳалли зисташон мебошад.

АДАБИЁТ

1. Абдулакимова, Ч. А. Усулҳои ташаккулёбии модели таҳсилоти фосилавӣ [Матн] / Д.А. Абдулакимова, Ш.А. Абдуллаева // Маводи семинари илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ «Таҳсилоти фосилавӣ» баҳшида ба 25-солагии ИСТИҚЛОЛИЯТИ Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Ҳуҷанд, 2016. - С. 26-29.
2. Аверъянов, Л. А. Роль дистанционного образования в преодолении социальных противоречий нашего времени [Текст] / Л.А. Аверъянов // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - № 11. - С. 8-15.
3. Алиев Аниш, Зулолиддини Зиёвиддин дастури методӣ, тарзи кор бо сомонаи таълими ДОТ дар ш. Панҷакент. Панҷакент соли 2017
4. Андреев, А. А. Введение в дистанционное обучение. Ч. II [Текст] / А.А. Андреев. - М.: МЭСИ, 1997. - 50 с.
5. Барномаи амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ- коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2017, № 443 тасдиқ шудааст.
6. Барномаи рушди инновационии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2011, № 227 тасдиқ шудааст.
7. Барномаи татбици Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2009, № 307 тасдиқ шудааст.
8. Барномаи ҳамгироии илм ва таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июли соли 2009, №371 тасдиқ шудааст.
9. Волова, Н.Ю. Педагогические основы дистанционного обучения: Дисс. . канд.пед.наук. Самара, 2000. - 156 с.
10. Волович, М.Б. Наука обучать / Технология преподавания математики. - М.:LINKA- PRESS, 1995.-280 с.
11. Даствурамал оид ба «Методикаи истифодаи технологиям таълими фосилавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёна ва таҳсилоти иловагии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Матн]. - Душанбе, 2003. - 15 с.
12. Демкин, В. Нормативная база дистанционного образования [Текст] / В. Демкин, Г. Майер, Т. Трубникова // Высшее образование в России. - 2001. -№ 5. - С. 99-102.
13. Дистанционное обучение [Текст] : учеб, пособие для вузов / под ред. Е.С. Полат. - М.: Владос, 1998. - 192 с.
14. Дистанционное обучение [Текст] : учеб, пособие для вузов / под ред. Е.С. Полат. - М.: Владос, 1998. - 192 с.
15. Исомаддинова, Р. М. Технологиям нави информатсионӣ дар низоми таҳсилоти фосилавӣ [Матн] / Р.М. Исомаддинова, Н.М. Муллоҷонов // Маводи семинари илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ «Таҳсилоти фосилавӣ» баҳшида ба 25-солагии истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Ҳуҷанд, 2016.-С. 39-42.
16. Капцов, А.В. Интеллектуальное развитие студентов в вузе // Прикладная психология. - 2002, №3.
17. Комилиён, Ф. С. Информатика. Қисми I. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. - Душанбе: «Донишварон», 2019. - 464 с.
18. Комилов, Ф. С. Информатика ва технологияҳои иттилоотӣ [Матн] / Ф.С. Комилов. - Душанбе: ҶДММ «Душанбе-принт», 2016. - 480 с.
19. Комилов, Ф. С. Ҷабҳаҳои омузиши фанни технологияи иттилоотӣ дар гузариши мактаб ба муносибатҳои босалоҳият ба таълим [Матн] / Ф.С. Комилов, Ш.Х. Тағоев, Д.С. Шарапов, Ф.Р. Файзуллоев, Д.Х. Мирзоев // Паёми донишгоҳи омузгорӣ. - 2018. - № 1 (73). - С. 27-37.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ПРАВИЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЕГО ПЕДАГОГИЧСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АБДУНАЗАРЗОДА Шоиста Абдуназар - директор Лицая №1 города Бохтар, Хатлонской области, E-mail: shoista.sanginova@mail.ru, тел.: +(992) 00500476

Статья посвящена вопросам совершенствования профессиональной компетенции учителя общеобразовательного учреждения и правильное регулирование направленности его педагогической деятельности. Особый акцент делается на рассмотрение профессионального уровня педагога в контексте его личностных качеств, уровня профессиональной подготовки, мировоззренческих установок.

Автор считает, что применение в образовательном процессе новых технологий, следование требованиям, предъявляемым к компетенциям учащихся, которыми они должны овладеть, общий качественный уровень образовательного процесса во многом определяются профессиональной компетентностью и профессиональным мастерством преподавателя, его готовностью использовать в своей работе новейшие педагогические технологии и утверждает, что успешное внедрение в образовательный процесс инновационных методов и технологий во многом обусловлено научно-методическим обеспечением образовательной сферы, профессиональным уровнем преподавателя, в частности, его методической подготовкой.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, общеобразовательное учреждение, личностные качества, профессиональная подготовка, качественный уровень, профессиональное мастерство, педагогическая технология, образовательный процесс.

ТАКМИЛИ САЛОХИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ ВА ТАНЗИМИ ДУРУСТИ САМТИ ФАҶОЛИЯТИ ПЕДАГОГИИ Ӯ

АБДУНАЗАРЗОДА Шоиста Абдуназар - директори Литсейи №1-и шаҳри Бохтар, вилояти Хатлон, E-mail: shoista.sanginova@mail.ru, тел.: +(992) 00500476

Мақола ба масоили такмили салоҳияти касбии омӯзгори муассисаи таҳсилоти умумӣ ва танзими дурусти самти фаҷолияти педагогии Ӯ баҳшида шуда, дар он ба баррасии маҳорати касбии омӯзгор дар қаринаи сифатҳои шахсӣ, сатҳи омодагии касбӣ ва ҷаҳонбинии Ӯ дикқати маҳсус дода шудааст.

Муаллиф чунин мөхисобад, ки истифодаи технологияҳои нав дар раванди таълим, пайгирий кардани талаботе, ки барои шогирдон муқаррар шудаасту онҳо бояд ин салоҳиятҳоро азбар кунанд ва сатҳи сифатинокии умумии ҷараёни таълим аз бисёр ҷиҳатҳо ба салоҳияти касбӣ ва маҳорати касбии омӯзгор ва омодагии Ӯ ҷиҳати истифода аз технологияҳои нави педагогӣ вобастагӣ дорад.

Вожсаҳои асосӣ: салоҳияти касбӣ, муассисаи таҳсилоти умумӣ, сифатҳои касбӣ, омодагии касбӣ, сатҳи сифатинокӣ, маҳорати касбӣ, технологияи педагогӣ, раванди таълим.

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS OF A GENERAL EDUCATION INSTITUTION AND THE CORRECT REGULATION OF THE DIRECTION OF THE IR PEDAGOGICAL ACTIVITY

ABDUNAZARZODA Shoista Abdunazar - Director of the Lyceum №1 of the city of Bokhtar, Khatlon region, E-mail: shoista.sanginova@mail.ru, mob.: +(992) 00500476

The article is devoted to the issues of improving the professional competence of a teacher of a general education institution and the correct regulation of the orientation of his pedagogical activity. Special emphasis is placed on the consideration of the professional level of the teacher in the context of his personal qualities, the level of professional training, worldview attitudes.

The author considers that the use of new technologies in the educational process, compliance with the requirements for the competencies of students that they must master, the overall quality level of the educational process are largely determined by the professional competence and professional skill of the teacher, his willingness to use the latest pedagogical technologies in his work and approves that the successful implementation of innovative methods and technologies into the educational process is largely due to the scientific and methodological support of the educational sphere, the professional level of the teacher, in particular, his methodological training.

Keywords: professional competence, general education institution, personal qualities, professional training, quality level, professional skills, pedagogical technology, educational process.

Для того, чтобы образовательная сфера светского, правого государства, которым является Республика Таджикистан, ставшая на путь строительства демократического общества с развитой рыночной экономикой, соответствовала поставленным стратегическим целям развития, необходимо, чтобы процесс воспитания и образования молодого поколения отвечал общечеловеческим и национальным ценностям, и происходил в полном соответствие с положениям международного права. Другими словами, образовательная система Республики Таджикистан должна развиваться в одном направлениями с системами образования ведущих мировых держав [12].

В статьях 12 и 41 Конституции Республики Таджикистан закрепляется всеобщее основное базовое образование, которое включает в себя девятилетнее обучение в общеобразовательных учебных учреждениях. Помимо этого, государством гарантируется возможность получить общее среднее образование в государственных общеобразовательных учреждениях, среднее профессиональной образования, а также среднее специальное и высшее образование на конкурсной основе.

Приоритетное значение развития образовательной сферы в рамках стратегического развития государства в целом объясняется той ключевой ролью, которое образование играет в развитии государства и общества, а также отдельных его граждан. Поэтому трудно не согласиться со словами Эмомали Рахмона, Президента Республики Таджикистан, назвавшего образовательную сферу одним из ключевых факторов развития государства в современных условиях. Встречаясь с представителями таджикской интеллигенции, Лидер нации отметил, что без коренного реформирования системы образования невозможно достичь развития просвещения и культуры нашей страны на должном уровне.

Среди основных принципов реализации государственной образовательной политики называют самостоятельность образовательных учреждений, а также сочетание общественного и государственного управления образовательной сферой.

Перед общим средним образованием ставится задача развить и сформировать самодостаточную, всесторонне развитую личность в детский и юношеский периоды ее

развития, которая адаптирована для полноценной жизни в современных условиях и способна принимать ответственные, взвешенные решения и отвечать за их последствия.

Очень важно понимать направление общественного развития в современном стремительно меняющемся мире. Мы рассматриваем общественный процесс как направление развития общества от простых социальных формаций к более сложным [7].

Рассматривая понятие прогресса относительно общественного развития, мы подразумеваем единство и преемственность исторического развития, когда достижения человеческой культуры, будь то духовные или материальные, сохраняются и развиваются. Целью прогресса человеческой цивилизации является свободное гармоничное и всестороннее развитие человека, его освобождение.

Степень прогресса того или иного общества оценивается по тому, какие условия в нем созданы для свободного развития личности и как они направлены на удовлетворение ее материальных и духовных потребностей. Образовательная сфера является движущей силой и ключевым фактором общественного развития, который во многом обеспечивает «...стабильность в обществе, преемственность духовных и материальных достижений народа, позволяет сохранить и приумножить физическое и нравственное здоровье молодого поколения, воспитать свободную, ответственную, творчески активную личность» (В.И. Загвязинский).

Специфика педагогической деятельности определяет ее особое место среди других видов деятельности. По справедливому мнению большинства психологов, философов и социологов, для любой деятельности человека характерны отношения и взаимосвязи объект-субъектного характера, где сам человек, в зависимости от его роли в системе конкретных отношений или процессов, выступает в роли объекта или субъекта тех или иных исторических процессов. Вместе с тем, в рамках педагогической деятельности между этими категориями складываются особые взаимоотношения и они наполнены особым содержанием.

Именно педагог выполняет важнейшую функцию воспитания молодого поколения, он должен сформировать молодую генерацию граждан Республики Таджикистан, на которую возложена задача продолжить традиции и достижения минувших поколений и построить новое современное общество, страну, которая будет занимать достойное место в ряде ведущих стран мира. Выдающуюся роль педагога в развитии общества отмечали такие выдающиеся деятели, как Д. Дидро, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой и многие другие просветители, педагоги и гуманисты. Особый акцент делается на рассмотрение профессионального уровня педагога в контексте его личностных качеств, уровня профессиональной подготовки, мировоззренческих установок.

Я.А. Коменский считал, что мастерское владение умением воспитывать и обучать, а также высокие нравственные качества являются необходимыми качествами настоящего педагога.

По мнению выдающегося чешского гуманиста, личность педагога является ключевым фактором успешности учебно-воспитательного процесса. Педагогическая система Я.А. Коменского основана на гуманистических принципах, таких как нравственность, духовные качества, формирование развивающего образовательного пространства, личность ребенка и т.д..

К.Д. Ушинский отмечал, что педагог, отвечающих современным тенденциям педагогической мысли, является важным элементом единого организма, который противодействует человеческим недостаткам и невежеству, он является неким продолжателем всего прогрессивного и благородного, созданного предыдущими поколениями, тех людей, которые посвятили жизнь поиску истины и благу людей.

К.Д. Ушинский в своих работах особый акцент делает на роль воспитателя и самого воспитательного процесса в семье, обществе. Воспитание, по его мнению, представляет собой целенаправленный процесс становления личности маленького человека во всех ее аспектах. Выдающийся русский педагог был убежден, что процесс

воспитания может значительно расширить диапазон человеческий возможностей, как интеллектуальных и духовных, так и физических [16].

По мнению еще одного выдающегося российского педагога, Л.С. Выготского, одним из крупнейших грехов с позиции педагогической науки является пассивная роль учащегося в образовательном процессе. Такое положение основано на глубоко порочной, по мнению мыслителя, идее о центральной положении педагога и второстепенной роли его подопечных. Л.С. Выготский справедливо считал, что учащийся, его активность являются ключевыми факторами успешного учебно-воспитательного процесса. Функция же преподавателя должна состоять в правильном регулировании и приятии необходимой направленности этой деятельности.

Педагог должен пристальней следить за воздействием на ребенка социального окружения, и при необходимости направлять его социальную активность в необходимое русло, способствуя его становлению как полноправного члена общества. По мнению выдающегося российского психолога и педагога, целью воспитания должно стать не механическое накопление определенных знаний и выработка навыков, а приобретение способностей творческого характера, которые позволяют молодому человеку органично влиться в общество, быть готовым к сложностям и своеобразию социальных отношений. Те знания, которые ребенок получает во время учебы в школе, не должны выполнять роль мертвого груза, быть далекими от жизни. Для того, чтобы ученик хорошо усвоил тот или иной учебный материал, ему должно быть интересно. В этом заключается очень важная функция педагога - обеспечить эту заинтересованность, которая является мощной движущей силой познавательного процесса [16].

Л.С. Выготский не поддерживал мнение о том, что стремление сделать образовательный процесс максимально легким и доступным способствует успешной учебе. Он считал, что преподаватель должен во время занятий создавать проблемные ситуации, которые бы активизировали мысленную активность ученика. Ведь именно трудные ситуации, необходимость решать проблемы, по справедливому мнению выдающегося ученого, вызывают потребность в мышлении. Такой педагогический прием вынуждает ученика выполнять роль исследователя, находящегося в поисках истины, преподаватель же при этом только умело направляет и корректирует этот процесс. На начальном этапе ученику удается достичь чего-либо при помощи преподавателя, в дальнейшем же такие же действия уже будут подвластны ему без посторонней помощи.

Личность учителя во все времена обладала в народе особым статусом, что можно увидеть как в высказываниях выдающихся мыслителей Востока, в трудах средневековых и современных ученых, в многочисленных письменных источниках, включая современную литературу, посвященную педагогической теории и практике.

Например, еще в Древнем Египте учитель передавал свой опыт знания своему ученику, становившемуся после окончания обучения его помощником. Между ними возникали духовные отношения отца и сына [1, С. 46].

Древнеиранский ученик проживал у учителя дома и отношение к наставнику основывалось на чувстве глубочайшего уважения [2, С. 55].

Сократ считал, что учитель прежде всего должен распознать в своем ученике его природу и пробуждать в нем лучшие человеческие качества, должен определить и развивать в нем его интерес к той или иной учебной дисциплине или виду деятельности [3, С. 74].

Выдающийся ученый и мыслитель Востока Аль-Фараби считал, что учитель должен владеть основами науки воспитания и воспитывать молодежь на принципах к достижениям человеческого духа и разума. Хорошего учителя, по мнению мыслителя, отличает доброта, забота о детях, стремление направить их в результате обучения по правильному жизненному пути [4, С. 131].

Помимо профессионального мастерства педагога и знаний, важной значение, по мнению Аль-Фараби, имеют его мировоззренческие установки. Мыслитель сравнивает учителя с главой государства, несущего огромную ответственность за молодое

поколение, поскольку от воспитания моральных качеств нового поколения в значительной степени зависит будущее всего общества [5, С. 132].

По мнению Аль-Фараби, хороший учитель отличается доброжелательным отношением к своим ученикам и ко всем окружающим, справедливостью, грамотностью, мудростью и требовательностью. Вместе с тем он умеет находить к каждому ребенку индивидуальный подход, способен к проявлению твердости и непримиримости к недостаткам и нерадивому отношению к учебе и своим обязанностям [6, С. 133].

Для современного Таджикистана проблемы, связанные с качеством образования и работой педагогов по обучению молодого поколения также являются весьма актуальными. По мнению академика М. Лутфуллоева, с самых ранних лет развития ребенка педагог учит его мышлению, созиданию, готовит к жизни «под безоблачным небом». Отличительной чертой педагогической деятельности, считает автор, является творческий подход к работе, предполагающий умение анализировать, думать и применять свои выводы в практической работе. На учителя ложится двойная ответственность, он не только отвечает за результаты своей работы, но и прививает чувство ответственности своим подопечным. В связи с этим учитель применяет в своей работе как принципы и теории общего характера, так и законы конкретных учебных дисциплин [14, С. 29].

По мнению М. Лутфуллоева, успех профессиональной деятельности преподавателя определяется комплексом его человеческих качеств, мастерством педагога и совокупностью профессиональных знаний.

На основе вышесказанного можно прийти к выводу, что современная педагогическая наука и практика убедительно доказала зависимость уровня полученных знаний как в контексте их приобретения, так и формирования нравственных качеств и научного мировоззрения учащихся, от организации методов, форм образовательного процесса и его содержательной составляющей. Деятельность преподавателя представляет собой одну из ключевых педагогических категорий. Если деятельность преподавателя основывается на принципах педагогики и науки, то она будет направлена на решение задач по развитию ребенка, сможет обеспечить неразрывность и последовательность воспитательного и учебного процессов, позволит придать получаемым знаниям высокое качество и системность, укрепит и повысит эффективность взаимодействия между преподавателем и учащимся, будет способствовать воспитанию всесторонне развитого члена общества [17, С. 14].

Среди ключевых профессиональных компетенций современного преподавателя следует назвать способность к созданию развивающего образовательного пространства, позволяющего учащимся максимально реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Проанализировав ситуацию в образовательной системе Республики Таджикистан, мы выявили ее основные проблемы:

- неудовлетворительный профессиональный уровень педагогических кадров и несовершенная управленческая система образовательной сферой не позволяет эффективно использовать ресурсы, а частному сектору полноценно конкурировать на рынке образовательных услуг;
- качественный уровень образования демонстрирует тенденцию к снижению, что вызвано недостаточным профессиональным уровнем педагогов, их хронической нехваткой и низким уровнем заработной платы в системе образования, что особенно остро отражается на ситуации в сельских районах;
- применение устаревших педагогических методик, задержка с обновлением содержательной составляющей образовательных программ;
- дефицит учебников и справочного материала по отдельным учебным дисциплинам;
- проблемы со свободным доступом к образованию детей из незащищенных слоев населения, а также недостаточный охват средним образованием девочек.

Среди основных проблем общеобразовательной системы Республики Таджикистан следует отметить недостаточную квалификацию преподавателей, низкий уровень материально-технического обеспечения образовательных учреждений, что не позволяет создать благоприятные условия для полноценного образовательного процесса и вынуждает руководство образовательной сферой прибегать к реструктуризации учреждений системы общего образования.

Между тем, применение в образовательном процессе новых технологий, следование требованиям, предъявляемым к компетенциям учащихся, которыми они должны овладеть, общий качественный уровень образовательного процесса во многом определяются профессиональной компетентностью и профессиональным мастерством преподавателя, его готовностью использовать в своей работе новейшие педагогические технологии. К сожалению, с образовательной системе и поныне действую архаичные административные формы руководства, которые подразумевают «воздействие на подчиненных через применение власти, насаждение жесткой дисциплины и угрозе дисциплинарных взысканий» [8, С. 251].

Управление в учреждениях системы общего образования Республики Таджикистан основано на нормативно-правовой базе, утвержденной соответствующими органами исполнительной власти республики. Вместе с тем, работа педагога предполагает необходимость наличия значительного пространства для творческого поиска, импровизации, возможности варьировать применением тех или иных педагогических методов и приемов в зависимости от конкретных особенностей текущего образовательного процесса [13, С. 10].

Успешное внедрение в образовательных процесс инновационных методов и технологий во многом обусловлено научно-методическим обеспечением образовательной сферы, профессиональным уровнем преподавателя, в частности, его методической подготовкой.

Реформирование образовательной сферы предполагает усиление требований к профессиональной компетентности современного учителя. Он должен владеть новейшими педагогическими технологиями учебно-воспитательного процесса, демонстрировать высочайший уровень компетентности и профессионализма. Поэтому в настоящее время особенно актуальной становится необходимость иметь высококвалифицированный педагогический состав, способный внедрять новые педагогические методики, быть мотивированным к непрерывному личностному и профессиональному самосовершенствованию.

Именно эти факторы обусловили резкое повышение спроса на новый тип преподавателя, который обладает креативным подходом к своей работе, высоким уровнем квалификации и способностью успешно конкурировать на современном рынке педагогических кадров. Преподаватель, который обладает высоким уровнем профессиональной компетентности, должен демонстрировать педагогическое мастерство в ходе образовательной деятельности, хорошее взаимодействие со своими учениками, достигать хороших результатов в учебно-воспитательной работе [15, С. 34]. Совершенствование профессиональной компетентности представляет собой процесс приобретения и развития профессиональных навыков, что позволяет вывести на новый качественный уровень профессиональное мастерство, обогатиться новым опытом, что предполагает процесс постоянной работы по личностному и профессиональному самосовершенствованию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атахонов, Т., Лутфуллоев, М., Шарипов, Ф.. Педагогические очерки (учебное пособие). Душанбе: Маориф, 2005. – С. 46.
2. Атахонов, Т., Лутфуллоев, М., Шарипов, Ф.. Педагогические очерки (учебное пособие). Душанбе: Маориф, 2005. – С. 55.

3. Атахонов, Т., Лутфуллоев, М., Шарипов, Ф.. Педагогические очерки (учебное пособие). Душанбе: Маориф, 2005. – С. 74.
4. Атахонов, Т., Лутфуллоев, М., Шарипов, Ф.. Педагогические очерки (учебное пособие). Душанбе: Маориф, 2005. – С. 131.
5. Атахонов, Т., Лутфуллоев, М., Шарипов, Ф.. Педагогические очерки (учебное пособие). Душанбе: Маориф, 2005. – С. 132.
6. Грядова, Д.И.. Философия. Структурный курс основ философии. Учебное пособие. - М., 2003. - 265 с.
7. Закон Республики Таджикистан «Об образовании». Маърифати омузгор, №№7-8, 2013.
8. Коменский, Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. - 576 с.
9. Конституция Республики Таджикистан. - Душанбе: Адиб, 2016. - 159 с.
10. Лутфуллоев, М. Современная дидактика. - Душанбе, 2001. – С. 29.
11. Шарифзода, Ф. Обучающая деятельность: пути улучшения качества знаний и воспитания // Маорифи Точикистон, 2008. № 2. С. 14.
12. Шарифзода, Ф. Актуальные проблемы современной педагогики. Кн. 1. - Душанбе, Ирфон, 2009. - 459с.
13. Шарифзода, Ф. Актуальные проблемы современной педагогики. Кн. 2. - Душанбе: Ирфон, 2010. - 328с.
14. Эмомали Рахмон. Таджикистан: десять лет независимости, национальное единство и создание. В 3-х томах. - Душанбе, 2001.

ШАРОИТИ ТАШКИЛИЮ ПЕДАГОГӢ БАРОИ ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ ОЯНДАИ ОМӮЗГОР БА ТАЪЛИМИ ФАННИ "ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ"

САМАДОВ Миршод Самадович – унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи рушиди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, **E-mail:** samadovmir@gmail.com, **тел.:** +(992) 937755554

ЗИЁВИДДИНЗОДА Зулолиддин Зиёвиддин – унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи рушиди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, **E-mail:** zulik.zul@mail.ru, **тел.:** +(992) 928243636

Дар мақола масъалаи мазкур ҷоҳи шароити ташкилию педагогӣ барои ташаккули омодагии омӯзгори оянда ба таълими фанни тарбияи чисмонӣ, инчунин татбиқи ташаккули технологияи педагогӣ таҳқиқ шудааст. Таъқид карда мешавад, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ технологияи ташаккули омодагии донишҷӯён ба таълими фанни тарбияи чисмонӣ ба усул ва сифати таълими назария ва методикаи муаллими фанни тарбияи чисмонӣ вобаста аст.

Инчунин, дар мақола зикр мегардад, ки омодагии омӯзгори оянда барои таълими фанни тарбияи чисмонӣ як қисми тарбияи чудонашавандай шахсият мебошад, ки дар раванди фаъолият ташаккул меёбад. Ин як хусусияти сифатист, ки ҳоҳиши худшиносӣ ва инкишофи худро ифода намуда, сатҳи инкишофи қобилиятаи психологии донишҷӯён, фарҳанги тафаккур, муносабати шахсӣ ба фаъолияти касбии омӯзгори ояндаро таъмин менамояд.

Возжаҳои асосӣ: технология, усулҳо, муошират, фаъолият, маҳорат, малака, шароит, худшиносӣ, корҳои мустақилона, педагогика, принсип, фаъолият, педагогика, варзии, меъёр.

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"**

САМАДОВ Миршод Самадович – соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: samadovmir@gmail.com, тел.: +(992) 93775554

ЗИЁВИДДИНЗОДА Зулолиддин Зиёвиддин – соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: zulik.zul@mail.ru, тел.: +(992) 928243636

В статье рассматривается данный вопрос с точки зрения организационно-педагогических условий формирования готовности будущих учителей к преподаванию предмета «Физическая культура», а также применения педагогических технологий формирования. Авторы статьи отмечают, что технология формирования готовности студентов к обучению в вузе зависит от методики и качества преподавания теории и методики учителя физического воспитания.

В статье также отмечается, что готовность будущего учителя к преподаванию предмета «Физическая культура» является неотъемлемой частью развития личности, которая формируется в процессе деятельности. Это качественная характеристика, выражающая стремление к самопознанию и развитию и обеспечивающая уровень развития психологических способностей учащихся, культуру мышления, личностное отношение к профессиональной деятельности будущего учителя.

Ключевые слова: технология, методы, общение, активность, умение, компетентность, условия, самопознание, самостоятельная работа, педагогика, принцип, деятельность, педагогика, спорт, норма.

**ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING THE
PREPARATION OF A FUTURE TEACHER FOR TEACHING
"PHYSICAL EDUCATION"**

SAMADOV Mirshod Samadovich – Applicant of the IDE named after A. Jami, Dushanbe, 126 Ayni Str., E-mail: samadovmir@gmail.com, Phone: +(992) 93775554

ZIYOVIDDINZODA Zuloliddin Ziyoviddin – Applicant of the IDE named after A. Jami, Dushanbe, 126 Ayni Str., E-mail: zulik.zul@mail.ru, Phone: +(992) 928243636

The article discusses this issue from the point of view of organizational and pedagogical conditions for the formation of the readiness of future teachers to teach the subject "Physical culture", as well as the use of pedagogical technologies of formation. The authors of the article note that the technology of forming students' readiness for teaching physical education at a university depends on the methodology and quality of teaching the theory and methodology of a physical education teacher.

The article also notes that the readiness of the future teacher to teach the subject "Physical culture" is an integral part of personality development, which is formed in the process of activity. This is a qualitative characteristic that expresses the desire for self-knowledge and development and ensures the level of development of the psychological abilities of students, the culture of thinking, the personal attitude to the professional activity of the future teacher.

Keywords: technology, methods, communication, activity, skill, competence, conditions, self-knowledge, independent work, pedagogy, principle, activity, pedagogy, sport, norm

Тағирир додани талабот ва арзишҳои чомеаи муосир тағириоти мувофиқро дар муносибат ба таҳсилот дар маҷмӯъ ва алалхусус ба таҳсилоти ой тақозо мекунад. Консепсияи ислоҳоти таҳсилоти педагогӣ нияти соҳтани низоми сифатан нави тайёр кардани кадрҳои педагогиро нишон медиҳад, ки барои тайёр кардани муаллим ба мактаби рӯ ба тараққӣ ва рушдёбанда пешбинӣ шудааст. Мувофиқи ин, баъзе фанҳо аз стандарти давлатии таҳсилот аз байн мераванд, баъзеи дигар бо дарҳости вакт ва мактаб пайдо мешаванд. Аз ин рӯ, мо пайдо шудани як фанни навро дар силсилаи фанҳои умумии педагогӣ дар нақшашои таълими насли нав қонунӣ мешуморем. Ин назария ва методикаи таълими фанни тарбия чисмонӣ мебошад.

Азбаски ҳар як низоми педагогӣ танҳо дар сурати риоя шудани шароити мувофиқ бомуваффақият амал карда метавонад аз ин рӯ шароитҳоеро муҳайё кардан лозим аст, ки ба ташаккули омодагии ояндаи таълими фанни тарбияи чисмонӣ дар ҳаёти воқеии замони муосир мусоидат кунанд.

Ин масъала дар асарҳои як қатор муаллифони бурунмарзи мавзӯи омӯзиш гардида. Аз ин рӯ, дар раванди дарки назариявии омодагии ояндаи омӯзгори оянда ба таълими фанни «Тарбияи чисмонӣ» ва санҷидани минбаъдаи марҳилаҳои ташаккули он мо қӯшиш кардем, ки шароити зарурии ташкилию педагогиро равshan намоем. Дар айни замон, муваффақияти муайян кардани шароити ташкилию педагогӣ аз возехии таъини ҳадафи ниҳоӣ ё натиҷаи ба даст овардашуда, аз фахмидани он, ки такмили таълим, чун қоида, тавассути татбиқи шароит ба даст оварда мешавад; дар марҳилаҳои муайян, шароити ташкилию педагогӣ метавонад дар натиҷаи ба даст омада дар раванди татбиқи онҳо амал кунад.

Дар адабиёти истинод калимаи «ҳолат» ҳамчун муҳит (муҳит, вазъияте), ки дар он чизе рух медиҳад, шарҳ дода мешавад ё ҳамчун маҷмӯи равандҳо, муносибатҳои барои пайдоиш, мавҷудият ё тағирёбии объекти додашуда. Ҳар як падида, ашё танҳо дар робита бо дигар равандҳо, падидаҳо ба шарте табдил меёбад, ки пайдоиши бомуваффақияти онҳо, рушд, такмилёбӣ ба он вобаста аст.

Дар педагогика мағҳумҳои "шароит" ҳамчун қисмҳои таркибии муҳите ҳисобида мешавад, ки донишҷӯ дар он рушд мекунад. Системаи ҳама шароити зиндагӣ муҳити инсонро ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, Л.Г.Устинова шароити педагогиро ҳамчун шароите ишора мекунад, ки барқасдана дар раванди таълим фароҳам оварда шудааст ва онҳо бояд ташаккули самарабахши раванди заруриро таъмин кунанд [154].

Тадқиқоти мо ба ташаккули омодагии оянда ба омӯхтани фанни «Тарбияи чисмонӣ» баҳшида шудааст, аз ин рӯ, мо тамоми шароити дар поён овардашударо дар ин ҷанба баррасӣ ҳоҳем кард. Мувофиқи ин, на ҳама шароити таълим умуман муҳим аст, балки танҳо он шароите, ки ба ташаккули бомуваффақияти омодагии донишҷӯён ба фаъолияти касбӣ ҳамчун омӯзгори ояндаи тарбияи чисмонӣ мусоидат мекунад.

Аз нуқтаи назари фаъолияти касбӣ танҳо ба ҳолатҳо, зоро ташаккули омодагии донишҷӯён ба фаъолияти касбӣ равандест, ки ягонагии субъективӣ, ботинӣ ва хориҷӣ, моҳият ва падидаест, имконпазир ва ба сабаби аст.

Фикри васеъ паҳншуда дар бораи он, ки сатҳи баланди дониш шарти зарурии ташаккули мутахассиси хуб аст, ки аз қадимулайём вуҷуд дошт, дар шароити муосир ҳудро бо далели оддии он, ки маълумоти ҷамъкардаи инсоният ва мавҷудияти он наметавонад ба таври чисмонӣ коркард карда шавад, ҳудро сафед намекунад инсон. Бе мавқеи фаъоли омӯзгори оянда ба касбияти баланд ноил шудан ғайриимкон аст. Тағирот дар системаи таълими муаллимон ба амал меоянд, аммо хеле суст ва на дар миқёси объективӣ ва зарурӣ. Яке аз сабабҳои зиёди ин паст будани сатҳи маърифатӣ мебошад. Ба гуфтаи М.И. Лисина, фаъолияти маърифатӣ “ҷои соҳториро ба сатҳи талабот наздик мегирад. Ин ҳолати омодагӣ ба фаъолияти маърифатӣ аст, ҳолате, ки қабл аз фаъолияти маърифатӣ ба онро тавлид мекунад»[91, с.22].

Инкишофи фаъолияти маърифатӣ дар раванди таълими муаллимони оянда хеле муҳим аст, зоро он бо ҳоҳиши донишҷӯ ба ворид шудан ба моҳияти падидаҳои

омӯхташаванда, истифодаи усулҳои нав, бартараф кардани мушкилот ва қобилияти ворид намудани унсурҳои навигарӣ ба усулҳои иҷрои вазифаҳои таълимӣ хос аст. Файр аз он, дар фаъолияти маърифатии донишҷӯ, фаъолияти маърифатӣ дар хусусиятҳои волои донишҷӯ, матонат ва истодагарӣ дар расидан ба ҳадаф, манфиатҳои маърифатии васеъ ва доимӣ зохир мешавад.

Раванди ташаккули фаъолияти маърифатӣ хусусияти барҷастаи иҷтимоӣ дорад, аммо дар айни замон, он бениҳоят инфириодӣ мебошад, ки дар он шарти асосӣ фидокории донишҷӯ мебошад, ки дар омодагии мақсаднок ва расидан ба ҳадафҳои асосӣ ва миёна (марҳила) ифода ёфтааст. Дар раванди таълим ташаккули мунаzzам ва пайдарпайи сифатҳои шахсӣ ба назар мерасад, ки дар навбати худ ба суръат, амиқи азхудкунии дониш, малака ва маҳоратҳо таъсири ҳалкунанда мерасонанд.

Барои ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои таълими фанни «Тарбияи ҷисмонӣ» созанди фаъоли шахсияти фард шудан лозим аст, бояд дар раванди фаъолияти таълимӣ, илмӣ ва варзиши донишҷӯ барои худшиносӣ шароит фароҳам овард. Ин падидай аз ҷиҳати соҳторӣ мураккаби психикаи инсон ду зерсоҳторро дар бар мегирад: дониш дар бораи худ ва муносибат ба худ.

Ҷамъ шудан дар раванди худшиносӣ, дониш дар бораи худ дар шакли мағҳуми якум пайдо мешавад, иборат аст иборат аз тасвирҳои мушахҳаси ман, ҷисм, воқеӣ, идеал, нақш ва ф. Инъикос ҳамчун як ҷузъи худшиносӣ барои омӯзгори ояндаи тарбияи ҷисмонӣ дар фаъолияти қасбӣ барои ошкор соҳтани сустихои ў ва ошкор соҳтани имконоти мавҷудаи рушди минбаъдаи худ ва афзоиши қасбӣ зарур аст. Омӯзиши моҳият, вазифаҳо ва намудҳои инъикос ба асаҳрои Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, М.В.Кларин, Т.Ю. Колошина, В.А.Метаева, Г.Ф.Похмелкина, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанов бештар таалук дорад.

Инъикос, тавре ки луғати психологӣ нишон медиҳад (аз лотинӣ reflexio - ақиб гаштан) раванди шинохти худ аз ҷониби субъекти амалҳои дохилӣ ва ҳолатҳои равонӣ мебошад. Инъикос на танҳо дониш ё фаҳмиши худи субъект, балки равshan кардани он аст, ки чӣ гуна дигарон «инъикоскунанда», хислатҳои шахсии ў, **умедвори** эмотсионалий ва муаррифии маърифатӣ (бо маърифат) -ро медонанд ва мефаҳманд. Вақте ки мундариҷаи ин ғояҳо мавҷӯи фаъолияти муштарак мебошанд, шакли маҳсуси инъикос - муносибатҳои субъектӣ-рефлексӣ инкишоф мейбанд. Дар бораи мавқеи рефлексивии донишҷӯён сухан ронда, мо ҳамчун зуҳуроти он дохилӣ, худидоракунӣ-худдорӣ, муқоисаи худ бо дигарон, танқид, ки шарти муҳим барои омодагии муаллими оянда барои таълими фанни «Тарбияи ҷисмонӣ» мебошанд, алоҳида қайд карда мешавад.

Инкишофи инъикос ба омӯзгорони ояндаи тарбияи ҷисмонӣ имкон медиҳад, ки аз як тараф, ҳолати ботинии қӯдакро фаҳманд, ўро эҳсос кунанд, мавқеи худро ишғол кунанд, рафтторро пешгӯй кунанд, тағйиротро дар рафтори донишҷӯён таъсир расонанд ва мушоҳида кунанд, аз тарафи дигар, фаъолияти худ, раванди омӯзгориро аз нигоҳи танқидӣ таҳлил кунанд ба фаъолияти онҳо баҳо дижед, онҳоро ислоҳ кунед, худшиносӣ гузаронед. Дар раванди ташаккули омодагии оянда ба омӯхтани фанни "Тарбияи ҷисмонӣ" мо ба нишондихандаҳои зуҳури мавқеи рефлексивии шахс такъя кардем: танқидии тафаккур, ҳоҳиш ва қобилияти савол додан, мавқеи худро исбот ва асоснок кардан, мубоҳиса гузаронидан, ба корҳои худ баҳои мувоғиқ дод.

Шарти навбатӣ, ки ба ташаккул ёфтани омодагии ояндаи омӯзгори оянда ба таълими фанни «тарбияи ҷисмонӣ» вобаста ба хусусиятҳои фаъолияти таълимию қасбӣ-варзишӣ мусоидат мекунад, ин ба донишҷӯён дар интихоби интихоби имконоти ҳалли масъалаҳои кори илмӣ ва методӣ, алалхусус шаклҳои таълим мусоидат мекунад, таносуби кори мустақилона, инфириодӣ ва синфӣ, мӯҳлатҳои усулҳои ҳифзи натиҷаҳои фаъолияти онҳо.

Мустақилияти донишҷӯ ҳамчун шахс имконияти озодии интихоб, зуҳури мустақилиятро дар тафаккур ва амалҳои амалий муайян мекунад, ки дар навбати худ бидуни қобилияти фикр кардан ва мустақилона амал кардан ғайриимкон аст.

Ин ба донишчӯ имкон медиҳад, ки системаи дониш ва малакаҳоро самараноктар азхуд кунад, онҳоро дар фаъолияти касбии оянда ва худомӯзӣ эҷодкорона истифода барад; ҳалли мушкилоти касбӣ бо роҳи касбӣ ва мустақилона; дидан ва мустақилона таҳия кардани мушкилот, интихоб кардани роҳҳои ҳалли онҳо; мустақилона фаъолияти касбии худро ташкили ва танзим меқунанд; навъҳои гуногуни барномаҳои таълимӣ, дастурҳо, адабиётро пайдо меқунанд ва дар татбиқи як фанни муайян самарарабахштаринро интихоб меқунанд; ки барои рушди минбаъдаи касбӣ, эҷодкорона ва иҷтимоигардонии шаҳс амалӣ менамояд. Таъмини озодии интихоб дар истилоҳоти таълимӣ низ муҳим аст, зоро он ба рушди фаъолияти донишчӯён ҳам дар раванди таълим ва ташаккули манфиатҳои маърифатии ў, қобилиятҳои эҷодӣ, ташаккули муносибат ба дигарон ҳамчун арзиши бечунучаро, қобилияти баҳо додан ва чен кардани қобилиятҳои инфиродии ў ва имкониятҳо, нишон додани ташабbus, мустақилият, дарк кардани имкониятҳои шаҳсӣ.

Озодии интихоб душвории байни «ичро кардан» ё «ичро накарданро» дар назар надорад, балки интихоби шаклҳои гуногуни таълим ва назорат, усулҳо ва усулҳои омӯзишро, ки фазои таълимиро ба вуҷуд меоранд, дар назар дорад; озодии интихоб ин як имконияти интихоби шаҳсан муҳимтарин ва барои донишчӯ дар давраи муайян муҳим, усули кори тарбиявӣ, ҳолатҳое мебошад, ки қобилияту таҷрибаи шаҳсии ў амалӣ карда шаванд, натиҷаҳои баландтарини фаъолияти таълимӣ, тайёри касбӣ ва рушди фаъолият, мустақилият, ташабbus, эҷодкорӣ .

Чанбаи муҳимтарини раванди таълим дар мактабҳои олӣ санчиши мунтазами сатҳи дастовардҳои таълимии донишчӯён мебошад. Инкишофи ҳавасмандии мусбати таълим, ҷаҳонбинии илмӣ ва малакаҳои касбӣ дар донишчӯён бештар аз объективӣ, саводнокии омӯзгорӣ ва дурустии методологии он вобаста аст. Таҳсил бидуни маълумоти мунтазам ва воқеъбинона дар бораи он, ки донишчӯён маводро чӣ тавр меомӯзанд, дониши бадастовардаашонро барои ҳалли масъалаҳои амалӣ чӣ гуна истифода мебаранд, пурра буда наметавонад. Мо чунин мешуморем, ки яке аз шартҳои раванди ташаккули самарарабахши омодагии муаллими оянда барои таълими фанни "Тарбияи ҷисмонӣ" истифодай системаи рейтинг мебошад. Системаи назорати рейтингӣ «ғарқшавӣ» -и донишчӯро ба фаъолияти фаъоли маърифатӣ, марҳила ба марҳила назорати объективии дониш, истифодай васеи худидоракунӣ ва худ баҳо додан ба дониши онҳо, идорақунии дақиқи тамоми марҳилаҳои фаъолияти таълимии онҳо аз ҷониби муаллим пешбинӣ меқунад.

Он инчунин ба шумо имкон медиҳад, ки ҳам ҷараёни раванди таълим дар маҷмӯъ ва ҳам дастовардҳои як хонандай инфиродиро назорат кунед, ки ин имкон медиҳад, ки ба сатҳи таълими шаҳсият бираsem. Мо барҳӯрдҳои гуногуни муаллифонро ба ифши мағҳуми «рейтинг», ки дар адабиёти муосири педагогӣ мавҷуданд, таҷдиди назар қబардем. Ҳамин тавр, ин мағҳум ба тариқи хеле якҷониба ҳамчун ҷамъи холҳое, ки донишчӯ дар муддати муайян ба даст овардааст, аз рӯи формулаҳои муайяне, ки дар ин давра тағир наёфтаанд, баррасӣ карда шавад .

Рейтинг, аввалан, усули таҳқиқоти психологӣ-педагогӣ ва сотсиологӣ, сониян, системаи тарроҳии модулӣ мебошад таълими самарарабахш дар донишкада ва донишгоҳ, сеюм, нишондиҳандай арзёбии инфиродӣ, воситаи танзими фаъолияти истеҳсолии донишчӯ мебошад.

Ҳамин тариқ, рейтинг (англисӣ rating - баҳогузорӣ, иқтидори техникий, коэффициенти инфиродӣ) таъин карда мешавад ё муайян карда мешавад, ки дар натиҷаи ҳамаи намудҳои дарсҳо, ҳалли вазифаҳои назоратӣ, иҷрои корҳои инфиродии эҷодӣ, супоридани имтиҳонҳо ё тестҳои фарқунанда.

Рейтинги ҳамчун усули ба тартиб даровардани донишчӯён мувофиқи холҳои бадастомада нисбат ба ҷадвали муқаррарии панҷбаллагӣ як қатор бартарииҳои назаррас дорад. Онро метавон ҳамчун роҳи баҳодиҳии дастовардҳои таълимии донишчӯён баррасӣ кард, аммо, тавре ки таҷрибаи истифодай рейтинг нишон дод, пеш аз ҳама он

системаест, ки раванди таълимро ба тартиб меорад ва ба самаранокии он фаъолона таъсир мерасонад.

Чорӣ намудани чунин системаи пайгирии сатҳи дастовардҳои таълимии донишҷӯён худ аз худ сифати таълимро беҳтар намекунад, балки барои баланд бардоштани самаранокии он заминаҳои ҷиддӣ ба вучуд меорад, зоро он кори мустақили ҳар як донишҷӯро на танҳо дар давоми ҷаласа, балки дар тамоми раванди таълим талаб мекунад.

Рейтинг ҳамчун нишондиҳандай тағирёбии фаъолияти донишҷӯён ташаккули арзёбии интегралиро таъмин менамояд, ки инҳоро инъикос мекунад:

- шиддат ва самаранокии кори таълимирандагон дар давраи назоратии вакт (семестр, соли хониш, тамоми вақти таҳсил дар донишкада ва донишгоҳ);
- малака ва қобилиятаҳои донишҷӯён дар азхудкунии маводи таълими;
- қобилияти донишҷӯ ба фаъолияти мустақилонаи эҷодӣ дар фанни таълими;
- ҷойгоҳи ҳар як донишҷӯ дар силсилаи умумии шунавандагон аз рӯи натиҷаҳои пешрафт дар давраи назоратии вакт (ҳафта, моҳ, семестр, соли хониш).

Шиддат ва самаранокии кори донишҷӯ аз рӯи андоза ва дараҷаи афзоши рейтинг дар ҳафта, дар давоми як моҳ, семестр, соли хониш муайян карда мешавад; дараҷаи ноил шудан ба ҳадафи таълим - аз рӯи арзиши таносуби рейтинги бадастомада ба рейтинги ҳадди имкон дар давраи муайянд, омӯзиш, ки самти рушди ҳар як фардро муайян мекунад. Ҷамъбасти гуфтаҳои гуфта шуда, қайд кардан мумкин аст, ки назорати рейтингӣ вазифаи бозпасгирӣ ва вазифаи ба назар гирифтани сатҳи азхудкунии маводи таълимиро дар системаи омӯзгор ва шогирд иҷро мекунад.

Он барои гирифтани маълумот дар бораи ҳолати омодагӣ дар мавзӯи гурӯҳҳои муайяни донишҷӯён хизмат мекунад. Омӯзиши мушкилоти тайёрии касбии омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ низ ба зиддияти байни мундариҷа ва ҷузъҳои амалиётӣ ишора мекунад.

Аз ин рӯ, мо ҷунин мешуморем, ки шарти муҳими такмили фаъолияти амалии касбии донишҷӯён муносибати шахсӣ-фаъолона дар ташкили дарсҳо мебошад. Аз нигоҳи назариявӣ, муносибати шахсӣ-фаъолият яке аз заминаҳои методологии ташаккул ва системаи ташаккули омодагии донишҷӯён ба таълими тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таълими мебошад.

Он аз эътироф иборат аст, ки ташаккули шахсият ҳамчун як субъекти худогоҳонаи ҳамкорӣ дар фаъолияти эҷодии худи донишҷӯён ба амал меояд. Моҳияти амиқи муносибати шахсӣ-фаъолиятӣ ба раванди ташаккули омодагии донишҷӯён ба фаъолияти касбӣ дар он аст, ки он на танҳо ба азхудкунии дониш, балки ба усулҳои ин азхудкунӣ, ба моделҳо ва усулҳои тафаккур ва фаъолият, ба рушди нерӯҳои маърифатӣ ва эҷодӣ равона карда шудааст нерӯи инсонӣ.

Мо муносибати шахсӣ-фаъолиятре ба раванди таълим - ҳамчун раванди мақсадноки педагогии ташкил ва ҳавасмандгардонии фаъолияти эҷодии фаъоли донишҷӯён дар азхудкунии дониш, малака, ташаккули қобилиятаҳои эҷодӣ, биниш ва эътиқодоти ахлоқӣ ва эстетикӣ, равияи касбии шахс бо истифодаи оптималии усулҳои ғуногун, ки ба рушди соҳаҳои зеҳнӣ ва эҳсосоти шахс мусоидат мекунанд.

Равиши шахсият-фаъолият, худи ташкили раванди таълимиро ҳамчун ташкили (ва идоракуни) фаъолияти таълими донишҷӯён ба назар гирифта, маънои аз нав равона кардани раванди умумиро ба таҳия ва ҳалли онҳо аз вазифаҳои мушаххаси таълими (маърифатӣ, таҳқиқотӣ, лоиҳақашиӣ, дигаргунсозӣ ва д.) дорад.

Усули шахсӣ-фаъолона, ки дар раванди фанни омӯхташуда татбиқ мешавад, дорои ҳусусияти дучониба мебошад: аз як тараф, ин ҳавасмандгардонии фаъолияти маърифатист, ки донишҷӯён дар ҳама шаклҳои фаъолияти таълими ва дар вақти беруназсинӣ, ҳангоми мустақилона омӯхтани маводи муайянкардашуда мундариҷаи барномаи таълими, ё иштирок дар ҷорабиниҳои варзишӣ; ва аз тарафи дигар, ин маҷмӯи кулли вазифаҳои таълими мебошад, ки донишҷӯ дар асоси муносибати шахсӣ-

фаъолият дар шакли паёми илмӣ, навиштани эссе, таҳияи варакаи тестӣ, азхудкуни амалӣ ва ба донишҷӯён додани малака ва малакаҳои ичрои техникаи ҳаракатҳои моторӣ ва г. Ҳамин тарик, самаранокии ташаккули омодагии муаллими оянда ба таълими фанни «Тарбияи ҷисмонӣ» аз ҳисоби маҷмӯи ташкилӣ ва шароити педагогие, ки ташаккули самараноки малака ва хислатҳои шахсият, мушкилии ҷузъҳои онро муайян мекунад.

Мо ба чунин шартҳо риоя мекунем:

- ҳудшиносӣ ва рушди ҳуд, ки ба дарки ҳамешагӣ, ҳоҳиши ҷустуҷӯи қарорҳои аслии фавқулодда, тафаккури таңқидӣ, ҳоҳиши ва қобилияти савол додан, мавқеи ҳудро исбот ва асоснок кардан, мубоҳиса гузаронидан, ба фаъолияти ҳуд баҳои мувофиқ додан аст;
- фаъолияти маърифатии донишҷӯён, ки дар мураккабии тадриҷан афзояндаи фаъолияти ҷустуҷӯи ҳалли масъалаҳои педагогӣ зоҳир мешавад, баланд ҳусусиятҳои чапи донишҷӯ, матонат ва истодагарӣ дар расидан ба ҳадаф, манфиатҳои маърифатии васеъ ва устувор;
- озодии интихоби имконоти ичрои вазифаҳои кори илмӣ ва амалӣ;
- санчиши муназзами сатҳи дастовардҳои таълимии донишҷӯён дар асоси истифодаи низоми назорати рейтингӣ;
- фаъолияти маърифатии донишҷӯён, ки дар мураккабии тадриҷан афзояндаи фаъолияти ҷустуҷӯи ҳалли масъалаҳои педагогӣ зоҳир мешавад, баланд ҳусусиятҳои чапи донишҷӯ, матонат ва истодагарӣ дар расидан ба ҳадаф, манфиатҳои маърифатии васеъ ва устувор;
- озодии интихоби имконоти ичрои вазифаҳои кори илмӣ ва амалӣ;
- санчиши муназзами сатҳи дастовардҳои таълимии донишҷӯён дар асоси истифодаи низоми назорати рейтингӣ;
- муносибати шахсӣ-фаъолиятий ба ташкили дарсҳо, ки ба истифодаи имкониятҳои инкишофи шахсии донишҷӯ, ки ба ҳусусиятҳо ва қобилиятаи инфиродии ўмувофиқанд, дар ҳалли масъалаҳои таълими фанни «Тарбияи ҷисмонӣ» ва фаъолияти қасбии оянда, табдил додани ў ба мавзӯи фаъоли таълимӣ имкон медиҳад фаъолият, ки қодир аст онро мувофиқи талабот, ниятҳо, манфиатҳои онҳо барқарор кунад.

Хулоса, технологияи ташаккули омодагии донишҷӯён ба таълими фанни тарбияи ҷисмонӣ вобаста аст ба усулҳо ва сифати таълими назария ва методикаи муаллими тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олий қасбӣ. Омодагии омӯзгори оянда барои таълими фанни «Тарбияи ҷисмонӣ» як қисми тарбияи ҷудонашаванди шахсият мебошад, ки дар раванди фаъолият ташаккул мейбад. Ин як ҳусусияти сифатист, ки ҳоҳиши ҳудшиносӣ ва инкишофи ҳудро ифода намуда сатҳи инкишофи қобилиятаи психологии донишҷӯён, фарҳанги тафаккур, муносибати шахсӣ ба фаъолияти қасбии омӯзгори ояндаро таъмин менамояд.

АДАБИЁТ

1. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» 1993, 2004, 2013.
2. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии қасбӣ ва таҳсилоти қасбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ». Душанбе, 2003.
3. Бабушкин, Г.Д. Детерминанты профессионального саморазвития специалистов по физической культуре // Психология и педагогика средней и высшей школы. Омск, 1998. - № 1. - С. 5-14.
4. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и каждого. М.: ФиС, 1988.-232 с.
5. Виленский, М.Я. Физическая культура в профессионально-ценостных ориентациях студентов и процесс их формирования: методология и теория // Теор. и практ. физ. культуры. 1991. - № 11.-С. 27-30.
6. Виленский, М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей. -М.: Высш. шк., 1989. 164 с.

7. Маркова, А.К. Психология профессионализма. М.: МГФ «Знание», 1996.-308 с.
8. Сахно, А.В. Подготовка специалистов новой формации в области физической культуры и спорта: методический анализ // Теор. и практ. физ. культуры. 1990. - № 12. - С. 17-19.
9. Чернов, К.Л., Кузнецов В.К. и др. Подготовка кадров для спорта и физической культуры в условиях рыночной экономики // Теор. и практ. физ. культуры. 1998. - № 12. - С. 28-3
10. Ш. Сафаров., Раҳматова, Т. Д., Шарипов, М. «Психологияи варзиш (дастури таълими-мачмӯи лексияҳо)» Душанбе, 2018, 240саҳифа.
11. Раззоқов, Ҳ. С., Ятимов, Б.Қ. «Психологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» Душанбе, 2017, 278саҳифа
12. Ш. Сафаров, М. Шарифов «Фалсафаи варзиш» Душанбе, Бухоро, 2016, 456саҳифа.
13. Ан. Г.Д., Умарова Т.М., Аманов И.Т. «Педагогика и психология высшей школы» Душанбе-2003, 360стр.
14. Щукина, Г. И. Познавательный интерес как педагогическая проблема: Автореф. дис.... д-ра пед. наук / Г. И. Щукина. - Д., 1969. - 32с.152
15. Яковец, Т.Я., Комплекс педагогических условий формирования готовности студентов к самообразованию: Автореф. дис.... канд. пед. наук / Т.Я. Яковец. -Курган, 1999,-22с.
16. Яковлева, Л.С. Формирование готовности будущих учителей к педагогической рефлексии: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л. С. Яковлева -М., 1991.-17с

РОҲҲОИ ОМОДАСОЗИИ ҚЎДАКОНИ НУҚСОНИ НУТҚӢ ДОШТА БА МАКТАБ

МИРЗОЕВ Шуҳрат Сайдаҳмадович – номзади илмҳои педагогӣ, омӯзгори фанни забони англисии Мактаби байналмилалии Президентӣ, ш. Душанбе, кӯчаи Қаромов, **E-mail:** rvtmadad@mail.ru, **тел.:** (+992)987505328

ҲАҚНАЗАРОВ Толибҷон Мехридинович – унвонҷӯйи Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи А. Рӯдакӣ, ш. Қўлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16, **E-mail:** ihaknazarov@inbox.ru, **тел.:** +(992)918989798

Дар мақола сухан дар бораи қўдакони нуқсони нутқӣ дошта ва роҳу усулҳои бартараф намудани нуқсонҳои онҳо дар ҷараёни таълим меравад. Дар рафти таҳлил мо нуқсонҳои нутқии кудаконро аз қабили: ташаккул наёфтани таркиби овозии нутқ; пурра ташаккул наёфтани ҷараёнҳои фонематикӣ; омода набудан ба таҳлили овозию ҳарфӣ ва ҷамъбасти таркиби овозии нутқ; истифода бурда натавонистани усулҳои гуногуни калимасозӣ; ташаккул наёфтани соҳти имлоии нутқ ошкор намудем. Барои ҳали ин мушкилотҳо як қатор роҳу усулҳоеро пешниҳод менамоем, ки иҷрои онҳо метавонанд ба беҳбуд намудани нуқсонҳои нутқии дар қўдакон буда, қўмаке расонанду барои коршиносони ин соҳа машғулиятҳои натиҷабаҳаше бошанд. Илова барин дар мақола мо як чанд хусусиятҳои фарқунандаи қўдакони нуқсони нутқӣ доштаро нисбат ба қўдакони мушкилоти нутқӣ надоштаро овардаем, ки омӯзгорон метавонанд аз рӯи ин хусусиятҳояшон чунин қўдакҳоро дар ҳол аз миёни дигар қўдакон фарқ карда бо онҳо машғулиятҳои маҳсусе гузаронанд.

Вожаҳои асосӣ: тафаккур, нуқсони нутқӣ, лакнатзабон, ташаккул, ирод, бурро, мушоҳида, талаффуз, маҳорат, худбаҳодиҳӣ.

МИРЗОЕВ Шуҳрат Сайдакҳмадовиҷ – кандидат педагогических наук, преподаватель английского языка Международной президентской школы, г. Душанбе, ул. Карамова, *E-mail: rvmadad@mail.ru, тел.: (+992)987505328*

ХАҚНАЗАРОВ Толибджон Мехридинович – соискатель Кулябского государственного университета имени А. Рудаки, г. Куляб, ул. С. Сафарова, 16, *E-mail: thaknazarov@inbox.ru, тел.: +(992)918989798*

В статье речь идёт о детях с дефектами речи и способах их устранения в процессе обучения. В ходе анализа были выявлены дефекты речи у детей, такие как: отсутствие вокального строения речи; неполное формирование фонематических процессов; неподготовленность к фонетическому анализу и обобщению фонетической структуры речи; неумение использовать разные способы словообразования; отсутствие орфографической структуры речи. Для решения этих проблем мы представили в статье ряд способов, реализация которых может помочь исправить дефекты речи у детей и стать эффективным тренингом для специалистов в этой области. Кроме того, в этой статье мы представляем некоторые отличительные черты детей с нарушениями речи по сравнению с детьми с проблемами речи, которые позволяют учителям отличать таких детей от других детей и проводить с ними специальные занятия.

Ключевые слова: мышление, дефект речи, невнятная речь, формирование, воля, смекалка, наблюдательность, произношение, умение, чувство собственного достоинства.

WAYS TO PREPARE CHILDREN WITH SPEECH PROBLEMS TO FOR SCHOOL

MIRZOEV Shuhrat Saidakhmadovich – Candidate of Pedagogical Sciences, English teacher of the International Presidential School, Dushanbe, Karamov st., *E-mail: rvmadad@mail.ru, mob.: (+992)987505328*

HAKNAZAROV Tolibjon Mehriddinovich – Applicant of the Kulyab State University named after A. Rudaki, Kulyab, S. Safarov, st. 16, *E-mail: thaknazarov@inbox.ru, mob.: +(992)918989798*

This article deals with children with speech impediments and ways to eliminate them in the learning process. In the course of the analysis, we identified speech defects in children, such as - lack of vocal structure of speech; incomplete formation of phonemic processes; unpreparedness for the phonetic analysis and summarizing the phonetic structure of speech; inability to use different methods of word formation; lack of spelling structure of speech. In order to solve these problems, we have presented in the article a number of ways, the implementation of which can help to improve the speech defects in children and be an effective training for experts in this field. In addition, in this article, we have listed some of the distinguishing features of children with speech disorders compared to children who don't have speech problems, which allow teachers to differentiate such children from other and conduct special classes with them.

Keywords: thinking, speech impediment, slurred speech, formation, will, sharpness, observation, pronunciation, skill, self-esteem.

Давраи барвақти бачагӣ барои инкишоф ёфтани нутқи кӯдак давраи хеле мусоид ба ҳисоб меравад, ки онро давраи сензитивии инкишофи нутқ меноманд, зоро раванди

инкишофи нутқ нисбат ба дигар равандҳо дар ҷойи аввал, дар марказ меистад. Инкишофи нутқи кӯдак, пеш аз ҳама, аз муносибати калонсолон вобаста аст, яъне, муюширати калонсолон ба инкишофи нутқи кӯдак бевосита таъсир мерасонад [3, с.135].

Ҳангоми ошкор шудани мавҷудияти нуқсони нутқии импресивӣ (фаҳмидани нутқи нигаронидашуда)дар кӯдак, кӯшиш намудан лозим то ба ў барвақттар ёрии ислоҳию инкишофӣ расонида шавад. Зеро инкишофи ақлии кӯдак, ҷараёни ба мактаб омода кардани ў ва мактабхонӣ, аз барвақттар расондани чунин ёрӣ вобастагӣ дорад. Аксар вақт атрофиён оид ба кӯдаки бенутқ гумон доранд, ки ў ақлан ақибмонда аст, вале ин ақида куллан нодуруст аст, зеро ақлан ақибмондагӣ нуқсони алоҳида буда, алломат ва хусусиятҳои зоҳиршавии худро дорад. Албатта, ақибмонӣ дар инкишофи кӯдаки бенутқ ҷой дошта метавонад, вале ин танҳо натиҷаи мунтазам инкишоф наёфтани нутқ аст. Бинобар ин, мушкилии асосиро зуд бартараф кардан лозим аст, то он минбаъд ба оқибатҳои манғӣ оварда нарасонад.

Масалан, ба андешаи мутахассисони тоҷик З.П. Раҳмонов ва Д.З. Раҳмонова лакнатзабонӣ яке аз душвортарин норасогии нутқ ба ҳисоб рафта, бартарафнамоии он хеле душвор аст. Тавре маълум аст, вайроншавии суръати нутқ ба лакнатзабонӣ оварда мерасонад, яъне ин бештар ҳангоми талафуз карда натавонистани баъзе қалимаҳо ба вучуд меояд. [9, с.63]

Таълими идроки амалҳо дар якҷоягӣ бо ташаккули маҳорати кӯдак барои идроки номҳои объектҳо ҷараён гирифта метавонад, аммо агар волидайн мушоҳида қунанд, ки ин кор ба кӯдак душворӣ меорад, бояд бе саросемагӣ, тадриҷан давра ба давра амалро бо кӯдак ичро қунанд.

МО гуфта наметавонем, ки таълимро маҳз аз омӯзиши қадом қалима-номҳои амалҳо сар кардан беҳтар аст. Волидайн кӯдаки худро беҳтар медонанд. Аз ин рӯ маҳз амалҳоеро интиҳоб карда метавонанд, ки ба кӯдак писанданд.

Ин ҷо меҳоҳем якчанд тарзҳои иҷрои амалҳоро пешниҳод намоем. Масалан, волидон ва ё мураббӣ-омӯзгор қарор додааст идроки амали «Қарсакзанӣ»-ро ба кӯдак фаҳмонад. Барои иҷрои он вақт ва ҷойи муносиби фикр кардан лозим аст, зеро ҳамеша ва дар ҳама ҷо қарсак задан ҷандон дуруст нест. Суруди хушҳолкунандай бачагонаро гузошта, мувоғики зарби оҳанг қарсак зада, сипас ба кӯдак супориш додан лозим: “Қарсак зан.”

Ҳангоми аз тарафи кӯдак тақлид нашудан ба амалҳои калонсол, усули амалҳои якҷояро истифода бурдан лозим, яъне аз дастони кӯдак дошта, амалҳои лозими дар якҷоягӣ бо калонсол иҷро бояд шаванд. Баъди иҷрои якҷояи супориш боз як бори дигар ба кӯдак супориши иҷрои амал дода мешавад. Агар кӯдак дар ин ҳолат амалҳои даркориро иҷро қунад, дар лаҳзаҳои мувоғик ҳам супориш додан мумкин аст: “Қарсак зан!” Таълими дарки супоришоти дигар, ба монанди “Бардор”, “Бишин”, “Ҷамъ кун”, “Ба ҷояш гузор” ва ф., ҳамин хел сурат мегирад.

Вақте кӯдак якчанд амал ва қалимаҳоро ба ҳам мувоғик созад, ба ташаккули маҳорати фарқи ду амал гузаштан лозим. Амалҳое бояд интиҳоб шаванд, ки аз рӯи садо аз ҳамдигар якбора фарқ қунанд, масалан “Қарсак зан” ва “Бишин”. Қалимаҳое, ки аз рӯи садо ба ҳам наздиканд, ҷараёни таълимро дар аввали кор душвор гардонида метавонанд. Масалан, фарқи амалҳои “Тақ-тақ кун” ва “Қарсак зан” барои кӯдаке, ки дар ин кор ҳанӯз таҷриба надорад, хеле душвор аст. Ба чунин фарқият вақте гузаштан мумкин аст, агар кӯдак қалима-амалҳои бо садо фарқкунандаро мефаҳмад.

Барои таълим ҳамон ашёҳоеро интиҳоб кардан лозим аст, ки аз рӯи таъиноти вазифа ба кӯдак хуб шиносанд ва ба ҳиссиёти манғии ў сабаб намешаванд. Таълими дарки амалҳоеро, ки ба истифодаи қалам вобастаанд, мисол меорем. Қалам ва коғазро рӯи миз дар назди кӯдак гузошта, супориш дода мешавад: “Расм каш!”, назорат бурдан лозим, то ў бо қалам иҷрои амали дигарро то лаҳзаи дастури калонсол сар накунад. Агар кӯдак иҷрои амалҳои даркориро оғоз накунад, ба ў хотиррасон кардан лозим аст, пасон як бори дигар супориш такрор мешавад. Баъдан дар назди кӯдак якчанд ашё,

масалан қалам ва оиначаро гузашта, аз нав дастур дода мешавад: “Расм каш!” Таълими дарки амалҳои гуногуни кор бо ашёҳо ба ҳамин тарз ҷараён мегирад ва дар раванди таълим тағиир додани шароитҳо мувофиқи мақсад аст.

Масалан, супориши “Расм каш!”-ро на танҳо дар паси миз, балки дар кӯча ҳам дода метавонем, ба сифати асбоби расмкашӣ чӯбчаро истифода бурдан мумкин аст. Ин барои он лозим аст, ки маҳорати ташаккулёттаи кӯдак ба одати доимию ў табдил ёбад.

Тавре маълум аст, имрӯз дар ҷаҳон тамоюли афзоиши шумораи кӯдакони дар инкишофт нуқсондошта мушоҳида мешавад, ки пайдоишу ба вучуд омадани онҳо аз омилу сабабҳои мухталиф вобастаанд. Миёни ин гурӯҳ кӯдаконе мавқеи намоёнро ишғол намудаанд, ки соҳиби зехн, шунавоӣ ва биноии мұтадиланду vale нутқашон нуқсон дорад. Аксарияти чунин кӯдакон ба мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба таълим фарогиранд, ки дар он ҷо бо як қатор мушкилиҳои ҳусусияти таълимию фардӣ дошта, дучор меоянд. Нутқи дурусту инкишофтёфта яке аз нишондиҳандаҳои асосии омода будани кӯдак ба таҳсили бомуваффақият дар мактаб аст. Нуқсони нутқии ба ақибмонӣ оварда расонида бошад, нобоварии кӯдакро ба қувваи худ ба вучуд меорад, ки ин оянда оқибатҳои манғӣ дошта метавонад. Дар аксар ҳолатҳо кӯдакон ба дараҷаи муайян на танҳо дар талаффузи овоз, балки дар таркиби лугавӣ, соҳти имлогии нутқ ва ҷараёнҳои фонематикӣ ҳам нуқсон доранд, ки ин ҷараёни ба мактаб омода кардани кӯдаконро душвор мегардонад.

Барои ташаккули нутқи мукаммал нуқсонҳоеро, ки ба муоширати озоди кӯдак бо колектив ҳалал мерасонанд, бартараф кардан лозим аст, зоро асоси ташаккули шахсияти ҳаматарафа инкишофтёфта дар синни томактабӣ гузашта мешавад. Тарбияи кӯдак дар солҳои аввали ҳаёт бештар аз ҳама муваффақияти инкишофи мукаммали минбаъдаи ўро муайян менамояд.

Боғчай кӯдакон зинаи аввал ва масъули низоми умумии соҳаи маорifi ҳисобида мешавад, вобаста ба ин, дар назди кормандони соҳаи педагогика вазифаи умумии такмили пурраи кори таълиму тарбия дар боғчай кӯдакон ва беҳтаргардонии омодасозии кӯдакон ба мактаб гузашта шудааст. Яъне дарки аҳамият ва моҳияти ба мактаб мувофиқи мақсад омода кардани кӯдакон барои муаллимон басо муҳим аст. Ба мактаб рафтани кӯдак лаҳзаи тағиироти куллӣ дар ҳаёти ў ба шумор меравад: ў ба зинаи нави муносибат бо атрофиён қадам гузашта, шаклҳои нави фаъолиятро аз худ мекунад. Ба мактаб омода кардани кӯдакон вазифаи масъулиятнок буда, тамоми доираҳои ҳаёти кӯдакро дар бар мегирад.

Дар ин раванд, омодагии психологӣ ва иҷтимоӣ ба мактаб яке аз ҷанбаҳои муҳими ин вазифа аст, ки инҳоро дар бар мегирад:

- омодагии ҳавасманӣ (кӯшиш ва ҳоҳиши хондан доштани кӯдакон);
- омодагии зехнӣ (инкишофи ҷараёнҳои маърифатии хотира, таваҷҷӯҳ ва фикрронӣ; тасаввурот дар бораи ҷойи зист ва вақт, олами ҳайвонот ва наботот, падидаҳои ҷамъиятӣ);
- омодагии ирода (инкишофи худназораткунӣ, маҳорати шунидан ва итоат кардан);
- омодагии иҷтимоию психологӣ.

Омодагии иҷтимоии таҳсил дар мактаб ба шаклҳои нави муошират, ба муносибати нав ба муҳити атроф ва худ омода будани кӯдакро дар бар гирифта, ба тарзу шакли таҳсил дар мактаб вобаста аст. Ин таркиби омодагӣ дар кӯдакон ташаккул ёфтани сифатҳоеро дар бар мегирад, ки онҳо ба шарофати ин сифатҳо бо кӯдакони дигар ва қалонсолон муошират карда метавонанд. Кӯдак ба мактаб, ба синф меояд, ки дар он ҷо кӯдакон ба кори умумӣ машғуланд ва ба ў зарур аст, ки бо кӯдакони дигар дуруст муносибат қунад, ба ҷамъияти кӯдакон ворид шавад, бо дигарон якҷоя кор қунад ва маҳорати итоат ва муҳофизат карданро дошта бошад [4, с.36].

Ҳамин тавр, ин таркиб дар кӯдакон ташаккули талабот ба муюшират бо дигарон, маҳорати итоат кардан ба манфиату одатҳои гурӯҳи кӯдакон ва қобилияти инкишофёбандаи ичрои нақши мактабхон дар муҳити мактабро пешбинӣ менамояд.

Дар кӯдаконе, ки ба синфи якум мераванд, мавҷудияти нуқсонҳои гуногуни нутқиро мушоҳида кардан мумкин аст: пурра инкишоф наёфтани нутқ, дизартрия, ринолалия, лакнатзабонӣ, алалия ва ғайраҳо.

Тасдиқи пурра инкишоф наёфтани нутқ нишонаҳои зеринанд: нуқсонҳои фонетикию фонематикии нутқ, соҳти лугавию имлой ва таркиби маънӣ, ки ин дар навбати худ, ҷараёни ба мактаб омода кардани кӯдакони дар инкишоф нуқсондоштаро душвор мегардонад.

Бисёр вақт нуқсони устувори нутқии кӯдакон оризаҳои неврологӣ ва психопатологӣ доранд, ки онҳо ба функцияи вегетативӣ зарар мерасонанд, аз ин рӯ, мушкилиҳои таҳсили онҳо дар шароитҳои нав бештар меафзояд. Дар чунин кӯдакон ҳавасмандии суст, талаботи кам ба муюширати нутқӣ, ташаккули хоси шаклҳои науву марказии психологӣ, аз ҷумла қобилияти муюширати озод бо қалонсолон, яъне қобилияти амал кардан дар доираи супориши мушоҳида мешавад.

Одатан, кӯдакони нуқсони нутқӣ дошта муддати дароз бозӣ карда наметавонанд, якраванд, дар ҳолатҳои алоҳида негативизм нишон медиҳанд, дар онҳо майл ба ноустувории хислат, гузариш аз ҳолати ҳардамҳаёй ба ҳолати ақибмондагӣ мушоҳида мешавад. Инчунин, мушкилиҳои ҷиддӣ, ки дар ташкили рафтори нутқии кӯдакони нуқсони вазнини нутқӣ дошта мушоҳида мешаванд, ба муюширати онҳо бо атрофиён таъсири манғӣ мерасонанд.

Агар кӯдакон ягон кори умумиро бо супориши шахси қалонсол ичро кунанд, ҳар як кӯдак кӯшиш мекунад, корро мустақилона, бе таваҷҷӯҳ ба ҳамсолон ва бе ҳамкорӣ бо онҳо ичро намояд. Нақши кӯдак дар бозӣ, аз ҳусусиятҳои мичозу хислати ў вобаста аст, бинобар ин, дар ҳар як колектив кӯдакони “Ситора”, “Маъқул” ва “Ҷудошуда”, “Номувоғик” мушоҳида мешаванд. Дар байни кӯдакони “Номувоғик” ва “Ҷудошуда” аксар кӯдаконе ҳастанд, ки воситаҳои муюширатиро хуб намедонанд ва дар фаъолиятҳои кӯдакона на ҳамеша муваффақият ба даст меоранд. Маҳорати бозии онҳо одатан суст инкишоф ёфта, бозӣ ҳусусияти соҳтакорона дорад; кӯшиши муюширати чунин кӯдакон бо ҳамсолон бемуваффақият анҷом ёфта, баъзан ба қаҳру ғазаби кӯдакони “Номувоғик” оварда мерасонад.

Умуман, имкониятҳои муюширатии кӯдаконе, ки вайроншавии намоёни нутқӣ доранд, бо маҳдудияти намоён фарқ карда, аз рӯи ҳамаи андозаҳо аз меъёр хеле пастанд. Барои аксарияти чунин кӯдакон қобилияти фавқулоддаи ангезиш хос буда, он ба аломатҳои гуногуни неврологӣ вобастагӣ дорад, ки дар натиҷа бозихое, ки аз тарафи мураббӣ назорат карда намешаванд, баъзан шаклҳои басо номуташаккилона мегиранд. Бисёр вақт кӯдакони ин гуруҳ умуман худро ба ягон кор андармон карда наметавонанд, ки ин аз ташаккули нокифояи малакаҳои фаъолияти якҷояи онҳо дарак медиҳад.

Худбаҳодиҳии кӯдак дар муюширати ў бо атрофиён нақши қалон мебозад. Худбаҳодиҳӣ асоси худогоҳӣ буда, ба дараҷаи талабот вобастагӣ дорад, худбаҳодиҳӣ ва дараҷаи талабот мувоғик ва номувоғик шуда метавонад, ки ба номувоғикӣ аз ҳад зиёд ё аз ҳад паст баҳо додан мумкин аст. Худбаҳодиҳӣ ва дараҷаи талаботи кӯдак ба некӯаҳволии ҳиссият, муваффақият дар намудҳои гуногуни фаъолият ва рафтори кӯдак дар маҷмуъ таъсири зиёд мерасонад. Худбаҳодиҳии кӯдаконе, ки нуқсонҳои вазнини нутқӣ доранд, одатан паст аст ва кӯдаконе, ки худбаҳодиҳии паст доранд, бечуръат, одамгурез, нобовар ва камгап буда, ҳаракатҳояшон маҳдуд аст. Онҳо хеле ҳассосанд, бесабаб гирия мекунанд, ба ҳамкорӣ майл надоранд ва худро ҳимоя карда наметавонанд. Чунин кӯдакон пурҳаяҷон буда, ба худ боварӣ надоранд ва ба фаъолият бо душворӣ дохил мешаванд, пешакӣ аз ҳалли супоришҳо, ки гӯё барои онҳо душворанд, даст мекашанд, вале бо дастгирии шахси қалонсол метавонанд ин супоришҳоро ба осонӣ ҳал кунанд. Кӯдаке, ки худбаҳодиҳии паст дорад, сустҳаракат ба

назар мерасад, дурудароз ба ичрои супориш оғоз намекунад ва аз он дар хавотир аст, ки мақсадро нафаҳмида метавонад супоришро нодуруст ичро кунад, инчунин фаҳмидан меҳоҳад, ки оё шахси калонсол аз ўрӯзӣ аст ё не. Яъне супориш чӣ қадар муҳим бошад, ичрои он ҳамон қадар барои қӯдак душвор мегардад, чунин қӯдакон одатан дар гурӯҳи ҳамсолон мавқеи пасти иҷтимоӣ дошта, ба гуруҳи қӯдакони "Аз ҷамъият дур шуда" меафтанд ва ҳеч кас бо онҳо дӯст шудан намехоҳад.

Қӯдак ҳатто бо доштани таваҷҷӯҳ ба муюшират бо калонсолон дар ҷараёни сӯҳбат аксар вақт аз як мавзӯй ба мавзӯйи дигар мегузарад, зоро таваҷҷӯҳи маърифатии ўқтоҳмуддат аст ва сӯҳбат аз 5-7 дақиқа зиёд давом намекунад. Қисми зиёди қӯдакони ин гурӯҳ аз калонсолон дурӣ мечӯянд, яъне онҳо одамгурезанд, ба калонсолон кам муроҷиат мекунанд, шармгинанд ва аз муюшират бо калонсолон худдорӣ мекунанд.

Мушкилии дарки нуқсони худ барои ташаккули шахсияти қӯдаке, ки вайроншавии нутқӣ дорад, хеле муҳим аст. Нуқсон дар ҳиссииёту ирова ва шахсияти қӯдаконе, ки нуқсони нутқӣ доранд, на танҳо коршоямии онҳоро паст ва вазнинтар мегардонад, инчунин ба нуқсонҳои рафттору падидаҳои номутобиқии иҷтимоӣ оварда мерасонад.

Ҳамин тавр, маҷмуи нуқсонҳои нутқӣ ва инкишофи маърифатии қӯдаконе, ки вайроншавии вазнини нутқӣ доранд, ба ташаккули алоқаҳои мукаммали муюширатии онҳо бо атрофиён ҳалал расонида, алоқи онҳоро бо калонсолон душвор гардонида, минбаъд ба канораҷӯй аз гурӯҳи ҳамсолон оварда мерасонад.

Хусусиятҳои зикршуда дар инкишофи қӯдакони нуқсони нутқӣ дошта худ ба худ бартараф намешав он аз муаллимон кори маҳсус ташкилшудаи ислоҳиро талаб мекунад. Ҳангоми ташкили кори омодасозии қӯдакони нуқсони нутқӣ дошта, хусусиятҳои психологӣ, дараҷаи нуқсони нутқӣ ва сифатҳои шахсияти онҳоро ба назар гирифтанд лозим аст.

Таҳлили мо, ки ба омодасозии бачаи нуқсони нутқӣ дошта ба мактаб бахшида шудааст, мушкилиҳои зерини гуруҳи қӯдаконро ошкор намуд:

-ташаккул наёфтани таркиби овозии нутқ. Қӯдак овозҳои ҳамаи гурӯҳи фонетикиро дуруст ва бурро талаффуз карда наметавонад;;

-пурра ташаккул наёфтани ҷараёнҳои фонематикӣ, яъне қӯдак овозҳои забони модариро намешунавад ва фарқ намекунад;

-омода набудан ба таҳлили овозию ҳарфӣ ва ҷамъбасти таркиби овозии нутқ;

-истифода бурда натавонистани усулҳои гуногуни қалимасозӣ, нодуруст истифода бурдани қалимаҳои навозишкорона, дар шакли даркорӣ соҳта натавонистани қалимаҳо, аз исм соҳта натавонистани сифат;

-ташаккул наёфтани соҳти имлоии нутқ: истифода бурда натавонистани нутқи муғассал, кор карда натавонистан бо чумлаҳо; ҳарчанд чумлаҳои оддиро соҳта метавонад, алоқаи қалимаҳоро дар чумлаҳо мебинад, vale ҷумлаҳои дуюмдарacha ва аъзоҳои чидаи ҷумларо фарқ карда наметавонад; ҳикояро нақл карда наметавонад ва ба мазмуни он сарфаҳм намеравад; мустақилона ҳикоя-нақл тартиб дода наметавонад.

Ҳамин тавр, ташаккули нутқи дурусти имлой, хушоҳонги лугавӣ ва буррои фонетикӣ, ки муюширати нутқӣ ва омодагӣ ба мактабро имконпазир мегардонад, дар системаи умумии кори ислоҳӣ дар муассисаҳои томактабӣ ва оила яке аз вазифаҳои муҳим аст.

Таркибҳои асосии таъсири ислоҳӣ ба ташаккули шаклҳои нави психологии коммуникатсияи ихтиёри дар машғулиятҳои логопедӣ:

- бозиҳои сужавӣ-нақшофарӣ;
- бозиҳои қоидадор;
- бозиҳо ва машқҳо, ки супоришҳои таълимиро такмил медиҳанд.

Вобаста ба ин, Е.Е. Кравтсова пешниҳод мекунад, ки усулҳои муайяни методӣ барои ташаккули сатҳи муюшират бояд истифода бурда шаванд:

- кори якҷоя-бозӣ, ки дар он қӯдакон бояд амалҳои худро ҳангоми ҳалли супориши умумӣ ҳамоҳанг кунанд;

- мушоҳидаи бозии якҷояи кӯдакон аз тарафи логопед, ба онҳо ёд додани кори якҷоя, маслиҳат додан, ёрӣ расондан;
- ба бозӣ доҳил кардани кӯдакони муҳлис, ки як иштирокӣ ё дастаро дастгирий карда, барои ба роҳ мондани муносибатҳои мусобиқавии бозигарон ёрӣ мерасонанд;
- доҳил кардани кӯдаки идоракунанда, ки бозии ҳамсолонро "барандагӣ" мекунад, вале худаш дар он иштирок намекунад;
- доҳил кардани ду кӯдаки идоракунанда бо мавқеи ба ҳамдигар зид, ки вазифаи ягонаи бозиро ҳал карда, муносибатҳои мусобиқавиро нигоҳ медоранд;
- ба кӯдак омӯзонидани иҷрои нақши ду шарик бо мавқеи ба ҳамдигар зид ва ташаккули маҳорати ў барои баррасии ҳаматарафаи вазъияти бавуҷудомада. Бозиҳои қоидадор ба дидактикий ва серҳаракат (гуруҳӣ, даставӣ, бозӣ-мубоҳиса, сужавӣ, мусиқӣ ва ғ.) тақсим мешаванд [6, с.72].

Хулоса, ба мактаб омода будан ё набудани кӯдак бо сатҳи инкишофи нутқии ў муайян мегардад. Асоси омодагии нутқии кӯдакон ба мактаб нутқи шифоҳӣ аст, аз ин рӯ солҳои аввали ҳаёти кӯдак бояд ба азхудкунии амалии нутқи шифоҳӣ баҳшида шаванд. То мактабхон шудани кӯдак кори инкишофи нутқ қисмҳои зеринро дар бар мегирад: инкишофи нутқи кӯдакон ва хулоҳангӯ бурро будани он, инкишофи шунидани нутқ, пурмазмун гардонидани нутқ ва такмили шаклу соҳтори нутқ. Ҳар қадар нутқи шифоҳии кӯдак ҳангоми ба мактаб рафтани ў инкишофёфта бошад, ҳамон қадар хондану навиштанро ёд гирифтани осон мешавад ва нутқи хаттии азбаркарда мукаммалтар мегардад.

Ба аксари кӯдакони нуқсони нутқӣ дошта ҳачми нокифояи луғати мавзӯӣ, феълӣ ва луғати аломатҳо, мушкилиҳо дар мувофиқати исму сифат, ғалатҳо дар мувофиқати шумора ва исм, инчунин ғалатҳо дар истифодаи пешояндҳо хосанд. Ҳангоми нақл дар кӯдакон вайрон шудани паиҳамии мантиқии ҳодисаҳо мушоҳида мешавад, қисмҳои алоҳидаро мепартоянд, шахсони амалкунандаро "гум мекунанд"; кӯдакон танҳо бо номбар кардани амалҳо маҳдуд мешаванд, тақорори ҳамон як қалимаҳо мушоҳида мешавад.

Ҳамин тавр, то фаро расидани давраи мактабхонӣ кӯдакони нуқсони нутқӣ дошта, барои бомуваффакият аз худ кардани барномаи мактабӣ заминаи кофӣ доранд. Бинобар ин, ислоҳи саривақтии нуқсони нутқӣ шарти зарурии ба мактаб омода кардани кӯдакон ва ба шароитҳои нави иҷтимоӣ мутобиқ гардондани онҳо аст.

АДАБИЁТ

1. Асосҳои таҳсилоти инклузивӣ. Китоби дарсӣ. (Зери таҳрири гуруҳи корӣ). Душанбе, 2013
2. Гриншпун, Б.М. Классификация речевых нарушений// Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов/Под ред. Л.С. Волковой: В 2 кн. - М., 1995. - Книга 1.
3. Дадобоева, М. Логопсихология./Дастури таълимӣ-методӣ. Душанбе, ДДОТ ба номи С. Айнӣ.2019-152 с.
4. Детская психология: Учеб. Пособие /Под ред. Л.Л.Коломинского, З.А.Пенько. - М., 1988.
5. Инклузивное образование для детей младшего школьного возраста. Материалы учебно-практического семинара. Душанбе, 2008.
6. Кравтсова, Е.Е. Психология и педагогика. Краткий курс: учебное пособие. Москва, 2016. 320 стр.
7. Лебединский, В.В. Нарушение психического развития у детей: Учеб. пособие. - М., 1985.
8. Луғати тафсирии истилоҳоти педагогика. (зери таҳрири гуруҳи корӣ). Душанбе.1988.
9. Маводи конференсияи 4-уми байналмилалӣ «Таҳсилоти фарогир: мушкилот ва ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли он».Душанбе, 2018.

10. Нарзуллоева, М. Психология бачагона. Қисми 1. -Душанбе, 2007.
11. Обидова, М.И. «Табобати кӯдакони лакннатзабон ба воситай афсона». Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмиллаӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои муосири тайёрии касбии методии муаллими синфҳои ибтидой дао мактабҳои олии педагогӣ», Душанбе, 2013.
12. Обидова, М.И. Этиология, дараҷа, зуҳурот ва роҳҳои пешгирии лакннатзабонӣ. Маводи конференсияи илмӣ-назариявии чумхурияйӣ дар мавзӯи «Нақши зан дар инкишофи илм ва таҳсилот». Душанбе, с.2014, Эр-граф, 2014.

НАҚШИ ОСОРХОНАҲО ДАР ПЕШРАФТИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ

САҒАРОВА Мумтоз Маҳмадшарифовна – унвонҷӯйи *Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, E-mail: mumtoz.safarova@bk.ru, тел.: + (992) 931 90 11 90*

Дар мақола муаллиф оид ба нақши осорхонаҳо дар баланд бардоштани маърифати фарҳангии мардум, хусусан насли наврас ва ҷавонон маълумот ироа кардааст. Муаллиф перомуни ҳунарҳои мардумӣ, ки қисман аз байн рафта буданду бархе ҳатто анқарип аз ёдҳо рафтаанд, нуқтаи назари ҳудро бо асноди саҳҳ матраҳ намудааст. Махӯз осорхонаҳо, ки навъҳои гуногунро дар бар мегиранд, метавонанд насли имрӯзаро бо фарҳанг, урғу одат ва анъанаҳои миллии қавмҳои гузашта ошно созанд. Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, маҳсусан осорхонаҳо ҳамеша ҳамчун маводи вοкей ҷиҳати омӯзиши таърихи ҳунарҳои мардумӣ хидмат менамоянд. Гузашта аз ин, сайёҳони ҷаҳонӣ ба василаи ҳамин ҷанбаҳо – осорхонаҳо метавонанд ба ҳунарҳои мардумӣ, урғу одат ва дигар суннатҳои миллии мо ошно шаванд.

Вожаҳои асосӣ: ҳунарҳои мардумӣ, урғу одат, осорхона, сайёҳӣ, анъанаҳои милли, қавмҳои гузашта, тарбия, насли имрӯза, арзишҳои милли.

РОЛЬ МУЗЕЕВ В РАЗВИТИИ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

САҒАРОВА Мумтоз Маҳмадшарифовна – соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, Email: mumtoz.safarova@bk.ru, тел.: + (992) 931 90 11 90

В данной статье автор представил информацию о роли музеев в повышении культурного просвещения народа, особенно в воспитании молодежи. Следует отметить, что автор по поводу народных ремесел, которые частично исчезли, даже буквально исчезли из памяти, изложил свою точку зрения дискуссионными фактами. Именно музеи, включающие различные типы, могут предшествовать сегодняшнему поколению с культурой, обычаями и национальными традициями прежних народов. Следует отметить, что туризм и народные ремесла, особенно музеи, всегда служат реальным материалом для изучения истории народных ремесел. Более того, туристы посредством этих аспектов – могут знакомиться с народными ремеслами, обычаями и другими традициями нашей нации.

Ключевые слова: народные ремесла, обычай, музей, туризм, национальные традиции, прошлые общины, воспитание, сегодняшнее поколение, национальные ценности.

THE ROLE OF MUSEUMS IN THE DEVELOPMENT OF FOLK CRAFTS

SAFAROVA Mumtoz Mahmadsharifovna – Applicant of the Institute for the Development of Education named after Abdurahman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st, 126, Email: mumtoz.safarova@bk.ru, mob.: + (992) 931 90 11 90

The article deals with the information about the role of museums in improving the knowledge of historical culture of the Tajik people. Especially, it has got a great influence in the education of the new generation and the youth as well.

It should be pointed out that the author highlighted her points of view about those folk crafts that has been partly, even completely disappeared and are not existed nowadays.

These are just museums, including variety of historical articles can make aware the young generation of art, national traditions and customs of our ancestors.

It should be reminded that tourism and folk crafts, especially museums always serve as real factors for studying the history of folk crafts. Consequently, all the visitors of the world who visit our country can learn a lot about folk crafts, culture, traditions and customs of our nation through learning the heritage of the mountainous country of us.

Key words: *folk crafts, traditions and customs, museum, tourism, national traditions, ancestors, education, young generation, national values.*

Мусалам аст, ки Паёми Асосгузори сулху вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Оли омили мухими мусоидаткунандай рушди чомеа ва рӯйдоди таъриҳӣ буда, дар назди қиширҳои чомеа вазифаи мухимро мегузорад, ки ичрои онҳо рушду тавсееи кишвари моро дар соли ҷорӣ ва ояндаи наздик таъмин менамояд. Паёми навбатӣ инъикосгари воқеии пешрафту шукуфои Тоҷикистони маҳбуб ва идомаи кор бунёдкориву созандагӣ ҷиҳати таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат ба ҳисоб меравад.

Тавассути паёми Президенти кишвар саҳифаҳои кору пайкори миллати тоҷикро варактардон намуда, роҳҳои таҳқими минбаъдаи рушди устувори сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат муайян карда шудааст. Аз ин рӯ, дар кишвари азизамон корҳои ободониву созандагӣ, аз ҷумла марказҳои саломатӣ дар дехот, мактабу қӯдакистонҳо, корхонаҳои нави саноатӣ, биноҳои нави маъмури майшӣ, шӯъбаҳои корҳои доҳилӣ, амният, адлия, суд, нозироти андоз, роҳҳои мошингард, боғҳои фарҳангӣ, қасрҳои фарҳангӣ, зеристгоҳҳои барқӣ, майдончаҳои варзишӣ, таҷдиду азnavsози идома ёфтаистода аст. Дар аксари шаҳру ноҳияҳо майдони Парчам ва Рамзи давлатӣ бунёд ёфта, барои истироҳати сокинон боғу гулгаштҳо соҳта шудаанд. Дар ин радиф ташкили осорхонаҳои миллӣ, таъриҳӣ, этнографӣ ва амсоли ин боиси пешрафти ҳам иқтисодиёти кишвар ва ҳам маърифати мардуми мо мегардад.

Аз ташриф ба осорхонаҳои сокинони Тоҷикистон метавонанд оид ба фарҳанг, урғу одат ва анъанаҳои миллии мо бархурдор шаванд. Дар роҳи инкишофи ҳунарҳои санъати дастӣ муаммоҳои гуногун нуҳуфтаанд, ҳатто барҳе аз онҳо дар ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон қариб аз байн рафтаанд. Накши осорхонаҳо дар ин ҷода басо мухим мебошад. Дар осорхонаҳо таҷассуми ҳунарҳои миллӣ дар ороиши сару либос, ҷиҳози хона, мӯҳити зист ва ғайра мушоҳида мешавад. Масалан, барои омӯзиши таърихи либос асарҳои санъати тасвирий, меъморӣ, адабиёт, ҳуҷҷатҳои таърихие, ки зиндагии майшии мардум ва фарҳангӣ давраҳои гузаштаро инъикос месозанд, сарчашмаҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. Шакл ва ҳусусияти сару либос дар ҳама давру замон фарҳангӣ маънавии ҳалқ, урғу одат ва муносабати мардумро ба ин ё он падидаву ҳодиса нишон медиҳад. Тағири шаклу намуди ҳамаи навъҳои либоси миллӣ ба ҳусусияти ин ё он минтақа вобаста аст. Аз ин рӯ, омӯзиши либоси миллӣ ва тағири шаклҳои он робитаи либосро бо таърихи этникии миллӣ ошкор месозад, ки онҳоро мо дар осорхонаҳои этнографӣ мушоҳида менамоем.

Зарур аст, ки дар таълими фанҳои тахассусӣ аз қабили канҷакорӣ, гаҷкорӣ, наққошӣ, кашидадӯзӣ, кундалрезӣ, армуғонсозӣ ва ғайра анъанаҳои миллии халқамон самаранок истифода шаванд. Масалан табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои суннатии тоҷикон аст, ки ба соҳтани табақ, кафлесу қошуқ ва дигар зарфҳои чӯбӣ марбут мебошад. Дар замони тадқиқоти илмӣ дар соҳаи тарбияи ҷавонон бо назардошти таълими ҳунарҳои мардумӣ мавқеи назаррасро ишғол мекунад. Ҳадафи осорхонаҳо баҳодиҳӣ ва таҳлили рушди ҳунармандӣ ва таъсири он, ба ҷавонон омӯзонидани ҳунарҳои аҷдодӣ, бо такя ба онҳо ташаккул додани ҳунарҳои наву муосир мебошад.

Санъати ороишӣ, ки робитаи хеле зич дорад бо зиндагии мо, тавассути оғаридани ашёи гуногун ва ороиши меъморӣ амалӣ мешавад. Инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, колинбоғӣ ва кашидадузӣ ба рушди наққошӣ низ мусоидат кардааст. Ороиши либос бо зардӯзию кашидадузӣ, гулдузии куртаҳои чакани ҳалкҳои Осиёи Миёна ҳар яке бо сабки ҳос инкишоф ёфтаанд, зоро дар тули асрҳо ороиши сарулибос (бисёртар дар қӯҳистон), ҷиҳози ҳона ва ашёи рӯзгор, ҳуллас, аз бисоти тифл то ҷиҳози арусиӣ, дар ҳуди ҳонадонҳо ба иҷро расонида мешуд.

Барои омуҳтани таърихи сарулибоси миллӣ, ҷиҳози ҳонаводаи миллии ҳар як ҳалқ, барои онҳое, ки бо таъриҳи фарҳангӣ он ҳалқ шинос шудан меҳоҳанд, аз ҷумла, санъатшиносон, кормандони театр рассомон ва намояндагони соҳаҳои дигари фарҳанг муҳим аст. Аз тарафи дигар, дар ҷараёни шиносои бо таърихи либоси миллӣ то андозае аз вижагиҳои либоси миллии ҳалқҳои дигари ҳамсоя низ огоҳ шуда, монанди ё тафовут, иртибот ва таъсири этникую фарҳангии онҳоро ба ҳамдигар дармеёбем, ки ин ба муайян кардани этногенезиси ҳалқҳои Осиёи Миёна мусоидат мекунад.

Осорхонаҳои қишвар гувоҳӣ медиҳанд, ки мардуми тоҷик тӯли асрҳои зиёд дар рушду нумуи илму фарҳанг ва ҳунари башарӣ саҳми арзанда гузошта аст. Ҳунарҳои мардумии мо бешумор буда, мо бояд онҳоро омӯзем ва тарғибу ташвиқ намоем. Зоро ҳунарҳои мардумӣ инъикосгари миллати тоҷик дар байни миллатҳои дигар мебошанд.

Барои ҳунармандони асил қабул гардидани солҳои 2019-2021 “Соли рушди деҳот, сайдӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” такони ҷиддӣ баҳшид. Зоро барои онҳо шароити мусоид фароҳам омад, ки ҳунари ҳешро бештар инкишоф диханд. Ҳунарҳои мардумӣ яке аз самтҳои муарриғари қишвар маҳсуб мешавад. Бигузор ҳунари онҳо писанди ҳамагон гардад ва маҳсули бомехрофаридаи онҳо зеби кошонаҳо бошад.

Раванди ҷаҳонишавӣ ба ташаккули фарҳангҳои миллӣ ҳатар эҷод карда, доираи истифодаю рушди онҳоро хеле маҳдуд соҳта истода буд. Аз ин рӯ, иқдоми пешгирифтai Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ибтикори зарурӣ ҷиҳати ҳифз ва нигоҳдошти ин сарвати гаронмояи миллат мебошад.

Чехрайи фарҳангии ҳалқи тоҷик дар ҳунарҳои мардумии он равшантар инъикос ёфтааст. Аз ин рӯ ҳунарҳои мардумиро ҳифз бояд карду барои равнақу ташаккули онҳо шароити созгор муҳайё бояд намуд. Нақши осорхонаҳои мардумии мо дар ҳама минтақаҳои Тоҷикистон дар ин самт хеле бузург мебошад.

АДАБИЁТ

1. Орлова, Л.А. методические рекомендации по созданию и работе школьных музеев – Душанбе, 1984,-38с
2. Строев, К.Ф. Краеведение -М. Просвещение, 1967, с5
3. Ғафуров, Б. Тоҷикон. Китоби якум. - Душанбе, 1998.

ТАВСИФИ АЛАЛИЯ – ЯКЕ АЗ НУҚСОНҲОИ НУТҚӢ ВА РОҲҲОИ ИСЛОҲИ ОН

ҲАҚНАЗАРОВ Толибҷон Мехридинович – унвонҷӯйи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16, E-mail: thaknazarov@inbox.ru, тел.: +(992)918989798

Дар мақолаи мазкур маълумотҳо дар бораи алалия чамоварӣ шудаанд. Омилҳои гирифтор шудан ба ин беморӣ ва фикру ақидаҳои олимону мутахассисони соҳаи психология дарҷ гардидаанд. Кӯдаконе, ки ба ин беморӣ гирифторанд дорои чунин аломатҳо мебошанд: нуқсонҳо дар ҳаракат; ҳашмгинии аз ҳад зиёд; нафаҳмидани нутқи калонсолон; набудани малакаҳои оддии худхизматрасонӣ; ғалатҳо дар чумлабандӣ ва тасриф, фарқ накардани шумораҳо; ақибмонӣ дар инкишофи ақл; муошират бо калонсолон бо имою ишора.

Дар мақола қайд карда мешавад, ки қӯдакони дорои алалия буда, бештар нуқсонҳои нутқӣ дар онҳо мушоҳида карда мешавад. Аз мушоҳидаҳо бар меояд, ки табобати чунин бемориҳо ба тариқи зайл ба роҳ монда мешаванд: машғулиятҳои логопедӣ; масҳи логопедӣ; табобати рефлексӣ бо ҷараёни пасти электрик.

То ҳол ба тариқи дорую дармонҳо табобат кардани алалияро аз ҷониби ягон олими соҳаҳои даҳлдор пешниҳод нашудааст, аммо бо тариқи дору табобат кардан дар омӯзиш қарор дорад.

Вожаҳои асосӣ: рефлекс, омехтакунӣ, занҷирӣ, талаффузӣ, алалияи таҳрикӣ, логорея, алалияи сенсорӣ.

ОПИСАНИЕ АЛАЛИИ - ОДНОГО ИЗ ДЕФЕКТОВ РЕЧИ И СПОСОБОВ ЕГО ИСПРАВЛЕНИЯ

ҲАҚНАЗАРОВ Толибҷон Мехридинович – соискатель Кулябского государственного университета имени А. Рудаки, г. Куляб, ул. С. Сафаров, 16, E-mail: thaknazarov@inbox.ru, тел.: +(992)918989798

В этой статье собрана информация об алалии. Отражены факторы подверженности этому заболеванию и мнения ученых и специалистов в области психологии. У детей с этим заболеванием наблюдаются следующие симптомы: нарушение движения; чрезмерная раздражительность; непонимание взрослой речи; отсутствие базовых навыков самообслуживания; ошибки в предложении и описании, неразличимость чисел; умственная отсталость; общение со взрослыми с помощью жестов.

У детей, употребляющих алоэ вера, чаще возникают проблемы с речью. Замечено, что лечение таких заболеваний проводится следующим образом:

- логопедические занятия;
- логопедический массаж
- рефлексотерапия слабым электрическим током.

На сегодняшний день лечение алалии лекарствами не было предложено ни одним ученым в соответствующих областях, но лекарственная терапия все еще изучается.

Ключевые слова: рефлекс, контоминатсия, импрессив, экспрессивный, алалия возбуждения, логарифм, сенсорная алалия.

HAKNAZAROV Tolibjon Mehriddinovich - Applicant of the Kulyab State University named after A. Rudaki, Kulyab, S. Safarov, st. 16, E-mail: thaknazarov@inbox.ru, mob.: +(992)918989798

This article has collected information about alalia. Factors of exposure to this disease and the views of scientists and specialists in the field of psychology are reflected. Children with this disease have the following symptoms: -disorders in movement; - Excessive irritability; - misunderstanding of adult speech; - lack of basic skills of self-service; - errors in sentence and description, indistinguishability of numbers; - mental retardation;-communicating with adults through gestures.

Children with alalia are more likely to have speech defects. It is noted that the treatment of such diseases is carried out in the following way:

- speech therapy classes;
- speech therapy massage
- reflexology with weak electric current

On this day, the treatment of alalia with drugs was not proposed by any scientist in the relevant areas, but drug therapy is still being studied.

Keywords: reflex, mixing, chaining, pronunciation, excitatory alalia, logarithmic, sensory alalia.

Забон системаи аломатҳои калимагӣ, воситае мебошад, ки бо ёрии он муносибати байнни одамон ба вучуд оварда мешавад. Ин муносибатҳо дар натиҷаи он ба вучуд меоянд, ки дар онҳо нутқ ҳаст. Нутқ дар тамоми фаъолият ва ҳаёти ҳаррӯзai одамон мавҷуд аст.

Аввалин шуда дар бораи вайроншавии нутқ неврапатологҳо П.Брока (1861) ва К.Вернике (1873) маълумот доданд. П.Брок нишон додааст, ки вазифаҳои муҳаррикии нутқ дар қисмати сеюми раҳҳои пешонаи нимкураи чапи майнаи сар паҳн мешаванд, К.Вернике бошад, қисмати маркази сенсории нутқро нишон додааст, ки он дар қафои қисмати сеюми раҳҳои чаккаи майнаи сар ҷойгир аст. [13, с.74]

Алалия дар кӯдакон ба маъни дакик пурра набудани нутқ ё нуқсони намоёни нутқро мефаҳмонад, ки бо шунавоии ба меъёр мувофиқ ва зехни дар аввал солим зохир мешавад. Сабабҳои пайдоиши паҳами ин беморӣ дар вақти таваллуд осеб дидани минтақаҳои нимкураи чапи майнаи сар буда, ин минтақаҳо қобилиятҳои забон, бемориҳои мағзи сар ё осебҳои онро, ки кӯдак дар айёми тифлӣ ё ба ибораи дигар дар давраи пеш аз нутқ аз сар гузарондааст, назорат мекунанд.[1, с.127]

Алалия бо дер пайдо шудани аксуламалҳои нутқ, аграмматизм, нокифоя будани захираи луғавӣ, нуқсонҳои ҳичкосозӣ, ҷараёнҳои фонематикӣ ва талаффузи овоз зохир мешавад. Муайян намудани минтақаҳои осеби майнаи сар барои ошкор кардани шаклҳои алалия аҳамияти калон дорад. Масалан, ҳангоми осеб дидани қисми пешонӣ ва фарқи сар дар кӯдак алалияи таҳрикӣ (харакатӣ) ва ҳангоми осеб дидани чаккаи сар аллалияи сензорӣ (эҳсосӣ)-ро ташхис кардан мумкин аст. Шаклҳои гуногуни нуқсони нутқ бо тағироту имкониятҳои комилан муҳталифи кӯдакон дар оянда тавсиф мейёбанд. Аммо чунин гурӯҳбандии ин беморӣ шартӣ буда, дар амалияи клиникӣ ба ҳам мувофиқат пайдо кардани шаклҳои сензорӣ ва таҳрикӣ алалияи нутқ мушоҳида мешавад.

Нуқсони фаъолияти қисмҳои муайяни майнаи сар ба пайдоиши алалия дар кӯдакон оварда мерасонад, ки он бо нуқсонҳои сабуки нутқ ва нуқсонҳои дараҷаи миёна ё вазнин зохир мешавад (кӯдак то даҳсолагӣ баъзан то дувоздаҳсолагӣ гап намезанд ё нутқи ўаз захираи луғавии хеле каммазмун иборат буда, он бо аграмматизм тавсиф мейёбад, ҳарчанд таҳсили тӯлонӣ дошта бошад ҳам).

Аломатҳои алалия таҳрикӣ дар кӯдакон зеринҳоянд:

- нуқсони нутқи экспрессивӣ (талаффузӣ) дар заминаи хуб фахмидани нутқи муроҷиаткунанда;
- дер ташаккул ёфтани нутқи чумлабандӣ, ки баъди чорсолагӣ оғоз меёбад;
- каммазмун будани марҳилаи пеш аз нутқ, бисёр вақт суханони норавшан комилан вучуд надоранд.

Ба ин беморӣ нуқсонҳои дағали соҳти грамматикӣ хос буда, ин нуқсонҳо дар нокифоя будани мувофиқати калимаҳо дар чумлабандӣ, чинс ва шумора, ҷойивазқунии ҳичкоҳо дар доҳили калима, истифодаи нодурусти пешояндҳо дар нутқ, набудани шаклҳои феълӣ ва ғ. зоҳир мешаванд.

Алалияи таҳрикӣ дар кӯдакон бо нокифоягии намоёни захираи луғавӣ зоҳир шуда, асоси нуқсонҳои малакаҳои таълимӣ аз рӯи намуди дисграфия (нуқсони ҳатнависӣ) ва дислексия (нуқсони хониш), вайрон шудани гнозиси (идроки) маконӣ ва нуқсонҳои таҳрик дар шакли апраксия (нуқсони ҳаракат) ба шумор меравад. Ба ғайр аз ин, алалия дар мувофиқат бо клиникаи ибтидой ва парокандай неврологӣ, инчунин осеби нимкураи асосӣ ҷараён гирифта, ба имконпазирии малакаҳои экспрессивии нутқ вобастагӣ дорад. Дар кӯдаке, ки ҳолати психикии ўчунин патология дорад, бисёр вақт аломатҳои синдроми психоорганикии гуногундарача мушоҳида мешавад, ки онҳо бо вайрон шудани коршоямӣ ва якҷоя бо нуқсонҳои инкишофи зеҳнӣ, парокандагии таваҷҷуҳ ва сустҳаракатӣ зоҳир мешаванд.

Алалияи сензории нутқ бо нуқсони фахмидани нутқи муроҷиаткунанда ва вайроншавии дағали ҷанбаи фонетикии он ва бо набудани садоҷудокунӣ зоҳир мешавад. Дар кӯдакон ташаккули сусту душвори муқоисакунии калима ва объект ба назар мерасад. Онҳо ба суханони атрофиён сарфаҳм рафта наметавонанд, ки дар натиҷа нутқи экспрессивии онҳо хеле каммазмун мешавад. Чунин кӯдакон калимаро нодуруст талаффуз мекунанд, овозҳои ҳамсадоро фарқ карда наметавонанд, ба нутқи атрофиён эътибор намедиҳанд, ба садои ҷеғзаний эътино намекунанд, vale ба ғалоғулаи дикқатчалбкунанда аксуламал нишон медиҳанд. Дар онҳо эхолалия (такрори калимаҳои бегона) мушоҳида мешавад ва таваҷҷуҳи шунавоии онҳо нуқсон дорад, аммо оҳангӯ лаҳни нутқи онҳо бетағир бοқӣ мемонад. Дар инкишофи психикии онҳо аломатҳои осеби органикии майнаи сар мушоҳида мешавад ва бисёр вақт ин аломатҳо якҷоя бо пурра инкишоф наёфтани ақл ошкор шуда метавонанд.

Оқибатҳои алалия дурудароз, баъзан ҳатто дар тамоми муддати ҳаёт бοқӣ монда метавонанд. Ҳамаи таркибҳои нутқи кӯдакони алалиядошта дер пайдо мешаванд. Соҳти грамматикӣ, захираи луғавӣ ва талаффуз ба худ хос, суст ва номутаносиб ташаккул меёбанд. Кӯдакон дар охири давраи тифлӣ аз 9 то 100 калима захираи калима дошта метавонанд, vale ин дурнамои бемориро муайян намекунад. Луғат хеле суст ва дар ҳар як давраи инкишоф нисбатан каммазмун пурра мешавад. Ба ғайр аз ин, вайроншавии таркибҳои калима хосанд:

- ҷойивазқунӣ (ба ҷои «ширин» – «шинир»);
- персевератсия (такрори устувор) – (ба ҷои «об» – «обобоб»);
- партофтани ҳарфҳо («шиин»);
- контоминатсия (омехтақунӣ) (ба ҷои калимаҳои «сафеда ва зардӣ» – «сафдӣ»).[11, с.168]

Инчунин, бисёр муҳаққиқон ҳичкосозии ғалатро қайд мекунанд. Микдори чунин ғалатҳо дар баробари инкишофи нутқ ва ҳасташавии кӯдак зиёд мешавад. Ду намуди аграмматизмҳо ҷудо карда мешаванд: импресивӣ (занҷирӣ) ва экспрессивӣ (талаффузӣ). Дар кӯдаконе, ки алалияи таҳрикӣ доранд, амалан ҳамеша аграмматизми экспрессивӣ ва дар кӯдаконе, ки алалияи сензорӣ доранд, аграмматизми импресивӣ мушоҳида мешавад. Соҳти грамматикии нутқ дер ва номутаносиб ташаккул ёфта, давраҳои ташаккул надорад.

Ҳамаи шаклҳои алалия бо бетартибии таркибҳои лафзӣ ва ғайринутқии фаъолияти психикӣ тавсиф меёбанд. Вазифаҳои ғайринутқиро қӯдак мувофиқи давраи синнусолӣ бе душвориҳои намоён (маъно ва паҳамии образҳои сужетӣ, монандиҳои графикӣ ва ғ.) иҷро мекунад. Суст шудани суръати ташаккули нутқ бо дер фаро расидани марҳилаҳои муайяни пеш аз нутқ ифода меёбад. Яъне, ғут-ғут кардан, суханҳои норавшан, калимаю ибораҳои алоҳидаи чунин қӯдакон бо ақибмонӣ ташаккул ёфта, кам шудани марҳилаҳо ё пурра набудани онҳо ба назар мерасад. Дар баробари дарозшавии муҳлатҳои ташаккули функсияҳо, дурудароз нигоҳ доштани марҳилаҳои пештар азхудшудаи ташаккули нутқ хос аст: нутқи эгосентрик (худпарастона), муваққатан ивазшавии нутқ ба имою ишора ё фарёдҳои баланди ғайришифоҳӣ. Инчунин бисёр вақт каммазмунии захирайи луғавӣ, аграмматизм ва лакнати забон мушоҳида мешавад.

Аксар вақт дар қӯдакони алалиядошта аксуламалҳои неврозӣ, ки ҷавоб ба нуқсони мавҷудаи нутқ аст, ба назар мерасанд. Ба ғайр аз ин, қӯдаконе, ки чунин патология доранд, бо ҳасташавии аз ҳад зиёд, таваҷҷуҳи суст ва коршоямии заиф тавсиф меёбанд. Дар онҳо ақибмонии такрории инкишофи психика ба назар мерасад. Дар давраҳои гуногуни ташаккули нутқ дар алалияи таҳрикӣ набудани нутқи равон мушоҳида шуда, лакнати забон пайдо мешавад.

Дар ҷараёни кори ислоҳӣ ҳангоми алалия бояд ҳусусияти нуқсони нутқ, хислатҳои шахсияти қӯдак, шавқу ҳавас ва иқтидори ислоҳии ӯро ба назар гирифтани лозим аст. Бештар ба бартараф намудани ҷанбаҳои неврозӣ дар хислати қӯдак ва тарбияи шахсияти бошууру соҳибирода бояд диққат дод.

Алалияи таҳрикӣ

Алалияи таҳрикӣ нутқ дар натиҷаи осеб дидани маркази Брок, яъне минтақаи пешонӣ ва фарқи сар пайдо мешавад. Чунин патология бисёр вақт дар қӯдаконе, ки аз тарафи шахсони наздик бо гиперопека (ғамхории аз ҳад зиёд) фаро гирифта шудаанд, ба вучуд меояд. Гиперопека сабаби муайян дошта метавонад. Масалан, қӯдак дар навзодӣ ё тифлӣ ба бемории ҷиддӣ гирифтор мешавад ё ба сабаби таваллуди душвор осеб мебардорад. Чунин қӯдакон аз ҳад зиёд якрав, ҳашмгин ва инчиқ мешаванд.

Тавсифи алалияи таҳрикӣ

Алалияи таҳрикӣ бо ақибмонӣ дар инкишофи фаъолияти ҳаракати узвҳои талаффуз зоҳир мешавад. Қӯдакон ҳаракатҳои талаффузиро нисбатан душвор иҷро мекунанд: боло бардоштани забон ва дар ҳамин ҳолат нигоҳ доштани он, лесидани лабон ва ғ. Ба ғайр аз ин, дар қӯдаке, ки алалияи таҳрикӣ дорад, набудани маҳорати ҳудхизматрасонӣ диде мешавад: бастани бандҳои пойафзол, мустақилона гузарондани тугмаҳо. Инчунин вайроншавии ҳаракат мушоҳида мешавад. Қӯдакони бемор бо як пой ҷаҳида наметавонанд, аз болои ғӯлаҷӯб гузашта наметавонанд, бисёр вақт пешпо ҳӯрда меафтанд, дар зери садои мусиқӣ рақсида наметавонанд. Нутқи қӯдаконе, ки алалияи таҳрикӣ доранд, аз якчанд давраҳои инкишофи нутқ иборат аст: аз комилан набудани нутқ то нутқи муфассали тамоюлдошта.

Нутқи қӯдаконе, ки алалияи давраи якум доранд, барои шунавандай оддӣ пурра нофаҳмо аст. Масалан, “тая бах” афтодани пиёларо мефаҳмонад. Барои фахмидани суханони қӯдак вазъияти мушаҳҳас ва имою ишораи ӯро ба назар гирифтани лозим аст. Бисёр вақт қӯдаконе, ки чунин патология доранд, наметавонанд ҳиссияти худро бо ёрии калимаҳо ифода карда, ҷизи барояшон даркориро нишон диханд.

Барои давраи дуюми инкишофи нутқ пайдоиши маҳорати баён бо шакли барои атрофиён бештар фаҳмои баъзе мушоҳидаҳо хос аст, масалан, “атата фуфа хаид” “дада пуфак ҳарид”-ро мефаҳмонад.

Қӯдаконе, ки давраи сеюми инкишофи нутқ доранд, ибораҳои муфассалтари ғалатҳои луғавӣ ва ғрамматикидоштаро истифода мебаранд.

Ҳусусияти ин шакли алалия дар он аст, ки қӯдакон нутқи ба онҳо муроҷиатшударо мефаҳманд. Онҳо метавонанд бо ҳоҳиши падар ё модар расми даркориро, ки дар он

ягон предмет ё мавчудоти зинда тасвир шудааст, интихоб намоянд. Кӯдакони бемор танҳо маъни луғавии калимаро мефаҳманд, вале бандакҳо, пешояндиҳо ва префиксро дарк карда наметавонанд.

Ба сабаби аксуламали мувофиқи кӯдакон ба муроҷиати калонсолон ва аз тарафи онҳо ичро шудани супоришҳои оддӣ хавфи надида мондан ва гузарондани беморӣ вучуд дорад. Зоро, ба фикри волидон, модоме ки фарзанди онҳо ҳама чизро мефаҳмад, вале сухан намегӯяд, маълум мешавад, ки ў фақат танбалӣ мекунаду халос.

Ташхиси алалияи таҳрикӣ дар кор бо фарзанд асос ёфта, дар ҷараёни он иқтидори нутқи ў ошкор карда мешавад. Бо мақсади аниқ ва пурра кардани ташхис электроэнцефалограмма истифода бурда мешавад. Инчунин санчиши имкониятҳои шунавоии кӯдак ва инкишофи зеҳни ў гузаронда мешавад.

Ислоҳи алалия, пеш аз ҳама, ба такмили механизмҳои фаъолияти нутқ ва ташаккули асосҳои нутқи кӯдак равона шудааст, ки он минбаъд тадриҷан инкишофтан ва дар система ташаккул ёфтани нутқро имконпазир мегардонад. Дар ҳамаи марҳилаҳои ислоҳ ба ташаккули тасаввуроти кӯдак дар бораи муҳити атроф мувофиқи меъёри синнусолии ў бештар дикқат додан лозим аст.

Дурнамои алалияи таҳрикӣ ба ташхиси саривақтӣ, вазнинии паталогияи асосӣ, дараҷаҳои нуқсони нутқ, мавҷуд будани кори дурусти ислоҳӣ ва табобатию барқароркунӣ вобастагӣ дорад.

Алалияи сенсорӣ

Кӯдаконе, ки алалияи сенсорӣ доранд, нутқи фаъол ва шунавоии беосебро ташаккул дода метавонанд. Аммо дар ҷунин кӯдакон фарқ дар байни маъни ва садодиҳии калимаҳо дида мешавад, ки дар натиҷаи он фаҳмидани нутқ душвор мегардад. Кӯдакон нутқро намефаҳманд, аз ин рӯ, нутқро истифода намебаранд, ки ин ба пайдоиши нуқсонҳои иловагӣ оварда мерасонад: душвории ба роҳ мондани алоқа бо атрофиён, дарки нодурусти биной, ақибмонӣ дар инкишофи ақл.

Бисёр вақт ба кӯдакони бемор ташхиси нодуруст гузошта мешавад, масалан, аутизм ё олигрофрения. Дар натиҷаи гузоштани ташхиси нодуруст кори ислоҳӣ натиҷаи дилҳоҳ намедиҳад.

Кӯдаке, ки алалияи сенсорӣ дорад, ба садоҳо эътибор намедиҳад, ў метавонад овозҳои пастро шунавад ва ба садоҳои гӯшҳарош аксуламал нишон надиҳад. Ҷунин кӯдакон бо душвории зиёд калимаҳои алоҳидаро аз ёд мекунанд ва дар хотир нигоҳ медоранд. Луғати каммазмуни кӯдаконе, ки ҷунин патология доранд, хеле суст пурра мегардад, номувофиқӣ дар байни предмети ифодашаванда ва фаҳмиши маъни калимае, ки онро ифода мекунад, ба назар мерасад.

Бисёр вақт кӯдакон нутқи атрофиёнро саҳарӣ бехтар дарк карда метавонанд, ҷунки бевосита баъди хоб қобилияти фаъолияти кории қишири майнаи сар хеле баланд мешавад. Дар баробари зиёд шудани ҳастагӣ нутқфаҳмии кӯдакон хеле паст мешавад. Аҳёнан ҳолатҳое ҳам ба назар мерасанд, ки кӯдак бегоҳӣ нутқро бехтар мефаҳмад, ҷунки баъди истироҳати шабона ҷараёни боздорӣ фаъол шуда метавонад.

Нутқфаҳмии кӯдакон ҳангоми баландшавии нутқ бехтар намешавад, ки ин фарқ кардани кӯдакони алалияи сензоридоштаро аз кӯдакони сустшуваво имконпазир мегардонад. Садоҳои гӯшҳарош ба пайдоиши боздории муҳофизатии берунӣ дар майнаи сар оварда мерасонанд, ки дар натиҷа ҳуҷайраҳои пурра инкишоффнаёфта аз фаъолият бозмемонанд. Нутқи паству оромро кӯдаки бемор нисбат ба нутқи баланд ё фарёд бехтар дарк мекунад. Истифодаи дастгоҳҳои шунавоӣ ҳам ба бехтар шудани нутқфаҳмии кӯдакони алалиядошта мусоидат намекунад.

Бисёр вақт дар кӯдаконе, ки ҷунин патология доранд, гиперакузия (нуқсони шунавоӣ) дида мешавад ва он бо афзоиши таъсирпазирӣ аз садоҳое, ки барои атрофиён бефарқанд, масалан, овози коғази ғичимшаванда ё оби чаканда ифода мёбад. Одатан дар шахсони солим, ки ҷунин садоҳоро мешунаванд, ягон аксуламал дида намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар шахс ҳаста ё ҳашмгин бошад.

Кӯдаконе, ки алалияи сенсорӣ доранд, чунин садоҳоро бо хассосият дарк мекунанд. Дар натиҷа ба ин садоҳо аксуламали дарднок нишон медиҳанд: нороҳат мешаванд ва аз дарди гӯш ё сар шикоят карда, гиря мекунанд.

Нутқи кӯдакони алалиядошта бисёр фаъол буда, бо логорея (сергапӣ) зоҳир мешавад, ки дар он кӯдак ҳамаи калимаҳои медонистаашро бетартибона тақрор мекунад. Кӯдак маънои калимаю ибораҳои пештар ё ҳозир шунидаи худро нафаҳмида, онҳоро талафғуз мекунад, ки кӯдакон ба калимаю ибораҳои бо чунин тарз талафғузшуда сарфаҳм намераванд ва онҳоро ба хотир намегиранд.

Кӯдаке, ки алалияи сенсорӣ дорад, нутқи худ ва оҳанги садояшро бо шавқу завқ шунида метавонад. Ба нутқи кӯдаки алалиядошта имою ишораи зинда ҳамроҳ мешавад. Худи нутқ оҳанги таъсирбахш дорад.

Кӯдаконе, ки алалияи сенсорӣ доранд, нутқи худро идора карда наметавонанд. Суҳани онҳо аз рӯи маъно ғалат ва аз рӯи шакл ноаниқ буда, бисёр вақт нутқи “оташини” онҳоро фаҳмидан душвор аст. Ивазшавии калимаҳо зиёд ба назар мерасад. Инчунин дар нутқ партофтани калимаҳо ва омехта кардани калимаҳои гуногун дида мешавад. Нутқи кӯдаке, ки алалияи сенсорӣ дорад, дар маҷмуъ фаъолнокии баланд дошта, ин ба сабаби камтаваҷҷӯҳӣ ба суҳанони атрофиён ва назорат накардани нутқи худ рӯй медиҳад. Нутқи чунин кӯдаконро ҳамчун воситаи муошират истифода бурдан номумкин аст.

Ба ғайр аз аломатҳои дар боло номбаршудаи кӯдаконе, ки алалияи сенсорӣ доранд, дар онҳо нуқсонҳои шахсият, душвориҳои гуногуни рафтор, ақибмонии тақрорӣ дар инкишофи ақл мушоҳида мешаванд. Малакаҳои нутқ ҳамчун танзимкунанд ё худтанзимкунанди рафтору амали кӯдаки бемор истифода шуда наметавонанд.

Дар ҷараёни кори ислоҳӣ ҳангоми алалия, пеш аз ҳама, ба назар гирифтани лозим аст, ки дар кӯдакони алалияи сензоридошта имкониятҳои инкишофи нутқ беосеб буда, имконияти нутқомӯзии онҳо дар асоси шунавоӣ осебпазир аст.

Дурнамои алалияи сенсорӣ ба вазнинии беморӣ ва оғози саривақтии кори ислоҳӣ вобастагии бевосита дорад. Кӯдакон бо даҳолати дурусту комилан мутобики табион, машғулиятҳои доимии логопедӣ, инчунин амалҳои даҳлдори наздикон малакаҳои нутқро ба таври маъмулӣ аз худ мекунанд, ки ин барои муошират ва донишомӯзию ҷаҳонфаҳмии онҳо имконият фароҳам меорад.

Алалия дар кӯдакон

Аломатҳои аввалини алалия, новобаста ба шакли он, дар кӯдакон дар синни дусолагӣ равшан намоён мешаванд, вақте ки узвҳои майнаи сар то дараҷаи муайян инкишофт мейбанд ва кӯдакон барои талафғуз кардани калимаҳо қӯшиш мекунанд. Агар табобат саривақт оғоз наёбад, ин беморӣ дар синни наврасӣ авҷ мегирад.

Аломатҳои асосии алалия дар кӯдакон:

- нуқсонҳо дар ҳаракат;
- ҳашмгинии аз ҳад зиёд;
- нафаҳмидани нутқи қалонсолон;
- набудани малакаҳои оддии худхизматрасонӣ;
- ғалатҳо дар ҷумлабандӣ ва тасриф, фарқ накардани шумораҳо;
- ақибмонӣ дар инкишофи ақл;
- муошират бо қалонсолон бо имою ишора.[11, с.88]

Алалия бемории маккор аст. Бисёр вақт кӯдакон ба суҳанони атрофиён сарфаҳм нарафта, аз онҳо дур мешаванд, канорагирӣ мекунанд ва одамгурез мешаванд, ки ин барои нодуруст гузоштани ташхис сабаб шуда метавонад. Аксар вақт ба чунин кӯдакон ташхиси аутизм ё ақланақибмонда мегузоранд. Ба ғайр аз ин, баъзан сатҳи шунавоиро муайян карда намешавад.

Бинобар ин, дар навбати аввал, масъулияти саривақт ошкор кардани ин беморӣ маҳз ба зиммаи волидон гузошта мешавад. Барои ин марҳилаҳои инкишофи нутқи кӯдакро омӯхтан лозим аст.

Инчунин хеле суст ёд гирифтани малакаҳои нутқ, пешравии суст ё пурра мавҷуд набудани пешравӣ дар давоми муддати тӯлонӣ нишонаи муҳими нуқсони инкишофи нутқ аст.

Ташхиси дифференсиалии алалия дар якчанд меъёрҳои муқоиса асос меёбад:

- дар шакли таҳрикии алалия дар сатҳи идрок нутқфаҳмӣ бенуқсон буда, дар шакли сенсории алалия нуқсони амиқ дорад;

- нутқфаҳмии кӯдаконе, ки алалияни таҳрикӣ доранд, ба меъёри синнусолии онҳо мувоғиқ буда, дар кӯдаконе, ки алалияни сенсорӣ доранд, номувоғиқ аст, vale он бо дарки биноии талафузи шахси сухангӯянда каме беҳтар шуда метавонад;

- шунавоии кӯдаконе, ки алалияни таҳрикӣ доранд, бенуқсон буда, шунавоии кӯдаконе, ки алалияни сенсорӣ доранд, нуқсон дорад;

- дар алалияни таҳрикӣ эхолалия нест, vale дар алалияни сенсорӣ эхолалия ҳаст;

- кӯдаконе, ки алалияни таҳрикӣ доранд, дар такрори калима ё ибора душворӣ мекашанд, vale кӯдаконе, ки алалияни сенсорӣ доранд, калима ё ибороро бемалол такрор мекунанд, vale ба маънои он сарфаҳм намераванд;

- кӯдаконе, ки алалияни таҳрикӣ доранд, ба муоширати ғайришифоҳӣ ва нутқӣ майл доранд, vale кӯдаконе, ки алалияни сенсорӣ доранд, ҳоҳиши муошират кардан надоранд ё ба он ворид шуда наметавонанд.

Кор бо кӯдакони алалиядошта, хусусан машғулиятҳои нутқиро дар шакли бозӣ гузарондан лозим аст. Танҳо дар чунин шакл кори ислоҳӣ самаранок шуда, кӯдакро хаста намекунад. Машғулият бо логопед бояд ба инкишофи хотира ва таваҷҷуҳ, ташаккули маҳорати фарқ кардани предметҳои гуногун, қобилияти муқоиса ва ҷамъбаст кардани предметҳо равона карда шавад.

Инчунин барои ташаккули малакаҳои нутқ сарбориҳои ҷисмонӣ ва ҳамагуна машқҳое, ки ба инкишофи таҳрики хурд мусоидат мекунанд, фоидабаҳшанд.

Табобати алалия

Дар як қатор ҳолатҳо алалия дар баробари инкишофи кӯдак бе табобат паси сар шуда метавонад. Vale бисёр вақт бе даҳолати тиббӣ ва логопедӣ алалияро бартараф кардан номумкин аст. Агар ислоҳи алалия дуруст ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, саривақт оғоз ёбад, малакаҳои нутқ пурра инкишоф меёбанд, инчунин қобилиятҳои ақлии кӯдак беҳтар гашта, ў ба ҷаҳони воқеӣ хуб мутобиқ мешавад. Ислоҳи саривақтӣ ба кӯдакон имконият медиҳад, ки дар оянда бо ҳамсолону қалонсолон пурра муошират ва ҳамкорӣ карда тавонанд.

Муоина бояд пурра ва бо ҳамкории бевоситаи духтури кӯдакон, асабшинос ва логопед гузаронда шавад. Муайян намудани дараҷаҳои осеби майнаи сар хеле муҳим аст, чунки дараҷаи вазнинии беморӣ ба он вобастагӣ дорад.

Дараҷаи сабуки алалияро бо машғулиятҳои логопедӣ ва машқҳои хонагӣ ислоҳ кардан мумкин аст, ки дар ин ҷараён кӯдак хеле зуд калимаҳо ва грамматикаро меомӯзад. Ислоҳи логопедии шаклҳои гуногуни алалия ба афзоиши заҳираи луғавӣ мусоидат карда, ғалатҳои нутқи кӯдакро бартараф мекунад. Аммо чунин намуди табобат танҳо бо машғулиятҳои доимӣ самаранок аст.

Дар ҳолатҳои вазнин, вақте ки нуқсонҳои дағали марказҳои нутқ мавҷуданд, табобат самаранокии камтар дошта метавонад.

Бо мақсади таъмини самаранокии бештари ислоҳи алалия табобати маҷмуиро истифода мебаранд, ки он аз се қисм иборат аст:

- машғулиятҳои логопедӣ;

- масҳи логопедӣ (таъсиррасонӣ ба мушакҳои талафуз барои мӯътадил гардондани тонуси мушакҳои нутқ, ки ин талафузи овозҳоро осон мекунад);

- табобати рефлексӣ бо ҷараёни пасти электрик (кувваи барқ), ки мақсади он фаъол гардондани минтақаҳои қишири майнаи сар буда, ин минтақаҳо ба ҳоҳиши сухан гуфтан, талаффуз кардан, захираи луғавӣ ва ғ. ҷавобгаранд.

Самаранокии табобат бо дору илман исбот нашудааст, вале кор барои ташаккули малакаҳои нутқ дар асоси табобат бо дору ҷараён дорад, ки мақсади он фаъол гардондани инкишофи узвҳои майнаи сар аст. Инчунин табобати физиологӣ, табобати лазерӣ ва табобат бо об истифода бурда мешаванд. Дар ҳамагуна намудҳои алалия корро бо инкишофи таҳрики умумӣ ва хурд, ташаккули функцияҳои когнитивии психика: хотира, фикрронӣ ва таваҷҷӯҳ оғоз кардан муҳим аст. Машғулият ва кор бо қӯдакони алалиядошта дар шароитҳои хона бо истифодаи маводи аёни дар табобати алалия аҳамияти калон дорад.

АДАБИЁТ

1. Асосҳои логопедия. Даствури таълимӣ-методӣ. Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ. – Д., 2020. 186 саҳ.
2. Асосҳои таҳсилоти инклузивӣ. Китоби дарсӣ. (зери таҳрири гурӯҳи корӣ). Душанбе, 2013.
3. Иматова, Л., Туронов, С. ҳусусиятҳои педагогӣ-психологии қӯдакони дорои нуқсони нутқӣ. Душанбе, 2013.
4. Лугати тафсирӣ истилоҳоти педагогика. (зери таҳрири гурӯҳи корӣ). Душанбе, 1988 саҳ, 10, 17, 21, 29, 30, 67, 68, 69, 117.
5. Муоинаи қӯдаконе, ки нутқашон нуқсон дорад. Душанбе, 1989.
6. Нарзуллоева, М. Психологияи бачагон. Қисми 1. Душанбе, 2007.
7. Обидова, М.И., Қадамшоева О. «Табобати қӯдакони лакнатзабон ба воситаи афсона» Маводи конференсияи илмӣ-амалии байнамилалӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои муосири тайёрии қасбии методии муаллими синфҳои ибтидой дар мактабҳои олии педагогӣ», Душанбе, 16-17 майи 2013. с. 183-186.
8. Педагогикаи коррекционӣ. Китоби дарсӣ. Зери таҳрири Б.Рахимов. Душанбе, 2011.
9. Фарзандон ҳама азизанд. Даствур барои кормандони муассисаҳои томактабӣ ва волидон. (зери таҳрири гурӯҳи корӣ) Душанбе, 2014.
10. Большакова, С. Е. Речевые нарушения у взрослых и их преодоление. –М., 2002. – 160 с.
11. Винарская, Е.Н., Богомазов Г.М. Возрастная фонетика. Книга для логопедов.- Томск, 2001. – 246с.
12. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика: Учеб. для высш. учеб. заведений., - М., - 2003. – 272с. – (Коррекционная педагогика).
13. Волкова, Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб., - 2005. – 144с.
14. Логопедия/ Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – М., 1998. – 480с.
15. Основы логопедии / Под ред. Т.В.Волосовец. – М., 2000. – 200с.
16. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению / Под ред. Т.В. Волосовец. – М., 2002. – 200с.
17. Парамонова, Л. Г. Логопедия для всех. – М., 2002. – 333с. – (Как воспитать гения).

УДК: 891.550

**ВКЛАД СОТИМА УЛУГЗАДЕ В ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА**

ШОЗИЁЕВА Гулмо Парвонашоевна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения проблем стран Азии и Европы НАНТ, E-mail: dr.shoziyoevag@gmail.com, тел.: +(992) 93 547 78 93

ХУКУМАТОВА Гуландом Раджабалиевна – соискатель Кулайбского государственного университета имени А. Рудаки, г. Кулайб, ул. С. Сафаров, 16, E-mail: hukumatzoda_2020@gmail.com, тел.: +(992) 880018800

В статье авторы исследуют вклад Сотима Улугзода в переводе произведений Уильяма Шекспира. Переводы Сотима Улугзода показывают, что в Таджикистане растет влияние английских классиков, особенно Уильяма Шекспира.

Также после переводов Сотима Улугзода различные идеи, особенно гуманистические, стали более популярными в творчестве современных писателей.

Таким образом, следует отметить, что вклад Сотима Улугзода в перевод произведений Уильяма Шекспира изучен не полностью таджикскими учеными и литературоведами. Поэтому в статье авторы постарались осветить данный вопрос.

Ключевые слова: перевод, идея, Уильям Шекспир, перс, исследователь, автор, произведение, процесс.

**САҲМИ СОТИМ УЛУҒЗОДА ДАР ТАРҶУМАИ ОСОРИ
ВИЛЯМ ШЕКСПИРА**

ШОЗИЁЕВА Гулмо Парвонашоевна – номзади илмҳои филологӣ, ходими пешбари илмии Институти омӯзии масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АМИТ, E-mail: dr.shoziyoevag@gmail.com, тел.: +(992) 93 547 78 93

ХУКУМАТОВА Гуландом Раҷабалиевна – унвонҷӯйи Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, ш. Қӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16, E-mail: hukumatzoda_2020@gmail.com, тел.: +(992) 880018800

Дар мақола муаллифон саҳми Сотим Улугзодаро дар тарҷумаи осори Вилям Шекспир мавриди пажухиш қарор доданд. Зимни тарҷумаҳои Сотим Улугзода маълум мегардад, ки нуфузи осори классикони англис, ба вижа Вилям Шекспир дар Тоҷикистон баланд мегарадад. Ҳамчунин пас аз тарҷумаҳои Сотим Улугзода ғояҳои гуногун, бавижга гуманистӣ дар асарҳои осори нависандагони муосири бештар гардиданд.

Ҳамин тавр боиси қайд аст, ки саҳми Сотим Улугзода дар тарҷумаи осори Вилям Шекспир аз ҷониби муҳаққиқон ва адабиётшиносони тоҷик пурра таҳқиқ нашудааст. Бинобар ин дар мақола кӯшиш намудем, ин масъаларо таҳлил намоем.

Вожсаҳои асосӣ: тарҷума, ғоя, Вилям Шекспир, Форс, муҳаққиқ, саҳм, осор, сайёҳон.

SHOZIYOEVА Gulmo Parvonashoevna – Candidate of Philology Sciences, Leading Specialist of the Institute of studying of the issues of the Asian and European countries, E-mail: dr.shoziyoevag@gmail.com, mob.: +(992) 93 547 78 93

HUKUMATOVA Gulandom Rajabalieva – Researcher of Kulyab State University name after Abuabdullo Rudaki. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab city, 16 Safarov str. E-mail: hukumatzoda_2020@gmail.com, тел.: + (992) 880018800

In this article, the authors explore the contribution of Sotim Ulugzoda to the translation of the works of William Shakespeare. The translations of Sotim Ulugzoda show that the influence of English classics, especially William Shakespeare, is growing in Tajikistan.

Also, after the translations of Sotim Ulugzoda, various ideas, especially humanistic ones, became more popular in the work of modern writers.

Thus, it should be noted that the contribution of Sotim Ulugzoda to the translation of the works of William Shakespeare has not been fully studied by Tajik scientists and literary critics. Therefore, in the article we tried to analyze this issue.

Keywords: translation, idea, William Shakespeare, Persian, author, researcher, works, process.

Сотим Улугзода является одним из знаменитых таджикских писателей, переводившийся мировых произведений, в основном творчество английских поэтов и писателей.

Нужно отметить, что Сотим Улугзод внес большой вклад в переводе произведения английских корифеев литературы, особенно творчества Уильяма Шекспира.

Своим трудом Сотим Улугзода оставил миру великое творчество и переводов. Изучение переводов Сотима Улугзода на таджикском языке имеет столетнюю историю. Его переводы привлекло внимание многих ученых и исследователей различных областей. С помощью его переводов жизнь и творчество Уильяма Шекспира изучались не только востоковедами и переводчиками, но и лингвистами, историками и даже западными правителями. Для более точного и глубокого анализа статуса Уильяма Шекспира в Таджикистане, мы рассмотрим следующие вопросы:

- вклад Сотима Улугзода в переводе творчества Уильяма Шекспира на таджикском языке;

- влияние творчество Уильяма Шекспира в творчестве Сотима Улугзода.

Так как английская литература появилась как совокупность письменных произведений и созданных на английском языке жителями Британских островов (включая Ирландию) в первой половине VII веке, переводилась во многих языках мира.

Первые сведения о У. Шекспире и его сборнике появились в таджикской критике и литературоведении в начале XX века. Печатались они, в основном, на страницах газет и журналов. Его произведения переводились сначала С. Улугзода и Ц. Бану Лахути, а затем Н. Нурджановым и К. Киромом, которые обсуждены в научных трудах - в статьях и очерках.

Нужно отметить, что переводы творчество Уильяма Шекспира анализировались раньше в монографиях таджикских литературоведов Шозиёвой Г.П. и Джамили Муруватиён.

Переводы Уильяма Шекспира на таджикский язык более приближенные, привлекательные и доступные, чем их переводы на другие языки, так как жизнь и бытие, описанное в них существует в литературе наших предков и изображены много веков назад в творчестве Рудаки, Дакики, Фирдоуси.

Следует отметить, что высокие мысли, содержащиеся в наследиях наших предков заключены лишь в рамках поэзии. Чем благозвучней и привлекательней поэзия, тем она доступней и сегодня, чтобы точнее изложить или обосновать свою мысль любой человек обращается к этому богатому наследию классиков. Поэтому перевод наследия любого мирового литератора на персидско-таджикский язык приобретает особый оттенок и талантливый переводчик переведет его с учетом восточных элементов.

В таджикской литературе переводом произведений поэта в основном занимались талантливые переводчики Ц. Бану и А. Лахути.

В их переводе ритм, рифма и психологические аспекты поэзии сохранены в рамках персидско-таджикского стиха и читатель вначале подумает, что это персидско-таджикская поэзия.

В период Советского Союза и Независимости Таджикистана в литературоведении появились ряд научных исследований востоковедов и литературоведов, изучающих богатое наследие поэтов и писателей мировой литературы. Безусловно, эти возможности появились благодаря научным, литературным и культурным связям таджикской литературы, где художественный перевод играл не последнюю роль. Начиная с 20-30-х годов таджикский читатель узнал наследие европейских благодаря переводов Сотима Улугзода, особенно английских поэтов и писателей, среди которых было не мало произведений Шекспира.

Об этом Ц. Бану пишет так: «Выразительные образы Шекспира иногда напоминали Абулькасиму Лахути дорогие ему образы из классической поэзии, что значительно облегчало их перевод и поэтическое звучание». Перевод наследия У. Шекспира свидетельствует о высоком поэтическом мастерстве Абулькасима Лахути.

Переводы всемирно известных произведений Уильяма Шекспира дались именно Сотим Улугзода и Цецилия Бану, которые на протяжении многих лет трудились над бессмертной творчестве Уильяма Шекспира. Именно высокий переводческий и поэтический талант этих двух личностей представили миру ценные произведения великих поэтов.

Исследователь и театральный критик Н. Нурджанов высказал свое мнение о тонкостях перевода А. Лахути и Ц. Бану произведений Уильяма Шекспира: «При переводе свободных стихов Шекспира, которые отсутствуют в таджикской поэзии, Абулькасим Лахути и Ц. Бану нашли особую форму в виде прозы с мелодичной темой, в очень напряженные моменты, оформленные монологами и мудрыми изречениями. В классической таджикской литературе эта форма имеет древнюю традицию». [5, с. 67].

Следует отметить, что из творчества У. Шекспира на таджикский язык были переведены два известных произведения. «Отелло» Уильяма Шекспира переведен в 1940 году, в начале Великой Отечественной войны известным поэтом советского периода Абулькасимом Лахути и талантливым переводчиком Ц. Бану. Потом это дело досталось Сотиму Улугзода. Также переводами произведений Шекспира занимались и известный таджикский писатель Джалол Икрами. Очевидно, что перевод талантливого английского писателя Уильяма Шекспира в таджикской литературе - явление новое.

Предисловие к этому всемирно известному произведению Уильяма Шекспира было написано Ф. Астафьевым, который считал перевод «Отелло» важным культурным достижением для таджикского читателя того периода (40-е годы XX века): «Перевод трагедии «Отелло» великого английского драматурга Уильяма Шекспира на таджикский язык имеет огромное культурное значение. Это произведение открывает яркую страницу в истории западноевропейской драматургии, которая сегодня находит свое идеиное созвучие. Постановка литературного наследия Шекспира в таджикском искусстве говорит о важности этого произведения» [11, с. 5]. Содержание данного всемирно известного произведения, которое наполнено гуманизмом, самопознанием и патриотизмом, было полезно для духовного воспитания народа.

Проблема воспитания человечества в добре и толерантности, патриотизме, самосознательности является всегда актуальной. Потому наследие великого Уильяма

Шекспира до сих пор вызывает интерес исследователей, ученых, критиков, историков, психологов, переводчиков, философов и др.

На страницах газеты «Советский Таджикистан» («Тоҷикистони советӣ») в 1964 была опубликована информационная статья «Асарҳои Шекспир ба забонҳои ҳалқҳои ССР» («Произведения Шекспира, переведенные на языки народов ССР»), в которой обсуждалась неповторимость его творческой личности. Как стало известно, в те времена произведения Уильяма Шекспира были переведены и изданы большими тиражами на множество языков Советского Союза [3, с. 2].

Действительно, ценное наследие Шекспира в период Советского Союза было составлено и издано в 15 советских республиках. Его наследие не только переводилось, но и обсуждалось в научных исследованиях известных шекспироведов. В этом плане огромный вклад внесли опытные переводчики С. Маршак, В. Левин, Ю. Корнеев, М. Морозов, Б. Пастернак, Ю.И. Лифшиц, М. Шайзаде, А. Лахути, Ц. Бану и др.

Ц. Бану, в одном из своих воспоминаний рассказала о своей работе над переводами Шекспира: «В процессе работы над переводом «Отелло» и еще двух отмеченных трагедий, мне было предложено перевести и произведения А.С. Пушкина. Выразительную поэзию «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Русалка» нельзя было переводить как попало, они требовали тщательной работы над формой. Мое знание английского языка позволяло переводить произведения Шекспира непосредственно с оригинала и глубоко проникнуться их духом.

Наряду с другими произведениями Шекспира в Таджикистане переведены и опубликованы его «Сонеты». Кутби Киромом, признанным таджикским поэтом, ярко и художественно переведены 74 сонета.

Так, следует отметить, что наследие Уильяма Шекспира переведено и изучено таджикским литературным сообществом на должном уровне и до сих пор обсуждаются на литературных собраниях высочайшего научного ранга.

В таджикском театроведении пьесы Уильяма Шекспира широко изучены таджикским исследователем и критиком Н. Нурджановым, который дал высокую оценку идеино-тематическому содержанию произведений Уильяма Шекспира, посвятив каждому из них глубокий, детальный разбор. По его мнению, в 1979 году в таджикском театре впервые была поставлена пьеса Уильяма Шекспира «Гамлет» (перевод С. Улугзода), и этот шедевр до сих пор является крашением программы театра Лахути [5, с. 76-83].

В «Гамлете» Уильяма Шекспира описание семейных несчастий похоже на бытовые перипетии в «Шахнаме».

«Гамлет» является одним из значимых произведений в творчестве Уильяма Шекспира, поскольку оно показывает не только историю мести сына за отца, но и способы преодоления чувств зла, ненависти, лжи и других негативных эмоций. Гамлет считается храброй и мудрой личностью, он всегда стремился к истине, был очень честным человеком и не прощал лжи.

Главный герой произведения Гамлет был современным человеком, главным оружием которого являлся разум:

If it assume my noble father's person,
I'll speak to it, though hell itself should gape
And bid me hold my peace. I pray you all,
If you have hitherto conceal'd this sight,
Let it be tenable in your silence still;
And whatsoever else shall hap to-night,
Give it an understanding, but no tongue:
I will requite your loves. So, fare you well:
Upon the platform, 'twixt eleven and twelve,
I'll visit you.

[16, с. 99].

Подстрочный перевод:

*Если он примет лицо моего благородного отца,
 Я поговорю с ним, хотя ад должен зевать
 И велел мне молчать. Прошу вас всех,
 Если ты до сих пор скрывал это зрелище,
 Пусть в вашем молчании все же будет прочно;
 И что бы ни случилось сегодня ночью,
 Дай ему понимание, но без языка:
 Я отплачу за твою любовь. Итак, прощаюсь:
 На платформе двадцать одиннадцать двенадцать,
 Я приеду к вам.*

Перевод С. Улугзода:

*Гар боз ояд дар қиёфаи падар,
 Дар гуфтугӯ мешавам, гарчи дӯзах
 Во шаваду маро гӯяд: «Хомӯш!»
 Шумо ин сирро минбаъд ҳам ба ҳеч касс
 Нагӯед, ҳар чи ки имишаб хоҳед дид,
 Худ бифаҳмад, лек бар забон наёред.
 Харидорам ишқ, сидқу вафоятонро
 Хайр. Ман дар соати дувоздаҳ меоям.*

[10, с. 29].

Несмотря на то, что главные герои Шекспира в «Гамлете» в борьбе за правду и добро попадают в капкан смерти, все же они неоднократно одерживают победу над злом. Гамлет до конца мстит за смерть отца и, позже, матери:

Think it no more;
 For nature, crescent, does not grow alone
 In thews and bulk, but, as this temple waxes,
 The inward service of the mind and soul
 Grows wide withal. Perhaps he loves you now,
 And now no soil nor cautel doth besmirch
 The virtue of his will: but you must fear,
 His greatness weigh'd, his will is not his own;
 For he himself is subject to his birth:
 He may not, as unvalued persons do,
 Carve for himself; for on his choice depends
 The safety and health of this whole state;
 And therefore must his choice be circumscribed
 Unto the voice and yielding of that body
 Whereof he is the head. Then if he says he loves you,
 It fits your wisdom so far to believe it
 As he in his particular act and place
 May give his saying deed; which is no further
 Than the main voice of Denmark goes withal.

[16, с. 16].

Перевод:

*Считайте, что не более. Природа
 Не только рост размеров тела, мыши,
 Но и развитие души и мозга.
 Быть может он и любит вас сейчас,
 Желание чисто от пятен грязи.
 Но помни о его высоком сане,
 Не властен над собой со дня рождения,
 Не примет без советников решенье,
 Сам не отрежет лакомый кусок.*

*Им правят интересы государства,
Которому он будет голова,
Поэтому хоть искренни слова,
Когда он говорит, что любит вас,
Он поступить, как хочется не сможет.
Его свободу ограничил сан,
Решает круг влиятельных Датчан,
Он делает, что говорят другие.*

[12, с. 16].

Перевод (С. Улугзода):

*Ҳамин. Бовар кун ба ман.
Табиат ба инсон рушду балогат
Дода, на танҳо нерӯи ҷисму ҷон
Мефизояд бар ў. Ҳарчи баландтар
Бошад маъбад, ҳамон қадар ақлу дил
Имон меоварад ба он. Мумкин, ҳозир
Ошиқи туст ў. Ҳаваси покашро
Макр фосид намегардонад. Лек битарс:
Ҳоким нестанд бузургон бар ҳирсу оз,
Шоҳзода побанди наслу нараб аст.
Мухтор нест ў луқмаи хостаашро
Худ бихӯрад, монанди дигар мардум.
Охир, ҳайту осудагии давлат
Баста ба интихоби шаҳзодааст.
Валекин интихобаи ҳам набояд
Хилофи хоҳии тани ў бошад,
Ки ў сар аст бар он тан. Пас, аз ин рӯ
Вай изҳори муҳаббат агар кунад,
Ту ҳушёр бош; ҳамон қадар бовар кун,
Ки он қадарро нараби олии ў
Ҷоиз мегардонад ва ин саранҷом
Меёбад ба раъии ҳалқи Ҷания.*

[10, с. 28].

В «Гамлете» Уильям Шекспир в описании западных традиций говорит устами Гамлета:

Ay, marry, is't:
But to my mind, though I am native here
And to the manner born, it is a custom
More honour'd in the breach than the observance.
This heavy-headed revel east and west
Makes us traduced and tax'd of other nations:
They clepe us drunkards, and with swinish phrase
Soil our addition; and indeed it takes
From our achievements, though perform'd at height,
The pith and marrow of our attribute.
So, oft it chances in particular men,
That for some vicious mole of nature in them,
As, in their birth-wherein they are not guilty,
Since nature cannot choose his origin-
By the o'ergrowth of some complexion,
Oft breaking down the pales and forts of reason,
Or by some habit that too much o'er-leavens
The form of plausible manners, that these men,

Carrying, I say, the stamp of one defect,
 Being nature's livery, or fortune's star,-
 Their virtues else--be they as pure as grace,
 As infinite as man may undergo-
 Shall in the general censure take corruption
 From that particular fault: the dram of eale
 Doth all the noble substance of a doubt
 To his own scandal.

[16, с. 19].

Перевод:

*Да, мой друг, обычай,
 Я здесь рождён, но нарушать его
 Приятней и полезней, чем блести.
 Хулит датчан и запад, и восток
 За пьянство порицают все народы
 И прозвищами свинскими грязнят.
 Оно пятнает славные деянья,
 И портит мненье доброе о нас.
 Такое часто и с людьми бывает,
 Благодаря порочному пятну,
 В котором сами люди не виновны.
 Ну, например, незнатное рожденье
 (Ведь, выбрать не дано происхождение),
 Несносная в характере черта,
 Которая нам затмевает разум,
 И просто нехорошая привычка,
 Приятное испортят впечатленье,
 Об обхожденье, чести и уме.
 Пускай и добродетели чисты,
 И благодать настолько бесконечна,
 Насколько может в человеке быть -
 Один изъян, зла малая частица
 Способны породив сомненья.
 Навеки опозорить человека.*

[16, с. 19].

Талантливый переводчик С. Улугзода перевел эти стихи следующим образом:

*Бале, расму одат аст ин
 Ба фикрам, - гарчи ин чо зодаам ман.
 Ва бар расму одат хў гирифтаам, -
 Риоя накардан ба ин русумот
 Бехтар аст аз риоя кардан ба он.
 Ҳаёҳуи мастона дар Шарқу Ғарб
 Бадном месозад моро байни ҳалқҳо;
 Майзада меноманд моро; хукона
 медиҳандамон. Дар воқеъ
 Бар замин мезанад ин шаъни моро
 Иллате гар дорад кас ҳарчанд гуноҳ
 Ба вай набошад зеро нуқси мичоз
 Дар интихоби маншааш мухтор нест,
 Ё зиёд будани ягон моддае,
 Ки ниҳоди ақл аз он ҳароб гаштааст,
 Ё ин ки саъю кӯшиши аз барои
 худро дар чаими дигарон хуш кардан, -*

*Агар аз ин қабил айбе ҳаст ҳамчун
Доге дар мизоч ё тамгаи қисмат,-
Бо ҳамин як айб кас дар ҷашми мардум
Ҳама фазлу камолоташро яксар
Зоил мегардонад, як мисқол бадӣ
Сад ман некиро барбод меравонад.*

[10, с. 36-37].

Выясняется, что после того как Клавдиус, убив своего брата сел на престол, взял в жены мать Гамлета, и каждый день проводил в роскоши, таким образом проявил неуважение западным традициям и нормам поведения. Автор открыто осуждает действия своего героя, предупреждая о том, что они способны вызвать негодование любого народа, в том числе и на Западе (West), в западных странах (Европа и Америка) и на Востоке (East), восточных регионах, в число которых входит Персия (Persia).

Все это указывает на то, что Шекспир был осведомлен о восточных традициях и чтил их.

Такая же картина присутствует и в «Гамлете» Уильяма Шекспира, где отец Гамлета был убит своим братом Клавдиусом:

O, this is the poison of deep grief; it springs
All from her father's death. О Gertrude, Gertrude,
When sorrows come, they come not single spies
But in battalions. First, her father slain:
Next, your son gone; and he most violent author
Of his own just remove: the people muddied,
Thick and unwholesome in their thoughts and whispers,
For good Polonius' death; and we have done but greenly.
In hugger-mugger to inter him: poor Ophelia
Divided from herself and her fair judgment,

[16, с. 87].

Перевод:

*Ты потерял отца, отец – отца,
Все трауром отдали смерти долг,
Так было и так будет до конца.
Зачем же ты упрямишься в печали,
И принимаешь слишком близко к сердцу
То, что давно является обычным?
Строптивость недостойная мужчины,
Пред Богом грех, и грех перед отцами –
Должны вы это понимать и сами.
Что толку бесконечно объяснять –
Что каждый должен боль свою унять,
Ведь чувство благородное любви.*

[12, с. 12].

Перевод (С.Улугзода):

*Аз ғаму гусса аст ин: сабабгораи - марги падар.
Оҳ, Гертруда, оғнат якка-якка намеояд, ҷамъ меояд.
Падари вай қушта шуд; фарзанди шумо дур;
бадарга шуд бо гуноҳи худаши;
доур ба мурданӣ Полоний дар ҳалқ
ҳар хел овозаҳои фасодангез паҳн шудааст.
Пинҳонӣ гӯрондани вай аҳмақӣ буд.
Офелия аз ақду хуши бегона.*

[10, с. 158].

Смерть отца для Гамлета стала самым тяжелым моментом жизни. В борьбе с врагом отца Гамлет был вынужден забыть о доброте и гуманности, чтобы отомстить за содеянное. Месть Гамлета - не знак жестокости, а знак справедливости и правды.

После того как убили отца Гамлета, его призрак постоянно появлялся перед сыном, который поведал ему о страшном злодеянии: когда король мирно отдыхал в саду, его брат влил ему в ухо смертельный сок белены. «Так я во сне от братственной руки / Утратил жизнь, венец и королеву». Призрак просит Гамлета отомстить за него. «Прощай, прощай. И помни обо мне» - с этими словами призрак исчезает. Мир перевернулся для Гамлета... Он клянётся отомстить за отца. Он просит друзей хранить втайне эту встречу и не удивляться странности его поведения. Чтобы одолеть преступника, которым являлся родной дядя, Гамлет притворился сумасшедшим, дабы быстрее достичь своей цели. Король обеспокоен поведением Гамлета. Его совесть отягощена убийством, он не знает, что кроется за поступками Гамлета — сумасшествие? Или что иное?

В его драме подмечено каждое внутреннее колебание человеческой души, использованы необходимые слова, чтобы передать трагедию общества - преступление, совершённое ради богатства и власти. Узнав о тайне смерти отца, Гамлет клянется выполнить завет - отомстить:

O all you host of heaven! O earth! What else?
 And shall I couple hell? O, fie! Hold, hold, my heart;
 And you, my sinews, grow not instant old,
 But bear me stiffly up. Remember thee!
 Ay, thou poor ghost, while memory holds a seat
 In this distracted globe. Remember thee!
 Yea, from the table of my memory
 I'll wipe away all trivial fond records,
 All sows of books, all forms, all pressures past,
 That youth and observation copied there;
 And thy commandment all alone shall live
 Within the book and volume of my brain,
 Unmix'd with baser matter: yes, by heaven!
 O most pernicious woman!
 O villain, villain, smiling, damned villain!
 My tables,-meet it is I set it down,
 That one may smile, and smile, and be a villain;
 At least I'm sure it may be so in Denmark.

[16, с. 7].

Перевод:

*О воинство небес! Земля и ад!
 Кого ещё призвать? Уф! Тише, сердце!
 Не стартесь мышцы, стан держите прямо.
 Да, добрый призрак, голова в смятенье,
 Но в ней хранится память о тебе.
 Забыть тебя? Скорей сотру все мысли,
 Забуду изречения из книг,
 Записанные мной со дня рождения
 Все наблюденья жизни зачеркну,
 Упрячу твой приказ в глубинах мозга,
 Один приказ не смешанный ни с чем.
 Так будет, в том тебе клянусь я небом!
 О, самая коварная из женщин!
 Будь проклят ты, улыбчивый подлец!
 Я врезжу в память: можно улыбаясь,
 С улыбкой оставаться подлецом.*

Перевод (С. Улугзода):

Эй лашкари осмонҳо! Эй замин! Боз чӣ?
Эй ҷаҳаннам? - На, гумном шавад ҷаҳаннам.
Ором шав, эй дил, ором! Мушакҳои ман,
Суст нашавед, танамро устувор доред.
Фаромӯшат нақунам? Оре, то даме
Ки бар ин каллаи хом мурги ҳофиза
Ошён дорад, ман фаромӯши намекунам.
Оҳ, ман аз варақҳои ҳофизаи худ
Навиштаоти кухан, ҳарфи китобро,
Ҳам нақшу ҳатҳоеро, ки ҷавониям
Ва таҷриба пасандоз намуда буданд,
Метарошам дар китоби майнаам ман
Панди туро, танҳо панди холисатро
Менависам, ба номи Ҳудоям савганд!
Эй зани ҳалоковар! - Эй марди ҳабис,
Ҳабиси ботабассум, ҳабиси малъун!
Бояд ба ин таҳтана нависам ин ки
Бо табассум мумкин аст зиндагӣ кардан
Ва бо табассум ҳабис будан ҳам мумкин
Оре ҳеч набошад, дар Данія - мумкин

[10, с. 44].

Целью автора при создании этого произведения было побуждение справедливости и добра в обществе. И каждый должен следить за своими поступками, чтобы в жизни не сталкиваться с аморальными людьми. Труд, написанный тысячи лет назад этими двумя талантливыми поэтами, бессмертен и незабываем.

Запад как Восток одна из древнейших частей человеческой цивилизации с тысячелетней историей, всегда, притягивающий будоражащий умы мировых ученых своей богатой культурой, научными и литературными источниками.

Данная статья посвящена изучению актуальных вопросов переводов неразработанных в таджикском литературоведении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Восток - Запад, - Москва: Наука, 1988. -291 с.
2. Восток / Литература Ирана X-XV в., Сборник второй [под ред. А.А. Болотникова, А.Н. Тихонова, К.И. Чайкина], -М.-Л.: Academia, 1935. - 491 с.
3. Құдратов, Р. Шекспир дар диёри тоҷикон // Р. Құдратов. Тоҷикистони советӣ, 1964, 24 апрел
4. Муруватиён. Дж. Поэтика переводов Сотима Улугзода / Дж. Муруватиён. - Душанбе: ЭР-граф, 2020. -276 с.
5. Нурчонов, Н. Сахна ва таҳияи классикон (дар мисоли «Ҳамлет»-и Шекспир) // Н. Нурчонов. Садои Шарқ, 1982, № 1, с. 76-83.
6. Нурчонов, Н. Шекспир дар сахнаи тоҷик // Н. Нурчонов. Шарқи Сурх, 1964, № 4, с. 66-74.
7. Пороев, С. Устоди сухан (ба муносибати 400-солагии зодрӯзи В. Шекспир) // С. Пороев. Пионери Тоҷикистон, 1954, 26 апрел
8. Пулодов, Ю., Қамаров А. Адиби ҷовид (ба ёдбуни 400-солагии зодрӯзи Вилям Шекспир). / Ю. Пулодов, А. Қамаров // Ӯзбекистони Сурх, 1964, 22 апрел
9. Шекспир в мировом literature (Сборник статей). -М.-Л., 1964. -383 с.
10. Шекспир, В. Ҳамлет. Шоҳзодаи Данія (тарҷумаи С. Улугзода), -Душанбе: Ирфон, 1978. -221 с.

11. Шекспир, В. Отелло (тарчумай А. Лохутӣ ва С. Бону), -Сталинобод-Ленинград, 1940. -192 с.
12. Шекспир, У. Гамлет (перевод Н. Самойлова). -Москва, 2018. -33 с.
13. Шозиёева, Г.П. Фирдоуси и Шекспир / Г.П. Шозиёева. - Душанбе, 2021. -300 с.
14. Шозиёева, Г.П. Ҷойгоҳи осори адабони классики форсии тоҷикӣ дар Англия (дар мисоли осори Ҳаким Фирдавсӣ) / Г.П. Шозиёева. Вестник Таджикского государственного университета (Серия филологических наук, № 2, 2021, с. 195-199).

**ИСТИФОДАИ САҲНАЧАҲО БАРОИ САЙҚАЛ ДОДАНИ ДОНИШҲОИ
ГРАММАТИКИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА
КОРҲОИ БЕРУНАЗСИНӢ**
(дарсҳои намунавӣ ва ҳафтаҳои фаннӣ)

ЛУТФУЛЛОЕВА Парвина Махмадуллоевна – номзади илмҳои педагогӣ, муовини директори Пажӯҳшигоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. С. Айнӣ, 126. **E-mail:** Shohin_7875@mail.ru, **тел.:** +(992)917 21 45 49

ИҚБОЛОВА Зарангез Сафаралиевна – омӯзгори фанни забони англесии мактаби байналмилалии Президентӣ дар шаҳри Душанбе, увонҷӯи Пажӯҳшигоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. С. Айнӣ, 126. **E-mail:** zigbolova@mail.ru, **тел.:** +(992) 918 48 88 14

Муаллифон дар мақолаи худ ҳадаф, муҳимият ва роҳҳои осон гардонидани таълими грамматикаи забони англесиро ба воситаи саҳначаҳо дар раванди дарс, ки хонандагон метавонанд дар дарсҳои намунавӣ ва ҳафтаҳои фаннӣ низ онҳоро истифода баранд, шарҳу тафсир дода, дар бораи баъзе ҳусусиятҳои хос дар самти таълим ва асоси мушкилиҳои мавҷудаи ин самт шарҳу эзоҳ додаанд. Инчунин дар мақола ҳадафҳои ташаккул ва рушди салоҳиятҳои коммуникативӣ барои муошират дар раванди таълим, корҳои умумӣ, самтҳои истироҳат ва вактгузаронӣ, баланд бардоштани фарҳанги дарк кардани матнҳои асли (бадей, рӯзномаву маҷаллавӣ, реклама - маълумотдихӣ) равshan ва возеҳ нишон дода шудаанд, ки омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидой ва миёна аз онҳо истифода карда метавонанд.

Муаллифон дар мақола роҳҳои бедор намудани истеъдод ва ҳисси кунҷковии хонандагон равshan ва возеҳ кушода дода шуда, нозукиҳои ин кор зикр гардидааст. Бозиҳое, ки дар ин мақола пешкаш гаштаанд, метавонанд дарсҳоро ҷолиб ва хотирмон гардонанд ва ба осонӣ грамматикаи забони ағлесиро дар хотираи хонандагон ҷой диханд.

Вожсаҳои асосӣ: муошират, театри, саҳнача, тақлид, нақшиофарӣ, бозӣ, усул, таҷассум, таҳаюлот, тасаввурот, басаҳнагузорӣ, ваҷд.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ СЦЕНОК ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ ПО ГРАММАТИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО
ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(открытые уроки и предметные недели)**

ЛУТФУЛЛОЕВА Парвина Махмадуллоевна – кандидат педагогических наук, заместитель директора Института развития образования имени А. Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Айни, 126. **E-mail:** Shohin_7875@mail.ru, **тел.:** +(992)917214549

ИҚБОЛОВА Зарангез Сафаралиевна – преподаватель английского языка Международной Президентской школы в Душанбе, соискатель Института развития

образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Айни, 126. E-mail: zigbolova@mail.ru, тел.: +(992) 918 48 88 14

Авторы в своей статье объясняют цель, важность и способы облегчения преподавания грамматики английского языка с помощью ролевых сценок с участием учеников, которые учителя могут использовать на открытых уроках и предметных неделях. Также в статье освещаются вопросы особенностей преподавания, обучения и существующих проблем в этой области.

Кроме того, статья направлена на формирование и развитие коммуникативных компетенций для общения в процессе обучения, совместной деятельности, в сферах отдыха и досуга, повышения культуры понимания оригинальных текстов (художественная литература, газеты и журналы, реклама и информация). А также показано четкое и однозначное использование их учителями начальных и средних общеобразовательных учреждений.

Ключевые слова: Общение, театрализованный, сценка, имитация, ролевая игра, спектакль, метод, воплощение, воображение, представление, постановочный, восхищение.

USING ROLE-PLAYS TO IMPROVE STUDENTS' GRAMMAR KNOWLEDGE IN ENGLISH LESSONS AND EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES (demonstrative lessons and subject weeks)

LUTFULLOEVA Parvina Makhmadulloevna - candidate of pedagogical sciences, deputy director of the Institute for the Development of Education named after A. Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, st. S. Ayni, 126. E-mail: Shohin_7875@mail.ru, Phone: +(992)917214549

ZIGHBOLOVA Zarangez Safaralievna - English teacher at "International Presidential School" in Dushanbe, Applicant of the Institute for the Development of Education named after Abdurahman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st, 126, E-mail: zigbolova@mail.ru, Phone: +(992) 918 48 88 14

In this article, the authors explain the purpose, importance and ways to facilitate teaching English grammar through role-plays in the classroom that students can also use in demonstrative lessons and subject weeks. The authors also discuss some of the features of teaching, learning and existing problems in this area.

In addition, the article is aimed at the formation and development of communicative competencies for communication in the learning process, joint activities, in the areas of recreation and leisure, increasing the culture of understanding of original texts (fiction, newspapers and magazines, advertising and information). It also shows a clear and unambiguous use of them by teachers of general, primary and secondary education.

Also in the article, the authors explain the ways to awaken the students' talent and curiosity clearly and note the nuances of this work. The games published in this article can make lessons interesting and memorable, as well as make it easier to memorize English grammar.

Key words: communication, theatrical, scene, imitation, role play, performance, method, embodiment, imagination, performance, staged, admiration.

Айни замон, ҳадафи асосии таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таълимӣ, ин омӯзонидани муюшират бо забони англисӣ мебошад. Омӯзгори эҷодкор ҳамеша кӯшиш мекунад, ки дар ҷустуҷӯи роҳҳои гуногуни таълим ва воситаҳои нави эҷодию ҳавасмандгардонии омӯзиши мавзӯи нави худ ва соҳтани дарси диккатҷалбкунанда

бошад, то ки дар он ҳама якҷоя кор кунанд: ҳам хонандагон ва ҳам омӯзгор. Мо баъд аз таҷрибаҳои зиёд, истифодаи саҳначаҳоро яке аз ҷунин воситаҳо медонем.

Истифодабарии саҳначаҳо дар дарси забони англисӣ ин муюширати воқеӣ, зиёд шудани фикру андешаҳои нав, эҳсосоти нав ва дар маҷмӯъ ҳамаи он ҳиссииёт мебошад, ки дар дарсҳои ҳаррӯзai мо қариб ки истифода намешавад. Вакте ки хонандагон дар раванди дарс саҳнача нишон медиҳанд, ин ҳамеша барои онҳо ва ҳам барои омӯзгорон дарси хотирмон мегардад. Яъне истифодаи саҳнача дар раванди таълими забони ҳориҷӣ ба азхудкуни забон ва аз ҷониби хонандагон фаъолона истифода бурдани он мусоидат мекунад.

Истифодаи ин усул дар омӯзиши забони англисӣ яке аз равишҳои маъмул буда, дар он хонандагон бо ҳолати воқеӣ ва нақшҳои худ шинос мешаванд ва олами воқеиро меомӯзанду дарк мекунанд. Ин як шакли санъати ҳосест, ки ҳиссииёт, ҳаракат ва равиши фикро дар худ таҷассум намуда, дар натиҷа берун аз мактаб дар ҳаёти муқаррарӣ рушд мейёбад. Накш оғаридан, як роҳи ҳоси изҳори эҳсосот мебошад ва ин намуди тараққикардаи таҳсил дар он ифода мейёбад, ки хонандагон маводро қориазёд накарда, балки онро амалан иҷро менамоянд.

Омӯзгорон ҳангоми бо хонандагон кор кардан, дарк мекунанд, ки шогирдони онҳо олами атрофро бо истифода аз таҳайюлот ва иштирок дар бозӣ меомӯзанд.

Робитаи байни хаёлот ва ҷаҳони воқеӣ бошад ба рушди забон мусоидат мекунад. Маҳорати муюшират ҳангоми таҳияи саҳначаҳо ё муколамаҳои муайян инкишоф мейёбад. Ба монанди он ки: "Ин мағозаи мо ҳоҳад буд ва инҳо мизоҷони мо ҳастанд"- гуфта, омӯзгор ба мизи дар як гӯши синф гузошташуда ва ба хонандагон ишора мекунад. Вақте ки ба хонандагон нақшҳо ва дастурҳо пешниҳод мекунанд: "Ман фурӯшанд мешавам ва ба шумо пешниҳод мекунам ва шумо ҳамчун мизоҷ бояд ҳаридорӣ намоед!"- гуфтани пас, раванди дарс ба куллӣ тағйир мейёбад. Аммо мо омӯзгорон инро бояд ба назар гирем, ки баъд аз машқи ҳаттӣ, ташкили ҷунин бозӣ шояд бе самар монад ва хонандагон дар мадди аввал мумкин, ки ба ин пешниҳоди шумо розӣ нашаванд. Аммо барои дикқати онҳоро ҷалб кардан, метавонед ба онҳо имкон дихед ва ё аз онҳо ҳоҳиш намоед, ки бозиеро, ки худашон меҳоҳанд, ташкил қунанд, аммо бигузор дар доираи мавзӯи грамматикии нав бошад ва қалимаҳои нав низ дар он истифода бурда шаванд.

К.Д. Ушинский ҷунин мешуморид, ки бозиҳо то як андозае эҷодкардаи худи инсон мебошанд, ки беасар намемонанд, балки ба дараҷаи муайян ба шахсияти ўқӯмак мекунанд. [4] Ҳатто як бозии таҳайюлӣ дар бораи қудрати забон ба хонандагон тасаввурот ва фаҳмиши нав медиҳад. Ҳонанда ба бозии худ дигаронро ҷалб намуда, дарк менамояд, ки истифодаи қалимаҳо ба онҳо имконияти ҳикоя намудан ва ё намоиш ташкил карданро медиҳанд. Якҷоя кардани саҳначаҳо ва омӯзиш ба хонандагон натиҷаи хуб ба бор меорад.

Ба хонандагони синфҳои болоӣ таҷрибаи воқеӣ, аз ҷумла, ҳам шифоҳӣ ва ҳам ҳаттӣ лозим аст, ки бо он хонандагон имкон мейёбанд, ки якҷоя кор кунанд, якдигарро дастгирӣ намоянд, инкишоф ёбанд ва дунёро аз нуқтаи назари гуногун бинанд. А.С. Макаренко хотирнишон намудааст, ки арзиши асосии бозӣ ва маънои ҳоси он дар он аст, ки он фаъолияти гуруҳиро нишон дода, муносибатҳои ҷамъиятиро меомӯзонад. [5] Аз ин лиҳоз, ҳангоми таълими забони англисӣ, яъне якҷоя кардани "ҳонанда ва саҳнача", яке аз омезишҳои беҳтарин ва зарурӣ мебошад.

Ҳангоми истифодаи саҳнача, омӯзгор имконият дорад, ки тамоми малакаҳои заруриро самараноктар ва ҳам ба таври зарурӣ инкишоф дихад. Аз ҷумла, ҳондан, гуфтани ва навиштанро. Масалан, мумкин аст, ки "Театри хонандагон" -ро таъсис дихед ва хонандагон ҳама якҷоя як ҳикоя ё қисмате аз онро ҳонда, барои худ нақшҳо интиҳоб карда ва ба шакли саҳнача дароранд. Боз ҳам ҷолибтар мешавад, агар омӯзгор аз хонандагон ҳоҳиш қунад, ки мустақилона ягон ҳикояҷаи хурдакаке нависанд ва онро нақшофарӣ намоянд. Ин метавонад як ақидаи хеле хуб бошад. Ва дар синф ё гурӯҳ агар

хонандагоне, ки маҳорати рассомӣ доранд, омӯзгор метавонад аз маҳорати онҳо низ истифода барад. Яъне аз хонанда хоҳиш карда мешавад, ки қисмҳои асосии ҳикояро аз тахайюлоти худ тасвир намояд. Албатта ин метавонад каме вақтро талаб кунад, аммо хонандае, ки маҳорати расмкашӣ дорад, бо камоли майл меҳоҳад маҳорати худро дар назди дигар толибilmон нишон диҳад ва кӯшиш мекунад, ки баъд аз як ё дарс расмҳои хоҳишнамудаи омӯзгорро тайёр намояд. Баъд аз омода шудани расмҳо, онҳоро сараввал омехта гузошта, сипас аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки онҳоро ҷо ба ҷо гузоранд. Яъне қадоме аз қисмати ҳикоя аввал, баъд дуюм, сеюм ва ҳоказо меояд. Баъди дуруст гузоштани расмҳо, омӯзгор метавонад аз хонандагон хоҳиш кунад, ки саҳначаро мувоғики расмҳо намоиш диҳанд. Ин як қисми таҷрибае ҳаст, ки бо хонандагон гузаронида шудааст ва натиҷаи хуб ҳам дорад.

Инчунин усулҳои намунавие вучуд доранд, ки омӯзгорон бе ягон мушкилий онҳоро дар раванди дарс истифода бурда метавонад. Яке аз усуле, ки ҷаҳонбинӣ ва ҳозирҷавобии хонандаро инкишоф медиҳад, усули зерин мебошад: Шумо метавонед ба хонандагон қисмате аз ҳикояро пешкаш кунед ва онҳо боқимондаашро мустақилона ҳам аз номи қаҳрамоне, ки ба онҳо писанд аст ва ҳам ба ҳайси муаллиф баромад кунанд. Ба ин тарз толибilmон метавонанд тасаввуротҳои худро ба забон оварда нутқи шифоҳии худро сайқал диҳанд.

Гузашта аз ин омӯзгорон метавонанд боз ичрои саҳначаҳоеро ташкил кунанд, ки каме вақти зиёдтарро мегиранд ва танҳо як маротиба аз ҷониби хонандагон ичро карда мешаванд. Инҳо метавонанд порчаҳо аз ягон достон, ҳикоя ва ё афсонаҳои ба ҳама маълум бошанд. Тайёр намудани чунин намоишҳои саҳнавӣ каме вақтро талаб мекунад, аммо баъд аз таҷриба гузаронидан, гуфтани мумкин аст, ки кори омӯзгор бенатиҷа намемонад. Ин гуна намоишҳоро хонандагон метавонанд дар дарсҳои намунавӣ ва ё ҳафтаҳои фаннӣ дар толори калони муассисаҳои таълимӣ пешкаши омӯзгорон ва дигар толибilmон гардонанд. Вақте ки хонанда дар толор бо дигар забон баромад мекунад, ин тамоман як ҳиссиёти дигар ба онҳо медиҳад. Пеш аз ҳама омӯзгор бояд, ба онҳо фаҳмонад, ки дар ҳар як лаҳзаи намоиши дар руи саҳна баргузоргашта, қаҳрамони асосӣ онҳое ба ҳисоб мераванд, ки нақши худро бозӣ карда истодаанд. Сипас ҳар як хонанда худро ҳангоми намоиш қаҳрамони асосӣ тасаввур карда, бо як завқи баланд, нақши худро ичро менамояд.

Ҳангоми истифодаи усули басаҳнагузории намоишҳо дар дарсҳои забони англисӣ ва берун аз онҳо, инҳоро бояд дар хотир дошт:

1. Намоишҳои саҳнавӣ метавонад дар вучуди хонандагон эҷодиёти ҳалли мушкилот ва қабули қарорҳоро бедор кунад.

Ҳангоми пайдо шудани ягон ҳолатҳои ногувор хонандагон малакаи ҳалли мушкилотро пайдо намуда, фаҳманд, ки барои ҳалли онҳо чӣ кор кардан ва ё чӣ гуфтани лозим аст.

Ба ин восита, муассисаи таълимӣ ба маконе табдил мейёбад, ки хонандагонро ба таври мустақилона фикр карданро меомӯзонад. Нақшофарӣ ба рушди тафаккури хонандагон мусоидат намуда, минбаъд таваҷҷӯҳи онҳоро ҳангоми қабули қарорҳо зиёд менамояд.

2. Намоишҳои саҳнавӣ як қисми ҳаёти ҳақиқӣ ва воқеиे бошанд, ки ба хонандагон дар мубориза бо душвориҳои зиндагӣ кӯмак кунанд.

Намоишҳои саҳнавӣ ба хонандагон имконият медиҳанд, ки нақшҳо ва тарзи рафтор намуданро машқ кунанд ва ҳамзамон минбаъд дар ҳаёти воқеиашон аз онҳо истифода баранд.

3. Нақшофарӣ муюширати шифоҳиро инкишоф диҳад.

Ба воситай қаҳрамонҳои гуногун, муколамаҳо, саҳнаҳо ё намоишҳои хурд, хонандагон имконият доранд, ки малакаи ҳалли мушкилотро ба тариқи шифоҳӣ коркард намуда, барои дарк ва эҷод намудан ҷой фароҳам оранд. Ҳамчунин

хонандагон истифодаи гуногуни пахлухои муоширатро тавассути истифодаи бадан, ифодаи рӯй ва садо амалӣ мекунанд.

4. Намоишҳои саҳнавӣ имкон диханд, ки фишиори равонӣ ба нестӣ бурда шавад.

Хонандагон нақшҳои гуногунро ичро намуда, метавонанд эҳсосоти воқеии худро бидуни тарс ё муҳокима изҳор намоянд. Онҳо дар нақши муайян буда метавонанд роҳи ҳалли мушкилоти худро пайдо кунанд, ё баръакс, имконяят доранд, ки вучуд доштани мушкилотро фаромӯш созанд.

5. Намоишҳои саҳнавӣ ба ҳамкории байнӣ хонандагон вусъат баҳшида, ба инкишиофи малакаҳои дигари иҷтимоӣ мусоидат менамояд.

Фаъолияти якҷоя ҳамкориро инкишиоф дода, онро вусъат мебахшад. Барои ҳар як хонанда ҳангоми фаъолият дар гурӯҳ, муҳим будани худро эҳсос намудан, хело муҳим аст. Маҳз нақшофарӣ ба хонандагон барои худшиносӣ ва баёни эҳсоси худ чунин имкониятре медиҳад.

6. Нақшофарӣ ба хонандагон барои омӯҳтан ва дар ёд доштани арзишҳои маънавӣ кӯмак менамояд.

Нақшофарӣ ба хонандагон кӯмак мекунад, ки онҳо муҳим будани арзишҳои маънавиро, ки онҳо аллакай медонанд (некӣ, хушбахтӣ, дӯстӣ, шаъну шараф ва ғ.), ба қадри имкон амиқтар дарк кунанд. Нақши омӯзгор дар ин ҳолат аз васеъ кардани мағҳуми ин арзишҳо ва тақвияти зарурати истифодаи онҳо дар ҳаёт иборат аст.

7. Нақшофарӣ омӯзшии забони интихобкарدارо шавқовартар мегардонад.

Истифодаи бозиҳои нақшофарӣ дар равиши дарсҳо ҳамеша дарсро шавқовар ва осон мекунад. Истифодаи чунин тарз таваҷҷӯҳи хонандагонро зиёд намуда, раванди аз худ кардани донишро барояшон осон мегардонад. Хонандагон муҳокимаи мушкилоти ҳаётан муҳим, ҷустани роҳи ҳалли онҳо ва татбиқи дониши андӯхта дар ҳаёти воқеиро дӯст медоранд. Яъне ҳангоме, ки аз онҳо пурсида мешавад, ки барои интихоби мағозаи бехтарин, либосҳои замонавӣ, тӯхфа барои волидон ё дӯston, тарабхона бо хӯрокҳои болаззат, ороишгар, тарроҳ, хатсайр, филми шавқовар, мусикии бехтарин, китоби шавқовар, интихоби дӯст, интихоби донишгоҳ, интихоби касб ва ба монанди инҳо чӣ тавр роҳи ҳал метавон пайдо кард, онҳо бо камоли майл ҳангоми ичро намудани муколама бо яқдигар кӯмак мекунанд.

Ҳамин тарик, омӯзгорон бо истифода аз бозиҳои таълимии гуногун барои машқ кардани ғрамматикаи забони англисӣ ва аз худ намудани малакаҳои муошират ба толибилмон кӯмак хоҳанд кард. Моҳирона табиати бозии нақшофариро бо сатҳи донистани забони англисӣ пайвастан ва амалҳои хонандагонро ба сатҳи муайяни фаъолияти эҷодӣ равона кардан барои омӯзгор хеле муҳим аст.

Ин что якчанд мисол оиди мавзӯҳои ғрамматикии забони англисӣ оварда шудааст, ки омӯзгор бе мушкилий барои шавқовар намудан ва мустаҳкам гардонидани мавзӯи нав онҳоро ба тарики ичро намудани нақш дар дарси худ истифода бурда метавонад.

Бозии № 1. Номи бозӣ: *What are they (is she/he) doing!*

Мавзӯи ғрамматикӣ: “Замони ҳозираи давомдор”. “Present Continuous Tense”.

Баъд аз пурра фаҳмондани мавзӯъ, барои ичро намудани ин бозӣ омӯзгор ду хонандаро ба таҳтаи синф барои нақшофарӣ дা�ъват мекунад. Ин ду хонанда амали пешниҳодкардаи омӯзгорро ичро мекунанд ва дигар хонандагон бояд даст боло намуда, амали иҷроқардаистодаи онҳоро ёбанд ва бо истифода аз замони ҳозираи давомдор амалҳои иҷрошудаистодаро гӯянд.

Омӯзгор барои дарсашро шавқовартар гузаронидан метавонад аз ашёҳои аслӣ истифода барад, ки ҳамаи шогирдон бо дидани ин ашёҳо ба ваҷд омада, майли дар ин бозӣ иштирок намуданро кунанд. Ин ашёҳо метавонанд - тӯби футболбозӣ, гитор, дастпӯшакҳои муштзанӣ, ракеткаи тенни丝бозӣ, тӯбҷаи хурд, баландгӯяқ, ғиҷҷак, қайҷӣ, ҳароратсанҷ, метр ва ба монанди инҳо бошанд.

Ду хонандай интихобшуда, даспӯшакҳоро ба дастонашон қашида, бо яқдигар муштзаниро вонамуд мекунанд. Бозиро омӯзгор худаш бо чумлаи саволии замони ҳозираи давомдор оғоз мекунад.

Teacher: What are they doing?

Хонандае бо интихоби омӯзгор ҷавоб мегӯяд:

Pupil: They are boxing to each other.

Сипас омӯзгор саволи ҳудро бо феъли ёридиҳандаи “to be” оғоз мекунад, то ки ҷавоби тасдиқӣ ё инкорӣ гирад.

Teacher: Are they boxing?

Хонандаи дигар ҷавоб мегӯяд: Yes, they are boxing.

Баъди ин амал омӯзгор дигар хонандаро ба таҳтаи синф даъват мекунад ва аз ӯ ҳоҳиш мекунад, ки амали дигареро ичро намояд. Дар навбати ҳуд хонанда баландгӯякро ба даст гирифта, сурӯд хонданро нишон медиҳад.

Омӯзгор ҷумларо ҳам бо қалимаи саволии “what” ва ҳам бо феъли ёридиҳандаи “to be” оғоз мекунад.

Teacher: What is she doing? Is she dancing?

Хонандаи дигаре ҷавоб мегӯяд: No, she is not dancing. She is singing.

Дар ҳар ҳолат хонандагон ашёҳои мувофиқи завқашонро интихоб намуда, ҳудро дар нақши асосӣ тасаввур мекунанд. Хонандаи дигар метавонад бо истифода аз шона ва қайчӣ ҳудро дар нақши сартарош бубинад ва ба тарзи амали ӯ чунин савол гузошта мешавад:

Teacher: What is a hairdresser doing?

Pupil 2: He is cutting a customer's hair.

Баъд аз фаҳмонидани соҳти саволҳои замони ҳозираи давомдор ва ба онҳо ҷавоб гардонидан, омӯзгор ҷойи ҳудро бо хонандагон иваз мекунад. Хонандагони ҳоҳишманд метавонанд дар ҷойи омӯзгор истода, аз дигар ҳамсабақони ҳуд савол пурсанд ва аз онҳо посух гиранд. Ба монанди:

Pupil 1: What is he doing?

Pupil 2: He is playing the guitar.

Pupil 1: Is he singing?

Pupil 2: No, he is not singing. He is playing the violin.

Pupil 1: Are they playing football?

Pupil 2: Yes, they are.

Хонандагон метавонанд чунин ҳолатҳоро низ бо ёрии омӯзгор ичро намоянд:

A doctor is listening to a patient's heart.

A customer is complaining about food in a restaurant.

Two students are moving a desk.

Two people are quarrelling because of remote control.

The dressmaker is measuring girl's dress.

Ҳамин тавр, хонандагон бо навбат ашёҳоро гирифта, нақши варзишгарони муштзан, футболбозон, сароянда, ғиччакнавоз, тенисбоз, сартарош, дӯзанда, пешхизмат, мизочон ва духтурро ичро менамоянд ва бо саволу ҷавобҳо мавзӯи грамматикии “Замони ҳозираи давомдор”-ро мустаҳкам мегардонанд.

Бозии № 2. Номи бозӣ: I can (can't) do!

Мавзӯи грамматикий: Феъли модалии “can”

Омӯзгор аввал аз хонандагон мепурсад, ки оё онҳо меҳоҳанд мисли ҳунарпешаи машҳури англис Мистер Бин нақши бесадоро ичро намоянд. Сипас омӯзгор аз як хонанда ҳоҳиш менамояд, ки қадом корро метавонад ё наметавонад бе садо, аммо бо имову ишора ба ҳамсинфони ҳуд нишон дихад. Расул бо ҷунбондани дастону пойҳояш ва бо иваз намудани шакли рӯйи ҳуд, чӣ гуна тавонистан ва натавонистани ягон корро мефаҳмонад. Баъд аз имову ишорай ин хонанда, омӯзгор аз дигар хонандагон мепурсад, ки оё ба онҳо маълум шуд, ки Расул чӣ кор карда метавонад, ва чӣ кор карда наметавонад?

Teacher: What can Rasul do and what he cannot do?

Хонанда ҷавоб мегардонад: Rasul can play table tennis, but he cannot swim and play basketball.

Саволҳо метавонанд, бе истифода аз калимаи саволӣ, яъне бо феъли модалӣ оғоз шуда, посух гардонида шаванд. Ба монанди:

Teacher: Can Rasul swim and play basketball?

Pupil: No, he can't.

Teacher: Can Rasul play big and table tennis?

Pupil: Yes, he can.

Сипас, хонандагон бо навбат ба бозӣ ҳамроҳ карда мешаванд. Бозӣ то он вақте идома мейбад, ки ҳамаи хонандагон дар он иштирок карда, маҳорати актиёрии худро нишон диханд ва бо ишора ба чӣ кор қобилият доштан ва ё надоштанашонро фаҳмонанд.

Бозии №3. Номи бозӣ: Харид ва реклама. Shopping and advertisement

Мавзӯи грамматикий: “Замони Ҳозира” (Present Simple)

Барои наврасон ин бениҳоят мавзӯи ҷолиб ва дикқатчалбунанда мебошад. Мо метавонем, барои фаҳмонидан ва мустаҳкам намудани мавзӯи грамматикии “Замони ҳозира” (Present Simple) инро интихоб намоем. Сӯҳбат бо воҳӯрии дӯст пас аз ҳарид оғоз мешавад. Дар аввал ду хонанда ба таҳтаи синф даъват карда мешаванд. Сипас омӯзгор барои фаҳмонидани бозӣ яке аз либосҳои худро таъриф мекунад.

Teacher: This is a new tie. This is black and white. This tie has different colours. It is silk. You can buy it from the “Defacto” shop. It has three years guaranty. You can wash it easily. It suits to any type of shirts. It is not expensive.

Баъд аз хонандагон ҳоҳиш карда мешавад, ки бо ҳамин тарз яке аз либосҳое, ки онҳо ҳаридаанд, барои дигарон таъриф кунанд.

Pupil 1: This is a new T-shirt. It is very modern. This is also very comfortable. You can wear it with jeans and classic trousers. It has all sizes and different colours. The material is cotton. You can buy it from “Iskandar” shop.

Pupil 2: My suit is also fashionable. It is reversible. If you want, you can wear it with black side and if you don't want this colour, you can wear it with red side. You can wear it with denim or classic trousers. Also it fits with any type of shoes and shirts. It is not expensive. You can find it from “Saodat” shop.

Баъд аз иҷрои машқ аз дигар хонандагон пурсида мешавад, ки қадоме аз ҳамсинфонашон тавонистанд дикқати онҳоро ба рекламаи худ ҷалб намоянд ва онҳоро бовар қунониданд, то ки аз намуди либосҳои онҳо барои худ ҳаридорӣ намоянд. Ҳамин тарик, дигар хонандагон низ ба таҳтаи синф баромада, яке аз либоси интихобкардаи худро таъриф мекунанд ва фикри дигаронро оиди рекламаи худ мефаҳманд. Ҳамзамон хонандагон нутқи шифоҳии худро сайқал дода, мушкилоте, ки дар баён намудани фикру андешаи худ доштанд, аз байн мебаранд. Мавзӯи нав ба пуррагӣ мустаҳкам мегардад ва толибилмон бо ин мавзӯъ чумлаҳои мураккаб, ё ин ки матн соҳтанро низ меомӯзанд.

Хулоса, нақши истифодабарии саҳначаҳо ва бозиҳои грамматикий дар таълими забони англisiй хеле зарур аст. Дар рафти истифодаи саҳначаҳо дар дарсҳо, таълимгирандагон тарзҳои муюширатро бо забони омӯхтаашон аз худ мекунанд, онҳо калимаҳо ва соҳторҳои грамматикии навро меомӯзанд, ба худ ва ба дониши худ эътиимидаи бештар пайдо мекунанд ва истифодаи воқеии забони англisiро мебинанд. Ҳангоми нақшофарӣ дар хонандагон нерӯи нав пайдо шуда, дар онҳо ҳавасмандии зиёд дидা мешавад, ба шакли нав таҷассумқунӣ ва ё тағйиротро меомӯзанд, нақши дигаронро мебозанд, дар гурӯҳ ва бо ҳамсинфони худ якҷоя кор карданро меомӯзанд. Ин ба рушди инкишофи малакаи муюшират, ки ҳангоми омӯзиши забон хеле муҳим аст, мусоидат мекунад. Толибилмон забонро меомӯзанд, то ки бо он муюшират карда тавонанд ва дар вақти нишон додани саҳнача ва сухан гуфтан нутқи онҳо худ аз худ кушода шудан мегирад. Аҳамияти хуби ташкил намудани бозиҳои таълимий дар он аст, ки хонандагон бо шунидани калимаи “бозӣ” ва ё “саҳнача”, худро бештар озод ҳис

мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ки қобилияти сухандонии худро бо забони омӯхта истодаашон нишон диҳанд. Бақте ки эҷодкории хонандагон авҷ мегирад, он замон раванди дарс низ шавқовартар мегардад. Иштироки омӯзгорон дар ин раванд имкон медиҳад, ки на танҳо ба шогирдон дастур диҳанд, балки ҷараёни таълимро низ аз доҳил идора кунанд. Баъд аз истифодабарии саҳначаҳо ва мустаҳкам намудани ҳар як мавзӯи грамматикии нав ва пурра ба саволҳои худ посух гирифтан, омӯзгорон метавонанд аз натичаҳои воқеи ба даст овардаи худ, яъне аз ҷараёни таълим баҳра баранд.

АДАБИЁТ

1. Белянко, Е. А. Драматизация в обучении английскому языку. — Ростов-на-Дону, 2013.
2. Ахраменко, Е. В. Использование приема драматизации при обучении английскому языку.— 2017. — № 46 (180).
3. Макаренко, А.С. Игра // Макаренко А.С. Собрание сочинений. М. 1957. Т.4. С.54.
4. Яцковец, А.С. Взгляды отечественных и зарубежных учёных на феномен игры. № 68. С.190-205
5. Конышева, А. В. Игра в обучении иностранному языку: теория и практика. Минск., 2008.
6. Михайленко, М.Е., Машевская, С.М. Драматические игры на уроках английского языка – 2014.
7. Колесниченко, Е. С. Обучающие драматические игры на уроках английского языка в начальной школе / Е. С. Колесниченко. — 2019.
8. Настольная книга преподавателя английского языка: Справ. пособие/ Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, С. И. Петрова. — 2004.
9. Интерактивные занятия как форма развития коммуникативных навыков при проведении выездного языкового лагеря. – Первое сентября. Английский язык. – 2009. – №5. – с. 4 – 5.
10. Финлей-Джонсон. Драматизация как метод преподавания. М., 1917.
11. Рогова, Г.В. О некоторых путях повышения мотивации изучения иностранного языка у школьников 4 – 7 классов // ИЯШ. – 1999. – № 6. – С. 60-61.
12. Безгина, Е.Н. «Театральная деятельность школьников на английском языке», «Творческий центр», Москва, 2008.

УДК 371.134:004

РАВИШҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ ТАШАҚКУЛЁБИИ САЛОҲИЯТНОКИИ КАСБИИ ДОНИШҶУЁНИ КОЛЛЕЧҲОИ ТИБӢ

МАҲМУДЗОДА Қумринисо Нурали – муовини директор оид ба корҳои тарбиявии Коллеҷи тибии шаҳри Кӯлоб, вилояти Ҳатлон, E-mail: mahmudzoda.tarbiya@mail.ru, тел.: +(992) 93 935 53 23

Дар мақола оид ба равишҳои методологӣ аз лиҳози ояндадории онҳо, таҳқурсии методологӣ ва назариявии ташаккулёбии касбии шаҳсияти мутахассиси оянда мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ҳамчунин, истилоҳи дар илми муосир ба қадри кофӣ дар миқёси густарда истифода мешавад, дар зимиນ пажӯшишгарон дар мавриди мавқеи он дар миёни дигар таърифҳои илмӣ, инчунин муайянкунии муҳтавои он аз тавофуқ ва иттифоқи назар ҳанӯз хеле дур мебошанд. Баррасии мағҳуми “равиши методологӣ”-ро муаллиф аз таҳқиқи ҷузъҳои асосии он, яъне аз мағҳумҳои “методология” ва “равиши” оғоз намудаст.

Моҳияти истилоҳи “методология” ва вижагиҳои рушди маърифати илмӣ мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқ қарор гирифта, таъкид мешавад, ки таҳлили миқдори қобили мулоҳизаи таҳқиқоти илмӣ тайи ду даҳсолаи охир тағйироти чиддиро нисбат ба ҳадафҳои таҳсилот, равишҳо оид ба муҳтаво, инчунин арзишҳои он нишон додааст. Ҳамзамон бо афзудани ин гуна таҳқиқот мубрамияти зарурати таърифи истилоҳи “методология” низ боло меравад.

Вожсаҳои асосӣ: методология, рушди маърифати илмӣ, ҳадафҳои таҳсилот, равииши методологӣ, шаҳсияти мутахассиси оянда, таҳқурсии методологӣ, ҳадафҳои таҳсилот, таҳқиқоти илмӣ, падидашои ҳамгироёна, дониии муосири педагогӣ.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

МАХМУДЗОДА Кумринисо Нуралӣ – заместитель директора по воспитательной работе Медицинского колледжа города Куляба Хатлонской области, E-mail: mahmudzoda.tarbiya@mail.ru, тел.: +(992) 93 935 53 23

В статье рассматриваются методологические подходы с точки зрения их перспективности, методологические и теоретические основы профессионального развития личности будущего специалиста. Указывается, что этот термин широко используется в современной науке, при этом исследователи все еще далеки от согласования его положения среди других научных определений, а также определения его содержания. Обсуждение понятия «методологический подход» автор начал с рассмотрения его основных компонентов, а именно понятий «методология» и «подход».

Суть термина «методология» и особенности развития научного знания представляют интерес для исследователя, при этом отмечается, что анализ значительного объема исследований за последние два десятилетия показал существенные изменения в образовательных целях и подходах. Одновременно с увеличением количества таких исследований возрастает и потребность в определении термина «методология».

Ключевые слова: методология, развитие научных знаний, образовательные цели, методологический подход, личность будущего специалиста, методологические основы, образовательные цели, научное исследование, интегрированные явления, современные педагогические знания.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS

МАХМУДЗОДА Кумринисо Нуралӣ – Deputy Director for Educational Work of the Medical College of the city of Kulyab, Khatlon region, E-mail: mahmudzoda.tarbiya@mail.ru, mob.: +(992) 93 935 53 23

The article examines methodological approaches from the point of view of their prospects, methodological and theoretical foundations of the professional development of the personality of a future specialist. It is indicated that this term is widely used in modern science, while researchers are still far from agreeing on its position among other scientific definitions, as well as determining its content. The author began the discussion of the concept of

"methodological approach" by considering its main components, namely, the concepts of "methodology" and "approach".

The essence of the term "methodology" and the features of the development of scientific knowledge are of interest to the researcher, while it is noted that the analysis of a significant amount of research over the past two decades has shown significant changes in educational goals and approaches. Simultaneously with the increase in the number of such studies, the need for a definition of the term "methodology" also increases.

Keywords: methodology, development of scientific knowledge, educational goals, methodological approach, personality of a future specialist, methodological foundations, educational goals, scientific research, integrated phenomena, modern pedagogical knowledge.

Дар шароити кунунӣ фаъолиятҳои ба ҳалли проблемаҳои ҷанбаи методологидошта нигаронидашуда, ҳам дар соҳаи донишҳои умумиилмӣ ва ҳам, аз ҷумла дар педагогика, ба таври назаррас фаъол гардидаанд. Равишҳои мазкур дар ҳоли ҳозир вазифаи самтҳои калидиро дар соҳаи омӯзиши тайёркуни касбии омӯзгорон иҷро мекунанд.

Дар ин робита мо дар назди худ мақсади зеринро гузоштем: маълумоти равишҳои методологиро аз лиҳози ояндадории онҳо омӯхта, таҳқурсии методологӣ ва назариявии ташаккулӯбии касбии шахсияти мутахассиси оянда муайян карда шавад.

Истилоҳи "равиши методологӣ" дар илми мусоир ба қадри кофӣ дар миқёси густарда истифода мешавад ва дар зимн пажӯҳишгарон дар мавриди мавқеи он дар миёни дигар таърифҳои илмӣ, инчунин муайянкунни мухтавои он аз тавоғуқ ва иттифоқи назар ҳанӯз хеле дур мебошанд.

Баррасии мағхуми мазкурро мо аз таҳқиқи ҷузъҳои асосии он, яъне аз мағхумҳои "методология" ва "равиши" оғоз намудем.

Моҳияти истилоҳи "методология" мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқоне, ки ба омӯзиши вижагиҳои рушди маърифати илмӣ бо шумули педагогика машғул мебошанд, қарор гирифтааст. Таҳлили миқдори қобили мулоҳизаи таҳқиқоти илмӣ тайи ду даҳсолаи охир тағйироти ҷиддиро нисбат ба ҳадафҳои таҳсилот, равишҳо оид ба мухтаво, инчунин арзишҳои он нишон додааст. Ҳамзамон бо афзудани ин гуна таҳқиқот мубрамияти зарурати таърифи истилоҳи "методология" низ боло меравад.

Тавре ки маълум аст, методология дар асоси ташкили намудҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ аз фаъолияти илмӣ, сиёсӣ, техникӣ, зебоишиносӣ, идоракунӣ ва гайра қарор дорад.

Дар марҳилаҳои аввалини инкишофи тамаддун нақши методология дар робитаҳои байни одамон ва олами атроф ҷандон муайяну мушаххас набуд. Аммо ҳамзамон бо тадриҷан ба фаъолияти меҳнатии инсон ворид гардидани амалиёти ҷанбаи зеҳнидошта, замоне ки инсон самтҳои муносибро барои расидан ба ҳадаф таҳия мекард, дар натиҷа ҷудошавии методология ба шакли алоҳидаи маърифати ақлонӣ ба вуқӯъ омад. Пешрафти техника, илм, истеҳсолот ва умуман фарҳангии инсонӣ ба он боис гардид, ки методология мавриди таваҷҷӯҳи афкори фалсафӣ қарор гирифт. Принципҳои ба таври объективӣ ташаккулӯфта ба меъёрҳо ва шаклҳои гуногуни методҳои мантиқан санҷидашудаи дарёфт намудани натиҷаҳои маҷхул таҳаввул ёфтанд [1, С. 35 -41].

Ҳамин тавр, мо метавонем иброз намоем, ки равиши ягона дар илми мусоир нисбат ба таърифи моҳияти методология вуҷуд надорад. Чунин сершумории равишҳои пешниҳодшаванда аз мо наметавонад тамоюлоро пинҳон дорад, ки тибқи он равишҳои таърифи моҳияти методология аз бисёр ҷиҳат бо ақида дар бораи самти илмӣ ҳамчун методи бо диалектика ва назарияи маърифат ва фалсафа робитаи наздиқдошта маҳдуд мегардад. Э.Г.Юдин амсилаи соҳтории дониши методологиро баррасӣ намуда, пешниҳод мекунад, ки дар он ҷор Ҷавони зерин чудо карда шавад: технологӣ, илмии мушаххас, умумиилмӣ ва фалсафӣ. Ба он нукта таваҷҷӯҳ кардан зарур аст, ки функцияи асосии методология як навъ нишона ё дастурамал будан аст.

Таҳлили таҳқиқоти дигар, ки дар онҳо мавзӯи равишҳои методологӣ нисбат ба тайёркунии касбии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ баррасӣ шудаанд, фаҳмиши моро нисбат ба ин ё он равишҳо тасдиқ менамояд, аммо, мутаассифона, масъалаҳои навъшиносӣ дар ин таҳқиқот, асосан, дар берун аз доираи таваҷҷуҳи муаллифон боқӣ мондаанд.

Мо чунин ҳисоб мекунем, ки дар назди равиши антропологии корбастшаванда ба равандҳои дар донишомӯзони коллеҷҳои тиббӣ ташаккулёбии салоҳиятҳои касбӣ вазифаи рушди сифатҳои шахсияти онҳо, ҳавасмандӣ ба худтакмилдихӣ матраҳ аст, ки дар асоси онҳо фаъолнокии маънавии фард қарор дорад. Корбурди чунин равиш ба ташаккулёбии салоҳиятнокии касбии табибони оянда баҳисбигрии як силсила унсурҳои ҷаҳонбинии онҳоро пешбинӣ менамояд, ки ба инкишофи онҳо бояд таваҷҷуҳро дар ҷараёни таъсиррасонии педагогӣ равона намуд.

Унсурҳои антропологӣ чунинанд:

1. Афзалиятнок эътироф кардани арзишҳои антропологӣ.
2. Дуруст дарк намудани он нукта, ки дар назди тарбия танҳо ҳадафҳои гуманистӣ қарор доранд.
3. Муносибат бо бемор аз мавқеи ҳам объект ва ҳам субъекти ташаккули салоҳиятҳои касбӣ.
4. Диѓгоҳ ба тарбия, ҳамчун яке аз унсурҳои калидии салоҳиятнокии касбӣ, инҷунин ҳамчун ба муносибатҳои байнҳамдигарии субъект ва объект.
5. Идроки далели он, ки ташаккули самараноки салоҳиятнокии касбӣ зарурати равиши муштараки субъект ва объектро дар бораи инсон, ҷараёни бемории ў пешбинӣ менамояд.
6. Диѓгоҳ нисбат ба ҳар як бемор, ҳамчун ба шахсияти дори ҳуқуқҳои ҷудонопазир ва дори арзиши бузург.

Агар равиши антропологӣ дар қаринаи масъалаҳои методологӣ баррасӣ гардад, он гоҳ онро бояд ба методологияи ҷанбаи умумиилмидошта мансуб донист, зеро мо ба мавқеи ҷаҳонбинӣ сару кор дорем ва ҷунки он фарогири диѓгоҳи маъмулии инсон ба соҳти ҷаҳони атроф, соҳтори иҷтимоӣ ва худи инсон мебошад.

Равиши антропологӣ дар қаринаи парадигмаи гуманитарии таҳсилот, умуман маърифати илм, мубрамии вижанаи касб менамояд, ҷунки фанҳои гуманитарӣ ба ҷаҳони маънавии фард, маънии зиндагии ў ва нишонаҳои арзишии шахсияти ў нигаронида шудаанд. Арзиши равиши антропологӣ дар тиб мусаллам ва бебаҳс аст, зеро самтигирии ин намуди фаъолият бо шумули ҷузъҳои илмию амалии он ба инсон бо ҷаҳони маънавии ў, солимии ҷисмонию равонии ў нигаронида шудааст [6, С. 15-19].

Мо равиши антропологиро ҳамчун падидай мансуббуда ба таҳсилоти тиббӣ ва педагогика, ки иборат аз маҷмӯи равишҳои ба ҳифзи солимии одамон нигаронидашуда мебошад, баррасӣ менамоем.

Парадигмаи гуманитариро омӯхта, мо наметавонем танҳо ба таҳлил ва баррасии масъалаҳои даҳлдошта ба ҳолати корҳо дар илм таваккуф дошта бошем. Ин гуна соҳтор бояд ба афзалияти арзишҳои дар маҷмӯи ҳуд ташаккулдидандаи том дар шахсияти фард асос ёфта бошад. Дар ин робита С. В. Кулневич ва Е. В. Бондаревская моро ба мавҷудияти тамоюлоти зерин дар рушди таҳқиқоти тамомияти шахсияти инсон, ки бо тиб алоқаи бевосита дорад, мутаваҷҷеҳ месозанд [3]:

- аломатҳои ҷанбаи равандию мухтавоидошта, бо шумули натиҷа, воситаҳо, мухтаво, объект, субъект, раванд, шароит ва шакл;
- аломатҳои ҷанбаи маъноидошта: маҳоратҳо, донишҳо, эҷодиёт, арзишҳо, раванди таълиму тарбия, ормонҳо;
- аломатҳои ҷанбаи илмию таҳсилотидошта: технология, назария, консепсия, методология, парадигма, идеология ва гайра;
- аломатҳои ҷанбаи таҳсилотидошта: касб, иҷтимоишавӣ, ҳудташкандидҳӣ, зеҳният, илм, фарҳанг, таҷриба ва гайра.

Баррасии таҳсилоти гуманитарӣ аз мавқеи равиши антропологӣ, ки С.В. Белов пешниҳод мекунад, диѓгоҳи ўро ҳамчун низом ва ягонагии раванди ташаккулёбии

фарди ичроқунандаи нақши субъекти созанда, нақши шахс дар муносибат бо шахси дигар, ҳамчун фарди беҳамторо дар назар дорад [7].

Равиши антропологиро дар робита бо ташаккулёбии салоҳиятнокии касбӣ дар донишомӯзони муассисаҳои миёнаи тибии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намуда, бояд қайд кард, ки мағҳуми мазкур ба қадри кофӣ пурғунҷоиш буда, аз мақулаҳое чун тамомияти фаъолияти касбӣ ва ҳаёти табиб, таҳсилоти тиббӣ, раванди педагогӣ ва худи фард иборат аст.

Ҳангоми баррасии парадигмаи таҳсилоти гуманитарӣ аз мавқеи низоми арзишҳо, мо мебинем, ки донишомӯzon дар қаринаи мазкур на ҳамчун шахсияти ба таври меҳаникӣ азхудкунандаи қадом як маҷмӯаи донишҳои омода, балки ҳамчун инсони омӯзандай ҳақиқат тавсиф мешаванд. Дар миёни донишомӯз ва омӯзгор дар ин ҳол чунин муносибатҳои байніҳамдигарӣ танзим мешаванд, ки дар асоси онҳо ҳусни тафоҳум, эътиmod, мубодилаи озодонаи афкор, кори муштарақ оид ба ҷустуҷӯи шаклҳои бештар муносиби ташкили фаъолияти таълимӣ қарор дорад. Инсон аз дидгоҳи назарияи гуманитарӣ, на танҳо ҳамчун ҳомили зеҳният балки худи зеҳният баррасӣ мегардад.

Дар миёни олимони барҷастае, ки дар инкишофи антропология саҳми бузург гузоштаанд, номҳои М. Бубер, X. Плесенер, А. Гелен, М. Шелерро номбар намуд, ки дар таълифоти онҳо миқёси густардаи равишҳои шарҳу тафсири мағҳуми инсонро мушоҳида менамоем [7].

Тавре ки натиҷаҳои таҳқиқоти манбаъҳои адабиёти илмӣ шаҳодат медиҳанд, антропология аз нуқтаи назари таълимоти маҳсус дар бораи инсон ба омӯзиши ҷанбаъҳои маънавӣ, биологӣ ва ҷисмонии ӯ нигаронида шудааст. Ин ба мо имконият медиҳад иброз намоем, ки дар донишомӯzon инкишофтёбии салоҳиятнокиҳои касбӣ ба таври мувозӣ ҳамроҳ бо ташаккули ҷузъҳои муҳимтарини фарҳанги касбии ӯ амалӣ мегардад.

Пешниҳод менамоем, ки муносибатҳои миёни бемор ва корманди тиббӣ ба воситаи тавсифномаи зерин тасаввур гардад:

1. Дидгоҳ ба корманди тиббӣ ҳамчун субъекти фаъолияти мутахассис дар соҳаи худ, ки ба бемори ичроқунандаи нақши объект ёрии тиббӣ мерасонад. Дар ин ҳол бемор, ки корманди тиббиро чун “падар” мепазирад ва он пешопеш ҳамеша ҳақ мебошад, мутеъона ҳамаи дастуроти корманди тиббиро ичро мекунад ва ҳангоми ҳама гуна ҷараён доштани беморӣ, ҳатто дар ҳолати номусоид, ба ҳеч ваҷҳ шакқу шубҳаро дар мавриди дурусткории ӯ ба худ роҳ намедиҳад ва тамоми айбро ба беморӣ ҳавола менамояд;

2. Мавқеи пешбарапдаро бешубҳа корманди тиббӣ дар ихтиёр дорад, бемор бошад, дар ин ҳол нақши субъектро ичро мекунад. Дар миёни онҳо муносибатҳое ба монанди робитаҳои миёни фурӯшандагӣ ва ҳаридори хизматрасониҳои дорои ҷанбаи молию пулидошта барқарор мегардад. Ин ҳам ба воситаҳои худи бемор ва ҳам имтиёзҳои давлатӣ марбут мебошад. Маҳз ҳамин навъи муносибатҳо дар асоси аксарияти даъвоҳо нисбат ба муассисаҳои муолиҷавӣ қарор доранд;

3. Бемор - субъект аст, ки аз корманди тиббӣ расонидани ёриро талаб мекунад, дар ин ҳол, аз мавқеи худи корманди тиббӣ ӯ нақши объекти даъворо ичро мекунад. Маҳз ба чунин ҷобаҷогузории нақш этиқаи масъулиятнокӣ асос ёфтааст, ҳарчанд ки чунин мавқеъро на дар ҳамаи ҳолатҳо метавон пайравӣ намуд.

Ҷанбаи чунин муносибатҳо аз бисёр лиҳоз бо савияи салоҳиятнокии касбии корманди тиббӣ вобастагӣ дорад ва табибон дар кори худ метавонанд бо тамоми навъҳои номбурдаи ҳамкориҳои мутақобила бо беморон дучор шаванд. Кормандони тиббӣ ба монанди ҳамагон инсонҳо мебошанд ва набояд онҳоро аз будашон зиёд муболига намуд, ба онҳо ҳам иштибоҳоту камбудиҳо ва ба беморони онҳо ҳам хос мебошад. С.П.Боткин ва М.Я.Мудров ба муолиҷа кардани худи инсон, аммо на бемории ӯ даъват мекарданд, онҳо дар асоси консепсияи худ он нуктаро қарор дода буданд, ки барои инсон ягонагии ҷисм ва рӯҳ ҳос мебошад.

Бемор бемориро ҳамчун ҳолати организм, ки дур аз вазъи мӯдадил мебошад, қабул мекунад ва меҳоҳад, ки бо ёрии мутахассисони салоҳиятнок бо bemорӣ мубориза намояд, дар ин кор бо хушӣ бо ҳар ки ба ёрии ӯ меояд, ҳамкорӣ мекунад. Дар ҳамин ҳол ҳолатҳое ҳам мешаванд, вақте ки bemор бо кормандони тиббӣ низоъ ҳам мекунад ва аз қабули ёрии тиббӣ худдорӣ карда, чунин ҳисоб мекунад, ки ба он ниёз надорад.

Салоҳиятнокии касбии корманди соҳаи тиббӣ бояд ба рушди ӯ ҳамчун мутахассиси касбӣ бо шумули ҷузъҳои шахсияти, иҷтимоӣ, маънавӣ ва ҷисмонӣ мусоидат намояд.

Маҳорати bemorро иттилоқчиҳои худ соҳтан, таҳия намудани ҳатти рафтори ӯ дар раванди муолиҷа бояд дар раванди таълими касбӣ рушд намояд. Касбияти корманди тиббӣ ҳамроҳ бо рушдёбии сифатҳои ахлоқӣ ва маънавӣ, донишҳо ва малакаҳои касбии ӯ дар коллекти тиббӣ ташаккул меёбад. Тавре ки пурсиши донишомӯзони муассисаҳои таълимии миёнаи тиббӣ нишон медиҳанд, тақрибан 84% донишомӯзони мұтакиданд, ки ин донишҳо барои кормандони тиббӣ лозиманд, дар ин ҳол, онҳо набудани маводи таълимии даҳлдорро дар барномаҳои таълимии амалкунанда қайд намуданд.

Тавре ки маълум аст, дар барномаи таълимии коллечҳои тиббӣ асосан, ба тиб ва биология ҳамчун илмҳои асосӣ дар бораи одам таъқид карда мешавад. Чунончи, М.Фуко тибро “ҳамшираи калонии ҳамаи илмҳои самти гуманитарӣ” номида буд, аммо фанҳои гуманитарии бо антропология алоқамандбуда, дар зимн, ба ташаккулёбии салоҳиятнокии касбӣ дар донишомӯзони муассисаҳои таълимии тибии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбат доранд [2, С. 148-251].

Маҳз фанҳои гуманитарӣ, ки дар раванди таълим корманди ояндаи тиббӣ онҳоро фаро мегирад, ба ӯ азхудкунии донишҳои ҳамгирошударо, умуман, дар бораи табиат, доир ба одам, соҳти ҷисмонию руҳонии ӯ ва bemориҳо имконпазир месозад. Савияи касбияти корманди соҳаи тиб дар шароити кунунӣ аз бисёр ҷиҳат бо қобилияти ӯ ба ҳудтаҳлил, савияи фарҳангӣ технологӣ ва таҳқиқотии ӯ муайян карда мешавад.

Тавре ки натиҷаҳои мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ҷанбаи гуманитарии равиши антропологӣ нисбат ба ташаккулёбии салоҳиятнокии касбӣ дар донишомӯзони коллечҳои тиббӣ дар робитаи мутақобилаи миёни корманди соҳаи тиб ва bemor, ҳамчунин умуман бо олами атроф зоҳир мегардад.

Минбаъд ҳангоми баррасии масъалаҳои марбут бо равиши антропологӣ ба ташаккулёбии салоҳиятнокии касбӣ дар донишомӯзони коллечҳои тиббӣ, мо ба назарияи гуманитарӣ такя ҳоҳем намуд, зеро маҳз назарияи мазкур гояҳои асосии ин равишро дар бар мегирад. Тавре ки С.А.Гончаров қайд мекунад, маҳз тавассути методологияи инсонгароёна ба мо мӯяскар мегардад, ки робитаи мутақобилаи одам ва олами атрофро муқаррар созем, ҷойгоҳи инсонро дар ин ҷаҳон идрок намоем.

Мо, дар ин ҳол, таҳти мағҳуми субъективият (зехният) сифати ботинии ташаккулдиҳандай воқеияти субъективӣ, мухтаво ва самтигириро мефаҳмем, ки боиси пайдоиши рафтори инсон ва фаъолияти ӯ мегардад [4].

Ҷанбаи антропологии фаъолияти инсон ба пайдошавии мағҳуме ба монанди “бемории тамаддун” дар илми тиб мусоидат намуд, ки тавассути он ҷузъи ҷаҳонбинӣ дар раванди ташаккулёбии салоҳиятнокии касбӣ дар донишомӯзони коллечҳои тиббӣ мубрам мегардад.

Гуфтаҳои боло ба мо имкони таҳмин кардани онро фароҳам месозанд, ки bemorии баррасишаванда ҳамчун ихтилоли равандҳои психологӣ ва биологӣ дар инсонро сарфи назар аз мавқеи фарҳанг нисбат ба ин падида бояд ба ҳолатҳои ҷанбаи патологидошта мансуб донист.

Мо бо он муаллифон ба он андеша ҳамфикрем, ки bemорӣ иборат аз таҷрибаи ҷанбаи психоиҷтимоӣ буда, дар зимн, бояд он нуктаро ба назар гирифт, ки ихтилоли ҷараёни мұтадили равандҳои иттилоотӣ дар организм заминаи ҷиддии bemорӣ мебошад. Барои пешгирии bemориро омӯхтан ва он ҳадафи асосии тиб мебошад, донишомӯзони коллечҳои тиббӣ дар раванди таълим ба ҳалли масалаҳое омода мешаванд, ки дар худ ҷанбаҳои руҳонию ҷисмонӣ ва психологию отифавии табиати

вучуди инсонро ҳамроҳ таҷассум мекунанд. Ҳамин тавр, корманди соҳаи тиб руҳонии ҷисмонӣ мегардад ва ба ҷойи начот сухан дар бораи ҳифзи саломатӣ меравад⁴³ [9].

Масъалаҳои вобаста ба соҳаҳои рӯҳ ва маънавият барои дониши гуманитарӣ афзалиятнок мебошанд, ки он барои мо дар қаринаи таҳқиқотамон вобаста ба равиши антрополоѓӣ дар робита бо ташаккулёбии салоҳиятнокии қасбӣ дар донишомӯзони коллеҷҳои тиббӣ муҳим аст.

Дониши гуманитарӣ ҷанбаи маънавии инсонро меомӯзад, дар ин ҳол тиб таваҷҷуҳи худро ба моҳияти ҷисмонии ў мутамарказ намудааст. Омӯхтани фанҳои гуманитарӣ аз тарафи кормандони ояндаи тиббӣ имкони густаришёбии дидгоҳи онҳоро фароҳам намуда, ба онҳо дидгоҳи зиддидогматикро нисбат ба табииати инсон, бемории ў ва равиҷҳои пешгирӣ ва муолиҷаи онҳоро талқин мекунад. Мо чунин мешуморем, ки шарҳу тағсири яктарафаи мағҳуми “саломатӣ” фақат бо ҳолати физиологии организми инсон, бидуни дарназардошти ҳолати руҳонӣ, азобҳо ва дард маҳдуд мебошад.

Лозим аст, ки тағовути миёни соломатии антропологӣ ва биологиро идроқ намуд. Таҳти мағҳуми соломатии биологӣ мо ҳолати инсонро, ки онро объективӣ гуфта метавонем, идроқ мекунем, яъне онро метавон бо натиҷаҳои дақиқи силсилаи таҳлилҳои марбути химияйӣ ва физикӣ, нишондоди олот тавсиф намуд.

Нуқтаи назар ба саломатӣ ҳамчун ба ҳолати куллии организми инсон фаҳмиши соломатиро ҳамчун хайру оғият дар ҳамаи ҷузъҳои иҷтимоӣ, психикӣ ва ҷисмонӣ далолат мекунад, аммо ба набудани ин ё он бемориҳо маҳдуд намегардад.

Агар дар зиндагии инсон мушкилот ва ноҳушиҳо ба вуқӯъ оянд, ў метавонад ан азобҳои рӯҳӣ ранҷур гардад. Саломатӣ ба маънои васеи он бо ҳолати отифавии инсон, сарфи назар аз хушҳолӣ, қаноатмандӣ, шавқу завқ, андуҳ, маъюсӣ ё афсурдаҳолӣ вобастагӣ дорад.

Гуфтаҳои болоро хулоса карда, қайд менамоем, ки мағҳуми саломатӣ на танҳо ҳолати ҷисмонии организми инсонро инъикос менамояд, балки падидаи мазкур хеле васеътару мураккабтар нисбат ба равиши маҳдуди тиббӣ мебошад.

Аз нуқтаи назари тиббӣ, беморӣ бо сабаби ҳалалдоршавии амалкардии организми инсон ба вуқӯъ меояд, чунки фақат, сирфан бо воситаҳои тиббӣ мушкилоти инсонро, ки ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва маънавӣ доранд, ошкор кардан имконназар мебошад.

Бо корбурди равиши антропологӣ ба ташаккулёбии салоҳиятнокии қасбӣ дар корманди соҳаи тиббӣ, инчунин соломатии инсон, мо омилҳои динӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва сиёсиро дар чаҳорҷӯби соҳтори шаҳсияти фард ба назар мегирем.

Тавре ки аз таҷриба бармеояд, дар шароити кунунӣ, ки бо рушди босуръати пешрафти техникӣ, бо шумули соҳаи тиб тавсиф мегардад, даҳолати сунъӣ дар чунин соҳаҳои ҷанбаҳои табиии табииати инсон, аз қабили таваллуди кӯдак ва бордор кардан, тағиیر додани тааллуқи ҷинсӣ ва гайра имконназар гардидааст. Олимон мӯътакиданд, ки чунин имконот мубориза бо бемориҳо ирсии одамонро фароҳам оварда, онҳо барои ҳифзи саломатӣ умединанда мебошанд.

Дар ин ҳол бисёр намояндагони илмҳои гуманитарӣ изҳори ташвиш мекунанд, ки ҳамзамон бо ҷанбаҳои воқеан мусбати пешрафти илму техника дар соҳаи тиб, ҳатари он вучуд дорад, ки ба истилоҳ “одами табиӣ” метавонад ба вучуди худ хотима дода, дар инкишофи худ ба роҳи “худофарӣ” равон шавад.

Бо нуқтаи назари низоми ягонаи том будани организми инсон мувоғиқа карда, метавонем ба савол дар бораи ҷигунағии ҳусусиятҳои муштараки мавҷуда миёни равияҳои гуногуни илми тиб ва ғояҳои антропогенӣ имкони посух доданро пайдо намоем. Ба ақидаи И.Г. Фомичева худи принсипҳои инсонмарказӣ посухро ба саволи матраҳгардида ва маҳз: принсипҳои инфиродисозӣ, мубодилаи озодонаи афкор, раванди табиии такмилёбии донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ дар ростои захираи билқувваи ақлонӣ ва эҷодии ўро инъикос мекунанд [8].

Ҳамин тавр, ҳамаи равиҷҳои аз тарафи мо баррасигардида бо ҷанбаҳои мусбат ва камбудихои хоси худ фарқ мекунанд, як имкониятро фароҳам намуда, ҷиҳати дигарро маҳдуд месозанд, барои расидан ба баъзе ҳадафҳо самарабахш бошанд, барои

ҳалли дигар масъалаҳо коршоям нестанд. Метавонем тасдиқ намоем, ки чун қоида, корбасти равишҳои мазкур бо омилҳои ҷанбаи низомофардошта вобастаанд, ки таки асосӣ болои онҳо буда, имкони таҳқиқи ин ё он зуҳороти педагогиро аз ин ё он дидгоҳ имконпазир месозад.

Азбаски барои ҳар яке аз ин равишҳо дар алоҳидагӣ норасоиҳои муайян хос мебошанд ва имкон намедиҳанд, ки масъалаҳои матраҳшуда дар маҷмуъ таҳқиқ гарданд, он гоҳ мантиқӣ мебуд, ки захирай билқувваи онҳоро муттаҳид созем, то ки онҳо ба ҳамон падидаҳои ҳамгироёна посух диҳанд, ки ба дониши мусоири педагогӣ хос мебошанд.

АДАБИЁТ

1. Абаев, Ю. К. Техницизм и клиницизм / Ю. К. Абаев. // Здравоохранение. - 2011. - № 6. - С. 35-41.
2. Абдулгалимов, Р.М, Абдулгалимова Г.Н. Актуализация антропологического подхода к процессу формирования профессионального мировоззрения будущего врача // Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск: 2018. - №5(72). - С. 148-251.
3. Бондаревская, Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учебное пособие. - Ростов -на-Дону, 1999. - 560 с.
4. Колесникова, И. А. Педагогическая праксиология: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. - Москва: Издательский центр «Академия», 2005. - 256 с.
5. Фирсова, А.Е. Применение антропологического подхода в современной отечественной педагогической теории и инновационной образовательной практике: дис.... к-та пед. наук: 13.00.01 - Волгоград. 2014. - 186 с.
6. Фирсова, А.Е. Сущностные характеристики антропологического подхода в педагогике / А.Е. Фирсова // Известия Волгоградского Государственного педагогического университета. Серия «Педагогические науки» №7(71), 2012. - С. 15-19.
7. Фомичева, И. Г. Педагогика и психология/Учебно-методический комплекс. Тюменский государственный ун-та, 2005. - 319 с.
8. Фомичева, И. Г. Философия образования: некоторые подходы к проблеме. - Новосибирск: изд-во СО РАН, 2004. - 242 с.
9. Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry. Berkeley, 1980.

УДК 371.134:004

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

МАХМУДЗОДА Кумринисо Нурали - заместитель директора по воспитательной работе Медицинского колледжа города Куляба Хатлонской области, E-mail: mahmudzoda.tarbiya@mail.ru, тел.: +(992) 93 935 53 23

В данной статье автором рассмотрены вопросы особой актуальности и необходимости подготовки студентов медицинских колледжей, обладающих конкурентоспособностью и высокой квалификацией, позволяющих им осуществлять успешную профессиональную деятельность.

Автор утверждает, что удовлетворить потребность страны в квалифицированных специалистах, система высшего образования Республики Таджикистан должна проводить целенаправленную деятельность, направленную на подготовку студентов колледжей, которые бы обладали всем комплексом профессиональных компетенций и при формировании у будущего медицинского работника профессиональной компетентности в стенах колледжа следует придерживаться принципов сотрудничества

между преподавателем и студентом, который должен соблюдаться не только в деле профессионального становления, но и в личностном развитии.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, высшее образование, профессиональная деятельность, личностное развитие, динамика современных преобразований, межпредметная интеграция, совершенствование методики преподавания.

МОҲИЯТ ВА СОҲТОРИ САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ ДОНИШҔҮЁНИ КОЛЛЕЧҲОИ ТИББӢ

МАҲМУДЗОДА Кумринисо Нурадӣ – муовини директор оид ба корҳои тарбиявии Коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб, вилояти Ҳатлон, **E-mail:** mahmudzoda.tarbiya@mail.ru, **тел.:** +(992) 93 935 53 23

Муаллиф дар мақолаи мазкур масъалаҳои муҳим ва зарурати омода намудани донишҔүёни коллеҷҳои тиббиро, ки рақобатпазирӣ ва тахассуси баланд ба онҳо имкон медиҳад, ки фаъолияти бомуваффақияти касбиро анҷом диҳанд, мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Муаллиф таъкид мекунад, ки барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти кишвар ба мутахассисони соҳибкасб низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҷорабиниҳои мақсадноки тайёр намудани донишҔүёнери, ки дорои доираи пурраи салоҳиятҳои касбии тиббӣ мебошанд, ба роҳ монад ва ҳангоми омодасозии мутахассисони тиббӣ дар коллеҷ бояд принципҳои ҳамкории байни омӯзгор ва донишҔӯ, на танҳо дар такмили ихтисос, балки дар рушди шаҳсият низ риоя карда шаванд.

Вожсаҳои асосӣ: салоҳиятҳои касбӣ, таҳсилоти олиӣ, фаъолияти касбӣ, рушиди шаҳсият, динамикаи дигаргуниҳои муосир, ҳамгироии байнисоҳавӣ, такмили усулҳои таълим.

ESSENCE AND STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS

МАҲМУДЗОДА Кумринисо Нурадӣ - Deputy Director for Educational Work of the Medical College of the city of Kulyab, Khatlon region, **E-mail:** mahmudzoda.tarbiya@mail.ru, **mob.:** +(992) 93 935 53 23

In this article, the author considers the issues of particular relevance and the need for training students of medical colleges with competitiveness and high qualifications, allowing them to carry out successful professional activities.

The author argues that to satisfy the country's need for qualified specialists, the higher education system of the Republic of Tajikistan should carry out targeted activities aimed at training college students who would have the full range of professional competencies, and when developing professional competence in a future medical worker within the walls of the college, the principles of cooperation should be adhered between teacher and student, which must be observed not only in professional development, but also in personal development.

Keywords: professional competence, higher education, professional activity, personal development, dynamics of modern change, interdisciplinary integration, improvement of teaching methods.

Совершенствование образовательной системы в современных условиях является одним из аспектов социально-экономического прогресса в целом. Прямая связь между ними обуславливает развитие технологий, содержательной составляющей, средств и методов обучающего процесса в современном обществе.

Для образовательной системы Республики Таджикистан в настоящее время приобрела особую актуальность необходимость подготовки студентов колледжей, обладающих конкурентоспособностью и высокой квалификацией, позволяющих им осуществлять успешную профессиональную деятельность.

Чтобы удовлетворить потребность страны в квалифицированных специалистах, система высшего образования Республики Таджикистан проводит целенаправленную деятельность, направленную на подготовку студентов колледжей, которые бы обладали всем комплексом профессиональных компетенций.

Широчайший спектр подходов к определению профессиональной компетенции подтверждает многогранность и сложность этого понятия.

Профессиональная компетенция основана на накопленных знаниях, которые тесно переплетены с компетенциями, носящими характер прикладных. Именно на этом фундаменте происходит формирование и дальнейший личностный и профессиональный рост специалиста.

Подготовка в стенах медицинских колледжей специалистов непосредственно связана с формированием у них профессиональной компетентности в ходе учебного процесса и во многом зависит от уровня взаимодействия учебного заведения с общественными организациями, структурами рынка труда на основе учета интересов всех сторон этого процесса [6, С.178-189].

Будущий медицинский работник формирует свою профессиональную компетентность уже в ходе обучения в медицинском колледже, в рамках которого он формирует ее качественный фундамент, основываясь на деятельностном подходе личности совместно с развитием личностной системы ценностей.

При формировании у будущего медицинского работника профессиональной компетентности в стенах колледжа следует придерживаться принципов сотрудничества между преподавателем и студентом, который должен соблюдать не только в деле профессионального становления, но и в личностном развитии. Речь идет о совместной работе в понимании имеющихся проблем, определении задач и целей, что в итоге служит развитию каждой их сторон взаимодействия.

Педагогическое взаимодействие на всех уровнях образовательного процесса становится одним из важнейших факторов, способствующих формированию у будущего медика среднего звена профессиональной компетентности в стенах медицинского колледжа. Следует принимать во внимание и тот факт, что неотъемлемым элементом профессиональной компетентности медика является творческий аспект, который побуждает специалиста к постоянному совершенствованию, изучению инновационных технологий и методов работы, содействует его профессиональному росту.

Можно считать успешной формирование у молодых медиков профессиональной компетентности, если они научились в медицинском колледже самостоятельной работе, умению определять задачи и цели в своей профессии, способности сосредотачиваться на решении приоритетных задач, связанных с профессиональной деятельностью, с применением современных технологий, проявлять при этом такие человеческие и профессиональные качества, как эмпатия, толерантность и милосердие, быть готовыми к эффективному сотрудничеству, уметь объективно оценивать свою профессиональную деятельность [1, С. 35 -41].

Между тем, как свидетельствуют результаты наблюдений, будущие медики далеко не всегда обладают достаточной мотивацией к учебе, что не может не оказывать негативного влияния на формирование их профессиональной компетенции. Это обусловлено тем, длительное время педагогический состав профессиональных учебных заведений неставил перед собой задач, направленных на совершенствование профессиональных и личностных качеств будущих медиков, имелись существенные

проблемы в теоретических наработках по вопросу формирования в учебных заведениях необходимых педагогических условий, позволяющих студентам проявлять стремление к самосовершенствованию и самоанализу.

Используя компетентностный подход в образовании, мы можем по иному взглянуть на вопросы, касающиеся качественного уровня подготовки будущих специалистов. Ключевым критерием, согласно которому оценивается качественный уровень образования, является профессиональная компетентность, рассматриваемая как интегральная характеристика будущего медика, с помощью которой оценивается его готовность к решению задач профессионального характера, которые могут возникнуть в реальной работе (О.Е. Лебедев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына).

Целью формирования у студентов медицинского колледжа профессиональной компетентности является развитие их профессиональных качеств, основываясь на принципах эмпатии, интегративности, универсальности и милосердия.

Рассматривая вопросы, связанные с формированием у будущих медиков профессиональной компетентности, следует уделить пристальное внимание аксиологической составляющей, которая является одним из ключевых компонентов личностной структуры, поскольку именно она позволяет регулировать и направлять деятельность человека во всех сферах [2, С. 613]. По мнению А.В. Кирьяковой, которое мы полностью поддерживаем, именно ценности обеспечивают взаимосвязь между окружающей действительностью, и внутренним миром индивида, выполняя функцию смыслообразующего фундамента, лежащего в основе профессиональной компетентности будущего специалиста. Уровень эффективности формирования у будущих медицинских работников профессиональной компетентности во много обусловлен тем, каковы направления становления системы ценностей развиваются у студентов в период учебы в колледже.

Профессиональная компетентность молодого специалиста характеризуется максимальной реализацией всего потенциала личности, стремлением выявить весь спектр творческих возможностей с тем, чтобы в полной мере добиться поставленных целей как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Этот процесс носит целенаправленный, сознательный характер, при этом личность полностью раскрывается, реализуются ее индивидуальные особенности, направленные на совершенствование ее профессиональных качеств. На ценностях зиждется основа личности, они напрямую влияют на формирование у студентов медицинского колледжа профессиональной компетентности, в целом на всю их деятельность, определяют его поступки и поведение. Еще одной функцией аксиологической составляющей является то, что она мотивирует и стимулирует поведение личности во всех областях ее деятельности [3].

Значительное влияние на формирование у будущих медиков среднего звена профессиональной компетентности оказывают следующие факторы: образовательный уровень учащегося колледжа, его профессиональный и социальный статус, уровень его профессионального опыта, какова сфера деятельности в медицине, стремление и возможности заниматься самообразованием, реализовать себя в рамках профессиональной деятельности. От того, как сочетаются эти факторы, во многом зависит динамика и эффективность формирование у студента медицинского колледжа профессиональной компетентности.

Следует констатировать, что сейчас выявлены явные противоречия между традиционной моделью обучения, которая в основном ориентирована на накопление конкретных навыков и знаний профессионального характера и потребностью современного общества в специалистах, обладающих сформированной профессиональной компетентностью. Возникновение такой проблемы обусловлено недооценкой роли ценностного аспекта личности, в результате чего учащийся колледжа становится винтиком в массовом «производстве» традиционной образовательной системы. Особую актуальность приобретает необходимость определения педагогических и дидактических условий, необходимых для формирования у будущих

специалистов профессиональной компетентности в ходе их обучения в средних медицинских учебных заведениях.

Профессиональное мировоззрение в учебном процессе следует рассматривать как категорию, предполагающую развитие ценностного, психологического и нравственного аспектов культуры, формирование коммуникативных способностей и культуры мышления специалиста. Это, во-первых, способствует личностному росту будущего профессионала, во-вторых, позволяет ему стать активным участником созидающего процесса освоения будущей специальности [8, С. 5].

На процесс формирования профессиональной компетентности у студентов медицинских колледжей Таджикистана значительное влияние оказывала отечественная методологическая традиция в медицинской сфере. Между тем, для современной медицины далеко не всегда удавалось избежать разногласий между практическими наработками и теорией, между действиями и знаниями, которые неизбежно возникают в динамике пациента при неопределенном развитии ее течения. Таким образом, в медицинских колледжах необходимо подготавливать таких специалистов, которые бы были готовы воспринимать инновации и новейшие исследования в медицинской науке.

В своей будущей деятельности сегодняшние учащиеся средних медицинских учебных заведений будут нести серьезную ответственность не только за физическое состояние пациентов, но и за их психическое здоровье. Поэтому профессия медика является чрезвычайно важной для современного общества. Она относится к деятельности, которую относят к субъект-субъектному типу, что предполагает действия в самых разнообразных психологических и социальных ситуациях, а это, в свою очередь, требует от специалиста-медика готовности работать в условиях значительного напряжения, как психоэмоционального, так и умственного.

Отметим, что на сегодняшний день процесс становления медицинского работника носит двойственный характер, и включает в себя сочетание получения навыков, знаний и умений с формированием профессионально значимых качеств.

По мнению Б.А. Ясько, в настоящее время мы можем говорить лишь об этапе становления системы психологического сопровождения личности будущего медицинского работника среднего звена на всех стадиях его развития как профессионала [7, С. 68-70].

Мы считаем, что для более результативного формирования у будущих медицинских работников среднего звена в Республике Таджикистан профессиональной компетентности все большее значение начинает играть информационно-технологическая составляющая, которая постоянно изменяется и совершенствуется. На основе вышесказанного мы приходим к выводу, что для процесса становления профессиональной компетенции будущего медицинского работника характерно постоянное совершенствование и высокая динамика изменений.

С каждым годом рынок труда выдвигает все новые требования к уровню подготовки студентов медицинских средних учебных заведений, что далеко не всегда учитывается учебными планами, а иногда даже происходит сокращение учебных часов по тем или иным дисциплинам, что негативно сказывается на формирование у студентов медицинских колледжей профессиональной компетентности. Также негативным фактором является отсутствие единой политики личностного роста будущих медицинских работников.

Таким образом, изучение учебных планов и стандартов, анализ работы медицинских средних учебных заведений Республики Таджикистан однозначно свидетельствуют о необходимости серьезных корректива в подготовке будущих медиков.

Формирование профессиональной компетентности у специалиста-медика мы рассматриваем как непрерывный процесс профильного образования, в результате которого учащийся медицинского учебного заведения получают профессиональную подготовку, которая непрерывно продолжается на всех ступенях образования, включая высшее и последипломное.

Таким образом, при непрерывном обучении учебная деятельность студентов и профессиональная деятельность педагогов некоторым образом переплетаются, создавая условия для самореализации будущих медиков.

Как показали наши исследования, для того, чтобы добиться качественных изменений в профессиональной компетентности специалистов-медиков, следует произвести следующие изменения в требованиях к будущим специалистам по таким направлениям:

- межпредметная интеграция учебных предметов гуманитарной, естественнонаучной и специальной направленности, цель которой заключается в общемировоззренческом развитии учащегося медицинского колледжа и более глубоком освоении им учебного материала;

- мероприятия, направленные на повышение эффективности формирования профессиональной и научной компетентности студентов колледжа, а также на усиление значения дисциплин естественнонаучной и гуманитарной направленности;

- введение в учебный процесс дополнительных курсов, позволяющих учащимся более успешно развивать у себя профессиональную компетентность на всех этапах учебного процесса;

- совершенствование методики преподавания учебных дисциплин гуманитарной и естественнонаучной направленности, с тем, чтобы оно основывалось на новейших практических и теоретических наработках зарубежного и отечественного здравоохранения [9, С. 140-142].

Таким образом, подвивая итог вышесказанному, можем констатировать, что назрела необходимость осуществления комплекса мероприятий, направленных на переориентацию учебных технологий и содержательной составляющей учебного процесса на усиление профессионального компонента в развитии будущих специалистов медицинского профиля. Считаем, что учебная программа по развитию у студентов медицинских колледжей Республики Таджикистан профессиональной компетентности должна быть дополнена интегрированным специальным учебным курсом «Основы формирования у студентов медицинских средних учебных заведений Республики Таджикистан профессиональной компетентности».

Это обусловлено тем, что стремительное развитие новейших технологий и динамики современных преобразований приводит к росту трудоемкости формирования у будущих специалистов профессиональной компетентности и резкому повышению требований к их профессиональному уровню, с тем, чтобы специалисты- medики были готовы проявлять в соей профессиональной деятельности творческий подход, демонстрировать высокий уровень культуры и стремление к самосовершенствованию на протяжении всех этапов своего обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев, Ю. К. Техницизм и клиницизм / Ю. К. Абаев. // Здравоохранение. - 2011. - № 6. - С. 35-41.
2. Абаев, Ю.К. Особенности и противоречия клинического мышления врача / Ю.К. Абаев // Медицинские новости. - 2008. - № 16. - С. 613.
3. Абдулгалимов, Р.М. и др. Студент как объект и субъект формирования профессионального мировоззрения / Психологические и педагогические аспекты учебно-воспитательного процесса в системе образования России: коллективная монография/ под науч. ред. Ю.В., Сорокопуд. М: ММУ, Изд-во «БИТ Принт» 2018. - 360 с.
4. Адольф, В.А. Инновационная деятельность в образовании: проблемы становления / В.А. Адольф, И.Ф. Ильина // Высшее образование в России. - 2010. - №1. - С. 81-87.
5. Акмеология: Учебник / Под общ. ред. А.А. Деркач. М.: Изд-во РАГС, 2002. - 650 с.

6. Анисимов, О.С. Цели и ценности: сущностные сопоставления // Мир психологии. - №4., 2008. - С.178-189.
7. Володин, Н.Н. Медицинское образование на рубеже веков // Лечащий врач. - 2000. - №4. - С. 68-70.
8. Гуссерль, Э. Кризис европейского человека и философии, Сб.: Культурология 20 в. Антология. М., 1994. - С. 5.
9. Мандриков, В.Б., Краюшкин А.И., Ефимова Е.Ю. и др. Использование инновационных технологий преподавания в медицинском вузе: Материалы региональной межвузовской учебно-методической конференции. - Краснодар, 18 марта 2010 г. // Международный журнал экспериментального образования. - 2010. - №4. - С. 140-142.

ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ БО ДАРНАЗАРДОШТИ МАХСУСИЯТХОИ РАВОНӢ, ЧИСМОНИЙ ВА МАҶНАВИИ ХОНАНДАГОН

СУЛТОНОВ Исмоил Сафаралиевич – асистент кафедраи тарбияи чисмонӣ ва методикаи таълими Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, ш. Қӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16, E-mail: ahmadaliev9898@gmail.com, тел.: +(992) 988 48 88 87

Дар мақола масъалаи солими психологӣ, чисмонӣ ва маҷнавии хонандагон ва тарзи ҳаёти солим ҳамчун омили нигоҳдошти солимӣ мавриди таҳлилду баррасӣ қарор гирифтааст. Соҳаи маориф, ҳамчун сохтори муҳимми давлатӣ ба қалам дода мешавад, ки масъулияти рушди иҷтимоии шахс, вазифаи нигоҳдории солими числени, психологӣ ва маҷнавии насли наврасро ба зимма дорад. Асоси тарзи ҳаёти солимро муаллиф дар эҷоди фаъолияти солимӣ бо фарогирии ҳамаи ҷузъҳои он мебинад. Мағҳуми тарзи ҳаёти солим на танҳо дар набудани одатҳои бад, речай меҳнат ва истироҳат, низоми ҳӯрок, машқҳои гуногуни зиёд намудани тоқатпазирии бадан ва инкишофёбанда ифода меёбад, балки ба он низоми муносибатҳо нисбати худ, ба шахси дигар, ба ҳаёт (дар маҷмӯъ), инчунин зиндагии боақлона, мақсад ва муқаддасоти ҳаёт ва ғайра доҳил мешаванд. Масъалаи солими psychologists числени аз назари фалсафаи Осиё, Аврупо, Юнони Қадим ва ниёкони мо батафсил мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Нақши муассисаҳои гуногуни таълимӣ, аз ҷумла таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ташаккули фарҳангӣ шахсият, баланд бардоштани захиравонии солими зеҳнӣ, числени ва рӯҳии ҷавонон махсусан таъқид мегардад.

Вожсаҳои асосӣ: солими числени, солими равонӣ, солими маҷнавӣ, тарзи ҳаёти солим.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С УЧЕТОМ МЕНТАЛЬНЫХ, ФИЗИЧЕСКИХ И ДУХОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

СУЛТОНОВ Исмоил Сафаралиевич – асистент кафедры физического воспитания и методики обучения Кулабского государственного университета имени А. Рудаки, г. Кулаб, ул. С. Сафаров, 16, E-mail: ahmadaliev9898@gmail.com, тел.: +(992) 988 48 88 87

В статье рассматривается проблема психологического, физического и морального здоровья учащихся как факторы сохранения здоровья в целом. Сфера образования считается как важная государственная структура, на плечах которой лежат ответственность за социальное развитие личности, проблемы сохранения физического, психологического и морального здоровья подрастающего поколения. Основу

здорового образа жизни автор видит в создании здоровой деятельности с ее компонентами. Здоровый образ жизни понимается не только в отсутствии вредных привычек, соблюдении режима труда и отдыха, режима питания, различные методы повышения устойчивости организма, но и как система отношения к себе, к другому лицу, к жизни (в целом), сознательной жизни и т.д. Проблема психологического и физического здоровья рассматривается с позиции философии Азии, Европы, Древней Греции, а также отечественных мыслителей. Особо отмечается роль различных учебных заведений, в том числе общеобразовательных, в повышении интеллектуального, физического и психологического здоровья личности.

Ключевые слова: физическое здоровье, психологическое здоровье, моральное здоровье, здоровый образ жизни.

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE TAKING INTO ACCOUNT MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS

SULTONOV Ismoil Safaralievich - Assistant of the Department of Physical Education and Teaching Methods of the Kulyab State University named after A. Rudaki, Kulyab, S. Safarov, st. 16, **E-mail:** ahmadaliev9898@gmail.com, **Phone:** +(992) 988 48 88 87

The article examines the problem of psychological, physical and moral health of students as factors of maintaining health in general. The sphere of education is considered as an important state structure, on whose shoulders lies the responsibility for the social development of the individual, the problems of preserving the physical, psychological and moral health of the growing generation. The author sees the basis of a healthy lifestyle in the creation of a healthy activity with its components. A healthy lifestyle is understood not only in the absence of bad habits, adherence to the regime of work and rest, diet, various methods of increasing the body's resistance, but also as a system of attitude towards oneself, towards another person, towards life, customs, etc.

Key words: physical health, psychological health, moral health, healthy lifestyle.

Соҳаи маориф самти афзалиятнок ва ҷузъи аз ҳама муҳимми рушди иҷтимоию фарҳангӣ ва иқтисодии мамлакат маҳсуб меёбад. Ба зиммаи соҳаи маориф, ҳамчун соҳтори муҳимми давлатӣ, рушди иҷтимоии шаҳс, вазифаи нигоҳдории солими чисмонӣ, равонӣ ва маънавии насли наврас гузошта шудааст.

Таълиму тарбия ва тарзи ҳаёти солим дар асри XXI аз муҳимтарин омилҳои таъминсозандай дастоварду комёбихо маҳсуб ёфта, дар даҳсолаҳои охир аҳамияти ҷиддӣ ба худ қасб кардааст. Аз ин дидгоҳ, солими наврасону ҷавонони мамлакат ва пайваста ҳифзу ташаккули он масъалаи мубрам арзёбӣ мешавад. Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки дар 90% ҳатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ки ба муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат доҳил мешаванд, дар вазъи саломатиашон ин ё он иллат ё маризӣ мушоҳида карда мешавад. Ҷавонони донишҷӯ вобаста ба сарбории зиёдиравонию эҳсосотӣ ва зеҳнӣ, зарурияти мутобиқшавӣ ба шароитҳои нави зиндагонӣ ва таҳсил ба гурӯҳи аҳолии дорои ҳавфи баланди беморӣ доҳил мешаванд.

Ба омилҳои бениҳоят ҷиддии манғии даврони мусоир, ки ба солими аҳолӣ таъсир мерасонанд, метавон майзадагӣ ва нашъамандиро нисбат дод. Мушкилиҳо, ки бинобар истифодаи машрутот ва маводи нашъадор ба миён меоянд, минбаъд набояд ҳамчун мушкилоти тиббӣ ё маънавӣ баррасӣ карда шаванд, зоро ин мушкилот пеш аз ҳама ба шахсияти алоҳида даҳл дошта, бевосита ба осудаҳоливу суботи оила таъсир мерасонанд. Мушкилоти мазкур ба солимӣ, осудаҳолӣ ва бехатарии тамоми аҳолӣ, ҳатто ба рушди тамоми миллат таъсир мерасонанд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки аксарияти шахсони ба машрубот рағбатдошта ва аз маводи нашъадор вобаста буда, ки бо тамоми васила кӯшиш менамояд, то кайфияти худро қонеъ гардонанд, бовар кардан намехоҳанд, ки машрубот ва нашъа онҳоро аз шахсони ҷавон, бошуур ва фаъол ба беморони музмин, маъюб, шахсони қобилияти корӣ надошта ва аксар вақт ба аъзоёни аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳатарноки ҷомеа, мубадал мегардонанд. Дар натиҷа оилаҳо вайрон шуда, ҳолатҳои осебёбӣ, иллатёбихои вазнини ҷисмонӣ, одамкушӣ, ҳудкушӣ ва дигар ҷиноятҳо зиёд мешаванд.

Солимӣ аз бисёр ҷиҳат аз тарзи ҳаёт вобаста мебошад. Асоси тарзи ҳаёти солим – ин эҷоди фаъолияти солимӣ бо фарогирӣ ҳамаи ҷузъҳои он мебошад. Ҳамин тарик, мағҳуми тарзи ҳаёти солим нисбатан васеъ буда, он на танҳо набудани одатҳои бад, речай мөхнат ва истироҳат, низоми ҳӯроқ, машқҳои гуногуни зиёд намудани тоқатпазирии бадан ва инкишоффёбандаро дар бар мегирад, балки ба он низоми муносибатҳо нисбати ҳуд, ба шахси дигар, ба ҳаёт (дар маҷмӯъ), инчунин зиндагии боақлона, мақсад ва муқаддасоти ҳаёт ва ғайра доҳил мешаванд.

Яке аз омилҳои асосии ба ҳолати солими хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таъсири манфирасонанда ин ҷараёни расман ташкилкардашудаи таълим мебошад. Дар нақша ва барномаҳои таълим, нақшаҳо оид ба фаъолияти тарбиявӣ ва беруназсинфии муассисаҳои таълимӣ масъалаҳои солимнигоҳдоранд асоси назариявӣ ва роҳандозии амалии ҳудро наёфтаанд. Дар натиҷа ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба нигоҳдории солимӣ дониш ва маҳорати амалии кофӣ пайдо намекунанд.

Бояд зикр кард, ки олимон дар байни салоҳиятҳои иҷтимоӣ салоҳияти ҳифзи солимиро чудо менамоянд ва онро аз салоҳиятҳои қалидии шахс медонанд. Ин салоҳият ҳамчун асоси ҳастии инсон ба мисли мавҷудоти иҷтимоӣ, на ин ки танҳо мавҷудоти биологӣ баррасӣ мегардад, ки дар он дарки солимӣ ва тарзи ҳаёти солим барои тамоми давраи фаъолияти ҳаёти инсон мухим мебошад. Аз ин рӯ, ба омӯзгорон, билхоса омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ зарур аст, ки вижагиҳои тарзи ҳаёти солим, ҳифзи солимӣ ва равонӣ-ҷисмонии шогирдонро хуб донад.

Дар фалсафаи Осиё ба ягонагии психологӣ ва ҷисмонӣ дар инсон таваҷҷӯҳ медоданд. Масалан, мутафакирони чинӣ ҷунин мешуморанд, ки вайроншавии мувоғиқати бадан дар натиҷаи вайроншавии мувоғиқати равонӣ ба амал меояд. Онҳо панҷ рӯҳияи бемориро фарқ мекарданд: ғазаб ва бадҷаҳӣ, эҳсосоти «ҳашмгинӣ», мушаввашӣ ва маъюсӣ, ғаму андуҳ, тарс ва изтироб. Онҳо ҷунин мешумориданд, ки тамоюл ба ҷунин рӯҳияҳо қувваи ҳам узвҳои алоҳида ва ҳам тамоми организмро дар маҷмӯъ вайрон ва фалаҷ намуда, ҳаёти инсонро қӯтоҳ мекунанд. Ҳурсандӣ бошад, ба манбаҳои неруи организм ёзандагии мувоғиқ дода, ҳаёти инсонро дураҳшон ва дароз мекунад.

Дар тибби тибетӣ дар рисолаи машҳури «ҷҷуд-ши» ҷоҳилӣ сабаби умумии ҳамаи бемориҳо шуморида мешуд. Ҷоҳилӣ тарзи носолими ҳаёт, вайроншавии доимии кайфиятре ба амал оварда, ба эҳсосоти сангин ва ноумедӣ, рағбатҳои нобудсозанд, ғазаби беадолатона, норозигӣ нисбати одамон оварда мерасонад ва қаноатмандӣ дар ҳамаи ҷиз, аслияти табиӣ ва бартарафнамоии ҷоҳилӣ – таркибҳои асосии тарзи ҳаёти солим буда, осудаҳолии ҷисмонӣ ва равонии инсонро муайян менамояд.

Дар фаъолияти амали ҳангоми муайян кардани маҳаҳои инфириодӣ ва мақсадҳои тарзи ҳаёти солим ду муносибати алтернативӣ мавҷуд мебошанд. Вазифаи муносибати анъанавӣ, ноил ғаштан ба рафтари ягонае, ки дуруст шуморида мешавад, дар ҳама мебошад: даст қашидан аз одатҳои бад, фаъолнокии зиёд, маҳдуд намудани ҷарбуи ҳайвонот ва намаки ошӣ дар ғизо, нигоҳ доштани вазни бадан дар нишондодҳои меъёрий. Самаранокии тарғиби тарзи ҳаёти солим ва мустаҳкамнамоии оммавии солимӣ, мувоғиқи шумораи шахсоне, ки рафтари тавсияшударо пеш мебаранд, баҳо дода мешавад. Аммо чи тавре ки амалия нишон медиҳад, бемориҳо бечуну ҷаро ҳангоми рафтари ягонаи одамон бо гено ва фенотипҳои ношабех, гуногун мушоҳида карда

мешаванд. Норасои возехи чунин муносибат дар он аст, ки вай метавонад ба рафтори шабеҳи одамон, на ба анҷоми шабеҳи солимӣ оварда расонад.

Муносибати дигар, нишондиҳандаи тамоман дигар дошта, ба сифати рафтори солим, чунин тарзи рафтор баррасӣ карда мешавад, ки инсонро ба давомнокии дилҳоҳ ва сифати зарурии ҳаёт оварда мерасонад. Дилҳоҳ рафтторро метавон солим шуморид, агар вай ба ноил шудан ба натиҷаи дилҳоҳи солимгардонанда оварда расонад. Ҳангоми чунин муносибат маҳаки самаранокии ташаккули тарзи ҳаёти солим на рафтори инсон, балки зиёдшавии воқеии солимӣ ба шумор меравад. Албаттa, агар солимии инсон новобаста аз рафтори боақлона, аз ҷиҳати фарҳангию ҷамъиятий самаранок беҳтар нашавад, пас чунин рафтторро наметавон ҳамчун рафтори дуруст хисоб намуд. Барои баҳодиҳии вазъи солимӣ дар муносибати мазкур усуле, ки ба инсон имконият медиҳад бо дарназардошти вазъи солимӣ ва мувофиқи нишондодҳо мустақилона оид ба қадом рафтторро солим шуморидан қарор қабул кунад, коркард карда шавад. Ҳамин тариқ, дар доираи муносибати мазкур тарзи ҳаёти солим вобаста аз ҷанбаҳои инфиродӣ, интихоби инфиродии ҷорабинҳои солимгардонии қобили қабул ва назорати самаранокии онҳо муайян карда мешавад. Ҳамзамон, барои шахсони ҳолати саломатиашон бениҳоят хуббуда тарзи ҳаёти дилҳоҳ, ки барои онҳо муқаррарӣ мебошад, пурра солим шуморида мешавад.

Дар илми психология, ки дар баробари дигар корҳо ба солимии инсон машғул аст, фаъолияти мақсадноки бонизом оид ба баргардонидани инсон ба худаш, аз ҷонибиӯ аз худ намудани ҷисм, рӯҳ, ҳиради худ, ташаккули «мушоҳидаи ботинӣ» (шунидан, дидан ва эҳсос қарда тавонистани худ), барои дарк кардан ва қабул намудани худ, ба дунёи ботинии худ таваҷҷӯҳ намудан зарур аст.

Дар дунёи антиқа анъанаҳои хоси бурдани тарзи ҳаёти солим мавҷуд буданд. Саломатии хуб маҳаки асосии таъмин намудани инкишофёбии зеҳни насли наврас буд. Маслан, ҷавононе, ки инкишофёбии ҷисмониашон бад буд, барои гирифтани маълумоти олий ҳуқуқ надоштанд. Дар Юнони қадим парвариши бадан то ҷорҷӯбай қонунҳои давлатӣ баланд баровардашуда, низоми ҷиддии тарбияи ҷисмонӣ мавҷуд буд.

Дар ин давра консепсияҳои нахустини тарзи ҳаёти солим пайдо шуданд: «худро шинос» ва «нисбати худ ғамхор бош». Мувофиқи консепсияи оҳирон ҳар як инсон бояд тарзи ҳаёти муайянро дошта бошад, ки нисбати худ амалий намояд ва он ғамхориро нисбати худ, тағиیر ва табдил ёфтаниро дар бар гирад. Ҳусусияти давраи антиқа аз он иборат аст, ки ҷузъи ҷисмонии тарзи ҳаёти солимро дар навбати аввал ва рӯҳиро дар мавқеи дуюм қарор медоданд. Дар фалсафаи шарқ бошад, алоқаи мустаҳкам байни ҳолати ҷисмонӣ ва рӯҳии инсон возех пайгирӣ қарда мешавад. Солимӣ дар ин ҷо ҳамчун «зинаи зарурии такмил ёфтани ва арзиши олий» баррасӣ қарда мешавад.

Андешаҳои файласуфи машҳури англис Чон Лок дар рисолаи фалсафии «Ақидаҳо дар бораи тарбия» хеле ҷолиб аст, ки фармудааст: «Рӯҳи солим танҳо дар ҷисми солим буда метавонад – ана шарҳи кӯтоҳ, аммо пурраи ҳолати ҳушбахтӣ дар ин дунё. Касе, ки ҳам ин ва ҳам онро дошта бошад, ба вай ҷизи зиёд тамано кардан зарур нест, вале нафаре ки яке аз инҳоро надошта бошад, ба вай он ҷизро ки намерасад, ҷуброн кардан лозим аст. Ҳушбахтӣ ё бадбахтии инсон асосан аз худи ӯ вобастааст. Шахсе, ки ҷисмаш носолим ва бемадор аст, ҳеч гоҳкувваи дар ин роҳ ба пеш ҳаракат карданро надорад».

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки мо ҳудамон инкишофёбии ақл ва ҷисми худро имконпазир намуда, худро зеҳнан ва ҷисман инкишоф медиҳем. Мо ҳудамон ва танҳо ҳудамон метавонем худро шахси комил, аз ҷиҳати рӯҳию ҷисмонӣ инкишофёта намуда, ҳамеша дар фикри он бошем.

Масалан, мувофиқи гуфтаҳои Адам Смит, мутафаккири шотландӣ, «Ҳаёт ва солимӣ маводи асосии ғамхорӣ мебошад, ки дар ҳар як инсон табиат ҷой додааст. Ғамхорӣ нисбати солимии худ, оид ба осудаҳолии худ, ҳама он ҷизро ки ба бехатарӣ ва ҳушбахтии мо даҳл дорад, маводи некукорӣ мебошад, ки фарзонагӣ номида мешавад»

«Вай ба мо барои дар хатар гузоштани солимӣ, осудаҳолӣ ва номи неки худ иҷозат намедиҳад». Хуллас, фарзонагӣ, ки ба нигоҳ доштани солимӣ равона карда шудааст, сифати бехтарин мебошад».

Парвариши чисму руҳи солим, сифатҳои маънавӣ дар ақидаҳои педагогии ҳалқи тоҷик мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Омӯзиши ҳамаҷонибаи мероси адабии намояндагони адабиёти тоҷику форс А. Рӯдакӣ, А.Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино ва бисёри дигарон нишон медиҳад, ки ҳамаи онҳо на танҳо ба ташаккули рӯҳӣ, балки ба рушди ҷисмонии инсон аҳамияти маҳсус медоданд.

Яке аз аввалинҳо шуда дар таърихи ақидаҳои педагогӣ асосгузори адабиёти классики тоҷик, малик-уш-шуаро Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ зиёда аз ҳазор сол қабл навишта буд:

Чаҳор ҷиз маро зода рози ғам бихарад,
Тани дурусту ҳуйи неку номи неку хирад.
Ҳар он ки Эзидаш ин чаҳор рӯзӣ кард,
Сазад, ки шод зияд, ҷовидон ғам нахӯрад!

Дар ашъори худ А. Рӯдакӣ хирад ва дониш, таҳаммулпазирӣ, қаноатмандӣ ва рафъ намудани ноҳушиҳои ҳаёт, инсонпарварӣ, қадр кардани меҳнатва корҳои ҷисмонӣ, эмин доштани худ аз ҳама он ҷизе ки ба тани инсон зарар мерасонад, васф кардааст. Ба ақидаи вай солимӣ – ин ҳолати осудаҳолии пурраи ҷисмонӣ, рӯҳӣ, зеҳнӣ ва маънавӣ мебошад.

Унсурулмаолии Кайковус дар тамоми таълимоти худ мегуяд, ки волидон бояд ба фарзандон ҳама ҷизро омӯзонанд. Маслан, падар бояд ба писар оббозӣ, тирандозӣ, аспсаворӣ ва шамшерзаниро омӯзонад. Ҳамаи ин ба қӯдак дар ҳаёт, барои худашро муҳофизат намудан, лозим мешавад. Модар бояд ба духтар ҳамаи корҳои хона, ҳӯрокпазӣ, дарзӯзӣ, гулдӯзӣ ва ғайраро омӯзонад.

Барои нигоҳ доштан ва инкишофи иқтидори рӯҳӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонии инсон, инсоният дар давоми тамоми инкишофтӣи худ ниҳодҳои мувофиқи иҷтимиро ташаккул медиҳад. Дар бокӣ мондани рӯҳияти инсон нақши таҳсил ва тарбияро барзиёд баҳо додан душвор аст. Нерӯи анъанавии зеҳнӣ бо таъсири низоми таҳсилу тарбия ва илм бокӣ монда, рушд менамояд. Барои нерӯи ҷисмонӣ салоҳият ба души тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тандурустӣ ва низоми ҷорабинҳои вокунишӣ гузошта шудааст.

Дар ташаккули фарҳанги шаҳсият, баланд бардоштани захираҳои солими зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва руҳии ҷавонон ба ақидаи мо бояд тарбияи иҷтимиӣ дар муассисаҳои гуногуни таълимӣ, аз ҷумла таҳсилоти миёнаи умумӣ нақши муҳим бозад. Ояндаи Тоҷикистон аз ҷигунағии ҳатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ва дурнамову рушди ояндаи дилҳоҳи мамлакат аз солими ҷавонон вобастааст.

АДАБИЁТ

1. Курбанов, Ф. Ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҳонандагони синфҳои болоӣ дар шароитҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Автореф. барои дарёфти дараҷаи илмии н.и.п. - Душанбе, 2010. - 24 с.

2. Якунин, Ю.И. Барномаи мақсадноки тарбиявии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар мактаббачагони синфҳои болоӣ дар шароитҳои мактаби олий // Тарбияи иҷтимиӣ дар мактаби таҳсилоти умумӣ ва олий / Мураттибон: В.М. Басова; муҳаррири илмӣ И.Ф. Басов. - Кострома: ДДК ба номи Н.А. Некрасова, 2002. - С.121-123.

3. Айзман, Р.И. Асосҳои илми тиб ва тарзи ҳаёти солим: Дастири таълимӣ / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: нашрияи Донишгоҳи Сибир, 2010. - 214 с.

4. Акилов, М.В. Тарзи инфиродии тарзи ҳаёти солим –мақсади таҳсил дар низоми таълими факултетӣ. //Тарбияи ҷисмонӣ: тарбия, таълим, тармим. Д., 2000, № 2, - С.10-11.
5. Амонашвили, Ш.А. Педагогикаи солимӣ. - М., 1992. - 228 с.
6. Анисимова, Н.В. Маънавиёт ва солимӣ // Роҳбари синф, 1999, № 6. - С.30-37.
7. Ашмарин, Б.А., Завъялов Л.К., Курамшин Ю.Ф. Педагогикаи тарбияи ҷисмонӣ: Дастури таълими. - СПб. - 1999.
8. Бабаджанов, А.К., Бобоев И.И. Ҳаёти варзиши Тоҷикистони мустақил (1991-2003). - Душанбе, 2004. - 252 с.
9. Белов, В. И. Энциклопедияи солимӣ. - М.: Химия, 1993. - 400с.
10. Вайнер, Э.Н. Асосҳои илми тиб ва тарзи ҳаёти солим: Китоб. - М.: КноРус, 2015. - 183с.
11. Васильева, О.С., Журавлева Е.В. Тадқиқоти тасаввурот оид ба тарзи ҳаёти солим // Паёми равоншиносӣ ДДР. - Ростов-на-Дону. - 1997.- Нашри З. - С. 420-429.

ТАСВИРИ ЗАБОНИИ ҶАҲОН

МАТРОБИЁН Ҷаодатшо Қосимзода – доцент кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода, ш. Душанбе, кӯчаи Ф. Муҳаммадиев, 17/6, *E-mail:* s.matrobov@mail.ru, *тел.:* +(992) 935087138

НАҶМИДДИНИЁН Файзулло Раҷаб – унвончӯйи кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода, ш. Душанбе, кӯчаи Ф. Муҳаммадиев, 17/6, *E-mail:* fayzullo.r@mail.ru, *тел.:* +(992) 918188447

Дар мақолаи мазкур «тасвири забонии ҷаҳон» аз назари илмӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Мағҳуми «тасвири забонии ҷаҳон» барои илмҳои мусоир, аз ҷумла забоншиносӣ ва фарҳангшиносӣ хеле муҳим буда, дарку фаҳмиши аникро талаб мекунад. Чун давраҳои ташаккули забону таъриху маданияти ҳалқҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ҷаҳонбинии онҳо ҳам аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, ҳар ҳалқ тасвири забонии ҷаҳони ба ҳуд ҳосро дорост, ки чун мероси нодир ба наслҳо эҳдо мешавад. Ҳар қавму миллате, ки дорои забони модарии ҳуд мебошад дар мӯоширату гуфтор ва дигар ҳолатҳои барояшон зарурӣ, албатта аз дорои забони модарии ҳуд: қалима, ибора, тартиби ҷумласозӣ, талафузи овозҳо ва дигар унсурҳои грамматикаи забони ҳуд истифода менамояд, ки ҳамаи он дар тасвири забонии ҷаҳони ӯ дарҷ мешавад.

Вожаҳои асосӣ: забон, тасвири забонии ҷаҳон, тасвири ҷаҳон, миллат, қавм, ҳалқ, фарҳанг, маданият, таърих, афкор, забоншиносӣ, фарҳангшиносӣ.

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА

МАТРОБИЁН Ҷаодатшо Қосимзода – доцент кафедры таджикского языка Таджикского государственного института языков имени С. Улугзаде, г. Душанбе, ул. Ф. Мухаммадиева, 17/6, *E-mail:* s.matrobov@mail.ru, *тел.:* +(992) 935087138

НАДЖМИДДИНИЁН Файзулло Раджаб – соискатель кафедры таджикского языка Таджикского государственного института языков имени С. Улугзаде, г. Душанбе, ул. Ф. Мухаммадиева, 17/6, *E-mail:* fayzullo.r@mail.ru, *тел.:* +(992) 918188447

В статье анализируется «языковая картина мира» с научной точки зрения. Концепция «лингвистического описания языковой картины мира» очень важна для

современных наук, включая лингвистику и культурологию, и требует четкого понимания. Так же, как различаются периоды развития языка, истории и культуры народов, различается и языковая картина мира. Таким образом, у каждого народа есть своя языковая картина мира, которая передается из поколения в поколение как уникальное наследие. Каждая нация и народ, у которых есть свой язык, конечно, использует ресурсы своего родного языка: слова, фразы, порядок предложений, произношение и другие грамматические элементы своего языка в общении, речь и другие ситуации, необходимые им, в лингвистическом описании, которые раскрываются в его мире.

Ключевые слова: язык, лингвистическое описание мира, описание мира, нация, люди, культура, история, мысли, лингвистика, культурология.

LANGUAGE DESCRIPTION OF THE WORLD

MATROBIYON Saodatsho Kosimzoda – Associate Professor of the Tajik Language Department of the Tajik State Institute of Languages named after S. Ulugzade, Dushanbe, st. F. Mukhammadiev, 17/6, **E-mail:** s.matrobov@mail.ru, **Phone:** +(992) 935087138

NAJMIDDINIYON Faizullo Rajab – Applicant of the Department of the Tajik language of the Tajik State Institute of Languages named after S. Ulugzade, Dushanbe, st. F. Mukhammadiev, 17/6, **E-mail:** fayzullo.r@mail.ru, **тел.:** +(992) 918188447

This article analyzes the “linguistic description of the world” from a scientific point of view. The concept of “linguistic description of the world” is very important for modern sciences, including linguistics and cultural studies, and requires a clear understanding. Just as the periods of language, history and culture of nations differ their worldviews also different. Therefore, each nation has its own linguistic description of the world, which is passed down from generation to generation as a unique heritage. Every nation and people that has its own language, of course, uses the resources of its native language: words, phrases, sentence order, pronunciation and other grammatical elements of its language in communication, speech and other situations necessary for them, all in the linguistic description which is revealed in its world.

Keywords: language, linguistic description of the world, description of the world, nation, people, culture, history, thoughts, linguistics, cultural studies.

Солҳои охир ифодай «тасвири ҷаҳон» ва «тасвири забонии ҷаҳон» дар соҳаҳои мухталифи илмҳои гуманитарӣ ба таври васеъ паҳн шудааст. Дар зери мағҳуми «тасвири ҷаҳон» дар маҷмуъ донишҳо оид ба воқеяти атроф, ки дар шури ҷамъият, шаҳс ё гурӯҳи муайян одамон ташаккул ёфтааст, фаҳмида мешавад. Дар забонҳои гуногун ҷаҳон бо рангҳои гуногун тасвир меёбад, ки он бо дараҷаи донишу фаҳмиши соҳибзабонон вобастагӣ дорад. Мағҳуми «тасвири ҷаҳон» барои илмҳои мусоир воқеан ҳам мухим буда, дарку фаҳмиши аниқро талаб мекунад, зеро муносибати бепарвоёна ва худсарона ба ин мағҳум имкон намедиҳад, ки намояндагони соҳаҳои гуногуни илм яқдигарро пурра ва дуруст фаҳманд ва дар «тасвири ҷаҳон» ба дастовардҳо комёб шаванд. Махсусан, дақиқ муайян кардани «тасвири ҷаҳон» барои соҳаҳои забоншиносӣ ва фарҳангшиносӣ, ки вакъҳои охир ба ин масъала бештар сару кор доранд, ниҳоят мухим аст. Ба мағҳуми «тасвири ҷаҳон» аз нуқтаи назари инсонмарказӣ (антропосентризм), ки шаклҳои мухталифи тасвири ҷаҳонро дар бар мегирад, назар кардан аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд.

Мағҳуми «тасвири ҷаҳон» дар охирҳои асри XIX ва аввалҳои асри XX дар соҳаи физика пайдо шудааст. Аз солҳои 60-уми асри гузашта масъалаи «тасвири ҷаҳон» дар соҳаи забоншиносии маърифатӣ низ мақоми хоса пайдо мекунад. Тасвири ҷаҳон воқеяти шуури инсон аст, ки инсон меҳоҳад онро ба таври ҳуд сода ва зебо бубинад. Ҳамаи ашёҳои олами беруна дар шуури инсон дар шакли образҳо ифода ёфтаанд.

Аввалин ақида ва андешаҳоро оид ба «тасвири забони ҷаҳон» аз осори олимӣ олмонӣ В. фон Гумболдт пайдо намудан мумкин аст. Ақидаҳои В. фон Гумболдт аз ҷониби Й. Л. Вайсгербер дастгирӣ ёфтаанд. Бори нахуст Й. Л. Вайсгербер мағҳуми «тасвири забонии ҷаҳон»-ро соли 1929 дар асари ҳуд «Забони модарӣ ва ташаккули рӯҳ» истифода намуда, онро ба илм ворид намудааст. Й. Л. Вайсгербер ба он ақида аст, ки «Тасвири ҷаҳон ба системаи овозҳо, талаффузи соҳибзабонон, лексика, фонетика, синтаксис, фразеология ва ғайра бетаъсир намонда, мероси нодирни фарҳангии ҳар як қавму миллат ба ҳисоб меравад» [2, с. 107].

Аз гуфтаи ин муҳаққиқ бармеояд, ки ҳар қавму миллате, ки дорои забони модарии ҳуд мебошад дар муоширату гуфтор ва дигар ҳолатҳои барояшон зарурӣ, албатта аз дороии забони модарии ҳуд: қалима, ибора, тартиби ҷумласозӣ, талаффузи овозҳо ва дигар үнсурҳои ғрамматикии забони ҳуд истифода менамояд, ки ҳамаи он дар тасвири забонии ҷаҳони ӯ дарҷ мешавад. Чун давраҳои ташаккули забону таъриху маданияти ҳалқҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ҷаҳонбинии онҳо ҳам аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, ҳар ҳалқ тасвири забонии ҷаҳони ба ҳуд ҳосро дорост, ки чун мероси нодир ба наслҳо эҳдо мешавад.

Ёдовар бояд шуд, ки ҳанӯз пештар аз В. фон Гумболдт И. Г. Гердер ба ин масъала аҳамият дода буд.

Саҳми И. Г. Гердер дар таҳқиқи тасвири забонии ҷаҳони ҳуд бузург аст. Ӯ дар асараш “Рисола дар бораи пайдоиши забон” (1772) қайд менамояд, ки: «Эҳсосоти рангини олами атроф, он чи ки инсон мебинад, ҳис мекунад, мешунавад ӯро ба шавқу шур меоранд, водор мекунанд, ки ҳамаи онҳоро дар тасаввур бинад, андешаҳояшро ба забон орад» [3, с. 151-152]. Ин андешаи муҳаққиқи сабит менамояд, ки дар тасвири забонии ҷаҳон ҳамаи узвҳои ҳиссиёти инсон иштирок менамоянд.

Инсон мазмуну муҳтаво ва мундариҷаи гуфтори ҳудро бо такя ба тасвири забонии ҷаҳони ҳуд, ки дар забон дарҷ шудааст, омода менамояд. Тафовут дар байни фарҳангҳои қавму миллатҳои муҳталифи олам аз замонҳои қадим мушоҳида мешуд. Барои дарёфти ҷавоб ба саволҳои фарқи урғу одатҳои ҳалқҳо гуногун, фарҳангҳои миллӣ ба қадом ҳад аз ҳамдигар тафовут ва дар қадом сатҳ бо ҳам наздиқӣ доранд, омилҳои пайдоиши тафовутҳо дар чист, сабабҳои омезиши фарҳангҳо ва ғайра аз ҷониби муҳаққиқон корҳои муайян анҷом дода шудааст. Имкониятҳои муколамаи фарҳангӣ ва байнифарҳангӣ аз муҳите, ки ин фарҳангҳоро иҳота кардааст, вобаста мебошад. “Тадқиқоти соҳаи концептуалии миллӣ омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни аспекти фарҳангии миллӣ аст”, - мегӯяд З. И. Кирнозе [5,227].

Бояд зикр намуд, ки ҳар як ҳалқу миллат дорои фарҳангӣ ҳоси ҳуд мебошад, ки дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ вучуд доранд. Фарҳангҳои миллӣ ҷузъи фарҳангӣ башарӣ маҳсуб мейбанд. Рушди фарҳангҳои миллӣ ва таҷассум ёфтани онҳо дар забон тасвири забонии ҷаҳонро бою рангин менамоянд.

Ю. Е. Прохоров ба он назар аст, ки: «Тасвири забонии ҷаҳонро ба ҳам пайвастагии семантиқӣ, семиотикӣ ва концептуалии ҳалқҳо ташаккул медиҳанд ва комил месозанд» [13, с. 130].

Тасвири ҷаҳонро метавон ба ду шакл, тасвири бевосита ва бавосита чудо намуд. Тасвири бевоситаи ҷаҳон шинохти бевоситаи воқеяти атроф, ки тавассути шуур ба даст омадааст ва тасвири бавоситаи ҷаҳон бошад ин системаи аломатҳои дуюмдараҷа концептосфера, ки дар шуури маърифатӣ ҷо гирифтаанд, мебошад.

Н. М. Лебедова навиштааст: «Фарҳангӣ шахсии мо қолаби маърифатиро барои дарки ҷаҳон ва он чи, ки тасвири ҷаҳон номида мешавад, фароҳам меорад» [7, 21].

Таҳқиқи концептҳо дар ин ё он забон ба мағхуми «тасвири забонии ҷаҳон» алоқаи зич дорад. Зеро он концептҳое, ки ифодаи забонии худро мейбанд, дар рангину пурчилло намудани тасвири забонии ҷаҳони ин ё он ҳалқ истифода мешаванд. Бояд зикр намуд, ки ҳангоми тарҷума на ҳамаи концептҳо аз як забон ба забони дигар тарҷума мешаванд. Имконияти аз як забон ба забони дигар кӯчидани концептҳо мавҷуд аст.

Дар забони модарии ҳар як қавму миллат ҷаҳонбинии муайян вучуд дорад. Ҷаҳонбинии ҳалқҳои гуногун аз ҳам фарқ мекунанд, чун ки ҳар як миллат дорои забон, таърих, урғу одат, фарҳанг, мавқеи ҷуғрофӣ ва рушди маънавии хоси худ мебошад. Тасвири забонии ҷаҳон натанҳо оқибати инкишофи ҳалқу забон, балки сабаби дар оянда ҳам роҳи беназири рушду тараққиёти онҳо маҳсуб мейбад. Бо гузашти вақт ва дигар шудани аҳволу шароити зиндагии ҳалқ тасвири ҷаҳон низ дигар мешавад. Тасвири забонии ҷаҳон тавассути забон аз насл ба насл баробари мөъёрҳои аҳлоқ, ҷаҳонбинӣ, таассурот дар бораи ҳаёт ва ғайра эҳдо мешавад.

Муҳаққиқ В. В. Красных ба он назар аст, ки: «Тасвири забонии ҷаҳон ин «ҷаҳон дар оинаи забон» аст, вале тасвири ҷаҳон инъикоси объективии нақши ҷаҳон дар рӯҳи инсон аст. Ифодаҳои тасвири ҷаҳон ва тасвири забонии ҷаҳон бояд аз ҳамдигар ба тавре возех чудо бошанд» [6, с. 53-55].

Муҳаққиқ М. В. Пименова бар он назар аст, ки: «Тасвири забонии ҷаҳон маҷмӯи донишҳо дар бораи ҷаҳон, ки дар забон мунъакис гардидаанд, инчунин роҳҳои ба даст овардан ва тафсири донишҳои нав мебошад» [12, с. 5].

Дар забоншиносии мусир самти нави забоншиносии маърифатӣ фаъолона инкишофт мейбад, ки забонро натанҳо воситаи мусошират ва шинохти шахсият, балки чун рамзи фарҳангии миллат низ медонад. Имрӯз ғояи инсонмарказӣ, ки дар он мақоми инсон дар ҷои аввал гузошта шудааст, аз тарафи аксар муҳаққиқон ҷонибдорӣ гардидаст. Парадигмаи инсонмарказӣ дар ибтидои асри XXI ба вучуд омадааст ва дар доираи он мақоми инсон дар рушди забон ва мақоми забон дар ташаккули инсон таҳлил карда мешавад. Тасвири забонии ҷаҳон аз нигоҳи мақоми инсон дар забон ва нақши забон дар рушди инсон баррасӣ мешавад. Одамони гуногунзабон дар бъзе ҳолатҳо метавонанд фаҳмишҳои концептуалии яхела дошта бошанд, вале одамони ҳамзабон метавонанд дорои фаҳмишҳои концептуалии гуногун шаванд. Тасвири концептуалии ҷаҳон аз тасвири забонии ҷаҳон бо он фарқ мекунад, ки агар тасвири забонии ҷаҳон дар забон инъикос ёбад, тасвири концептуалии ҷаҳон тасаввури инсон оид ба ҷаҳон аст. Қисмҳои таркибии тасвири забонии ҷаҳон забон, фарҳанг ва тафаккури инсон мебошанд, ки бо ҳам алоқаи зич дошта, доим тараққӣ мекунанд.

Муҳаққиқони хориҷӣ Р. И. Павиленис, Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, А. Вежбитская, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, В. Г. Гак, В. М. Мокиенко, Т. И. Вендин, Н. Н. Гончарова, Ж. А. Вардзелашвили, К. И. Демидова, В. А. Маслова, В. И. Постовалова, А. А. Уфимцева ва ватанӣ С. К. Матробиён, М. Маҳмудзода, М. Имомзода, Д. М. Азиззода ва ғайра дар таҳқиқотҳои илмиашон доир ба тасвири забонии ҷаҳон маълумотҳои ҷолиб пешкаш намуда, рисолаҳои илмӣ дифоъ намудаанд.

Тасвири забонии ҷаҳон ин тасвири забонии ҷаҳони қавм ё миллати конкретиро дар худ таҷассум мекунад. Донишҳо дар бораи тасвири забонии ҷаҳон дар лексика, грамматика, фразеология ва дигар воҳидҳои забонӣ дарҷ шудаанд. Одамон андешаҳояшонро бо дарки ҳусусиятҳои хоси тасвири ҷаҳонии худ ба забон меорад. Инсон худро ба воситаи забон мешиносад ва тасвири забонии ҷаҳони худро месозад. Шароити зиндагӣ ба инсон ва рафтори ӯ таъсир мерасонад, ӯ ҷаҳонро тавассути тафаккур ва он чи ки дар забон дарҷ ёфтааст, дарк мекунад.

З. Р. Сримова тасвири забонии ҷаҳонро як қолаби иҷтимоие мөҳисобад, ки аз низоми аломатҳо ташаккул ёфтааст. Ӯ дар ин маврид андешаҳои худро чунин зикр намудааст: «Модели аз ҷиҳати иҷтимоӣ мухимми системавӣ тартибёфтai аломатҳо, ки

бо ёрии воситаҳои гуногуни воҳидҳои забон ифода ёфта, маълумот дар бораи олами атрофро интиқол медиҳад» [15, с. 7].

Н. Н. Ганчарова мисли дигар муҳаққиқони тасвири забонии ҷаҳон бар он назар аст, ки вазифаи асосии тасвири забонии ҷаҳон ин: «1) таъмини дидгоҳи инсон ҷаҳонро ва 2) танзимкунандай нуқтаи такягоҳии инсон ҷаҳонро, мебошад» [4, с. 402].

Ба ақидаи ӯ ба вазифаҳои дигари тасвири забонии ҷаҳон дохил мешаванд: номгузорӣ, пешниҳоди натиҷаҳои гурӯҳбандии ҳодисаҳои воқеият, муайян кардани зуҳуроти ҷаҳонӣ, зоҳир намудани диққат ба воқеияти атроф, мансубият ба фарҳанги мушаххас, чомеаи мушаххас ва ғайра.

Аксар муҳаққиқон тасвири забонии ҷаҳонро ба ду гурӯҳ: 1) сода-дениш дар бораи ҷаҳони одами «одӣ», ки дар забон сабт шудааст, ва 2) илмӣ - денишҳои объективӣ оид ба ҷаҳон, ки дар марҳилаи муайянни инкишофи афкори илмӣ дар забон сабт шудааст, чудо намудаанд.

Муҳаққиқ Маслова В. А. ба он назар аст, ки: «Тасвири забонии ҷаҳон асоси ҷаҳонбини инсон аст. Он усули фаъолияти тафаккуру нутқро, ки ба давраи муайян хос аст, бо арзишҳои худ инъикос мекунад. Тасвири забонии ҷаҳон мероси фарҳангии миллат буда, дарки олами беруна ва олами ботинии инсонро муайян мекунад» [8, с.67].

Ҳар як забон тасвири забонии ҳудро дар бораи ҷаҳон дорад, ки мутобики он соҳибзабонон мундариҷаи онро вобаста ба фаҳмишу таҷрибаи андухтаашон ташкил мекунад. Маҳз бо ҳамин роҳ дарки мушаххаси инсон дар бораи ҷаҳон, ки бо забон сабт шудааст, зоҳир мешавад. Забон муҳимтарин роҳи ташаккули дениши инсон дар бораи ҷаҳон аст. Инсон ҷаҳони объективиро дар ҷараёни фаъолияти худ эҳсос карда, натиҷаҳои онро ба воситаи забон бо қалимаҳо шарҳу тавзеҳ медиҳад. Маҷмӯи ин денишҳо, ки дар шакли забонӣ сабт шудаанд тасвири забонии ҷаҳон аст. Агар ҷаҳон дар муюширати шаҳс ва муҳит таҷассум ёбад, пас тасвири забонии ҷаҳон натиҷаи коркарди муҳит ва шаҳс аст.

Дар доираи равиши илмии антропосентрӣ тасвири забонии ҷаҳон дар шакли системаи тасвирҳое, ки воқеияти атрофро дар бар мегиранд, пешниҳод мегардад. Тасвири забонии ҷаҳонро метавон бо истифода аз параметрҳои фазоӣ, муваққатӣ, миқдорӣ, қавмӣ ва ғайра муаррифӣ кард. Бо ташаккули он анъанаҳо, забон, табиат, таълим, тарбия ва омилҳои зиёди иҷтимоӣ таъсир мерасонанд. Тасвири забонии ҷаҳон бо тасвирҳои махсуси илмӣ дар як саф намеистад, зеро ки он пеш аз онҳо пайдо шуда, ба онҳо асос мегузорад ва шаҳс танҳо ба туфайли он забоне, ки дар он таҷрибаи иҷтимоиву таъриҳӣ гирифтааст, ҷаҳонро меомӯзанд ва дарк мекунад.

Асолати таҷрибаи миллӣ ҳусусиятҳои хоси ҷаҳонбинии ҳалқои гуногунро ифода мекунад. Бо назардошти вижагиҳои забон, дар навбати худ, тасвири муайянни забонии ҷаҳон ташаккул меёбад, ки тавассути он инсон ҷаҳонро дарк менамояд. Концептҳо ҷузъҳои тасвири забонии ҷаҳон буда, тавассути таҳлили онҳо баъзе ҳусусиятҳои ҷаҳонбинии миллӣ ошкор карда мешавад.

Муҳаққиқи тоҷик С. Матробиён дуруст қайд мекунад, ки: «Азбаски дар ташаккули тасвири ҷаҳон ҳамаи тарафҳои фаъолияти равонии инсон, шуруъ аз ҳис, идрок, тасаввурот ва то фикронии инсон иштирок менамоянд, пас дар ҳусуси як раванди марбут ба ташаккули тасвири ҷаҳон дар инсон ҳарф задан мушкил аст. Инсон ҷаҳонро мушоҳида менамояд, онро фикр мекунад, ҳис менамояд, мефаҳмад, инъикос менамояд. Дар натиҷаи ин равандҳо тасвири ҷаҳон ва ё ҷаҳонбинӣ ба миён меояд» [10, с.52].

Тасвири ҷаҳон бе иштироки забон имкон надорад. Азбаски, забон ба ҳама гуна фаъолитҳои инсон аз ҷумла, бо фаъолияти техникӣ, фикрӣ, бадеӣ, ҷамъиятӣ, руҳиву равонӣ ва ғайра алоқамандии зич дорад, пас дар баёни афкору андешаҳо низ иштироки ҳамаи тарафҳои фаъолияти равонии инсон ногузир аст. Муҳаққиқ С. Матробиён ба он назар аст, ки усули аз ҳама муҳимми ташаккули дениши инсон оид ба ҷаҳон забон мебошад. Ҳамаи денишҳои инсон доир ба муҳити атроф ва ҷаҳон пеш аз ҳама дар забон инъикос мёбанд. Забон воситаи муҳимми интиқолдиҳандай тасвири ҷаҳони

соҳибзабонон аст. Ў мегӯяд: «Асоси тасвири ҷаҳонро забон ташкил медиҳад. Дар забон донишҳои инсон доир ба муҳити атроф, ашё ва падидаҳо инъикос меёбанд. Он тасаввуроту андешаҳое, ки инсон дар бораи ҷаҳон дорад, маҳз тавассути забон ифодаи забонӣ ёфта, аз насл ба насл интиқол меёбанд. Яъне, забон на танҳо воситаи муоширати байни инсонҳо, балки воситаи интиқолдиҳандай тасвири ҷаҳони соҳибзабонон низ маҳсуб меёбад. Ҳамчунин, забон – муҳимтарин усули ташаккули дониши инсон дар бораи олам мебошад. Бо инъикоси фаъолияти олами объективӣ, инсон натиҷаи фаҳмишро дар қалимаҳо қайд менамояд. Маҷмӯи ин донишҳоро, ки дар шакли забонӣ дарҷ гардидаанд «тасвири забонии ҷаҳон» меноманд» [9, с.12].

Дар таҳқиқоти худ муҳаққики тоҷик Маҳмудзода М. ба масъалаи «тасвири ҷаҳон» даҳл намуда, ба он назар аст, ки ҳамаи он симо ва низоми симоҳо, ки моро ихота кардааст ва мо онҳоро мебинем, дарк мекунем, дар маҷмуъ тасвири ҷаҳонро ташкил мекунанд. Ў гуфтааст: «Тасвири ҷаҳон» - ин симо ё низоми симоҳоест, ки тасвири ҳама чизи дар гирду атроф медидаамонро ташкил медиҳад. Ба ибораи дигар, тасвири ҷаҳон – ин тарзи дарки ҷаҳон ва худи мо дар он, инъикоси падидаҳои моро ихотакунанда дар шуури мо ва натиҷаи робитаи дутарафаи мо бо олами атроф мебошад» [11, с.28].

Муҳаққики дигари тоҷик Азиззода Д. нақши инсонро дар тасвири ҷаҳон муҳим шуморида, ба он назар аст, ки дар тасвири ҷаҳон фаъолияти ҳамаҷонибаи инсон таҷассум меёбад, ки дар тӯли кору фаъолияту зиндагиаш таҷриба намудааст. Ў гуфтааст: “Тасвири ҷаҳон намунаи пурраи ҷаҳон мебошад, ки натиҷаи фаъолияти ҳамаҷонибаи инсон дар он таҷассум ёфтааст. Донишҳое, ки инсон дар тӯли ҳаёти худ ба даст овардааст, дар шуури инсон дар шакли тасвири ҷаҳон мавҷуд ҳастанд. Дар умум, зери мағҳуми «тасвири ҷаҳон» ҳама он донишҳое фаҳмида мешавад, ки дар шуури ҷамъиятий инъикос ёфтааст” [1, с. 28].

Муҳаққик Фозилова Ш. К. ба он назар аст, ки: “Аксарияти таҳқиқотҳое, ки дар соҳаҳои гуногуни забоншиносии муосир гузаронида мешаванд, ба антропосентризм асос ёфтаанд, ки аз вобастагии забон, фарҳанг ва тафаккур ба вучуд омадааст.

Мо ҷунин мешуморем, ки баррасии ҳамаҷонибаи тасвирҳои забонӣ, концептуалӣ ва воқеии ҷаҳон омӯзиши муфассал ва амиқро ҳам дар алоҳидагӣ ва умумӣ (якҷоя) металабад” [14, с. 9-10].

Воҳидҳои забонӣ ҳангоми муоширату гуфтор бо афкору андеша ва дигар ҳолатҳои руҳиву равонии инсон алоқамандии зич пайдо мекунанд, ки ҳамаи он дар тасвири забонии ҷаҳон инъикос меёбанд. Алоқаи байни семантика ва семиотика концептосфераро ташкил мекунанд. Концептосфера ҳам ба забон ва ҳам дарки олами атроф ва ҷаҳон алоқамандии зич дорад.

АДАБИЁТ

1. Азиззода, Д. Концепти «муҳаббат // love» дар тасвири забонии ҷаҳон (дар асоси маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) (рисолаи PhD). – Душанбе, 2019. – 150 с.
2. Вайсгербер, Й.Л. Родной язык и формирование духа. – М.: «Едиториал УРСС», 2004. – С. 107.
3. Гердер, И.Г. Трактат о происхождении языка: пер. с нем. / Вступ. ст. В.М. Жирмунского. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – С. 151-152.
4. Гончарова, Н.Н. Языковая картина мира как объект лингвистического описания //Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. Выпуск 2. – С. 402.
5. Кирнозе, З.И. Национальная концептосфера // Теория межкультурной коммуникации. – НГЛУ, 2013.
6. Красных, В.В. Строение языкового сознания: фрейм-структуры // Когнитивная семантика. - Часть 1. –Тамбов, 2000. - С. 53-55.

7. Лебедева, Н.Б. Полиситуативность глагольной семантики (на материале русских префиксальных глаголов). – Томск, 1999.
8. Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику (учебное пособие). – М. : Издательство “Флинта”, 2007.
9. Матробиён, С. Этнолингвистика тоҷик: назария ва пажӯҳиши амалӣ. Китоби 1. Асосҳои назарии этнолингвистика ва тасвири ҷаҳон. – Душанбе, 2021. – 238с.
10. Матробиён, С., Азиззода Д. Доир ба пажӯҳиши мағҳуми “тасвири забонии ҷаҳон” дар забоншиносии муосмир // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, №1, 2020. – С. 152-156.
11. Маҳмудзода, М. Муқоисаи концепти “дил” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” (рисолаи PhD). – Душанбе, 2019. – 160 с.
12. Пименова, М.В. Предисловие. / Введение в когнитивную лингвистику. Под ред. М.В. Пименовой. Вып.4. – Кемерово, 2004. –208 с.
13. Прохоров, Ю.Е. В поисках концепта. – М.: Флинта, 2008. –130 с.
14. Фозилова, Ш. К. Концепт “богатство” в английской, русской и таджикской лингвокультурах на материале фразеологических единиц, пословиц и поговорок. Автореф.... конд. фил наук. – Душанбе, 2019. – 211 с.
15. Цримова, З.Р. Концепт «сердце» в языковой картине мира (на материале кабардинского, русского и английского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. – Нальчик, 2003.

ЭКСПОЗИТСИЯИ ОСОРХОНӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ТУРИЗМИ ФАРҲАНГӢ

АБДУЛОВ Ҷамолиддин Муҳрудинович – ходими қалони илмии Осорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, E-mail: Jan-0988@mail.ru, тел.: +(992) 91 825 29 60

Мавзуи асосии мақола ба масоили экспозитсияи осорхонаи мактабӣ, ҷиҳатҳои назариявию амалӣ ва ҷамбаъҳои таълимиш тарбиявӣ бахшида мешавад. Муаллиф тамоюли муосири ташкилнамоии экспозитсияи осорхонаро дар рушди туризми фарҳангӣ муҳим арзёбӣ менамояд.

Мақола ба осорхонашиносон, роҳбарони осорхонаҳои мактабӣ, устодону донишҷӯёни соҳаи мазкур, ки ба фаъолияти намоиши экспозитсиони машғуланд бахшида мешавад.

Вожаҳои асосӣ: экспозитсия, осорхонаи мактабӣ, инноватсия, таҳқиқотчӣ, сифат, омӯзгор, таълим, тарбия.

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

АБДУЛОВ Джамолиддин Муҳрудинович – старший научный сотрудник Музея образования Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: Jan-0988@mail.ru, тел.: +(992) 91 825 29 60

Статья посвящена проблемам школьной музейной экспозиции, ее теоретическим, практическим и воспитательным аспектам. Автором рассматриваются современные тенденции создания музеиных экспозиций и ее роль в развитии культурного туризма.

Статья адресована музеологам, руководителям общеобразовательных учреждений, руководителям школьных музеев, преподавателям и студентам учебных

заведений данного профиля, занимающимся выставочной экспозиционной деятельностью.

Ключевые слова: экспозиция, школьный музей, инновация, исследователь, качество, преподаватель, обучение, воспитание.

MUSEUM EXPOSITION AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM

ABDULOV Jamoliddin Mukhrudinovich - Senior Researcher, Museum of the Education Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, 126 Ayni Str., E-mail: Jan-0988@mail.ru, mob.: +(992) 91 825 29 60

The main topic of the article is devoted to the problems of the school museum exposition, its theoretical, practical and educational aspects. The author examines the current trends in the creation of museum expositions and its role in the development of cultural tourism.

The article is addressed to musicologists, heads of educational institutions, heads of school museums, teachers and students of educational institutions of this profile, engaged in exhibition and exposition activities.

Keywords: exposition, school museum, innovation, researcher, quality, teacher, education, upbringing.

Таҳқики назарияи экспозитсияи осорхонавӣ ва фаъолияти амалии экспозитсионии осорхонаҳо яке аз мавзӯъҳои муҳимми мавриди таҳқики фарҳангшиносону осорхонашиносон маҳсуб мегардад. Олимони гуногун мавзӯи мазкурро ба таври алоҳида ё умумӣ таҳқиқ кардаанд ва таҳқиқ мекунанд. Асари «Музейная экспозитсия», ки он ба қалами А.И. Михайловская мансуб аст, яке аз асарҳои таҳқиқоти муҳимми ба ин мавзӯй бахшидашудаи даврони шӯравӣ буда, он то солҳои охир барои кормандони осорхонаҳо ба хусус корманднои осорхонаҳои Тоҷикистон ба сифати роҳнамои асосии назариявӣ оид ба фаъолияти экспозитсионӣ ба ҳисоб мерафт. Агар баъзе бобҳои асри мазкурро, ки мафкураи даврони Шӯравӣ доранд, истисно кунем, имрӯз ҳам метавонад, он ба ҳайси дастури методӣ хидмат намояд.

Вожаи «экспозиция» (экспозитсия) аз калимаи лотинӣ буда, маънои «ба намоиш гузоштан», «что ба что карданро ифода мекунад» (нигаред дар лугати русӣ-тоҷикӣ, соли 1949, саҳ ... Вале экспозитсияи осорхонавӣ дорои вижагии ба худ хос буда, намоиш як ҷузъи таркибии он маҳсуб мегардад. Асоси экспозитсияи осорхонавиро на ҳама чиз, балки ашёи осорхонавӣ ташкил медиҳад, ки онҳо дар экспозитсия номи экспонат-нигораро гирифтаанд. Вобаста ба истифодаи ба ҷои мағҳум ашёи осорхонавӣ ин мағҳум. Дар асноди расмӣ ва меъёрии ҳуқуқи дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» ифодаи нигораҳои осорхона қаламдод шудааст, ки чандон саҳех нест. Зеро ҳама гуна ёдгорӣ, чиз ва ё нусҳаи онҳо метавонанд ашёи осорхонавӣ бошанд. Вале на ҳамаи онҳо дар ҳар гуна ҳолат ҳамавақт метавонанд экспонат шаванд. Экспонат ҳамон ашёи осорхонавист, ки танҳо дар асоси нақшаи алоҳидаи илман асосноки мавзӯй-экспозитсионӣ барои инъикоси мавзӯи муайян ва хидмат мекунанд пешкаши тамошобин намудани далели шайии ҳамин мавзӯй ҳамзамон аз байни ашёи осорхонавии дар фонди осорхона мавҷуда интихоб шуда, зери фаъолияти мушаххаси илмии кормандони ба ташкили экспозитсия машғул будаи осорхона қарор мегирад ва, сипас барои намоиш дар экспозитсия гузошта мешавад. Дар забони имрӯзаи тоҷикӣ ҳамчун нигора тарҷума ва истифода шудани вожаи «экспонат» як масъалаи баҳсноки рӯзмарра мебошад.

Барои омода намудани экспозитсияи осорхонав ашёи осорхонавӣ, матнҳои тавзехӣ, зернавиштҳо, нақшаю ҳаритаҳо ва дигар маводи ба ҳам марбут истифода

мешаванд, ки метавон онҳоро дар якчоягӣ маводи экспозитсионӣ номидан мумкин аст. Бахшҳои гуногуни экспозитсия, ки бо ҳам алоқаманданд онҳоро дар маҷмӯъ сохтори мавзӯй меноманд. Вобаста ба ин маводи экспозитсионӣ ба воҳидҳои сохтории аз ҷиҳати мавзӯй, мундариҷа ва ё нишонаҳои дигари ба ҳам алоқаманди афкори ягонаро ташкилкунанда гурӯҳбандӣ мешаванд, ки онҳоро маҷмӯи экспозитсионӣ мегӯянд. Дар осорхонашиносӣ экспозитсияи муваққатиро намоиш мегӯянд ва ҳоло онро ба се баҳш: 1. мавзӯй; 2. фондӣ ва 3. ҳисботӣ чудо менамоянд.

Дар асоси усулҳои айният ва таҳқиқоти илмӣ ба ҳамагон пешкаш намудани ёдгориҳои таърихи фарҳангӣ ва натиҷаи таҳқиқи онҳо аз ҷониби муҳакқиқони гуногун мақсад ва вазифаи асосии ташкили экспозитсияи осорхонавӣ мебошад.

Тамоми аҳолии кишварро новобаста ба синусол дар рӯйиҳи инсондӯстӣ, ватанпарварӣ, бунёдкорӣ, сулҳҳоҳӣ, илмомӯзӣ, некаҳлоқӣ, худшиносӣ, ҳифзи осори фарҳангӣ моддию маънавии ниёғон ва дигар аҳлоқи ҳамидаи, ки аз талаботи инсонӣ, ки аз талаботи сифатҳои инсони замони муосир бармеояд, тарбия кардан аст. Аз ин хотир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияту, мақоми осорхонаҳо таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир менамояд. Новобаста ба душвориҳои иқтисодӣ дар ҳар яку воҳурию суханрониҳояш ПЧТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳоли ба хусус кормандони соҳаи маориф, ташкили осорхонаю намоишҳо маводҳои онҳоро ишора менамоянд. Яъне фаъолияти осорхонаҳо дар сатҳи давлатӣ аҳамият дода мешавад. Дар навбати худ осорхонаҳо вазифадоранд, ки дар пешбуруд ва амалий намудани сиёсати фарҳангии давлатӣ бештар фаъолу саҳмгузор бошанд. Дар амалий соҳтани ин ҳадаф ташкил намудани экспозитсияҳо яке аз беҳтарин фаъолияти осорхонаҳо ҳисоб меёбад. Дар ин асно қӯшиш ба ҳарҷ дод, ки баҳшҳои кори экспозитсионӣ, ки ороиши бадеӣ-меъморӣ ҳисоб меёбад, дуруст ба роҳ монда шавад. Дар робита ба ин ҳанӯз дар асри гузашта осорхонашиносӣ машҳури шӯравӣ А. Михайловская дар ин хусус чунин гуфта буд: «Осорхонаҳо на танҳо бо роҳи намоиши ёдгориҳои санъат, балки бо тамоми намуди экспозитсия ва ороиши бадеи мөъмории он вазифадоранд, ки дар тарбияи эстетикии меҳнаткашон саҳмгузор бошанд. Вазифаи асосии ороиши бадеи экспозитсия он аст, ки дар равшантар ифода кардани мундариҷаи он ва беҳтар нишон додани нигораҳо кӯмак намояд». Ҷӣ гуна қабул намудани экспозитсия аз ҷониби тамошобин ба сатҳи ороиши бадеи он вобаста аст. Ҳар қадар, ки ороиши бадеи экспозитсия, баланд бошад, ҳамон андоза дарки мундариҷаи он барои тамошобин осонтар мегардад ва ў барои фахмидани он камтар вақт сарф менамояд. Аз тарафи дигар, ороиши бадеи экспозитсия ба зеҳни тамошобин бештар ва беҳтар таъсири мусбат мерасонад. Пур кардани толорҳои намоиш ба витринаҳои гуногунҳаҷм, ба таври дурушту номунтаззам болои ҳам гузоштани нигораҳо, ороиши дагали онҳо ва ҳаҷму шакли номатлуби матнҳо яъне навиштаҷот тамошобинро зуд ҳаста карда, ўро аз тамошои экспозитсия дилсард менамояд. Таносуби дурусти паҳно ва дарозӣ, дуруст истифода бурдани девораҳо ва майдони фарш, истифодаи бомуваффақияти рӯшнӣ ва ранг, чойгишавии равшани нигораҳо, мутобиқати ороиши ҳар як нигора бо намуди умумии толор чизҳоеанд, ки барои таассуроти муфид бардоштан аз дидани экспозитсия шароит фароҳам меоранд.

Бояд тазаккур дод, ки ҳар як үнсури ороиши бадеӣ дар таносуб бо үнсурҳои дигари он таҳия ва коркард карда мешавад. Инчунин бино, мебел, рӯшнӣ, ранги мебелу толор, ороиши матну нигораҳо бо ҳам алоқаманд ва бояд тобеи нақшай бадеи умумӣ, бошанд зеро, аз он ҳулюсаи умумию ягонаи мөъморӣ-бадеи ҳар як толор мебарояд, бароварда мешавад. Нақшай мөъморӣ- бадеи ороиши осорхона бо назардошти дарки тамошобин ва зарурати иваз намудани таассурот ҳангоми тамошои осорхона таҳия карда мешавад.

Ҳангоми ороиши бадеи экспозитсия қӯшиш кардан лозим аст, ки ороиши он бо мундариҷааш мутобиқат намояд. Дар акси ҳол соҳтани чунин экспозитсия аз доираи фаъолияти касбӣ берун афтода, он ба як намуди зоҳиршавии расмиятчиғӣ, иҷрои фармоиши расмӣ табдил меёбад.

Чунон, ки ишора кардем, нуқтаи дигари экспозитсияро маҷмӯаҳо-комплексҳои аз нигоҳи мавзӯй ягона буда ташкил менамоянд, ки онҳо аз ҷиҳати ороиш, нигорадорӣ ва

мутобиқати бадей хеле бой мебошанд. Ороиши меъморӣ- бадей барои осорхонаҳо ҳамеша таъиноти ёрирасон мебошад. Нодуруст фаҳмидани ин нукта ба соҳтани экспозитсияҳои шаклан боҳашамат, вале мазмунан номувофиқу камаҳмият оварда мерасонад.

Як ҷиҳати хоси экспозитсияи осорхонавӣ ин усулияти он мебошад. Усули (принципи) якуми экспозитсияи осорхонаҳо дар асоси назарияи илмӣ соҳта шудани онҳо мебошад. Вале назарияи илмии экспозитсияи осорхонаҳо вобаста ба ғояҳои пешбари чомеа ва соҳти ҷамъияти метавонад гуногун бошад. Масалан, асоси назарияи илмии экспозитсияи кишварҳои шӯравиро ғояю мафкураи марксизм-ленинлизм ташкил медод. Ин усул дар худ мағҳуми таърихиятро фаро мегирифт.

Масалан, низоми материализми таърихи экспозитсияи осорхонавӣ воқеяти таърихиҳо ҳамчун раванди қонунии ягона, вале гуногуншакл инъикос менамуд. Асоси ба қисмҳо ҷудо намудани экспозитсияро дар замони шӯравӣ тақсимкуни тараққиёти ҷамъиятии илми муосир коркарда баромада, тибқи таълимоти марксистӣ-ленинӣ ташкил медод. Албатта ин ба осорхонаҳои даврони шуравӣ даҳл дорад. Чи тавре ки маълум аст, таълимоти марксистӣ-ленинӣ фарматсияҳои ҷамъиятиро аз ҷиҳати пайдоиш, тараққиёт ва ивазшавӣ ба таври ба худ хос шарқ медод.

Хусусияти хоси самти ҷараёни осорхонаҳои шӯравӣ муносибати ҳизбӣ ё худ ҳизбияти воқеяҳо ё равандҳои таърихии дар экспозитсия инъикосшуда буданд. Тибқи назарияи осорхонашиносони шӯравӣ ҳизбият на танҳо мундариҷаи асосии экспозитсия, балки таносуби байн қисмҳои экспозитсияро муайян менамуд. Чун осорхонашиносони шӯравӣ экспозитсияи осорхонаҳоро бо ҳамин усули ҳизбият месоҳтанд, дар осорхонаҳо бо дигаргуниҳои ҷамъиятии замонашон бештар аҳамият медоданд.

Албатта, ин маънои онро надорад, ки онҳо бо инъикоси низомҳои (форматсияҳои) то шӯравӣ аҳамият намедоданд. Соҳтори то шӯравии ҷамъият дар экспозитсияҳои шуравӣ ба таври ба худ хос инъикос меёфт.

Усули дуюми экспозитсияи осорхонавӣ шайият (предметность) мебошад. Усули шайият аз моҳият ва соҳаи худи осорхона бармеояд. Усули шайият дар он зоҳир мешавад, ки тамошобин бевосита ба ашёи осорхонавӣ, ки дар шакли нигораҳои осорхона ба намоиш гузошта шудаанд, шинос мешавад, мебинад ва зеҳнаш зери таъсири онҳо қарор мегирад. Моҳияти асосии усули шайияти экспозитсия низ аз он иборат аст, ки мавҷудияти нигораи аслӣ ба зеҳни тамошобин таъсири мусбат расонда, шавқ завқи вайро баланд менамояд ва ба ў муяссар мешавад, ки раванди муайянни таърихиҳо на танҳо донад, балки хис намояд.

Азбаски тамошобин бо ашёи осорхонавӣ дар навбати аввал бо воситаи дидан шинос мешавад, гоҳҳо экспозитсияро яке аз намудҳои ташвиқоти айни дониши таърихи меноманд. Вале чунин муайянкунӣ моҳияти ташвиқоти осорхонавиро инъикос карда наметавонад. Зоро аёният танҳо як тарафи ашёи осорхонавӣ мебошад.

Шайияти экспозитсия ба тамошобин он ҷизро медиҳад, ки онро бо нақл дода намешавад. Шайият дар равшан намудани тарафи моддии раванди таърихи ҷивашаванда мебошад. Албатта мафкураи ҷамъиятиро бо сабаби дидашаванда набуданаш инъикос кардан мумкин нест. Вале метавон дар экспозитсия ашёро ба намоиш гузошт, ки дар он мафкураи давр тасвир ёфтааст. Акнун мо ин мавзӯъро дар мисоли толори ба давлати Сомониён баҳшидашудаи Осорхонаи миллий дида мебароем.

Баҳшида ба ҷашни 1100-солагии таъсиси давлати Сомониён дар соли 1999 қисми ба ин давраи муҳими таърихи тоҷикон баҳшидашудаи экспозитсияи осорхона аз нав тақарда шуда буд. Дар як баҳши толор тавассути матн ривоӣ муносибатҳои молию пулӣ ва баровардани сиккаҳои муҳаммадӣ, мусайябӣ ва гитрифӣ дар аҳди Сомониён таъкид шуда, ҳамчунин ҳаритаи инкишофи муносибатҳои тиҷоратӣ бо кишварҳои гуногун ба намоиш гузошта шуд.

Бояд қайд намуд, ки мақсади асосии дар сатҳи касбӣ амалӣ намудани ороиши меъморӣ-бадеии экспозитсияи осорхона пеш аз ҳама, ба дуруст инъикос намудани воқеяти таърихи новобаста аз соҳти сиёсӣ ва иҷтимоии давлат ва ҳарҷӣ бештар

мавриди сабақомӯзии насли ҳозира ва оянда қарор додани бехтарин намунаҳои фарҳанги моддию маънавӣ вобаста мебошад.

Хулоса, ташкили дурусти экспозитсияи осорхонавӣ ба мо имконият медиҳад, ки он дар кишвар ба воситаи муҳими инкишофи туризми фарҳангӣ табдил ёбад ва барои туристони дохилию хориҷӣ ҷои истироҳату фарогати фарҳангӣ бошад ва ҳам дар муаррифии таъриху фарҳанги Тоҷикистон нақши муассир дошта бошад.

АДАБИЁТ

1. Юренева, Т.Ю. Музееоведение: Учебник для высшей школы- М.: Академический проект, 2004, с.427.
2. Лугати русӣ-тоҷикии/ зери таҳрири А.П. Дехотӣ, Н.Н. Ершов ва Е.Э. Бертелс-Москва-Сталинобод, 1949,880 с.
3. Шарипов, А. Мағҳумҳо, усулҳои асосӣ ва марому мақсади экспозитсияи осорхонавӣ/ Ахбори Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Камолиддин Беҳзод- Душанбе: Адиб, №8, 2009- С.4
4. Юренева, Т.Ю. Музееоведение: Учебник для высшей школы- М.:Академический проект, 2004- с.429.

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД

ДАВЛАТШОЗОДА Азиза – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой языков Академии МВД Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Восифи, 21, E-mail: azizadavlat@mail.ru, тел.: +(992)93 9225097

В настоящей статье автором рассмотрены вопросы важности обучения языков в формировании культуры речи в профессиональной деятельности сотрудников ОВД. Очень часто в ситуациях межкультурной коммуникации обнаруживается, что не все ее участники обладают одинаковым объемом языковых знаний. Это обстоятельство порождает так называемые «языковые барьеры», которые приводят к потере информации и негативно влияют на весь процесс борьбы с преступностью. Более того, современный государственный (таджикский) язык объединяет языковую культуру нескольких стран.

Автор утверждает, что только грамотная нация может воспитать просвещенное, образованное поколение и достойных кадров современности, продвигаться вперед и обрести свое достойное место в цивилизованном обществе.

Ключевые слова: культура, сотрудник, язык, знания, языковые барьеры, нация, образование, современность, общество, информация.

АҲАМИЯТИ ОМӮЗИШИ ЗАБОН ДАР ТАШАКЛИ ФАРҲАНГИ СУХАН ДАР ФАҶОЛИЯТИ КАСБИИ КОРМАНДОНИ ВКД

ДАВЛАТШОЗОДА Азиза – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, сардори кафедраи забонҳои Академии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Восифӣ, 21, E-mail: azizadavlat@mail.ru, тел.: +(992)93 9225097

Муаллиф дар ин мақола аҳамияти омӯзиши забонро дар ташаккули фарҳанги сухан дар фаъолияти касбии кормандони милитсия мавриди баррасӣ қарор додааст. Аксар вақт дар ҳолатҳои мӯширати байнифарҳангӣ маълум мешавад, ки на ҳама иштирокчиёни он дониши якхелаи забоншиносӣ доранд. Ин ҳолат ба истилоҳ «монеаҳои забонӣ»-ро ба вучуд меорад, ки боиси гум шудани маълумот мегардад ва ба тамоми раванди мубориза бо ҷинояткорӣ таъсири манғӣ мерасонад. Гузашта аз ин, забони мусоири давлатӣ (тоҷикӣ) фарҳанги забоншиносии чанд кишварро муттаҳид месозад.

Муаллиф иддао кардааст, ки танҳо миллати босавод метавонад насли равшанфират, бомаърифат ва қадрҳои арзандай замони моро ба воя расонад, пеш равад ва дар чомеаи мутамаддин ҷойгоҳи шоистаи худро пайдо кунад.

Вожаҳои асосӣ: фарҳанг, корманд, забон, донии, монеаҳои забонӣ, миллат, маориф, муосир, ҷомеа, имтилоот.

THE IMPORTANCE OF LANGUAGE LEARNING IN THE FORMATION OF SPEECH CULTURE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF MIA EMPLOYEES

DAVLATSHOZODA Aziza – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Languages of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Vosifi st., 21, E-mail: azizadavlat@mail.ru, mob.: +(992)93 9225097

In this article, the author discusses the importance of language learning in the formation of a culture of speech in the professional activities of police officers. Very often, in situations of intercultural communication, it is found that not all of its participants have the same amount of linguistic knowledge. This circumstance gives rise to the so-called "language barriers", which leads to the loss of information and negatively affect the entire process of combating crime. Moreover, the modern state (Tajik) language unites the linguistic culture of several countries.

The author argues that only a literate nation can bring up an enlightened, educated generation and worthy cadres of our time, move forward and find its worthy place in a civilized society.

Key words: culture, employee, language, knowledge, language barriers, nation, education, modernity, society, information.

Возрастание информационной насыщенности всех сфер деятельности приводит к необходимости владеть несколькими языками. Проблема содержания в методике обучения языкам продолжает оставаться одной из самых актуальных, особенно когда в обществе не хватает педагогических кадров в области обучения языков.

Немаловажное значение имеет взаимосвязь содержания обучения с социальным заказом общества, а в современных условиях, также и с политическим курсом государственной власти. Отсюда в своем выступлении от 1 сентября 2021 года по случаю Дня знания в городе Душанбе Президент страны Эмомали Рахмон [1], подчеркнул важность знания иностранных языков, в первую очередь, русского и английского языков.

Сегодня в стране в целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел, совершенствования их структуры, приведения деятельности органов внутренних дел в соответствие с современными требованиями и нормами международно-правовых актов, сближения деятельности органов внутренних дел к обществу, а также обеспечения социально-правовых гарантий сотрудников органов внутренних дел на основании Указа Президента Республики Таджикистан от 19 марта 2013 года «О стратегии реформы милиции на 2013-2020 годы» [2] Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 03 мая 2014 года принятая Программа реформы (развития) милиции на 2014-2020 годы [3], согласно которой одной из главных целей реформы милиции на современном этапе является подготовка высококвалифицированных кадров для нужд министерства органов внутренних дел.

Республика Таджикистан в современных условиях осуществляет политику «открытых дверей», которая позволяет путем сравнения особенности своей национальной культуры с культурой других стран также знакомить с общечеловеческими ценностями, и тем самым способствует воспитанию курсантов и слушателей Академии МВД Республики Таджикистан в контексте «диалога культур».

Очень часто в ситуациях межкультурной коммуникации обнаруживается, что не все ее участники обладают одинаковыми объемом языковых знаний. Это обстоятельство порождает так называемые «языковые барьеры», которое приводит к потери информации и негативно повлиять на весь процесс борьбы с преступностью. Более того, современный государственный (таджикский) язык объединяет языковую культуру нескольких стран. В таджикском языке сегодня можно увидеть слова, имеющие арабские, персидские, латинские, русские и узбекские корни. Такая ситуация также может считаться мотивацией к внимательному изучению языковых дисциплин, в частности в Академии МВД Республики Таджикистан.

Наравне с отмеченным, следует заметить, что важность изучения родного, государственного языка (таджикского) не должно быть малозначимым. Так как, по справедливому замечанию Л.П. Загорулько [4] «уровень знания неродного языка зависит от уровня владения тем языком, который человек считает родным; именно на родном языке происходит процесс становления умения мыслить. Языковое образование предполагает умение людей не только оценивать достоверность информации, но и умение анализировать ее».

При такой постановки вопроса одной из центральных проблем в современной методике преподавания языка в Академии МВД Республики Таджикистан должна являться проблема повышения эффективности обучения. В отличие от традиционных методик, где преподаватель привык давать и требовать определенные знания, при использовании интерактивных форм обучения ученик сам открывает путь к познанию. Таким образом, интенсификация обучения языку должна сопровождаться с использованием современных форм и средств обучения, применение в преподавании новых методов познания: использование компьютеров, аудио-, видео- и электронно-вычислительной техники.

С учетом слабого знания русского и английского языков определенной части курсантами (слушателями) Академии МВД Республики Таджикистан новые правила, слова должны объясняться преподавателем только при помощи знакомой лексики, грамматических конструкций, жестов, мимики, рисунков, наглядных пособий, аудио-, видео- и электронно-вычислительной техники.

Более того, в случае различия учащихся в группах по уровню сформированности умений и навыков говорения, чтения, слушания, письма, по своему творческому потенциалу, умению общаться, в качестве основных методов технологии личностно-ориентированного обучения использования метода обучения в сотрудничестве является наиболее эффективным. Основная идея данной технологии – создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных ситуациях для работы над совместным проектом. Надо заметить, что это новый подход к предмету, где акцент делается на самостоятельном познавательном интересе.

Вообще, усиленное внимание к изучению «языка в действии», в употреблении, что позволяет полнее раскрыть общественную природу и сущность языка, являющегося, по определению В.И. Ленина, «важнейшим средством человеческого общения». [6, с.258]

В целом к методам интерактивного обучения языков можно отнести викторины, дискуссии, семинары, диспуты, презентации, где, как правило, после изучения объемной и значимой темы самостоятельно в ходе коллективного обсуждения подводятся итоги. Курсанты и слушатели выступают с докладами, эссе, сочинениями, анализом, рецензиями, научно-практическими рефератами. Особое внимание уделяется научно-практической работе курсантов второго курса. Вся дополнительная информация и знания осмысливаются и перерабатываются на факультативах и кружках, индивидуальных занятиях, далее она обрабатывается и представляется в рефератах для дальнейшего обсуждения уже на студенческих и городских научно-практических конференциях. При написании рефератов учитывается актуальность темы.

Следует заметить, что самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых индивидуальных особенностей курсантов и слушателей Академии МВД Республики Таджикистан (например, инертность, неспособность распределять внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально использовать сильные стороны индивидуальности благодаря самостояльному выбору времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др. Приобретения навыков

самостоятельной работы, на наш взгляд, очень полезны для будущей профессиональной деятельности, где выпускники Академии МВД Республики Таджикистан будут сталкиваться с различными ситуациями. Поэтому в процессе самостоятельной работы обучающиеся Академии МВД Республики Таджикистан следуют принципам развивающего обучения: исследуют источники, сравнивают их, знакомятся с разными точками зрения, составляют их описание, систематизируют справочный материал.

При этом не надо забывать, что среда бытования языка исключительно разнообразна и исторически изменчива. Это обстоятельство приводит к его изменению, варьированию, или дифференциации. В зависимости от факторов, порождающих приспособления языка к условиям функционирования, различают четыре типа варьирования, или дифференциации языка: временное, пространственное, социальное, функционально-стилевое, которые должны учитываться при обучении языков.

Таким образом, курсанты и слушатели Академии МВД Республики Таджикистан становятся главной действующей фигурой. Преподаватель же в данной ситуации – активный помощник. При этом важно сбалансировать субординационные аспекты с интерактивными формами обучения.

Обучать языку – значит обучать его функциональным стилям, так как язык может выполнять свое назначение лишь постольку, поскольку в нем есть стилистическая дифференциация. Требование свободного владения всеми выпускниками Академии МВД Республики Таджикистан наряду с родным другим языком (например, русским – языком межнационального общения) обязывает преподавателей русского языка не только в совершенстве знать преподаваемый язык, но и владеть его теорией.

Уверенность в общении на негосударственном (таджикском) языке можно приобрести только в процессе практики. При этом, очень важно, чтобы занятия проходили в раскрепощенной обстановке и общение происходит только на изучаемом языке, так как язык, будучи средством общения, нуждается в том, чтобы его «содержали в рабочем состоянии», то есть всегда готовым к использованию в возникающих ситуациях общения.

Разумеется, рациональное преподавание, например, русского языка носителям других языков – родственных и неродственных – должно основываться на научном знании стилистической структуры как русского, так и национальных языков, в частности на сопоставительных стилистических исследований арабских, персидских, тюркских, английских и всех других языков народов региона Средней Азии.

Немаловажное место в процессе изучения языков занимает ознакомление с художественной литературы, так как литература может ответить на вопросы, связанные с особенностями традиций различных наций и народов, в частности их языка, его духа, законов развития и общественно-исторической функции. Ведь язык существует в жизни независимо от литературы и лишь применяется в литературе в зависимости от ее специфических особенностей, приобретая в силу этого некоторые особые свойства, позволяющие говорить о языке художественной литературы, о языке поэзии как о своеобразном ответвлении языка вообще. При этом основные качества языка, естественно, остаются в силе.

Преимущество изучения языка посредством художественной литературы и поэзии является то, что в них можно увидеть самые различные языковые стили, которые в языковой практике сравнительно строго разграничены в зависимости от тех или иных практических целей (научная, деловая, разговорная, интимная и т.п. речь). При этом в произведениях язык мотивирован тем, что он связан с конкретным его носителем, передает своеобразие характера личности человека, выражающееся в своеобразии речи, знание чего необходимы для будущих офицеров органов внутренних дел.

Большое значение в процессе обучения языка играет экскурсии по памятным литературным местам. Очень многие памятные места нашей страны связаны с творчеством писателей и поэтов, описаны в литературных произведениях. С достопримечательностями родного края курсантов и слушателей Академии МВД Республики Таджикистан могут знакомить музеи. Но нужно живое, личное знакомство с той атмосферой, в которой писатель жил и работал, с тем дорогим для него уголком, который вдохновлял его и получил отражение в его творчестве.

С учетом изложенного, будет правильнее, если формирование положительной мотивации, должно быть рассмотрено преподавателем как специальная задача. Как

правило, мотивы связаны с познавательными интересами учащихся, потребностью в овладении новыми знаниями, навыками, умениями. Но первая и естественная потребность изучающих язык - коммуникация. Для организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся на коммуникацию, необходимо выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать деятельность учащихся, а самое главное участники общения должны чувствовать себя в безопасности от критики, преследования за ошибки и наказания.

Таким образом, подытоживая рассмотренный вопрос, следует подчеркнуть мнение главы республики Эмомали Раҳмон [5], высказанное им в своем Послании парламенту Республики Таджикистан от 2016 года о том, «что будущее страны во многом зависит от деятельности педагога и развития науки и образования». Следует помнить, что только грамотная нация может воспитать просвещенное, образованное поколение и достойных кадров современности, продвигаться вперед и обрести свое достойное место в цивилизованном обществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чумхурият. Суханронии Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар маросими ифтитоҳи Муассисаи давлатии таълимии "Гимназия № 4 барои хонандагони болаёқат" дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Рӯзи дониш, шаҳри Душанбе, 1 сентябри соли 2021.
2. Электронный ресурс]. <http://mvd.tj/index.php/ru>. (дата обращения: 22.01.2019 г).
3. Загорулько, Л.П. Языковое образование в современных условиях (Социально-философский анализ) / Л.П.Загорулько . -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. — Т. XLI. — 118 с. (Приложение к журналу «Философия образования»).
4. [Электронный ресурс]. <http://www.toptj.com/News/2016/01/20> (дата обращения: 23.01.2019 г.).
5. Ленин, В.И. О праве нации на самоопределение. – Полн. собр. соч., т. 25, - С. 258.

НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРӢ ДАР БОЗТОБИ ҶАШНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ НАВРӮЗ (дар мисоли рӯзномаи Ҷумхурият ва ҳафтномаи Озодагон)

ОЛИМИЁН Сабрина Шамсулло - аспиранти кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, **E mail:** journalist2020@mail.ru, **тел.:** + (992)908 87 88 74

Мақола ба таҳлили маводҳои рӯзномаи “Ҷумхурият” ва ҳафтномаи “Озодагон” баҳшида шудааст. Муаллиф асосан ба усули пешниҳоди мавод, яъне мазмун аз ҷониби рӯзноманигорон тавваҷӯҳ намудааст. Ӯ дар чунин назар аст, ки манбаи ҳамаи маводи фарҳангии рӯзнома аз роҳнамоҳои сарвари давлат аст. Таваҷҷӯҳи маҳсуси сарвари давлат ба рушди фарҳангии миллӣ ба рӯзноманигорон чун манбаи илҳом дар инъикоси масоили фарҳангии миллӣ хизмат кардааст. Ба туфайли ин рӯзноманигорон дар баррасии маводи фарҳангӣ, маҳсусан ҷашни миллӣ Наврӯз бештар ба манбаъҳои таърихиву адабӣ муроҷиат мекунанд ва бо ин пахлӯҳои барои омма норавшани фарҳангии миллиро равшан мекунанд.

Ба андешаи муаллиф мавқеи рӯзномаи “Ҷумхурият” ва ҳафтномаи “Озодагон” дар баланд бардоштани маърифати мардуми кишвар дар шинохти ҷашнҳои миллӣ хеле қалон аст. Дар мақола такя ба сарҷашмаҳои гуногуни илмӣ мавҷуд аст ва муаллиф мавқеъ ва андешаи худро дар такя ба назари муҳаққиқон ва мисолҳои таҳлилгардида асоснок менамояд.

Вожаҳои асосӣ: фарҳанг, тамаддун, таърихи ниёғон, ҷашнҳо, наврӯз, шакл ва мазмун.

**РОЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В ОСВЕЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАЗДНИКА НАВРУЗ**
(на примере газеты «Джумхурият» и еженедельника «Озодагон»).

ОЛИМИЁН Сабрина Шамсулло – аспирантка кафедры печати Таджикского национального университета, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, E-mail: journalist2020@mail.ru, тел.: + (992)908 87 88 74

Статья посвящена анализу материалов газеты «Джумхурият» и еженедельника «Озодагон». Автор акцентирует внимание на методике подачи материала журналистами. Он считает, что источником всех культурных материалов газеты является руководство главы государства. Особое внимание главы государства к развитию национальной культуры послужило источником вдохновения для журналистов в освещении вопросов национальной культуры. Благодаря этому журналисты часто обращаются к историческим и литературным источникам при рассмотрении материалов о культуре, особенно о национальном празднике Навруз, и тем самым проливают свет на непонятные общественности аспекты национальной культуры.

По мнению автора, очень важна роль газеты «Джумхурият» и еженедельника «Озодагон» в информировании населения страны о признании государственных праздников. Статья опирается на различные научные источники, а автор обосновывает свою позицию и мнение на взглядах исследователей и проанализированных примерах.

Ключевые слова: культура, цивилизация, история предков, праздники, Навруз, форма и содержание.

**THE ROLE OF PERIODICALS IN COVERING THE INTERNATIONAL
HOLIDAY OF NAVRUZ**
(on the example of “Jumhuriyat” newspaper and “Ozodagon” weekly)

OLIMIYON Sabrina Shamsullo - postgraduate student of the Department of Printing of the Tajik National University, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17, E-mail: journalist2020@mail.ru, mob.: + (992)908 87 88 74

The article is devoted to the analysis of the materials of the newspaper "Jumhuriyat" and the weekly "Ozodagon". The author focuses on the method of presentation of the material by journalists. He is of the opinion that the source of all the cultural material of the newspaper is the guidance of the head of state. The special attention of the head of state to the development of national culture has served as a source of inspiration for journalists in covering issues of national culture. Thanks to this, journalists often refer to historical and literary sources when reviewing cultural materials, especially the national holiday of Navruz, and thus shed light on aspects of the national culture that are not clear to the public.

According to the author, the role of the newspaper "Jumhuriyat" and the weekly "Ozodagon" in raising the awareness of the people of the country in the recognition of national holidays is very important. The article relies on various scientific sources and the author bases her position and opinion on the views of researchers and analyzed examples.

Keywords: Culture, civilization, history of ancestors, holidays, Navruz, form and content.

Фарҳанг нишонаи тамаддуни миллат аст. Он шакли шуур ва ҳастии миллат буда, натиҷаи таҷрибаи ҳамзистии одамон аст, ки дар тӯли садҳо ва ҳазорсолаҳо ба даст омадааст. Ташакқули фарҳанг бо таърихи башарият пайвастагии зич дошта, он дар робита бо инсон ба вучуд омадааст. Дар раванди инкишофи шууру маънавиёти инсон фарҳанг низ такомул ва рушд меёбад. Фарҳанг самараи оғаридаи худи инсон аст. Яъне

бо ҷаҳду талош ва меҳнатҳои дуру дарози башарият оғарида шудааст. Решаи калимаи фарҳанг ва маънои он низ ҷолиб аст. Он калимаи рехта аст ва аз ду ҷузъи аслан мустақил сохта шудааст, ки имрӯз ҷузъҳои он дар алоҳидагӣ ба кор намераванд. “*Истилоҳи «Фарҳанг» аввалин маротиба дар китоби динии зардушиён «Авесто» ёдоварӣ шудааст. Ҳуди калимаи “фарҳанг” ... аз ду бахши «фар» ва «ҳанг» иборат буда, бахши «фар» маънои комёбиҳои давраи пеш, бахши «ҳанг» маънои овардан ва ё аз насл ба насл гузаштани комёбиҳои давраи пеш*”[10,3].

Бо мурури тараққиёти ҷамъият мағҳуми фарҳанг маънои васеътар касб кард ва ба маъноҳои тарбияёфта, маърифатнок, муаддаб, маълумотнок, хушаҳлоқ фаҳмида мешуд. Дар забони форсии миёна фарҳанг ба маънои донишу ақл, одоб, китоби лугат, тадбир, санҷидан истифода мешуд. Яъне инсоне, ки бофарҳанг аст, албатта ақлан, шуурен, рӯҳан аз атрофиён фарқ дорад. “Одам – ин фарҳанг аст”[10,3].

Вақте ки фарҳанг чун илми маҳсус шинохта шуд, олимони соҳа ба паҳлӯҳои гуногуни мағҳуми фарҳанг таваҷҷуҳ намуданд. В. Дал маънои фарҳангро ба нигоҳбину парвариш кардан, маърифатнокии фикрӣ ва аҳлоқӣ алоқаманд мекунад. Маорифпарварони олмонӣ И.Гердер, С. Пуфендорф ва А. Аделунг фарҳангро “азнавсозии фаъолиятноки олам аз тарафи одам”[10,3] медонистанд.

Аз гуфтаҳои олимону муҳаққиқон ҷунин ҳулоса кардан мумкин аст, ки фарҳанг дастовардҳои моддию маънавии аҳли башар аст, ки инсоният дар тӯли фаъолият бо қӯшишу ғайрати пай дар пайи ҳуд ба даст овардааст.

Маҳз ба туфайли ин ки фарҳанг ҷузъи муҳими ҳаёти ҷомеаи башарӣ аст, инъикоси зуҳуроти он, ҳама воқеаҳои рӯзмарраи ба он алоқаманд аз вазифаҳои марказӣ ва асосии воситаҳои аҳбори омма ба шумор меравад. Дар баробари ин, рисолати воситаҳои аҳбори омма, аз ҷумла матбуот, дар он зоҳир мешавад, ки ҳамчун ниҳоди ҷомеаи шаҳрвандӣ арзишҳои ҷомеаро аз тарики инъикоси дуруст, тарғиб, ба вучуд овардани афкори умум нигоҳдорӣ намояд, барои устувории онҳо мубориза барад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳимияти фарҳангро барои ҳар як миллат ҷунин тавсиф менамояд: «*Фарҳанг, бешубҳа, ифодагари рӯҳи миллӣ, расму русум, анъана ва хотираи таърихии ҳар ҳалқу миллат мебошад. Аз фарҳангу ҳунар дидা, башарият барои ба ҳам наздик кардани инсонҳо ва ваҳдати умум воситаи самараноктареро эҷод накардааст*»[9].

Бинобар ин, дар шароити муосир ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои фарҳанг ва омӯзиши он таваҷҷуҳи ҳоса зоҳир менамояд. Ҕомеаи фарҳангии мо тавассути инъикос ва баррасии фарҳангӣ ҳуд дар ВАО арзишҳои миллии ҳудро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. Ҳамчунин, тавассути инъикоси фарҳангӣ гузаштаву имрӯза, мо мероси фарҳангии ниёғон ва имрӯзиёнро ба ояндагон мерос мегузорем.

Ҳаёти сиёсию иҷтимоии имрӯзai Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар нигоҳдории фарҳанг ҳамчун арзиши миллио давлатӣ ҳамаи ниҳодҳои давлатию иҷтимоӣ мубориза мебаранд. Маҳсусан, дар замони истиқлолият як силсила қонуну қарорҳои зарурӣ, аз ҷумла, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи берун баровардан ва ворид кардани сарватҳои таърихио фарҳангӣ», аз 6.08.2001с. таҳти №42, «Барномаи ҳифзи мероси фарҳангӣ ғайримоддии ҳалқи тоҷик барои солҳои 2013–2020», «Дар бораи ҳифзи ва истифодаи мероси таърихио фарҳангӣ», аз 3.03.2006 таҳти №178, «Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016–2020», «Дар бораи қоидаҳои ташкил ва низоми нигоҳдории ҳудудҳои таърихио фарҳангии маҳсус ҳифзшаванда», аз 30.05.2004 таҳти № 262, «Барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихио фарҳангӣ барои солҳои 2012–2020», аз 03.12. 2011 таҳти № 577, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» (1997), «Дар бораи таъсиси мавзеъҳои муҳофизатии объектҳои ғайриманқули мероси таърихио фарҳангӣ», аз 30.05. 2004 таҳти № 274; «Дар бораи қоидаҳои низоми нигаҳдории мавзеъҳои муҳофizatii obъektҳоi ғайrимanқuли merosi taъrihiu farhangi», аз 31.12. 2008 таҳти № 664 қабул шуда, инчунин як қатор ёдгориҳои ватанӣ ба феҳристи мероси умумиҷаҳонии

ЮНЕСКО ворид гардидаанд, аз ҷумла Наврӯз соли 2011 дар арсаи байналмиллӣ пазируфта шуда, “Чакан”, “Шашмақом” дар феҳрасти мероси фарҳангии умумиҷаҳонӣ дохил гардидаанд, инчунин соли 2018 ҳамчун «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидаанд, ки барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ дар мамлакат шароити мусоид фароҳам оварданд.

Ҳамаи ин қонун ва қарорҳо маҳз тавассути воситаҳои ахбори омма ба мардум шиносонаидар шуда, ба туфайли ин дар байни мардуми кишвар фаҳмиши арҷузорӣ ба фарҳанг, расму оин, анъана ва дин, гуногунрангии динӣ, таҳаммулпазирӣ ба вучуд оварда мешавад.

Ҳамчунин, дар даврони соҳибистиколӣ бунёди як қатор иншооти фарҳангӣ, аз ҷумла Қасри миллат, Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, бунёди қасрҳои фарҳанг дар як қатор шаҳру нохияҳои чумхурӣ ба рушд ва пойдории фарҳангии миллӣ мусоидат ҳоҳанд кард, ки фаъолияти онҳо ҳам тавассути матбуоти даврӣ тарғиб мешавад.

Дар партави ҳамин қарору қонунҳо имрӯзҳо матбуоти даврӣ ва воситаҳои дигари ахбори омма таваҷҷӯҳи мардуми ватаний ва хориҷиро ба ҷашну идҳои миллии тоҷикон - Наврӯз, Мехрғон, Сада, маросимҳои гулгардонӣ, ашаглон, сайри лола, суманак, иди ҳарбуза, иди асал ва анъана ва урғу одатҳои маъракаорӣ, тарбияи фарзанд, ҳунармандӣ, манзилдорӣ, либоси анъанавии миллӣ – атлас, чакан, таомҳои миллӣ ҳар чӣ бештар ҷалб мекунанд ва муносибати дуруст ва созандаро дар мавриди ин ҷашнҳо тарғиб менамоянд.

Бо ташаббуси Сарвари давлат баргузор намудани Фестивал-озмуни чумхуриявии телевизионии «Шашмақомхонҳо» таҳти унвони «Ганчи ниёғон», Фестивал-озмуни чумхуриявии телевизионии эҷодиёти ҳалқ «Андалеб», фестивалҳои чумхуриявии ансамблҳои оилавӣ таҳти унвони «Дунёи саодат», «Ҷилваи чакан», «Иди атласу адрес», «Чакомаи гесу» фестивалҳои чумхуриявии «Ҳафтай китоби кӯдакону наврасон», Фестивали байналмиллалии ҳунарҳои бадеии ҳалқ «Бозори ҳунар», озмуни чумхуриявии «Чароғи ҳидоят», «Даргоҳи ҳунар ва маърифат», инчунин, ташкил ва роҳандозии «Корвони китоб», озмуни чумхуриявии “Фурӯги субҳи доноӣ”, “Тоҷикистон - Ватани азизи ман!” ва дигар тадбирҳои нави фарҳангӣ ба ҳукми анъана даромад.

Дар тарғиби ин ҷониҷӯҳои сатҳи чумхуриявӣ нақши матбуоти даврӣ хеле қалон аст. Аввалан, эълон гардидани онҳо ҳамчун рамзи бузургдошти арзишҳои миллӣ ва зарурати ривоҷу равнақ баҳшидани онҳо маҳз тавассути воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла, матбуот сурат гирифтанд, ки ин айният аст.

Дар баробари ин, шароити имрӯза фазои иттилоотӣ сарҳади ҳудро шикаста, доман паҳн мекунад. Бинобар ин, таъсири ҷаҳонишавӣ тавассути ВАО боз ҳам шиддатноктар мегардад. Ин таъсир пеш аз ҳама, маънавиёт, аҳлоқ ва фарҳангии мардумро фаро мегирад. Аз ин лиҳоз ВАО, аз ҷумла матбуот бояд фазои фарҳангии кишвари ҳудро, пеш аз ҳама тавассути пур кардани ҷои ҳолӣ ҳимоят қунанд ва дар навбати ҳуд барои тарғиби фарҳанг, таъриҳ ва ҳуввияти миллатҳои кишвари ҳуд талош намоянд.

Бесабаб нест, ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон масъалаи фарҳанг, оила ва аҳлоқро дар мадди аввал гузошта, таъқид медорад: «*Фарҳанг чун падидай бузург ва арзишманду муассири рӯзгори иҷтимоӣ дар таъриҳ ва рушиди маънавии ҷомеаи муосири Тоҷикистон пайваста нақши назаррас мебозад*» [10,3].

Ба туфайли ҷунин доманадорӣ ба масъалаи фарҳанг муҳаққиқони соҳаҳои гуногун таваҷҷӯҳ зохир мекунанд, аммо дар доираи мавзӯй ва объекти баҳс мо асосан ба таҳқиқоти олимони соҳаи журналистика таваҷҷӯҳ менамоем. Бояд бигӯем, ки муҳаққиқони журналистика низ ба туфайли доманадории мавзӯй фарҳанг паҳлӯҳои гуногуни онро мавриди баррасӣ қарор додаанд.

Мо дар мақолаи худ, инъикоси ҷашни умумимилӣ, яъне Наврӯзро дар рӯзномаи “Ҷумҳурият” ва ҳафтаномаи “Озодагон” дидо мебароем.

Дар давраи таҳқиқ, мо танҳо яксола маводҳои рӯзномаи “Ҷумҳурият” ва “Озодагон” – ро таҳлил ҳоҳем дод.

Таври маълум, рӯзномаи “Ҷумҳурият” ҳамчун рӯзномаи расмӣ-давлатӣ дар инъикоси ҷашнҳои бузурги миллӣ, ки дар сатҳи баланди давлатӣ ҳеле бошукуҳ таҷлил мегарданд, вазифаи мушаххас дорад ва матни табрикоти Сарвари давлат, ҷараёни пурраи баргузории ҷашнҳоро бо расмҳо ва мақолаҳои олимону мардумшиносонро ҳам дар доираи васеъ нашр мекунад. Аз ҳамин сабаб ҳаҷми маводи “Ҷумҳурият” назар ба дигар ҳафтаномаҳои мавриди назар бештар аст.

Ин ҷо барои муқоисаи таносуби матлабҳо ба муҳтавои як масъала дар рӯзномаи “Ҷумҳурият” ва ҳафтаномаи “Озодагон” таваҷҷуҳ мекунем. Соли 2010 бо пешниҳоди якчанд қишвар Созмони Милали Муттаҳид иди миллии аҷдодии мо – Наврӯзро ҷашни байналмилаӣ ва ба ифтиҳори он 21 марта рӯзи истироҳат эълон кард. Табиист, ки ин мавзӯй дар рӯзномаи “Ҷумҳурият” инъикоси ҳеле бошукуҳ ва густурда дошт, зеро Тоҷикистон яке аз қишварҳои ташаббускори ҷаҳонишавии Наврӯз буд. То ҷое аз матлабҳои “Ҷумҳурият” бармеояд, қишивари моро ташабbускори ин иқдом медонанд ва ғояи ин пешниҳодро ба Сарвари давлати Тоҷикистон вобаста мекунанд. Ҳамин аст, ки вобаста ба ин мавзӯй матлабҳои қалонҳаҷм чоп шудаанд ва дар маҷмӯй, аз ҷаҳонишавии ҷашни миллии аҷдодӣ - Наврӯз ифтиҳор карда шудааст. Мусоҳиба бо директори вақти Институти шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии Академияи илмҳои Тоҷикистон Кароматулло Олимов бо унвони “Наврӯз ҷаҳонӣ шуд” [12], мақолаи қалонҳаҷми директори вақти Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои Тоҷикистон Сайфиддин Назарзода бо унвони “Истиқлолият ба Наврӯз шукуҳи тоза баҳиҷӣ” [15] аз ин ҷумлаанд.

Ҳафтаномаи “Озодагон” ба ин масъала аз зовияи дигар нигоҳ кардааст. Ин ҳафтанома дар ҳошияи ҷаҳонишавии Наврӯз зери унвони “Наврӯз иди ҷаҳонӣ шуд” андешаҳои журналист Салими Аюбзодро нашр намудааст, ки ў ҷаҳонишавии Наврӯзро фурсати муносиб барои ивази солшуморӣ дар Тоҷикистон донистааст: ‘Холо ки Наврӯз бо қарори Маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба як иди ҷаҳонӣ табдил ёфт, Тоҷикистон шояд тামоми ҳақро дорад, ки Соли нави ҳудро аз Наврӯз оғоз қунад. Ва набояд дар ин роҳ аз дарҳам-барҳамӣ дар гоҳшуморӣ ва ноҳамгунии он бо солшумории дигарон нигарон буд. Ба вижса ки дастикам дар ин қишивар Наврӯз расман сари сол аст. Ва нашояд масъаларо сиёсӣ ва мазҳабӣ кард. Асли матлаб ҳештанишиносист ва ҳамоҳангӣ бо табиатест, ки Ҳудо оғаридааст’’ [13].

Дар идомаи матлаб муаллиф бо саволгузориҳои риторикӣ фикри ҳудро тақвият мебахшад: “Чаро бояд пойбанди соли наве монд, ки дар он на ҷизе ба поён мерасаду на ҷизе оғоз меёбад, дар ҳоле ки соли нави форсиён табиитарин аст ва дар фарҷоми як давраву шурӯи давраи дигар фаро мерасад. Магар мо ба қасе қавл додаем, ки умрбод соли нави онро аз они ҳуд ҳоҳем шумурд? Магар маҷбурем?” [13].

Дар ин матлаб, ки пас аз эълони қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид ва бо як овоз қабул гардидани он нашр шудааст, барҳӯрдҳои олами ислом ба ин қатънома низ оварда шудааст, ки бархе уламои ислом дар сомонаҳо ҷашиғирӣ Наврӯзро аз ҷониби мусулмонон аъмоли нораво донистаанд. Дар идомаи матлаб журналист алоқамандии Наврӯзро бо мазҳаб, таъриҳ ва фарҳангӣ ҷаҳонӣ таҳлил карда, фактҳои ҷолиберо тазаккур медиҳад, ки онҳо ҷашни табииӣ ва ҳудшиносӣ будани Наврӯзро таъкид менамоянд.

Ба назари мо, идораи нашрия ба хотири якҷониба нашудани масъалагузорӣ дар шумораи дигар бо саволи “Шумо ҷонибдоред, ки соли шуморӣ аз Наврӯз оғоз шавад?” [14] пуршиш гузаронида, нуктаи назари олимони маъруф – академик Муҳаммадҷон Шакурӣ ва профессор Иброҳим Усмоновро дар баробари шакли муҳтасари ин андешаи журналист Салими Аюбзод овардааст.

Муҳаммадҷон Шакурӣ гузаштани Тоҷикистон ба солшумории ҳичрӣ шамсиро падидаи хуб ва дар айни замон хеле душвор ҳисобидаанд. Ҳубии ин падида баргаштан ба асли ҳеш буда, душвориаш вобастагии Тоҷикистон ба қишварҳои муштаракулманофъ (ИДМ) ва кӯшишҳо барои ҳамқадамӣ бо ҷаҳонишавӣ шуморида шудааст.

Профессор Иброҳим Усмонов соли нави мелодиро солшумории байналхалқӣ дониста, алоқамандии қишварҳоро ба ин солшуморӣ таъкид кардааст: “...*Мо айни замон зарурати баркандани худ аз ҷомеаи ҷаҳониро надорем ва ҳар ҳалқияте, ки соли шумории нав ё кӯҳнаеро ба худ қасб кардан меҳоҳад, маҷбур аст дар баъзе мавридиҳо ба соли шумории байналхалқӣ муроҷиат намуда, аз он истифода қунад*”[14].

Бо муқоисаи таносуби муҳтавои матлабҳо муайян шуд, ки ҳар яке аз нашрияҳо вобаста ба таъйиноти худ амал намуда, вазифаи худро ичро кардаанд. “Чумхурият” аз нигоҳи расмӣ баромад намуда, ба ин паҳлуи масъала, ки дар “Озодагон” зикр шуд, умуман таваҷҷуҳ накардааст, зеро маълум мешавад, ки аз нигоҳи расмӣ ҳоло фурсати ивази тақвим нест. Аз ҷониби “Озодагон” ин гуна масъалагузорӣ шудан ба хотири таваҷҷуҳи бештари ҳафтанома ба Эрон аст: “*Муҳимтар аз ҳама, соли нав дар Эрон аз 20 март оғоз мешавад*”[13]. Илова бар ин, дар ҳафтаномаҳои дигар ҳам ингуна масъалагузорӣ нашудааст.

Як ҷиҳати муҳолифатнок миёни ин матлабҳо он аст, ки дар нигоштаҳои “Чумхурият” ҷаҳонишавии Наврӯз ба ташабbusи Тоҷикистон алоқаманд дониста мешавад, аммо дар матлаби “Озодагон” изҳори таассуф мешавад, ки ин ташабbusи қишвари мо набуд: “...*дар ҳоле ки қарори Созмони Милал, дарего, ташабbusи мо набуд, нахустин шуда ба соли шумории миллии наврӯзии ҳеш баргаштани мо ҳаққи таърихии моро ба он бештар ва маҳкамтар мекунад*”[13].

Ба назари мо, ин ҷиҳати масъала нозук аст, зеро хонандаро ба гумроҳӣ мебарад. Ҳарчанд аудиторияи ин нашрияҳо гуногун аст, вале ба назари хонандагони “Озодагон” маълумоти расонаҳои расмӣ нодуруст менамояд, дар сурате, ки дар матлабҳои “Чумхурият” бо муаллифии шаҳсиятҳои маъруф, монанди академик Кароматулло Олимов ташабbusи Тоҷикистон будани ҷаҳонишавии Наврӯз исбот карда мешавад.

Мо низ ба ин мавқеъ мувофиқ ҳастем, ки нусҳаи қарори ЮНЕСКО наметавонад баёнгари ҳама чиз бошад (Ва ин ҳам дар ҳолате, ки ба асл будани он касе кафолат намедиҳад). Яъне, аз рӯи тартибот, ворид гардидан ба рӯйхати ЮНЕСКО раванди муттасилест, ки якбора анҷом дода намешавад. Аз ин рӯ, эътиmod ба матлабҳои “Чумхурият” моҳияти масъаларо рӯшан месозад.

Хулоса: Таҳлил ва баррасии маводи рӯзнома ва ҳафтанома нишон медиҳад, ки фарҳанги миллӣ чун ҷузъи муҳими иттилоот аз ҷониби мутахассисон ва рӯзноманигорон шинохта шудааст. Бинобар ин баррасии фарҳанги миллӣ чун ҷузъи муҳими иттилои оммавӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ ҷой дорад. Оид ба анъанаҳои миллӣ ва умумимиллӣ назар ба ҳафтаномаи “Озодагон”, дар рӯзномаи “Чумхурият” бештар мавод ба нашр расидааст. Аз ин рӯ ҳамчун намуна ҷандтои онро таҳлил намудем. Дар шумораҳои ҳарду нашрия, дар баробари рӯзноманигорон дигар мутахассисон низ оид ба ин ҷаҳонишавии маводҳои ҷониби омода ва ҷониби намудаанд. Ҳар як хонанда аз мутолиаи маводҳо оид ба ҷаҳонишавии маводҳои ҷониби омода ва ҷониби намудаанд, барои худ маълумотҳои лозимаро дарёб ҳоҳад кард.

АДАБИЁТ

1. Астанакулов, Ҷ. Арзишҳои миллӣ дар шароити барҳӯрди фарҳангҳо дар мисоли сомонаи www.jumhuriyat.tj ва сомонаи www.ozodagon.tj соли 2011- 2012) / Ҷ. Астанакулов. – Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. –2018. – №1. – С. 273-276.
2. Астанакулов, Ҷ. Проблемагузорӣ ва усули баррасии масъалаҳои фарҳанг дар матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли маводи рӯзномаи «Чумхурият» ва ҳафтаномаи

«Миллат» дар соли 2015) / Астанакурова, Ҷ. – Номаи Донишгоҳ. – 2017. – №4(53). – С. 156-160.

3. Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 (карори ҲҶТ аз 9.02.2016, №9, 70 с)
4. Берунӣ. А. Осор-ул-боқия / А. Берунӣ. – Душанбе: Ирфон, 1990.
5. Бозоров, Н. Моҳияти факт дар публистика. / Н. Бозоров. Дар маҷмӯи “Боли сухан”. – Душанбе: Сино, 2004. – С. 29-30
6. Бозтоби масъалаҳои фарҳанг дар ВАО (Маводи таълим барои донишҷӯёни итисоси рӯзноманигорӣ). – Мураттиб ва муҳаррири масъул: Ҳочаева М. Ю. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2013. – 276 с.
7. Коммуникативные характеристики массовой культуры в медийном дискурсе (на материале русс/го и анг/кого языков): монография / В. А. Буряковская; Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т.-Волгоград, 2014.- 228 с.
8. Олимӣён С. Мавқеи жанрҳои ҳабарӣ дар рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» соли 2014-2015” / С. Олимӣён. – Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2020. – №6. – С. 267-273.
9. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе, «Шарқи озод», 2017.
10. Тоҷев, Н., Ҳусейнов, К., Назаров, Р., Тоҷев, М. Фарҳангшиносӣ / Н. Тоҷев, К. Ҳусейнов, Р. Назаров, М. Тоҷев. – Душанбе: Шуҷоиён, 2011.– 232с. – с.3
11. Ҷумҳурият, 2010. – 2 март.
12. Озодагон, 2010. – 03 март
13. Озодагон, 2010. –17 март
14. Ҷумҳурият, 2010. – 20 март.

**ТЕХНОЛОГИЯ ТАЪЛИМ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
TEACHING TECHNOLOGY**

ТДУ [378.147+303.622.32]:004.42

**ТАТБИҚИ НАВЪ ВА ШАКЛҲОИ ГУНОГУНИ САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТ
ДАР САНЧИШИ ДАСТОВАРДҲОИ ТАЪЛИМИИ ДОНИШҖӮЁН
АЗ СИЛСИЛАФАНҲОИ БАРНОМАСОЗӢ**

НАЗАРЗОДА Рустам Сайдмурад – сардори раёсати технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, муаллими қалони кафедраи барномасозӣ ва муҳандисии компютерии Доңишгоҳи технологииси Тоҷикистон, *E-mail: Rustam_N@hotmail.com, тел.: +(992-37) 224-53-62*

Мақола ба тестгузаронӣ ҳамчун яке аз усулҳои мусору самараноки санчиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии донишҷӯён баҳшида шуда, навъҳои гуногуни саволу масъалаҳо дар он баррасӣ гардидаанд. Зарурати истифодабарӣ аз усули тестгузаронӣ дар раванди таълими силсилафанҳои барномасозӣ баҳри баланд бардоштани савияи донишҳои назариявӣ ва рушди малакаю маҳоратҳои амалии донишҷӯён асоснок карда шудааст.

Дар такя ба таҷрибаи педагогии муаллиф дар самти тадриси фанҳои ба омӯзиши барномасозии компютерӣ алоқаманд, татбиқи амалии навъ ва шаклҳои гуногуни саволу масъалаҳои тест барои гузаронидани имтиҳонҳо дар шакли тестгузаронии компютерӣ нишон дода шудааст.

Вожаҳои асосӣ: арзёбӣ, барномасозӣ, дохилкунии матн, дохилкунии рақам, интиҳоби бисёр, интиҳоби танҳо, мувоғиқаткунонӣ, навъ ва шаклҳои саволу масъалаҳои тест, нишондиҳии дуруст ё нодуруст, пуркунии ҷойҳои холӣ, санҷии, тест, тестгузаронӣ, тестгузаронии компютерӣ.

**ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ФОРМ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ И
ЗАДАЧ В ПРОВЕРКЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПО РЯДУ
ПРОГРАММИРОВАНИИ ДИСЦИПЛИН**

НАЗАРЗОДА Рустам Сайдмурад – начальник управления информационных и коммуникационных технологий Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры программирования и компьютерной инженерии Технологического университета Таджикистан. *E-mail: Rustam_N@hotmail.com, тел.: +(992-37) 224-53-62*

Статья посвящена тестированию как одному из современных и эффективных методов проверки и оценивания учебных достижений студентов, в которой рассмотрены различные виды тестовых вопросов и задач. Обоснована необходимость программирования использования метода тестирования в процессе обучения ряда дисциплин с целью повышения уровня теоретических знаний и развития практических навыков и умений студентов.

Основываясь на педагогическом опыте автора по преподаванию дисциплин, связанных с компьютерной программированием, показано практическое применение различных видов и форм тестовых вопросов и задач для проведения экзаменов в виде компьютерного тестирования.

Ключевые слова: ввод текста, ввод числа, виды и формы тестовых вопросов и задач, заполнение пустого места, компьютерное тестирование, множественный выбор, одиночный выбор, оценивание, приведение в соответствие, проверка, программирование, указание правильности или неправильности, тест, тестирование.

APPLICATION OF DIFFERENT TYPES AND FORMS OF TEST QUESTIONS AND TASKS IN CHECKING THE LEARNING ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN A SERIES OF PROGRAMMING SUBJECTS

NAZARZODA Rustam Saidmurod – Head of the Department of Information and Communication Technologies of the National Testing Center under the President of the Republic of Tajikistan, candidate of pedagogical sciences, Senior Lecturer of the Department of Programming and Computer Engineering at the Technological University of Tajikistan. E-mail: Rustam_N@hotmail.com, Phone: +(992-37) 224-53-62

The article is devoted to testing as one of the modern and effective methods of checking and assessing the educational achievements of students, in which various types of test questions and tasks are considered. The necessity of using the testing method in the teaching process of a series of programming subjects for increasing the level of theoretical knowledges and developing practical skills and abilities of students has been substantiated. Based on the author's pedagogical experience in teaching subjects related to computer programming, the practical application of various types and forms of test questions and tasks for conducting examinations in the form of computer testing is shown.

Key words: assessment, checking, computer testing, filling the blank, indicating correctness or incorrectness, matching, multiple choice, number input, programming, single choice, test, testing, text input, types and forms of test questions and tasks.

Имрӯзҳо, бо дарназардошти афзоиши талабот ба дараҷаи касбият ва салоҳиятнокии мутахассисон масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот мавқеи боз ҳам бештарро ба худ қасб мекунад. Бинобар ин, истифодаи усулҳои санчиши илман асоснокшуда дар арзёбии донишҳои назариявӣ ва малакаю маҳорати амалии омӯзандагон, пеш аз ҳама, донишҷӯёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии қасбӣ, ҳамчун масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад. Яке аз шартҳои ҳалли масъалаи мазкур дар таҳияи низоми фаврии санчиш таҷассум меёбад, ки он аз шароити арзёбии воқеибинонаи дониши омӯзандагон иборат буда, имкони ошкор соҳтани норасоиҳо ва муайян кардани роҳҳои бартарафсозии онҳоро фаро мегирад.

Дар раванди педагогӣ санчиш вазифаҳои омӯзишӣ, ташхисӣ, арзёбӣ, ҳавасмандсозӣ ва ташаккулдиҳандагиро иҷро мекунад [4]. Одатан, санчиши донишҳои омӯзандагон ба чунин навъҳои асосӣ ҷудо карда мешавад: корҳои санчишӣ, санчиши мустақилона ва пурсиш. Онҳоро метавон бо роҳҳои гуногун ташкил ва баргузор намуд.

Санчиш яке аз вазифаҳои асосии идораи сифати таҳсилот ба шумор меравад, ки шарҳи он дар луғати истилоҳҳои Азимов Э. Г. ва Щукин А. Н. ба ин тарз омадааст: «Санчиши – раванди муайян кардани сатҳи донии, малака ва маҳорати омӯзандагон ба натиҷаи аз ҷониби ў иҷро кардани супориишҳои шифоҳию ҳаттӣ ва дар ин замона арзёбӣ кардани фасли гузаштаи барномаи таълим (курс) мебошад» [3].

Санчиши педагогӣ усули ба даст овардани маълумот дар бораи ҳолати сифатии раванди таълим мебошад, ки андозагирий ва арзёбии донишҳои назариявӣ ва малакаю маҳорати амалии омӯзандагон дар назар дорад. Дар аксари маврид чунин навъҳои санчиши педагогӣ, аз қабили *воридшавӣ*, *ҷорӣ*, *мавзӯй* ва *ниҳоӣ* истифода мешаванд. Санчиши *воридшавӣ* имкони маълум кардани дараҷаи омода будани омӯзандагонро барои дарки маводи нав фароҳам меоварад. Санчиши *ҷорӣ* дар марҳалаҳои гуногуни таълим

гузаронида мешавад, ки ба кори системаноки омӯзандагон мусоидат меқунад, ҳаваси онҳоро ба омӯзиш меафзояд ва ҳисси масъулиятшиносии омӯзандагонро нисбат ба натиҷаҳои таълим бештар меқунад. *Санчиши мавзӯй* сатҳи азхудкуни боб ва ё мавзӯй мушаххасро аз ҷониби омӯзандагон муайян месозад. Дар асоси натиҷаҳои санчиши мавзӯй омӯзгор оид ба зарурати коркарди иловагии мавзӯй (боб)-и баррасигардида хулосабарорӣ менамояд. *Санчиши ниҳоӣ* дар охир – пас аз анҷоми омӯзиши курси таълими (фан) барои санчиши комёбиҳои таълими омӯзандагон гузаронида мешавад.

Санчиш марҳалае дар муносибатҳои таълими ё ба ҳисоб меравад, ки ба омӯзор имкони ба даст овардани маълумот дар бораи самаранокии раванди таълимро фароҳам меорад. Дар навбати худ, самаранокии санчиш аз усулҳои интихобгардида вобаста аст. Усулҳои санчиш аз роҳҳои фаъолияти омӯзгор ва омӯзандагон иборат буда, дар давоми роҳандозии онҳо дараҷаи азхудкуни маводи таълими ё ба даст овардани донишҳои назариявӣ ва малакаю маҳорати амалии зарурӣ аз ҷониби омӯзандагон маълум карда мешавад.

Имрӯзҳо, дар низоми таҳсилот ҳарчи бештар аз усули тестгузаронӣ ҳамчун яке аз навъҳои санчиш истифода бурда мешавад, ки он ба «кузви органикӣ»-и раванди таълим мубаддал гардида истодааст. Ҳоло, таҳсилоти муосирро бидуни афзори тестгузаронӣ тасаввур кардан ниҳоят душвор аст. Албатта, чунин ҳолат дигар таачҷубовар нест, зеро тестгузаронӣ усули бегаразона (объективона) буда, имкон медиҳад, ки бо сарфи камтарини вақти таълими сатҳи дониши гурӯҳи калони омӯзандагон арзёбӣ карда шавад. Инчунин, барои таъмини боз ҳам самараноктари раванди таҳсилот, аз усули мазкур метавон дар ҳамбастагӣ бо технологияҳои дигари таълими истифода намуд. Усули тестгузаронӣ ҳангоми тадриси анқарӣ ҳамаи фанҳои таълими татбиқпазир аст.

Тестгузаронӣ яке аз усулҳои муосир, самаранок ва ояндадори санчишу арзёбии дастовардҳои таълими донишҷӯён ба ҳисоб рафта, муарриғари технологияи ҳамгиро бо илмҳои педагогика, назарияи андозагириҳо, омори риёзӣ ва информатика мебошад. Он ҳамчун усули мустақили арзёбии дастовардҳои таълими донишҷӯён дар баланд бардоштани дараҷаи сифати таҳсилот мавқеи хосро соҳиб аст. Аз ин рӯ, татбиқи технологияи тестгузаронӣ дар раванди таҳсилот бечунучаро метавонад саҳми назаррасеро дар ислоҳоти ботадриҷи низоми маорифи кишвар расонида, таъмини ҳамгирии онро бо фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ таъмин намояд [9]. Дар доираи мақолаи мазкур тасмими мо низ ба баррасии усули тестгузаронӣ ҳамчун яке аз навъҳои санчиши дониши донишҷӯён равона гардидааст.

Усули тестгузаронӣ, пеш аз ҳама, ба омӯзгорон имкони ба даст овардани маълумоти нисбатан аниқ ва воеӣ (объективӣ)-ро дар бораи дараҷаи азхудкуни донишҳои назариявӣ ва малакаю маҳорати амалии омӯзандагон фароҳам меорад. Инчунин, истифодаи ин усул дар раванди санчиш шарту шароити яксонро барои ҳамаи омӯзандагон таъмин менамояд. Тестгузаронӣ маҷмӯи марҳалаҳои ба ҳам алоқамандро дарбар мегирад: банақшагириӣ, таҳия ва озмоиши саволномаҳо, коркард ва шарҳу тағсири натиҷаҳо. Ҳангоми санчиши дараҷаи донишу малакаҳо тестгузаронӣ ҳамчун усули оммавӣ (фарогири шумораи зиёди иштирокчиён) ба ҳисоб рафта, аз афзори методии ягона истифода мебарад, ки дар заминаи он таҳлилҳои муқоисавии натиҷаҳои бадастовардаи омӯзандагон ба роҳ монда мешавад. Тестгузаронӣ имкон медиҳад, ки самарабахшии фаъолияти донишандӯзии омӯзандагон дар фосилаҳои вақти нисбатан кӯтоҳ арзёбӣ карда шавад, яъне, сатҳ ва сифати ноилшавӣ ба ҳадафҳои таълим баҳо дода шавад.

Ба мисли навъҳои дигари санчиш усули тестгузаронӣ низ дорои як қатор бартарӣ ва камбуҷҳо мебошад, ки онҳо дар мақолаҳои қаблии мо [10, 11] баррасӣ гардидаанд. Дар робита ба мағҳуми «тестгузаронӣ» Майоров А. Н. қайд меқунад, ки «дар педагогика, ба маъни маҳдуд, тестгузаронӣ истифодаи тестҳои педагогии стандартишударо дар андозагириӣ ва арзёбии натиҷаҳои омӯзиш мефаҳмонад. Ба

маънии васеъ бошад, тестгузаронӣ гуфта, озмоиши дилҳоҳро бо мақсади андозагирии комёбихои омӯзанда мефаҳманд» [7].

Агарчи як қатор таъриф ва шарҳҳои гуногуни мағҳуми «тест» мавҷуд ҳаст, аммо дар бештари ҳолатҳо онҳо ба чунин хулоса оварда мерасонанд, ки *тест* – маҷмӯи саволу супориш ва масъалаҳои санчишиест, ки аз рӯйи қоидоҳои муайян тартиб дода шуда, самтнокии маҳдудро фаро мегирад. Вобаста ба ин мағҳум назария ва нигоҳҳои дигар низ ҷой доранд. Аз ҷумла, аз нигоҳи Аванесов В. С. [1] мағҳуми тест ба фаъолияти педагогӣ дар самти таҳияи саволу супориш ва масъалаҳои оварда мерасонад, ки онҳо метавонанд чи дар раванди санчиш ва чи дар раванди омӯзиш мавриди истифода қарор дода шаванд.

Оид ба гуногунии навъ ва шаклҳои саволу масъалаҳои тест таҳқиқотҳои олимони зиёде бахшида шудаанд. Аз ҷумла, дар таҳқиқотҳои Аванесов В. С. [2], Майоров А. Н. [7], Мышко С. А. [8] ва Челышкова М. Б. [12] шарҳу тафсири шаклҳои гуногуни саволу масъалаҳои тест ба таври муфассал баёни худро ёфтаанд.

Навъҳои саволу масъалаҳои тест, ки дар амалияи таҳсилот аз онҳо бештар истифода бурда мешавад, ба таври графикӣ дар расми 1 нишон дода шудаанд.



Расми 1. Навъҳои саволу масъалаҳои тести бештар истифодашаванда

Дар саволу масъалаҳои тести **навъи пӯшида** озмоишишавандаро лозим аст, ки аз байнни вариантҳои ба сифати ҷавоб пешниҳодшаванда ҷавоб(ҳо)и дурустро интихоб намояд. Ин навъи саволу масъалаҳои тест, асосан, барои «муайян кардан ва арзёбӣ намудани донишҳои воқеиятӣ (фактологӣ), инчунин донишҳои марбут ба таърифҳо, қонунҳо, қоидоҳо, қонуниятҳо ва воҳидҳои дигари донишҳои системавӣ» [6] пешбинӣ гардидаанд.

Навъи пӯшида бо интихоби ҷавоб ҷунон саволу масъалаҳои тестро дарбар мегирад, ки дар онҳо омӯзанда (озмоишишаванда) бояд варианти ҷавоби дурустро аз миёни якчанд варианти пешниҳодшуда интихоб намояд. Ба туфайли имкониятҳои вижайи ин навъ дар самти ягонасозӣ (стандартинуонӣ) ва худкорсозӣ (автоматонӣ)-и раванди санчиш, алалхусус ҳисоби ҳолҳои озмоишишавандагон тавассути технологияҳои муосири компьютерӣ, навъи мазкур татбиқи васеи худро пайдо кардааст. Маъмулан, саволу масъалаҳои тести навъи пӯшида дар шаклҳои зерин вомехӯранд:

- саволу масъалаҳо бо интихоби як ҷавоби дуруст;
- саволу масъалаҳо бо интихоби як ҷавоби аз ҳама бештар дуруст;
- саволу масъалаҳо бо интихоби якчанд ҷавоби дуруст.

Навъи пӯшидаи алтернативӣ – шакли саволу масъалаҳои тест, ки дар онҳо ягон баёния (фикр, изҳорот) оварда мешавад, ки озмоишишаванда бояд дурустӣ ё нодурустии

онро бо пешниҳод кардани чавоби «ҳа» ё «не», «дуруст» ё «нодуруст» ва монанди инҳо нишон дихад.

Навъи пӯшида барои муайян кардани мувофиқат чунин саволу масъалаҳои тестро фаро мегирад, ки дар онҳо озмоишшаванда бояд мувофиқати байни унсурҳои ду рӯйхат (маҷмӯъ)-ро муайян кунад. Одатан, дар ин шакли саволу масъалаҳои тест ба сифати унсурҳои ду рӯйхат мағҳум ва таъриф, мағҳум ва тавсиф, матн ва тасвир, муаллиф ва иқтибос, таърихи рӯз ва воқеа ва ғайра истифода бурда мешаванд.

Навъи пӯшида барои муайян кардани пайдарпайии дуруст саволу масъалаҳои тестеро дарбар мегирад, ки дар онҳо озмоишшаванда бояд пайдарпайии дурусти унсурҳои пешниҳодшударо муайян кунад. Ҳадафи асосии татбиқи чунин саволу масъалаҳои тест ба ташаккули фикрронии алгоритмӣ, тақвияти донишҳо ва малакаю маҳорати алгоритмии омӯзандаги нигаронида шудааст. Маъмулан, дар ин шакли саволу масъалаҳои тест чунин унсурҳо барои муайян кардани пайдарпайии дурусти онҳо пешниҳод карда мешаванд: муайян кардани пайдарпайии таърихӣ (хронологӣ)-и воқеаҳо, муайян кардани пайдарпайии мантиқӣ, ҷобаҷогузории ададҳо аз рӯйи афзуншавӣ ё камшавии қиматҳояшон ва ғайра.

Дар саволу масъалаҳои тести **навъи кушода** озмоишшаванда бояд ба матни асосӣ чунон унсуреро илова кунад, ки дар натиҷа баёни (фикр, изҳорот)-и дуруст ба даст ояд. Саволу масъалаҳои тести навъи кушода имкон фароҳам меоранд, ки «*донииши озмоишшаванда дар бораи истилоҳот, таърифи мағҳумҳо, номҳо, таърихи рӯзҳо, тавсифҳо, малакаи истифодаи қоида ва амалҳои маъмул (элементарӣ), масалан, гузории, ҳисоббарорӣ, табдилдиҳӣ ва санчиши*» [6] арзёбӣ карда шавад. Саволу масъалаҳои навъи кушодаро ба ду шакл ҷудо мекунанд: якум, *пурра кардан* ва дуюм, *баёни озод* [7]. Дар саволу масъалаҳои тести шакли пурра кардан зарур аст, ки озмоишшаванда дар ҷойи ихтисоршуда (ҳолигӣ)-и матни асосӣ як чумлаи кӯтоҳ ё як калима, ё як ҳарф, ё як аломати китобатро илова кунад. Дар саволу масъалаҳои тести марбут ба шакли баёни озод бошад, озмудашаванда бояд дар ҷойи ихтисоршудаи матн ҷавоби ботафсил (якчанд калима, ибора ё ҷумла)-ро нависад. Одатан, барои ин шакли саволу масъалаи тест ҷойи маҳдуд ҷудо карда мешавад, масалан, на зиёда аз 100 ё 500 аломат (ҳарф), 10 калима ва ғайра. Ҳангоми истифода бурдан аз саволу масъалаҳои тести шакли баёни озод мавҷуд будани ҷавоби ягона талаб карда мешавад, ки ин яке аз сабабҳои мушкил будани таҳияи чунин саволу масъалаҳо мебошад.

Дар робита ба масъалаи кай ва дар қадом маврид истифода шудани ин ё он навъи саволу масъалаҳои тест Чельшкова М. Б. [12] ҷадвалеро пешниҳод кардааст (ниг. ба ҷадвали 1), ки он мувофиқати баъзе аз навъу шаклҳои саволу масъалаҳои тестро бо баъзе тавсифҳои раванди санчиш фаро мегирад.

Ҷадвали 1.

Мавриҷҳои истифодаи самараноки навъ ва шаклҳои саволу масъалаҳои тест

Тавсиф	Навъи пӯшида	Пурра кардан	Муайянкунии мувофиқат	Муайянкунии пайдарпайӣ
Санчиши донииши далелҳо	+	+	+	+
Татбиқи донишҳо аз рӯйи намуна	+	+	+	+
Татбиқи донишҳо дар ҳолатҳои ғайристандартӣ	-	+	-	+
Пайбарӣ	+	Номумкин	+	+
Баҳои объективона	+	-	+	+
Истиснои ғалатҳо	-	+	-	-

Вижагиҳои хоси фанҳои таълимии марбут ба омӯзиши забонҳои барномасозӣ дар он таҷассум меёбад, ки маъмулан истифодаи тестгузаронӣ ҳамчун усули санчиш дар раванди тадриси чунин фанҳо аз ҷониби аксари омӯзгорон ғайримақсаднок ҳисобида мешавад. Зоро, мақсад ва вазифаҳои асосии ингуна фанҳо на танҳо ба азҳудкуни синтаксиси ягон забони барномасозӣ равона гардидааст, балки ба даст овардани малакаю маҳорати амалии таҳия карда тавонистани барномаҳои компьютериро дар он забони барномасозӣ дар назар дорад. Ин масъалаи мұchtамаъ (комплексӣ) ва мураккабест, ки аз донишҷӯ на танҳо донишу малакаҳои муайян, балки эҷодкорӣ ва фикронии инкишофта ва мустаҳкам алgoritмиро талаб мекунад. Аз ин рӯ, ингуна омӯзгорон бар онанд, ки санчиш аз фанҳои ба барномасозии компьютерӣ алоқаманд бояд дар шакли ҳаттӣ сурат гирад ва аз донишҷӯ навиштани якчанд барнома талаб карда шавад.

Аз нигоҳи мо, даст кашидан аз истифодаи усули тестгузаронӣ дар раванди таълими силсилафанҳои марбут ба омӯзиши барномасозии компьютерӣ иқдоми нодуруст ҳоҳад буд. Зоро, барои ба даст овардани малакаю маҳорати амалии хуб дар самти таҳияи барномаҳои мураккаб, пеш аз ҳама, зарур аст, ки восита ва афзорҳои зарурӣ, ба вижа синтаксиси забони барномасозии мувофиқ ба таври устувор аз худ карда шавад. Дар ин робита, маҳз тестгузаронӣ метавонад ҳамчун воситай ёрирасони мувофиқ нақши хеле хуб дошта бошад. Нигоҳи мазкури инҷониб такя бар он мекунад, ки роҳу равиши омӯзиши забонҳои барномасозӣ (ва на танҳо забонҳои барномасозӣ) метавонад гуногун бошад ва фарзияе, ки аз нигоҳи мо ҳеч вакт дурустии худро гум намекунад, чунин аст: *натиҷаи беҳтарин дар ҳолате ба даст меояд, агар донишҷӯ ба иҷрои кори амалий баъди аз худ кардан маводи назарияӣ бинандозад.*

Саволу масъалаҳои тестеро, ки аз ҷониби мо ҳангоми тадриси як қатор силсилафанҳои марбут ба барномасозӣ, аз қабили «Амалии барномасозӣ», «Асосҳои алgoritmсозӣ ва барномарезӣ», «Барномасозии самти объектӣ», «Забонҳои барномасозӣ ва таҳияи дастаси барномаҳои амалий», «Соҳтор ва алgoritmҳои коркарди додаҳо» ва «Технологияи барномасозӣ» дар заминаи кафедраи барномасозӣ ва муҳандисии компьютерии Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон тайи якчанд соли охир дар низоми иттилоотии Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон – низоми идораи раванди таълим (англ. Learning Management System, LMS) барои гузаронидани санчишҳои фосилавӣ (рейтингҳо) ва имтиҳонҳои ниҳоӣ дар шакли тестгузаронии компьютерӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд, метавон ба гурӯҳҳои зерин чудо намуд (навъҳои саволу масъалаҳои тест ба инобати мушаххасоти техникии низоми иттилоотии мазкур тавсиф шудаанд):

1. САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТИ НАВӢ ПӮШИДА БО ИНТИХОБИ ТАНҲО ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ (минбаъд – навъи «интиҳоби танҳо»). Дар саволу масъалаҳои тести ин навъ ба донишҷӯ аз 3 то 5 варианти ҷавоб пешниҳод карда мешавад, ки дар байни онҳо танҳо яктояшон дуруст аст. Донишҷӯ имкони интиҳоби танҳо як варианти ҷавобро дорад, ки ин амали ў дар низоми иттилоотӣ тавассути элементи идоракуни RadioButtonItem [13] идора карда мешавад: О – ҳолати вариантҳои интиҳобнашуда ва Θ – ҳолати варианти интиҳобшуда. Намунаи ин навъи саволу масъалаҳои тест, ки дар расми 1 оварда шудааст, 5 варианти ҷавобро дар бар гирифта, танҳо як ҷавоби дуруст – варианти С дорад.

Кадом усули таҳияи алgoritmҳо мавқеи мобайниро дар миёни забонҳои табии ва формалӣ ишғол мекунад?

- A) ○ барномавӣ
- B) ○ графикӣ
- C) ● псевдокод
- D) ○ формалӣ
- E) ○ шифроҳӣ

Расми 1. Намунаи саволу масъалаи тести навъи интиҳоби танҳо

2. САВОЛУ МАСЬАЛАХОИ ТЕСТИ НАВЬИ ПҮШИДА БО ИНТИХОБИ ЯКЧАНД ЧАВОБИ ДУРУСТ (минбаъд – навъи «интихоби бисёр»). Дар ин навъи саволу масъалаҳои тест низ ба донишҷӯ аз 3 то 5 варианти чавоб пешниҳод мегардад, ки дар байни онҳо метавонад аз 2 то 4 чавоби дуруст (вобаста аз шумораи вариантҳои чавоб) ҷой дошта бошад. Ҳангоми пешниҳоди чунин саволу масъалаи тест шумораи чавобҳои дуруст нишон дода мешавад. Интихоби вариантҳои чавоби дуруст ба донишҷӯ тавассути элементи идоракуни Check Box [13] имконпазир мегардад: – ҳолати вариантҳои интихобнашуда ва – ҳолати вариантҳои интихобшуда. Намунаи саволу масъалаҳои тести навъи интихоби бисёр дар расми 2 оварда шудааст, ки аз 5 варианти чавоб иборат буда, 3-тои он (вариантҳои А, В ва Е) дуруст аст.

- Барои коркарди додаҳо барнома бояд
кадом мушаххасоти онҳоро донад?** *(Шумораи чавобҳои дуруст: 3)*
- A) амалҳои раво
 - B) нишонии ҷойгиршавӣ
 - C) разряднокӣ
 - D) системаи ҳисоб
 - E) ҳаҷм

Расми 2. Намунаи саволу масъалаи тести навъи интихоби бисёр

3. САВОЛУ МАСЬАЛАХОИ ТЕСТИ НАВЬИ ПҮШИДАИ АЛТЕРНАТИВӢ (минбаъд – навъи «нишондиҳии дуруст ё нодуруст»). Ин навъи саволу масъалаҳои тест супориш ва якчанд саволро (аз 2 то 5) дар бар мегирад. Ба сифати чавоб ба ҳар савол ду вариант: «Дуруст» ва «Нодуруст» пешниҳод мегардад, ки донишҷӯ бояд яке аз онҳоро барои ҳар савол интихоб намояд. Интихоби чавобҳо аз тарафи донишҷӯ бо ёрии элементи идоракуни ComboBox [13] сурат мегирад. Дар расми 3 ҳолатҳои имконпазири ин элементи идоракунӣ оварда шудааст: (а) ҳолати аввалия ё пүшида будани рӯйхати чавобҳо (ҳоло интихоб нагардидани ягон чавоб), (б) ҳолати кушода будани рӯйхати чавобҳо, (в) ҳолати интихобшавии варианти чавоб, (г) ҳолати чавоби аллакай интихобшуда.



Расми 3. Ҳолатҳои имконпазири элементи идоракуни ComboBox

Намунаи саволу масъалаҳои тести навъи нишондиҳии дуруст ё нодуруст дар расми 4 оварда шудааст, ки он супоришро барои интихоби чавобҳои алтернативӣ ба 5 савол дар бар мегирад (ду баёни дуруст: бандҳои В ва Е, се баёни нодуруст: бандҳои А, С ва D).

**Дар робита ба хосиятҳои асосии алгоритмҳо дуруст
ё нодурустии баёниҳои зеринро муайян кунед:**

- A) Ба қадамҳои нисбатан хурд тақсимшавии раванди кори алгоритм, ки ҳар яки онҳо дар ягон фосилари охирноки вақт алоҳида-алоҳида ичро мешаванд, баёнгари хосияти фаҳмони алгоритм мебошад. Нодуруст
- B) Якмаъно ва яқинан маълум будани ҳар қадами алгоритм ва тартиби аники ичрои онҳо барои иҷроқунандаи хосияти муайянни алгоритмро ифода мекунад. Дуруст
- C) Хосияти дискретии алгоритм тақозо менамояд, ки новобаста аз ичрои ҷандинкаратаи алгоритм барои ҳамон як маҷмӯи додаҳои аввалия натиҷаи комилан якхела бояд ба даст ояд. Нодуруст
- D) Татбиқпазирии алгоритм барои ҳалли доираи масъалаҳои ҳамсон хосияти охирнокии алгоритмро ифода мекунад. Нодуруст
- E) Хосияти умумии алгоритм тақозо менамояд, ки истифодани алгоритм барои ҳалли маҷмӯи масъалаҳои типашон якхела аз рӯйи додаҳои аввалияни ҷоиз бояд имконпазир бошад. Дуруст

Расми 4. Намунаи саволу масъалаи тести навъи нииондиҳии дуруст ё нодуруст

4. САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТИ НАВЪИ ПӮШИДА БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУВОФИҚАТ (минбаъд – навъи «мувофиқатқунонӣ»). Дар саволу масъалаҳои тести навъи мувофиқатқунонӣ дар сутуни чап аз 2 то 5 унсур (калима, ибора, чумла, формула, функция, мағҳум, баёния ва ғайра) ҳамчун маҷмӯи якум ва дар сутуни рост низ аз 2 то 5 ҷавоби мувофиқ ба унсурҳо (чуфти онҳо) ҳамчун маҷмӯи дуюм оварда мешавад. Ин навъи саволу масъалаҳои тест тақозо менамояд, ки мувофиқат дар байнӣ элементҳои маҷмӯи якум ва элементҳои маҷмӯи дуюм муайян карда шавад. Унсурҳо ва чуфти онҳо дар фигураҳои геометрии алоҳида (чаҳорҷӯбахо) ҷой дода мешаванд, ки донишҷӯ бояд мувофиқати онҳоро бо истифода аз усули «Drag-and-Drop» [5] муайян кунад: чуфти элементҳои мувофиқро бипайвандад. Мавқеи ҷойгиршавии элементҳои маҷмӯи якум доимӣ ва мақеи ҷойгиршавии чуфти онҳо (элементҳои маҷмӯи дуюм) тағиیرёбандад. Бинобар ин, донишҷӯ мувофиқати байнӣ унсурҳоро зимни тағиир додани мавқеи ҷойгиршавии элементҳои маҷмӯи дуюм муайян мекунад. Намунаи саволу масъалаҳои тести ин навъ дар расми 5 оварда шудааст, ки он дар ҳолати аввалия қарор дошта, мунтазири амалҳои минбаъдаи донишҷӯ аст. Дар расми 6 тарзи дурусти ҷавоб ба ин савол: натиҷаи мувофиқат кунонидани элементҳои ду маҷмӯй нишон дода шудааст.

**Мувофиқати дурустро дар байнӣ усулҳои таҳияи алгоритмҳо
ва шарҳи онҳо муайян кунед.**

Формалӣ

Он мавқеи мобайниро дар миёни забонҳои табииӣ ва формалӣ ишғол мекунад.

Псевдокод

Ҳангоми таҳияи алгоритмҳое истифода мешавад, ки иҷроқунандаи онҳо компьютер аст.

Шифоҳӣ

Дар он алгоритм дар шакли пайдарпайиши фигураҳои геометрии ба ҳам алоқаманд тасвир карда мешавад.

Барномавӣ

Дар он алгоритм ба таври озод дар забони табииӣ баён мегардад.

Графикӣ

Дар он алгоритмҳо бо воситаи забонҳои формалӣ таҳия мегарданд.

Расми 5. Намунаи саволу масъалаи тести навъи мувофиқатқунонӣ (ҳолати аввалия)

Формалӣ	Ҳангоми таҳияи алгоритмҳое испифода мешавад, ки иҷроунаандан онҳо компьютер аст.
Псевдокод	Он мавқеи мобайниро дар миёни забонҳои табииӣ ва формалӣ ишғол мекунад.
Шифоҳӣ	Дар он алгоритм ба таври озод дар забони табииӣ баён мегардад.
Барномавӣ	Дар он алгоритмҳо бо воситаи забонҳои формалӣ таҳия мегарданд.
Графикӣ	Дар он алгоритм дар шакли пайдарпайи фигураҳои геометрии ба ҳам алоқаманд тасвир карда мешавад.

Расми 6. Намунаи саволу масъалаи тести навъи мувофиқатқунонӣ
(ҳолати мувофиқат қунонидани элементҳои дӯ маҷмӯъ)

5. САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТИ НАВЪИ КУШОДА БАРОИ ПУРРА КАРДАНИ ЧОЙХОИ ХОЛИИ МАТН (минбаъд – навъи «пуркунии чойҳои холӣ»). Маъмулан, дар саволу масъалаҳои навъи пуркунии чойҳои холӣ ягон матни қӯтоҳ ва ё чумлае пешниҳод карда мешавад, ки дар он чойи якчанд (аз 2 то 5) калима ё ибора холӣ гузошта шудааст. Ин навъи саволу масъалаҳои тести тақозо менамояд, ки чойҳои холии матн тавассути интихоб гардидани калима ё ибораҳои мувофиқ пурра карда шаванд, то матни комил барқарор гардад. Барои интихоб кардани калима ё ибораи мувофиқ дар чойҳои холӣ, низоми иттилоотӣ ба донишҷӯ рӯйхати онҳоро бо ёрии элементи идоракунии ComboBox [13] пешниҳод менамояд. Намунаи саволу масъалаҳои тести навъи пуркунии чойҳои холӣ дар ҳолати аввалия дар расми 7 оварда шудааст. Донишҷӯ бояд чойҳои холии матнро бо интихоб кардани унсурҳои мувофиқ аз рӯйхати пешниҳодшаванда (ниг. ба расми 8) пурра сохта, матнро мукаммал намояд. Ҳолати ба таври дуруст пур карда шудани чойҳои холии матн дар расми 9 нишон дода шудааст.

Барои мукаммал гардонидани матни зерин чойҳои холиро дар он бо интихоби калима ё ибораҳои мувофиқ пурра созед:

Типи додаҳо гуфта, маҷмӯи қиматҳо ва нисбат ба онҳо имконпазирро мефаҳманд. Ҳамаи додаҳо ба типи муайян мансубанд. Аз рӯйи типи додаҳо ба онҳо чудо гардида, нисбаташон иҷро карда мешавад. Типи додаҳо чунин додаҳоро муайян мекунад: (а) имконпазири қиматҳо; (б) ҳаҷми хотира барои муаррифии дохилӣ; (в) маҷмӯи имконпазири амалҳо.

Расми 7. Намунаи саволу масъалаи тести навъи пуркунии чойи холӣ (ҳолати аввалия)

маҷмӯи амалҳои раво амалҳои мушаххасоти ҳаҷми муайянни хотира доираи
--

Расми 8. Намунаи рӯйхати унсурҳо барои интихоб ва пурра кардани чойҳои холӣ

Типи додаҳо гуфта, маҷмӯи қиматҳо ва амалҳои нисбат ба онҳо имконпазирро мефаҳманд. Ҳамаи додаҳо ба типи муайян мансубанд. Аз рӯйи типи додаҳо ба онҳо ҳаҷми муайяни хотира чудо гардида, нисбаташон маҷмӯи амалҳои раво ичро карда мешавад. Типи додаҳо чунин мушаҳхасоти додаҳоро муайян мекунад: (а) доираи имконпазири қиматҳо; (б) ҳаҷми хотира барои муаррифиҳи дохилӣ; (в) маҷмӯи имконпазири амалҳо.

Расми 9. Намунаи саволу масъалаи тести навъи пуркунии ҷойи холӣ
(ҳолати дуруст пур карда шудани ҷойҳои холӣ)

6. САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТИ НАВЪИ КУШОДА БАРОИ ВОРИД КАРДАНИ ҶАВОБИ МАТНӢ (минбаъд – навъи «дохилкунии матн»). Дар ин навъи саволу масъалаҳои тест ягон варианти ҷавоб барои интиҳоб ва ё иҷрои амалҳои дигар пешниҳод карда намешавад.


Бинобар ин, донишҷӯ онро бояд мустақилона ҳал карда, ҷавоби ҳосилкардаашро пешниҳод намояд. Ҷавоби дурусти саволу масъалаҳои тести навъи дохилкунии матн, одатан дар намуди матни кӯтоҳ (калим ё ибора) вомехӯрад, ки он дар ҳолати умумӣ аз маҷмӯи алломатҳо: ҳарфу рақам, алломатҳои китобат ва маҳсус бо шумули алломати «фосила» (рус. «пробел») иборат аст. Донишҷӯ ҷавоби худро ба ин навъ саволу масъалаҳои тест дар майдони матни элементи идоракуни TextBox [13] ворид мекунад. Намунаи саволу масъалаҳои тести навъи дохилкунии матн дар расми 10 оварда шудааст, ки ҷавоби дурусти он bool аст.

Кадом қалимаи қалидии забони барномасозии C++ барои эълон кардани тағйирёбандахои типи мантиқӣ истифода мешавад?

bool

Расми 10. Намунаи саволу масъалаи тести навъи дохилкунии матн

7. САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТИ НАВЪИ КУШОДА БАРОИ ВОРИД КАРДАНИ ҶАВОБИ АДАДӢ (минбаъд – навъи «дохилкунии рақам»). Ин навъи саволу масъалаҳои тест ба саволу масъалаҳои навъи дохилкунии матн монанд буда, танҳо фарқияти асосияш дар он аст, ки ҷавоби дурусти саволу масъалаҳои тести навъи дохилкунии рақам танҳо адад шуда метавонад. Агарчи дар аксари ҳолатҳо ҷавоби дурусти чунин саволу масъалаҳо ададҳои бутунанд, аммо истифодаи саволу масъалаҳое низ имконпазир аст, ки ҷавоби дурусти онҳо ададҳои касриянд. Донишҷӯ ҷавоби худро дар майдони воридкунии қиматҳои элементи идоракуни TextBox [13] дохил мекунад. Низоми иттилоотӣ ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои дохил карда шудани қиматҳои хато нисбат ба майдони воридкунии ҷавобҳо маҳдудияти дохил кардани алломатҳои ғайрро пешбинӣ намудааст: танҳо дохил кардани рақамҳо ва як алломати нуқта («.») – ҷудокунандай қисми бутуни адад аз қисми касрии он имконпазир аст. Намунаи саволу масъалаҳои тести навъи дохилкунии рақам дар расми 11 оварда шудааст, ки ҷавоби дурусти он адади бутуни 24 аст.



Расми 11. Намунаи саволу масъалаи тести навъи дохилкунии рақам

Дар фазои таҳсилоти мусоир тестгузаронӣ ҳамчун яке аз усулҳои самараноки арзёбии дастовардҳои таълимии донишҷӯён ба ҳисоб меравад, ки вазифаи асосии он ба даст овардани натиҷаҳои воқеӣ ва боэъти мод аст. Ингуна натиҷаҳо баёнгари сифати азхудқуни барномаи таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён буда, мувофиқати онро ба талаботи донишгоҳ ва стандартҳои давлатии таълимӣ муайян мекунанд.

Имрӯзҳо, дар шароити рақамикунонии низоми таҳсилот татбиқи васеи воситаҳои мусоир технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди таълим ба роҳ монда шуда истодааст. Ҳусусан, раванди гузариш ба тестгузаронии компютерӣ ҳангоми санчиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии донишҷӯён босуръат ҷараён дорад. Фаврияти иҷро, воқеяти натиҷаҳо, имконияти фароригири шумораи зиёди донишҷӯён, худкорсозии коркарди натиҷаҳо ва имкони худсанҷии донишҷӯён бартариҳои асосии низомҳои тестгузаронии компютерӣ ба ҳисоб мераванд. Дар қиёс бо низомҳои вақағавии тестгузаронӣ, тестгузаронии компютерӣ имкони истифодабарӣ аз усулҳои мураккаби санчишу арзёбии дастовардҳои таълимии донишҷӯёнро фароҳам меорад, ҳарочоти маблаг ва вақти барои тестгузаронӣ заруриро кам мекунад, татбиқи масъалаҳои чандрасонай (мультимедијайӣ)-ро дар тестгузаронӣ имконпазир мегардонад, дараҷаи ошкорияти раванди тестгузарониро меафзояд.

Аз ин рӯ, дар такя ба имконияту бартариҳои тестгузаронии компютерӣ ва вижагиҳои навъҳои гуногуни саволу масъалаҳои дар мақола баррасигардида ҳамчун хулоса таъкид месозем, ки бо мақсади боз ҳам афзудани дараҷаи сахехии раванди санчиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии донишҷӯён аз силсилафанҳои барномасозӣ зарур аст, ки татбиқи васеи навъ ва шаклҳои гуногуни саволу масъалаҳои тест дар раванди таълими онҳо ба роҳ монда шуда, ҳар як навъ ва шакл ҳангоми таҳияи саволномаҳои тест доир ба ҳама мавзӯъҳои ин ё он фанни таълимӣ мавриди истифода қарор дода шавад. Зоро, бо чунин тарз ва ба таври мудом ташкил ва баргузор кардани санчишу арзёбии донишҳои назарияйӣ ва малакаю маҳоратҳои амалии донишҷӯён метавонад боиси рушди муносабати бошууронаи донишҷӯён ба таълим, афзоиши ҳавасмандии онҳо ба омӯзиши нозукиҳои фанҳои таълимӣ, ташаккули дақиқкорию ҳадафмандӣ ва дикқатдиҳию таҳлилгарии донишҷӯён, инчунин воридсозии гуногунӣ дар раванди таълим гардад.

АДАБИЁТ

1. Аванесов, В. С. Композиция тестовых заданий. – М.: «Центр тестирования», 2002. – 238 с.
2. Аванесов, В. С. Форма тестовых заданий. 2-е издание, переработанное и расширенное. – М.: «Центр тестирования», 2005. – 156 с.
3. Азимов, Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство «ИКАР», 2009. – 448 с.
4. Габова, О. В., Русаков А. А. Тестирование – одна из форм диагностики и проверки успешности обучения // Педагогическая информатика. – М., 2005. – № 3. – С. 13-17.
5. Дидактические основания технологии «Drag-and-Drop» [электронный ресурс]. – URL: <http://didaktor.ru/didakticheskie-osnovaniya-texnologii-drag-and-drop> (дата обращения: 12.11.2021).
6. Ефанова, О. А. Форма тестовых заданий // Учёные записки Орловского государственного университета. – 2018. – № 4 (81). – С. 320-323.
7. Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: «Интеллект-Центр», 2001. – 296 с.
8. Мишко, С. А. Проблема тестирования в системе образования США : дисс. ... канд. пед. наук. – Ужгород, 1982. – 197 с.

9. Назарзода, Р. С. Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилот (дар мисоли низоми таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон) : дисс. ... номз. илм. пед. – Душанбе, 2021. – 177 с.
10. Назаров, Р. С. Тестгузаронии педагогӣ ҳамчун усули арзёбии объективонаи натиҷаҳои раванди таълим // «Номай донишгоҳ»-и Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – 2017. – № 4 (53). – С. 292-299.
11. Назаров, Р. С., Юсупова М. М., Атоев Дж. И. Компьютерное тестирование: возможности, достоинства и недостатки // Материалы республиканской научно-практической конференции «Вклад науки в инновационном развитии регионов Республики Таджикистан» (Технологический университет Таджикистана, город Душанбе, 27-29 апреля 2012 года). – С. 45-49.
12. Чельшкова, М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М.: «Логос», 2002. – 432 с.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

АБДУЛЛОЕВА Зарина Нумоновна – старший преподаватель кафедры методики преподавания математики и информационных технологий Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова, г. Худжанд, проезд Мавлонбеков 1. E-mail: abdulloevaz.1985@mail.ru, тел.: + (992) 92 773 82 54

В данной статье рассматриваются основные формы развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики. Обосновывается идея о том, что акмеологическая компетентность выпускника педагогического вуза – процесс внедрения студента в новые для него социальные условия, и развитие в них новых результатов труда. В системе подготовки будущих учителей педагогическая практика является одной из основных форм профессионального становления, которая позволяет синтезировать теоретические знания и практический опыт. Основные формы развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики является фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная, игровая и тренинговая.

В целом, этап прохождения педагогической практики ознаменуется поиском и применением рациональных методов, приёмов и средств формирования акмеологической способности будущего учителя математики. Индивидуальная форма развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики имеет массу учебно-позитивных эмоций. Прежде всего, это наличие огромной возможности в определении целей, задач, объема, содержания и методов обучения при учете индивидуальных и когнитивных способностей учащихся, скорости и темпа усвоения учебного материала, анализа и обработки темы урока.

Ключевые слова: акмеология, педагогическая практика, будущий учитель, формы, фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная, игровая, тренинговая, компетенция, образование.

**ШАКЛХОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ САЛОХИЯТИ АКМЕОЛОГИИ
ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ МАТЕМАТИКА ДАР РАВАНДИ
ТАЧРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГӢ**

АБДУЛЛОЕВА Зарина Нұмоновна - муаллими калони кафедраи методикаи таълими математика ва технологияи информатсионии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров, ш. Ҳуҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1. E-mail: abdulloevaz.1985@mail.ru, tel.: + (992) 92 773 82 54

Дар мақолаи мазкур шаклҳои асосии инкишофи салохияти акмеологии муаллимони ояндаи математика дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ дида баромада шудааст. Фояи он ба салохияти акмеологии ҳатмкунандагони донишгоҳҳои педагогӣ дар раванди ҷорӣ шудан ба шароитҳои барои вай нави иҷтимоӣ ва ташаккул додани натиҷаҳои назаррас асоснок мебошад. Дар низоми тайёр кардани омӯзгорони оянда таҷрибаомӯзии педагогӣ яке аз шаклҳои асосии ташкилӯбии қасбӣ буда, барои донишҳои назариявӣ ва таҷрибаи амалиро барқарор намудан имкон медиҳад.

Дар умум, марҳилаҳои гузаштани таҷрибаомӯзии педагогӣ бо ҷустуҷӯ ва истифодаи усулҳои самаранок, воситаҳои ташаккули қобилияти акмеологии омӯзгорони ояндаи математика мебошад. Шакли инфиродии ташаккулӯбии салохияти акмеологии омӯзгорони ояндаи математика дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ хиссиеҳи мусбати таълимӣ-тарбиявиро дорад. Пеш аз ҳама, ин мавҷудияти имконияти бузург дар муайян кардани ҳадафҳо, вазифаҳо, ҳаҷм, мазмун ва усулҳои таълим бо назардошти қобилиятҳои фардӣ ва маърифатии хонандагон, суръат ва суръати азхудкуни маводи таълимӣ, таҳлил ва коркарди мавзуи дарс мебошад.

Вожаҳои асосӣ: акмеология, таҷрибаомӯзии педагогӣ, омӯзгорони оянда, шаклҳо, фронталӣ, инфиродӣ, гурӯҳӣ, колективӣ, бозӣ, тренинг, таълим, салохият, тарбия.

THE MAIN FORMS OF DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE

ABDULLOEVА Zarina Numonovna - teacher of the department of methods of teaching mathematics and information technology, Khujand State University named after Academician Bobodjon Gafurov, Khujand, Mavlonbekov passage 1. E-mail: abdulloevaz.1985@mail.ru, mob.: + (992) 92 773 82 54

This article discusses the main forms of development of acmeological competence of future mathematics teachers in the process of teaching practice. The idea is substantiated that the acmeological competence of a graduate of a pedagogical university is the process of introducing a student into new social conditions for him, and the development of new labor results in them. In the system of training future teachers, pedagogical practice is one of the main forms of professional development, which allows synthesizing theoretical knowledge and practical experience. The main forms of development of acmeological competence of future mathematics teachers in the process of pedagogical practice are frontal, individual, group, collective, play and training.

In general, the stage of passing pedagogical practice will be marked by the search and application of rational methods, techniques and means of formation acmeological ability of the future teacher of mathematics. Individual form of development the acmeological competence of future mathematics teachers in the process of pedagogical practice has a lot of educational positive emotions. First of all, this is the presence of a huge opportunity in determining the goals, objectives, scope, content and methods of teaching, taking into account

the individual and cognitive abilities of students, the speed and pace of assimilation of educational material, analysis and processing of the topic of the lesson.

Keywords: *acmeology, teaching practice, future teachers, forms, frontal, individual, group, collective, play, training, competence, education.*

Профессионализм сегодня наиболее активно изучается в психологии труда и акмеологии, и его определение имеет специфику в каждой из наук. В психологии профессионализм понимается как устойчиво-успешный по получаемым результатам высокий уровень решения задач, составляющих содержание деятельности специалиста в той или иной области труда.

Акмеология активно занимается проблемой достижения вершин профессионализма, и именно этой науке принадлежат новые универсальные методы и средства повышения профессионального уровня, которые могут использоваться для специалистов различных отраслей деятельности.

Акмеологическая компетентность выпускника педагогического вуза – процесс внедрения студента в новые для него социальные условия, и развитие в них новых результатов труда. Данный процесс включает три фазы:

- адаптация – усвоение имеющихся ценностей, норм, изучение средств, способов и приемов реализации деятельности;
- индивидуализация – противоречия между обыденностью и стремлением выделиться на фоне обычного;
- интеграция – потребность общества в принятии личности с его характерными особенностями, отличиями.

Мы рассматриваем личность будущего учителя математики в системе деятельности, в которой реализуется жизнь человека в обществе.

В системе подготовки будущих учителей педагогическая практика является одной из основных форм профессионального становления, которая позволяет синтезировать теоретические знания и практический опыт.

К.Д. Ушинский писал: «Метод преподавания можно изучить из книги или со слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода можно только длительной и долговременной практикой» [10, с. 13].

В целом, этап прохождения педагогической практики ознаменуется поиском и применением рациональных методов, приёмов и средств формирования акмеологической способности будущего учителя математики. В ходе проведения настоящего исследования нами были выделены механизмы реализации акмеологической активности студентов, способствующие решению задач, стоящих перед будущим учителем математики. В том числе:

- овладение педагогической компетентностью в процессе обучения математике учащихся общеобразовательных учреждений;
- использование рациональных методов и приёмов обучения в период прохождения педагогической практики;
- стремление к самосовершенствованию;
- повышение мотивационного уровня;
- укрепление позиции учителя - наставника;
- выработка и демонстрация психологического качества «Я -учитель математики»;
- профессиональное отношение к профессиональной деятельности (призвание, долг, ответственность, мотивированность);
- самоутверждение и самоактуализация;
- ценностно-ориентированные приоритеты.

Форма – внешнее очертание, модель определения всеобщего и неизменного. Педагогика определяет форму как способ реализации учебного и воспитательного

процесса, внутренней структуры, связанной с числом обучающихся, местом, временем проведения учебных занятий. Форма обучения – деятельность педагога и обучающихся в рамках определенного времени и условиях.

Методическая литература выделяет разные трактовки понятий «форма обучения», «форма организации учебного процесса». Разные трактовки определяют существующую проблему формулирования единого определения данных понятий.

По мнению Л.Клинберга формой организации учебного процесса является метод, отнесенный к формам сотрудничества [4, с.49].

Основные формы развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики: фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная, игровая, тренинговая.

1. *Фронтальная форма* – вид деятельности, направленный на совместную деятельность всех обучающихся, когда каждый задействован в учебном процессе в одно время при выполнении одного задания. Результаты проделанной работы после обсуждаются, сравниваются выводы, обобщаются результаты.

Задача учителя – взаимодействовать со всеми обучающимися в равной мере в процессе проведения занятия, вовлекать их в учебную деятельность. Это будет способствовать формированию у обучающихся умений аргументировать свою точку зрения, оценивать свою работу и деятельность других, формирует у них познавательный интерес, мотивирует их на последующую деятельность.

Используя в процессе обучения фронтальную форму работы с обучающимися, педагог способен положительно воздействовать на весь класс, передавать знания сразу всем, направлять деятельность обучающихся с учетом их индивидуальных способностей. Данная форма работы является самой распространенной сегодня.

Фронтальная работа может быть выражена в виде:

- беседы;
- обсуждения;
- дискуссии;
- сравнения;
- диктанта.

Фронтальная форма работы обеспечивает:

1. Развитие доверительных взаимоотношений между педагогом и обучающимися в процессе передачи им знаний, объяснения материала по теме;

2. Активизацию деятельности обучающихся.

Для реализации фронтальной формы работы от педагога требуется умение организовать деятельность обучающихся, терпение, тактичность, умение корректировать ответы обучающихся, так чтобы школьники поняли.

Помимо положительных качеств данной формы, существует ряд недостатков. Данная форма не взаимодействует с индивидуальностью обучающегося, уровнем их подготовки. Так, обучающиеся с низким уровнем знания не могут при выполнении данной формы работы полноценно усвоить материал, а сильные обучающиеся не могут совершенствовать и углублять свои знания, умения.

Существуют различные виды фронтальной работы:

1. Опрос – устный ответ обучающегося на конкретный вопрос, решение задачи. При опросе обучающихся каждый включен в его проведение. Данная форма работы требует от школьников внимательности, активности познавательных и мыслительных процессов. Опрос является универсальным способом для развития учебных действий и навыков.

2. Фронтальная проверка письменной работы. Данный вид работы отличается выше рассмотренного тем, что обучающимся предоставляется больше времени на формулирование ответа задания, поскольку письменная работа требует большего времени на выполнение.

Применение фронтальной формы организации учебной деятельности по развитию акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе

педагогической практики положительно сказывается на создании комфортной, дружественной среды в школьном коллективе и на занятиях, формирует систему тесных взаимоотношений между педагогом и учащимися, а также укрепляет чувство нужности и важности каждым учащимся, осознание своей значимости в результатах общей коллективной работы.

2. Индивидуальная форма, которая прослеживается на фоне усиления самостоятельной работы и действий студента – будущего учителя математики с учетом полученных им теоретических знаний и практических умений. Такая форма самостоятельного поиска подготовит его в качественном использовании методических приёмов, такие как работа с карточками; работа у доски с таблицами, схемами, задачами, учебниками и учебной литературой и т.п.

Индивидуальная работа может осуществляться на любом этапе урока, она может быть направлена:

- на закрепление полученных знаний, умений и навыков;
- на обобщение, систематизацию и повторение пройденных тем;
- на самостоятельное изучение вопросов по теме.

Недостатком данной формы работы является ограничение взаимодействия обучающихся с педагогом и между одноклассниками.

Индивидуальная форма развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики имеет массу учебно-позитивных эмоций. Прежде всего, это наличие огромной возможности в определении целей, задач, объема, содержания и методов обучения при учете индивидуальных и когнитивных способностей учащихся, скорости и темпа усвоения учебного материала, анализа и обработки темы урока. Безусловно, индивидуальная работа с учащимися превосходит по качеству фронтальной формы занятия, хотя она требует применение больших усилий и определенного мастерства в учебном процессе.

К преимуществам индивидуальной формы развития акмеологической компетентности будущих учителей математики в процессе педагогической практики можно отнести:

- самостоятельное усвоение знаний;
- формирование умений и навыков;
- развитие самооценки практикантов;
- познавательной самостоятельности;
- творческих способностей;
- осуществляется хороший контроль.

5. В процессе реализации индивидуального задания обучающиеся не контактируют между собой, таким образом у них не развивается навык сотрудничества.

Ценность индивидуально-образовательной траектории будущего учителя математики в том, что она позволяет на основе оперативно регулируемой самооценки, активного стремления к совершенствованию собственных знаний и умений, пополнить знания при проектировании своей учебной деятельности с целью отработки методов и техники самостоятельной работы в различных формах учебно-познавательной деятельности.

При этом очень важно, чтобы у каждого будущего учителя математики была сформулирована личностно-ориентированная задача по проектированию индивидуально-образовательной траектории в процессе педагогической практики, что способствует повышению личностного образовательного роста будущего учителя математики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубинина, В. Ранняя педагогическая практика: только плюсы / В. Дубинина // Народное образование. 2001. - № 8. - С. 193 - 197.
2. Дьяченко, В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. –

М.: Педагогика, 1989. – 160 с.

3. Ительсон, Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике Текст / Л.Б. Ительсон. - М.: Просвещение, 1964. -248 с.
4. Клинберг, Л. Проблемы теории обучения / Пер. с нем. - М., 1984. -256с.
5. Митина, Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). М., 1994. -216с.
6. Никишина, И.В. Научно-методическое обеспечение новых технологий в системе методической работы. - Волгоград, 2009. - 178 с.
7. Новиков, А.М. Интеграция базового профессионального образования // Педагогика. №3, 1993. -С. 3-8.
8. Овакимян, Ю.О. Теория и практика моделирования обучения: дис. докт. пед. наук/ Ю.О. Овакимян. - М., 1989. 459с.
9. Смолянинова, О.Г. Формирование информационной и коммуникативной компетентности будущего учителя на основе мультимедийных технологий [Текст]//Информатика и образование. № 9. 2002. –С.116-119.
10. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 1974. -584с.

МЕТОДИКАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДӢ БО ЁРИИ БАРНОМАҲОИ КОМПҮТЕРӢ

ДАВЛАТОВ Раҳматулло Ҷурабекович – номзади илмҳои педагогӣ, доценти кафедраи системаҳои технологияҳои иттилоотии Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, ш. Душанбе, к. Борбад 48/5, **E-mail:** davlatov_r@mail.ru, **тел.:** +(992) 555552577

МУСУЛМОНИ Абдусамад – асистенти кафедраи технологияҳои иттилоотӣ ва методикаи таълими инFORMATики Донишгоҳи давлатии Boхтар ба номи Н. Хусрав, ш. Boхтар, к. Aйнӣ, 67, **E-mail:** abdusamad06@mail.ru, **тел.:** +(992) 900004246

Дар мақолаи мазкур методикаи иҷрои баъзе масъалаҳои иқтисодӣ дар гурӯҳҳои иқтисодии Донишгоҳи давлатии Boхtar ба номи Н. Хусрав пешниҳод гардидааст. Натиҷаи гузаронидани анкета дар гурӯҳҳои мазкур ҷиҳати баҳодиҳии истифодаи ТИ дар раванди дарсҳои таълимӣ ва омода гардидани онҳо дар фаъолияти қасбӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки пас аз анҷоми дарс қисми зиёди донишҷӯён аллакай бар он назаранд, ки истифодаи ТИ дар дарсҳои таълимӣ ба болобарии дарки онҳо ва азҳуд кардани онҳо дар дарсҳои таълимӣ мусоидат хоҳад кард.

Вожаҳои асосӣ: методика, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисодиёт, гурӯҳҳои иқтисодӣ, масъалаҳои иқтисодӣ, самаранокӣ.

МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ

ДАВЛАТОВ Раҳматулло Джурабекович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры системы и информационные технологии Институт туризма, предпринимательства и сервиса, г. Душанбе, ул. Борбад 48/5, **E-mail:** davlatov_r@mail.ru, **тел.:** +(992) 555552577

МУСУЛМОНИ Абдусамад – асистент кафедры информационных технологий и методики преподавания информатики Boхтарского государственного университета им. Н. Хусрова, г. Boхтар, ул. Aйни, 67, **E-mail:** abdusamad06@mail.ru, **тел.:** + (992) 900004246

В данной статье представлена методика реализации некоторых экономических задач в экономических группах Boхтарского государственного университета имени Н. Хусрова. Результаты опросов этих групп по оценке использования ИТ в учебном процессе и их подготовка к профессиональной деятельности показывают, что после окончания лекции

более 87,8% студентов считают, что использование ИТ на уроках улучшается. восприятие, они и их мастерство в классе будет облегчено.

Ключевые слова: методология, информационные технологии, экономика, экономические группы, экономические задачи.

METHODOLOGY FOR SOLVING ECONOMIC PROBLEMS WITH THE HELP OF COMPUTER PROGRAMS

DAVLATOV Rakhmatullo Dzhurabekovich – candidate of pedagogical science, associate professor of the Department of system and information technologies of the Institute of tourism, entrepreneurship and service, Dushanbe, Borbad st. 48/5, **E-mail:** davlatov_r@mail.ru, **mob.:** + (992) 555552577

MUSULMONI Abdusamad - assistant of the Department of information technologies and methods of teaching informatics, Bokhtar State University named after N. Khusrav, Bokhtar, Ayni street, 67, **E-mail:** abdusamad06@mail.ru, **mob.:** + (992) 900004246

This article presents a methodology for the implementation of some economic tasks in economic groups of N. Khusrav Bokhtar State University. The results of questioning of these groups to assess the use of IT in the educational process and their preparation for professional activity show that after the end of the lesson more than 87.8% of students already believe that the use of IT in the classroom will help to improve their understanding and mastery in the classroom.

Key words: methodology, information technology, economics, economic groups, economic tasks.

Албатта, яке аз масъалаи асосие, ки имрӯз дар назди чомеа истодааст ин пеш аз ҳама омода намудани мутахассисони ҷавобгӯй ба талаботҳои бозори меҳнат мебошад. Ҳамзамон, омодагии қасбии иқтисодчиён метавонад омили асосии рушди иқтисодиёти мамлакат гардад. Имрӯз, мебояд чӣ гуна барои оянда мутахассис-иктисодчиро омода намуд, андеша бояд кард. Дар ҳақиқат дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ чи омӯзгорони фанҳои сикили иқтисодӣ, чи омӯзгорони фанҳои сикили информатика аз методҳои гуногуни таълимӣ истифода мебаранд. Аммо, таҳқиқотҳо нишон додаанд, ки имрӯз зарур аст, ки он мутахассис – иқтисодчиёнеро омода намоем, ки на таҳо иштироккунанданаи ҳодисаҳои иқтисодӣ (амалиётҳои иқтисодӣ дар корхонаҳо, бонкҳо, молия ва ғ.) бошанд, балки онҳо дар таҳияи дурнамои вазъи иқтисодии ин соҳторҳо фаъолият намуда тавонанд. Албатта, имрӯз истифодаи технологияҳои иттилоотӣ омили асосӣ ва сарчашмаи калидии фаъолияти пурсамари дилҳоҳ сектори иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, таҳияи маводҳои методӣ, ки дар он усулҳои истифодаи замимаҳои компьютерӣ ва барномаҳои компютерӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ба назар мерасад, бояд фарогири он масъалаҳое бошанд, ки он дар ҳаёти иқтисодчии оянда нақши муассир гузошта тавонад.

Бояд зикр намуд, ки «...омодакунии мутахассиси ба талаботи имрӯзаи чомеа ҷавобгӯй яке аз масъалаҳои муҳимми муосир ба ҳисоб меравад. Дар ин самт роҳу усули гуногун, алалхусус, бо истифода технологияни нав, бояд босамар татбиқ гардад. Дар ҳама давру замон пешравии чомеа аз сатҳи иқтисодиёт зич алоқаманд буда, тайёркунии иқтисодчиёни ихтиносанд муҳим мебошад ва дар замони муосир, вақте, ки тамоми хочагидорӣ ба қонунҳои иқтисоди бозоргонӣ такя мекунад, ба зими макотиби олию коллекҷо вазифаҳои нав гузошта мешавад.»[3, с. 149]

«Омодасозии мутахассиси иқтисодиёт ба фаъолияти қасбӣ бо истифодаи компьютер, ки бо парадигмаи субъектии ҷараёни маълумотгирӣ дода мешавад, мавҷудияти мавқеи сифати нави қасбии шаҳсият, ки бо ислоҳоти когнитивӣ дар ҷараёни маълумотгирӣ ва сатҳи муносиби омодасозии донишҷӯ таъмин аст, дар назар дорад. Мақсаднокии эҷодӣ, фаъолнокии зехнӣ, салоҳиятнокии илмӣ, интизомнокии қасбӣ ва коммуникавияти

байнишахсӣ сифатҳои муҳаққикро, ки дар муҳити технологияҳои иттилоотӣ ҳосил мешаванду мавҷудият ва рушди онҳо шарти ҳатмии баланд бардоштани омодагии касбӣ мебошад, ташкил медиҳанд»[5, с. 66].

Инчунин, бояд иброз намуд, ки «...имрӯз технологияҳои компьютерӣ дар ташаккул ва рушди бахшҳои иқтисодӣ нақши муҳим мебозанд, бинобар ин, омӯзиши мутахассисони ояндаи ин соҳа яке аз талаботи муҳимми арзёбӣ ва талаботи умумӣ дар бозори меҳнат мебошад.»[2, с.207]. Тибқи маълумоти коршиносон, яке аз роҳҳои самаранок ва дуруст ҷорӣ намудани технологияҳои нави иттилоотӣ ба системаи маориф ин муносибати мустақимии равандҳои асосии иттилоот, аз ҷумла Интернет, бо рушди мундариҷа, усул ва ташкили ҳамаи шаклҳои таҳсилот мебошад. Дар мақолаи мазкур, мо дар такя ба яке аз методҳои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ [1] онро дар гурӯҳҳои иқтисодии Дошишгоҳи давлатии Ҷохтар ба номи Носири Ҳусрав мавриди таҳқиқ қарор додем ва натиҷаи онро дар мақолаи мазкур пешкаш ҳоҳем кард.

Ҳалли масъалаи зерини иқтисодӣ «Барои ҳар як нархи захира, талаботи бозорро бо назардошти талаботи фардии якчанд харидорон муайян кунед.» дар бахши якуми ихтисоси 1-250108 «Баҳисобигрии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит» ва бахши дуюми ихтисоси 1-250104 «Молия ва қарз» аз фанни «Микроқтисодиёт» пешкаш гардида, амалан тариқи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ (ТИ) иҷро гардид. Методикаи иҷрои онро дар чунин тарз пешниҳод намудем.

Мавзӯи дарс:

Истифодаи функцияҳои соҳташудаи MS Excel барои ҳисобҳои иқтисодӣ.

Вазифа:

Барои ҳар як нархи захира, талаботи бозорро бо назардошти талаботи фардии якчанд харидорон муайян кунед.

Намуна

Ҳисоби талаботи бозор							
Арзиши захира(ҷӯб) барои 1 м ³	Бузургии тақозо (м ³)						Бозорӣ
	Ширкати "Сомон"	Заводи "Ваҳдатмебеп"	Фабрикаи мебелбарории №1	Комбинати септолозии №2	Ширкати "Мебен-шарқ"	Ширкати мебелбарории "Симонҷ"	
\$10,00	25	100	55	34	250	25	489
\$20,00	23	95	51	31	230	24	454
\$30,00	21	90	47	28	210	23	419
\$40,00	19	85	43	25	190	22	384
\$50,00	17	80	39	22	170	21	349
\$60,00	15	75	35	19	150	20	314
\$70,00	13	70	31	16	130	19	279
\$80,00	11	65	27	13	110	18	244
\$90,00	9	60	23	10	90	17	209
\$100,00	7	55	19	7	70	16	174
\$110,00	5	50	15	4	50	15	139
\$120,00	3	45	11	1	30	14	104


Расми 1. Ҳисоби талаботи бозор

Усули ҳисоб:

$$\text{Талаботи бозор} = \sum_{1}^n \text{Талаботҳои шахсӣ}$$

Иҷроиш:

1. Аз ҷузвони «*Namipa*» файлӣ *Misol 3-ро қушиод*.
2. Рақамҳоро дар катакҳои *A4:A15 формат* кунед (формати пулӣ, таъинот \$ англисӣ (ИМА), шумораи қисмҳои даҳӣ 0).
3. Ба катаки *H4* формулаэро доҳил кунед, ки талаботи бозорро ҳисоб мекунад:
 - 3.1. Катаки *H4*-ро **фаъол** созед;
 - 3.2. Бо ёрии фармони *Вставка/ Функция* равзанаи муколамавии *Устои функцияҳо (Мастера функции)*-ро ҷеф занед;



Расми 2. Фаъол гардонидани устои функцияҳои

- 3.3. Дар равзанаи кушодашуда категорияи **Математические** -ро интихоб кунед;
- 3.4. Функцияи **СУММ**-ро ёбед;
- 3.5. Тугмаи **OK**-ро пахш кунед;
- 3.6. Дар равзанаи **Аргументи функции** тариқи мушак дар ҷадвал диапазони аргументҳои B4:G4 -ро чудо кунед;
- 3.7. Тугмаи **OK**-ро пахш кунед;
- 3.8. Катақҳои **H5:H15-ро бо Аломати пуркунӣ (Маркер заполнения)** пур кунед;
4. MS Excel -ро пӯшед, ҷадвалро дар ҷузъони худ бо номи "Misoli 6" сабт намоед.

Ҳамин тартиб, ҳалли масълаи зерини иқтисодӣ «Функцияи талабот дар асоси роҳҳои таҷрибавӣ муайян карда шудааст $Q_d(P) = \frac{4(P+5)}{P+1}$ ва $Q_s(P) = P-1$. Нархи мувозинатро ёбед.» дар ҳамин гурӯҳҳо тариқи методи зерин ичро гардид, ки ичрои онро дар намуди зерин пешкаш намудем.

Вазифа:

Функцияи талабот дар асоси роҳҳои таҷрибавӣ муайян карда шудааст $Q_d(P) = \frac{4(P+5)}{P+1}$ ва $Q_s(P) = P-1$. Нархи мувозинатро ёбед.

Намуна

	A	B	C	D	E
1		Хисоби нарҳҳои мувозинатӣ			
2	Нарх, сомонӣ, <i>P</i>	Бузургии талабот, воеҳиди мол <i>Qd</i>	Бузургии пешниҳоӣ, воеҳиди мол <i>Qs</i>	Зиёддатӣ (+) ё норасоии (-) молҳо, воеҳиди мол <i>D</i>	
3	1,00 TJS	12,00	0,00	-12,00	
4	2,00 TJS	9,33	1,00	-8,33	
5	3,00 TJS	8,00	2,00	-6,00	
6	4,00 TJS	7,20	3,00	-4,20	
7	5,00 TJS	6,67	4,00	-2,67	
8	6,00 TJS	6,29	5,00	-1,29	
9	7,00 TJS	6,00	6,00	0,00	Нархи мувозинатӣ
10	8,00 TJS	5,78	7,00	1,22	
11	9,00 TJS	5,60	8,00	2,40	
12	10,00 TJS	5,45	9,00	3,55	
13	11,00 TJS	5,33	10,00	4,67	
14	12,00 TJS	5,23	11,00	5,77	
15	13,00 TJS	5,14	12,00	6,86	
16	14,00 TJS	5,07	13,00	7,93	
17	15,00 TJS	5,00	14,00	9,00	

Расми 3. Ҳисоби нарҳҳои мувозинатӣ

Усули ҳисоб:

$$Q_d = \frac{4(P+5)}{P+1};$$

$$Q_s = P-1;$$


$$D = Q_s - Q_d.$$

Ичроиш:

1. MS Excel-ро кушоед.
2. Катақҳои ҷадвалро бо **маълумотҳои намунаӣ** пур кунед:
 - 2.1. Номи сарлавҳаҳо ташкил ва хуруфчинӣ намоед;
 - 2.2. Катақҳои сарлавҳаи сутунҳоро **пур** кунед;

- 2.3. Ҳангоми пур кардани катакҳои *A3:A17* шумо бояд аломати пурқуниро истифода баред;
3. Формулаҳоро дар катакҳои ҷадвал дохил кунед:
- 3.1. Ба катаки *B3* **формуларо** дохил кунед: $=4*(A3+5)/(A3+1)$;
- 3.2. Катакҳои *B4:B17*-ро бо аломати пурқунӣ пур намоед;
- 3.3. Ба катаки *C3* **формуларо** дохил кунед: $=A3-1$;
- 3.4. Катакҳои *C4:C17*-ро бо **аломати пурқунӣ** пур намоед;
- 3.5. Барои катаки *D3* формула **эҷод кунед** ва онро мустақилона дохил кунед;
- 3.6. Қисми дигари катакҳои сутунҳоро бо **аломати пурқунӣ** пур намоед;
- 3.7. Ба катаки *E3* формулаеро дохил кунед, ки қимматҳои он аз маълумотҳои катакҳои ҳамсоя (*D3*) вобаста аст: агар дар катаки *D3* **сифр** бошад, пас қимматҳои катаки *E3* – ин калимаи нархи баробарзишӣ аст, вагарна қимматҳои катаки *E3* – ин калимаҳои хушку холист («»). Барои ин функцияи **ЕСЛИ** -ро истифода баред:

- Катаки *D3*-ро фаъол созед;
- Равзанаи муколамавии (диалогии) устои функцияро (**Мастера функций**) даъват кунед;
- Дар равзанаи кушодашуда категорияи **маниқиро** (**Логические**) интихоб кунед;
- Функцияи **ЕСЛИ** -ро ёбед;
- Тугмаи **OK**-ро пахш кунед;



Расми 4. Гузоштани фаргументҳои функция

- Дар равзанаи Аргументҳои функция (Аргументы функции), истиноди *D3*-ро **бо муш даъват кунед**, курсорро дар майдони Лог_выражение гузоред ва ҳангоми ичрои шарти = 0 онро ҷамъбаст кунед;
- Майдони «**Значение_если_истина**»-ро пур кунед: курсорро ба он дохил кунед, матни «*Нархи мувозинатӣ*»-ро дохил намоед;
- Дар майдони «**Значение_если_ложь**» «» ворид намоед;
- Пас аз анҷом тугмаи **OK**-ро пахш кунед.

Санҷии: Формулаи дар катаки *D3* дар сатри формула бояд чунин бошад: $=\text{ЕСЛИ}(D9=0; \"\text{Нархи мувозинатӣ}\"); \"\")$.

1. Катакҳои пуркардашударо **формат** кунед:

1.1. Форматҳои рақамии ҷадвалро муайян кунед: сутуни *A* - формати **пулӣ** (нишонгузорӣ - TJS, рамзҳои даҳӣ - 2), сутунҳои *B, C, D* - формати **рақамиӣ** (бо ҷудокунии гурӯҳҳои рақамҳо, рамзҳои даҳӣ - 2)

- 1.2. **Рангрезро** аз рӯи намуна ташкил кунед;

1.3. Сарҳадҳоро созед;

1.4. Матни катакҳоро **баробар** намоед;

1.5. Параметрҳои **хурӯфро** (**ширифт**) таъин кунед.

2. MS Excel -ро пӯшида, ҷадвалро дар ҷузвони худ дар файлӣ "Misoli 7" сабт намоед.


Дар оғоз ва пас аз анҷоми масъалаҳои мазкур, аз тарафи донишҷӯён бо мақсади муайян намуди таъсири мотиватсионӣ тарики анкетиронӣ натиҷагарӣ карда шуд, ки он дар ҷадвали зерин таҳия гардидааст.

Чадвали 1.

Натиҷаи анкетиронии гурӯҳҳои иқтисодӣ ҷиҳати иҷрои масъалаҳои иқтисодӣ

Пешниҳоди ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ	1к 1-250108		2к 1-250104	
	дар оғоз	дар анҷом	дар оғоз	дар анҷом
Тарики тахтаи синф	16	3	14	2
Тарики барномаҳои компютерӣ ва воситаҳои ТИ	6	21	8	22
Барои ман муҳим нест	3	1	2	0

Барои болобарии аёниятҳо мо натиҷаҳои бадастомадаро тарики ҷадвали электронӣ дар намуди диаграмма тасвир менамоем.



Расми 1. Натиҷаи анкетиронии гурӯҳҳои иқтисодӣ ҷиҳати иҷрои масъалаҳои иқтисодӣ

Чи тавре аз расми мазкур бармеояд шумораи донишҷӯёне, ки иҷрои ҳалли маъалаҳои иқтисодиро дар оғози дарс тарики тахтаи синф афзal мешумориданд 61%-ро ташкил дода, пас аз анҷоми дарс он 10,2%-ро ташкил додааст ва фисади нафароне, ки иҷрои ҳалли масъалаҳои иқтисодиро тарики барномаҳои компютерӣ ва воситаҳои ТИ афзal мекисобид дар оғоз 28,5%-ро ташкил дода пас аз анҷом 87,8%-ро ташкил додааст. Аз ин бармеояд, ки иҷрои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ тарики барномаҳои компютерӣ бештар ба донишҷӯён таъсири мусбӣ расонида, ба баланд бардоштани сатҳи азхудкунӣ ва сифати донишшандӯзии гурӯҳҳои таълимӣ мусоидат ҳоҳад кард.

АДАБИЁТ

1. Давлатов, Р.Ч. Технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт (маҷмӯи ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ бо ёрии MS Excel). ҶДММ “Сомон-Граф”. Душанбе. 2019. – 64 с.
2. Давлатов, Р. Ч. Самаранокии истифодаи технологияҳои иттилоотии мусосир дар гурӯҳҳои иқтисодии МТМК [Матн] / Р.Ч. Давлатов, Ф.С. Комилиён, Б. Ф. Файзализода // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Н. Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – 2019. – № 1/3 (65). – С. 205-210.
3. Давлатов, Р. Ч. Таҳлили натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши оид ба санчиши самаранокии методикаи таълими курси «Технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт» [Матн] / Р.Ч. Давлатов, Ф.С. Комилиён // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф. – 2019. – № 4 (28). – С. 149-158.
4. Комилов, Ф.С. Информационные технологии в высшем образовании Республики Таджикистан [Текст] / Ф.С. Комилов, З.Ф. Рахмонов – Душанбе: «Ирфон», 2012. – 174 С.
5. Мусулмони, А. Баъзе масъалаҳои таълими информатика дар омодакунии мутахассиси соҳаи иқтисод [Матн] / А. Мусулмони, А.Э. Сатторов, Р.Ч. Давлатов // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Н. Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. Қисми 2. – 2018. – № 1/4 (57). – С. 65-67

БА ТАВАЧЧУХИ МУАЛЛИФОН

Дар мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» мақолаҳои олимони соҳаи педагогика, устодони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, мушовирон, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва унвончӯсни ватанию хориҷӣ ба табъ расонида мешаванд.

Ба хотири беҳбуди фаъолияти мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» зарур медонем, ки мақолаҳо ба шакли зерин ба идораи мачалла пешниҳод карда шаванд: ҳатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, мақола дорон сарлавҳа бошад, маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф (ному насад, унвони илмӣ, вазифа ва ҷойи кор), шарҳ - номгӯи мақола ва адабиёти истифодашуда ба шакли ҳаттӣ ва электронӣ (дар диск ё флешка) ва як нусха мақола ба таври чопи принтерӣ пешниҳод карда шавад.

Маводи мақола ҳаматарафа санҷида шуда бошад.

Мақола бояд ба шакли компютерии Times New Roman Tj – 14 таҳия шавад.

Андозаи когаз: А - 4. Ҳошия: аз боло ва поён – 2, 5 см., тарафи чап – 3 см., рост – 1,5 см., андозаи хуруф – 14, фосилаи байни сатрҳо: 1,0.

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Ба мақола шарҳи мухтасари мухтаво ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ илова карда мешавад. Шарҳи мухтасари мухтаво дар оғоз ва адабиёти истифодашуда дар охирин мақола оварда мешавад.

Ҳайати таҳририя ҳак дорад мақоларо бо назардошти талаботи мачалла қабул ва кӯтоҳ қунад ва ё рад намояд. Мақолаҳое, ки пештар дар дигар нашрияҳо ба табъ расидаанд, қабул карда намешаванд. Дастхатҳо барои тақриз арзёбӣ мешаванд ва муаллиф дар мавриди зарурат ба муҳтавои он ошно мегардад.

Ба мақолаҳои унвончӯёну аспирантон тавсияи роҳбарони илмиашон зарур аст.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник Академии образования Таджикистана» печатаются статьи учёных педагогов, преподавателей ВУЗ-ов, методистов, учителей средних общеобразовательных учреждений, аспирантов, местных и зарубежных соискателей, содержащие результаты исследований по педагогическим наукам.

При отправке статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском, и английском языках.

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman Tj 14, формат А-4, интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее -2,5 см, левое-3 см, правое - 1,5 см); все листы статьи должны быть пронумерованы.

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес. Далее через строку следует основной текст.

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия статьи. Текст резюме приводится в начале статьи, список использованной литературы в конце.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются с рекомендациями научных руководителей.

NOTES FOR THE AUTHORS

The scientific journal «Bulletin of the Academy of Education of Tajikistan» publishes articles by scientific educators, university professors, methodologists, teachers of educational institutions, graduate students of local and foreign applicants containing the results of research on pedagogical sciences.

When submitting articles to editorial board the following rules should be observed: the size of the article should not exceed 10 pages of computer text, including texts, tables, bibliography, drawings and annotation texts in Tajik, Russian and English.

For the preparation of the article should be used the text editor Microsoft Word.

An electronic version remains simultaneously with the printout of the article. The manuscript must be printed on a computer font Times New Roman TJ 14, format A-4 single spacing, upper and lower margins 2,5 sm, left 3 sm, right 1,5 sm and all the pages should be paginate.

At the top of the page in the center of the sheet is the title of the article, below after one interval the initials and surname of the author. Below is the name of the organization and address.

The main text follows through the given line. The article offers a summary in Tajik, Russian and English with title of article. The text of the summary is given at the beginning of the article, list of references at the end.

Editorial board reserves the right to make reductions and editorial changes to the article.

Articles do not comply with these rules are not accepted.

Articles of graduate students and applicants are accepted with the recommendations of supervisors.

**ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН / Мачаллаи илмӣ, маърифатӣ
ва таълимию методӣ. – Душанбе, 2021. - № 3 (40). – 143 с.**

Сармухаррӣ:	Бобизода Г. М.
Муовини сармухаррӣ:	Каримзода М.Б.
Котиби масъул:	Муҳиддинзода Б.
Мухаррiri матни тоҷикӣ:	Гулмадов Ф.
Мухаррiri матни русӣ:	Ҷонмаҳмадова Г.Ш.
Мухаррiri матни англисӣ:	Абдуллоҳозода М.И.
Мухаррiri техникӣ:	Муҳиддинзода Б.
Саҳифабанд:	Хайдаров Р.

Муассис: Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА / Научно-просветительский
и учебно-методический журнал, 2021. - № 3 (40). – 143 с.**

Главный редактор:	Бобизода Г. М.
Зам. главного редактора:	Каримзода М.Б.
Ответственный секретарь:	Муҳиддинзода Б.
Редактор таджикского текста:	Гулмадов Ф.
Редактор русского текста:	Ҷонмаҳмадова Г.Ш.
Редактор английского текста:	Абдуллоҳозода М.И.
Технический редактор:	Муҳиддинзода Б.
Верстка:	Хайдаров Р.

Учредитель: Академия образование Таджикистана

**BULLETIN OF ACADEMY OF EDUCATION OF TAJIKISTAN/
Scientific-educational and metodical Journal, 2021. - №3 (40). – 143.**

Chief Editor:	Bobizoda GH.M.
Deputy Chief Editor:	Karimzoda M.B.
Executive Secretary:	Muhiddinzoda B.
Tajik Text Editor:	Gulmadov F.
Russian Text Editor:	Djanmakhmадova G.Sh.
English Text Editor:	Abdullozoda M.I.
Technical Editor:	Muhiddinzoda B.
Verska:	Haidarov R.

Founder: The Academy of Education of Tajikistan

*Ба матбаа 27.09.2021 супорида шуд. Ба чоп 29.09.2021 имзо шуд.
Когази оғсетӣ. Андозаи 60x84 1/8 ҷузъи ч. ш. 18. Төъодод 100 нусха. Супориии №14
Дар матбааи «Фасл -4», кӯчаи А. Навоӣ 13 чоп шудааст.*

*Сдано в печать 27.09.2021. Подписано к печати 29.09.2021. Печать офсетная.
Формат 60x84 1/8 Условно-печатный лист - 18. Тираж - 100. Заказ № 14 .
Издательство «Фасл -4», 7734024, улица А. Навои, 13*

*Download in Print 27.09.2021. Posted on 29.09.2021. Offset printing.
Size 60x84 1/8 Printer's sheet - 18. Edition - 100. Assignment № 14 .
Publishing office "Fasl-4", 7734024, 13 A. Navoi Str.*